

**З. Файзуллоева, Ч. Эшонқулов,  
М. Кабиров**

# *Адабиёт*

*Китоби дарсӣ барои дошишомӯзони  
синфи 7-уми мактабҳои таълими миёнаи умумӣ  
Нашри чорум*

*Вазорати таълими халқи Республикаи  
Ўзбекистон тасдиқ намудааст*



**Тошканд  
«O'zbekiston»  
2017**

УЎК 821 512.133-222.8  
КБК: 83. 13  
Т. 75

**Тақриздиҳандагон:**

Омўзгори мактаби рақами 17 шаҳри  
Ангрени вилояти Тошканд **Ф. Марипова**;  
омўзгори мактаби рақами 9 ноҳияи Бўкаи  
вилояти Тошканд **С. Содиков**.

**АЛОМАТҲОИ ШАРТИ**



Саволу супоришҳо барои иҷро дар дарс ва дар  
хона.



Маълумот дар бораи назарияи адабиёт.



Намунаҳо аз осори адабон.

**Аз ҳисоби маблағҳои Бунёди мақсадноки китоби  
республика (БМҚР) чоп гардидааст.**

ISBN 978-9943-01-400-8

© З. Файзуллаева ва диг., соли 2005—2017.  
© ХЭТН «O'ZBEKISTON», бо таѓироту  
иловаҳо соли 2005—2017.



## МУҚАДДИМА

Донишомўзони азиз! Шумо дар синфҳои V ва VI бо фанни адабиёт аз наздик шиносой пайдо кардед. Акнун дар синфи VII донишҳои худро таҳқим бахшида, ҳамчунин аз олами бойи илми адабиёт бештар баҳра мебардоред. Адабиёти бадей дар асл ҳазинаи бебаҳои олами инсонӣ аст. Ҳазинае, ки афкори умум, рафтори умумро бо вожаву суханҳои дилнишину дилчаш дар асоси бандубости хоси мантиқӣ, бо фикру хулосаҳои мӯъҷаз дар худ ҷамъ овардааст, тавассути «Адабиёт» ба шумо пешкаш карда мешавад. Одамон адабиёти бадеиро дар шаклҳои гуногуни он оғарида, ба воситай он ҳаёти худ, муҳити чомеаи инсонро ба тасвир мекашанд. Маҳз адабиёт бурду боҳт, дарду алам ва шодиву сурури ҳаётро дар худ таҷассум менамояд. Адабиёт, инчунин, воситай пайвандгари рӯҳи давру замонҳои гуногун аст. Чунки инсон аз чунин оғаридаҳои худ ҳамдигарро дар нуқтаҳои гуногуни рӯи Замин огоҳ намуда, бо ҳам дардошною ба шодӣ шарик мегардад.

Адабиёт дар тарбияи инсон нақши басо муҳим дорад. Кудрату тавоноии адабиёт дар ҷодаи тарбияи насли инсонӣ тавассути санчишҳои ҳаёти муқаррар гардидааст. Ба хотири ҳар чи бештар афзудани таъсири тарбияви адабиёт ҳамеша дар такмилу сайқали худ мебошад, яъне ҳунарварони олами адабиёти бадей ҳамеша кӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, то инъикоси воқеаву ҳодисаҳои ҷомиаро ҳам пурра, ҳам рангоранг ва ҳам хотирнишин ба тасвир оваранд. Дар ин замина метавон гуфт, ки адабиёт бо мурури замон таҳаввулоти ногузирро аз сар мегузаронад. Чунин таҳаввулоти даврӣ шаҳодат медиҳад, ки адабиёт бо тамоми ҷабҳаҳои ҳаёти инсон робитай ногусастаний дорад. Адабиёт на танҳо ифодагари рӯҳи замон, балки инчунин ҳамқадами

замон низ мебошад. Бинобар ин, тарбияи инсонро бидуни адабиёт тасаввур намудан аз имкон берун аст. Адабиёти бадеи хаттӣ асосан дар ду шакл — назм ва наср оварида ва омӯхта мешавад.

Назм — як шакли адабиёти бадеи буда, баробари истифодаи вазн, қофия, радиф ва дигар санъатҳои хоси худ иншо мегардад. Адиборо, ки дар соҳаи назм хома меронад, шоир меноманд. Шоир ифодаи воқеяиятро тавассути шеър, ки маҳсули ҷустуҷӯ ва истеъдоду эҳсосоти фитрии ўст, ба адабиёт пешкаш менамояд.

Наср — шакли дигари адабиёти бадеи аст, ки дар он қаломи суфтаву равон ва афкори фарогирандай умум ҷойгоҳи асосӣ дорад. Эҷодкореро, ки дар қолаби наср асари пурмаъни моефарад, нависанда меноманд. Масъулияти нависанда пеш аз ҳама дар он аст, ки ў ҳусни суханро, фасоҳати гуфторро чун санъаткори мумтоз ташаккул медиҳад.

Умуман шоири нависандагон тавассути образҳои бадеи ба тафаккур ва шуури одамон таъсир расонда, тозагии забони адабӣ, ҳусни баёну қаломи он ва дар маҷмӯъ маънавияти ҳалқи томро нигоҳ дошта, аз насл ба насл мерасонанд. Аз ин рӯ, адабиёт минбар ё саҳнаи санъати сухан мебошад. Ҳар кас, ки ба ин минбар наздикий дорад ва ин саҳнаи санъати суханро пайваста назора мекунад, барояш дарки ҳастӣ, баҳусус, дарки зебогии олами маънавӣ басо гуворо ҳоҳад буд. Адабиёт маърифати олам —олами рӯҳӣ буда, омӯхтани дируз, имрӯз ва фардои инсоният тавассути образҳои бадеии таҳайюли сурат мегирад, ки решоҳои амиқи иҷтимоӣ доранд. Ниҳоят адабиёт воситаи муҳими ташаккули завқи эстетикии инсон мебошад.

ЭЧОДИЁТИ  
ШИФОҲИИ ХАЛҚ  
ВА АДАБИЁТИ ДАВРОНИ  
ҚАДИМ

## АДАБИЁТИ ТОЧИК



**Адабиёти шифоҳӣ ва хусусиятҳои он**

Адабиёти шифоҳии халқ (адабиёти даҳонакӣ) ва адабиёти хаттӣ мебошанд.

Адабиёти шифоҳии халқ решаҳои хеле чуқур дошта, замони пайдоиши он ба зуҳури нутқ робитаи ногусастаний дорад. Омили муҳими ташаккули адабиёти шифоҳӣ зарурати ба низоми муайян даровардани муомилаву муоширати байнинҷамдигарии одамон буд. Адабиёти шифоҳӣ ҳанӯз он замоне арзи вуҷуд намуд, ки байни одамон аз хатту аломатҳои хаттӣ нишонае набуд ва адабиёти шифоҳӣ ба он эҳтиёҷе ҳам надошт. Эҷодиёти шифоҳии мардум аз замонҳои қадимтарин дар жанрҳои афсона, қисса, суруд, тарона, дубайтӣ, рубоӣ, бадеҳа, чистон оғарида мешуданд. Ҳар яке аз ин жанрҳо ҳадаф, вазифа ва таъиноти ба худ хос доштанд. Дар онҳо орзуву ормони ҳамагон, рафтору қаҳрамониҳои ибраторомӯз, ишқу муҳаббат, тараннуми Ватан инъикос мейёфтанд. Чунин оғаридаҳо тавассути хотираи мардум аз як насл ба насли дигар мегузашт. Бо мурури давру замон, баробари пайдоиши алифбову хат намунаҳои эҷодиёти шифоҳӣ сабти худро ёфтанд ва ба наслҳои минбаъда инсоният дастрас шуданд.

Хусусияти ба худ хоси адабиёти шифоҳӣ аз он иборат аст, ки дар ибтидо ба воситай эҷоди ин ё он жанри адабиёти шифоҳӣ урфу одат ё расму русуми авлод ё қавму қабила ба худ нигориши бадей мегирифтанд. Мавзӯъ ва мундариҷаи онҳо ифодагари рӯзгори мардум буданд. Аз мазмуну моҳияти эҷодиёти шифоҳии халқ дида мешавад,

ки суруду таронаҳо барои хотирнишину дилрабо таҷлил намудани ҷашнвораҳои маъмули мардумӣ, ба монанди идҳо, тӯю сур ва маъракаҳои ҳамоиш оғарида мешуданд. Дар рӯзҳои мушкили зиндагӣ чун мотам, ғаму андӯҳ низ барои ифодаи сӯгворӣ, изҳори дарду алам сурудҳои дардомезу ғамшарик, таронаҳои ифодагари ҳолати маҳзуни инсон эҷод гардидаанд. Як қисм аз жанрҳои адабиёти шифоҳии ҳалқ ба тарбияи авлод робитаи мустақим дорад. Чунин ҷиҳати эҷодиёти шифоҳиро дар сурудҳои таърихӣ, қиссаҳо ва афсонаҳо дидан мумкин аст.



Тибқи таснифи жанрҳои адабиёти шифоҳӣ маъмултарини онҳо *суруд* аст, ки он асосан барои ифодаи ҳолати рӯҳии мардум: сурурӯи шодмонӣ ва ғаму андӯҳ эҷод мешавад. Сурудҳои марбути адабиёти шифоҳӣ *ба сурудҳои ҳалқӣ* ва *сурудҳои таърихӣ* чудо мешаванд.

*Сурудҳои ҳалқӣ* аз рӯйи пайдоиши худ қадимтарин намунаи эҷодиёти шифоҳианд. Ин навъи сурудҳо мавзӯъҳои хеле гуногунро фаро мегиранд. Сурудҳои ҳалқӣ сурудҳои маросими тӯй, ҳар гуна идҳо ва мотамро дар бар мегиранд. Сурудҳои тӯйии ҳалқӣ ҳамеша дилангез буда, бо оҳангута гӯйиши ҳос ба ичро мерасанд.

*Сурудҳои таърихӣ* дар байни жанрҳои адабиёти шифоҳӣ мавқеи муҳим қасб мекунанд. Чунки ин навъ сурудҳо, пеш аз ҳама, ҳазинаи хотираи зиндаи таърихии ҳалқ буда, дар пойдориву мустаҳкам доштани маънавияти ҳалқ шароити хубро муҳайё менамоянд. Сурудҳои ҳалқӣ қаҳрамониву фидокориро тараннум менамоянд, ки барои ҳар як фарзанди ҳалқ чун намунаи ибрат хизмат мекунанд.

*Бадеҳа* низ як навъи суруд буда, дар адабиёти шифоҳӣ мавқеи муҳим дорад. Тафовути бадеҳа аз сурудҳо дар он аст, ки дар ин жанр ҳатман марду зан бояд ширкат дошта бошанд. Ҳамчунин барои иҷрои бадеҳа на танҳо хондани матни суруд, балки иҷрои ҳар гуна рақсу ҳаракатҳо низ дар ҳавои оҳангута мусиқии шӯҳ шарти муҳим аст.

*Тарона* ҳам дар эҷодиёти шифоҳии ҳалқ ҷойи ҳос дошта, дар мавзӯъҳои гуногун оғарида мешавад. Тарона аз сурудҳо бо чанд ҳусусиятҳои худ, аз қабили баёни фаҳмову равон, дақиқии мавзӯъ ва оҳангнокии худ фарқ мекунад.

**Дубайтӣ** яке аз шаклҳои хеле қадимаи шеър аст ва он дар эҷодиёти шифоҳии мардум барои инкишофи санъати сухан нақши хеле ҷашмрас доштааст. Дубайтӣ бо ҳуҷонгӣ, сӯфтагӣ ва дилнишинӣ мақбули умум мебошад.

**Чистон** шавқовартарин жанри адабиёти шифоҳӣ мебошад. Чистон барои бой гардонидани захираи лугавии одам ва эҳсосу дарки ў кўмаки калон мерасонад. Зоро ҳангоми эҷоди чистон ташбеҳ, маҷоз, муболига ва киноя истифода бурда шуда, касро ба мушоҳидакориву дақиқназарӣ ҳидоят месозад.

**Афсона** дар ҳама давру замон дўстдоштатарин жанри эҷодиёти мардумӣ ба шумор мерафт. Афсонаҳо олами аҷоибу гароиби хаёлӣ, орзую омоли ҳалқ, тасаввуроти онҳоро дар бораи ҷаҳон инъикос мекунанд. Бештари афсонаҳо мазмуни тарбиявӣ доранд. Онҳо ҳалқро ба ҳалолкорию поксириштӣ ва олиҳиммативу саҳоватпешагӣ даъват мекунанд.

**Қиссаҳо** ҳам аз ҷиҳати мазмуну моҳият ба афсона қаробат доранд ва тағовути онҳо дар он аст, ки қиссаҳо бештар хати сужети муайян доранд.

**Рубоиҳон мардумӣ** аз ҷиҳати мавзӯъ хеле сердомана буда, қаҳрамониҳои ҳалқ, ситоиши замона, ишқу муҳаббати самимӣ ва меҳнати пурмашаққатро фаро мегиранд. Панду андарз ҳам яке аз мавзӯҳои хоси рубоӣ аст. Рубоӣ порчаи шеъриест, ки аз ҷаҳор мисраъ иборат аст.

Адабиёти шифоҳӣ дорои таърихи қадима буда, аз замонҳои қадим то ба ин ҷониб дар жанрҳои гуногун тасниф гардидааст. Рубоӣ манбаи фолклорӣ дошта, аллакай дар асри VIII—IX ба адабиёти китобатӣ дохил шуда буд. Гарчанде рубоӣ калимаи арабӣ бошад ҳам, яке аз шаклҳои қадимаи адабиёти шифоҳӣ ва классикии ҳалқи тоҷик ба шумор меравад. Аз рӯзҳои аввалини пайдоиши шеъри тоҷикий шакли рубоӣ хеле маъмул ба ҳисоб мерафт.

Муаллифи китоби «Алмӯъзам-фӣ маоир-ил-ашъор-ил-Аҷам» Қайси Розӣ дар бораи алоқаи фолклор бо эҷодиёти Рӯдакӣ нақли ҷолибе дорад. Аз рӯи ривояти ў гӯё Рӯдакӣ дар шаҳри Фазнин сайру гашт мекардааст, ки гурӯҳи бачагон бозӣ мекардаанд. Аз байни бачагон яке бо саҷӯу қоғия суханҳои мавзун месохтааст. Дар дасти бачаҳо саққо

будааст, ки онро ба кўз меандохтаанд. Ҳамон бачаи хуштабъ саққоро партофтааст, ки рафта-рафта боз гашта омадааст. Бача ба ин муносибат гуфтааст: «Фалтон-фалтон ҳамеравад то сари кўз».

Вазн ва оҳангি байт ба Рӯдакӣ писанд омадааст ва ба қонуни вазни арӯз муроциат карда, руқнҳои заруриро ёфтааст. Чун то ба ин рӯз дар шеъри араб дар ин руқн шеър нагуфта будаанд, манбаи ин шакли шеъриро ба адабиёти тоҷик нисбат медиҳанд.

Маълум мешавад, ки рубой асоси фолклорӣ-халқӣ дошта, онро устод Рӯдакӣ кашф карда бошад ҳам, инкишоф ёфтани он ба адабиёти тоҷик мансуб аст. Ин гуна рубоиҳо аз ҷиҳати мазмун бештар ошиқона, фалсафи ва панду ҳикматомез буданд.

### Пурсиш ва супориш

- Хусусиятҳои хоси адабиёти шифоҳиро номбар кунед.
- Жанрҳои асосии адабиёти шифоҳӣ аз чиҳо иборатанд?
- Кадом намудҳои сурудҳоро медонед?
- Дубайти аз рубои чи фарқ дорад?
- Маҳалле, ки Шумо дар он истиқомат мекунед, сурудҳои хоси мардумии худро дорад ё не? Он ба кадом воқеа, маҳал ё ҷашина бахшида шудааст?
- Намунаи адабиёти шифоҳии маҳалли худро ба дафтари адабиёт навишта гиред ва дар бораи он маълумот дихед.
- Рубои дар эҷодиёти шифоҳӣ чи гуна мавқеъ дорад?

### Китобҳои халқӣ ва насри ривояти

Адабиёти шифоҳии халқ ҳамчунин китобҳое дорад, ки аз ҷониби мардум таълиф ёфтаанд. Дар ин гуна китобҳо қиссаҳо, афсонаҳо, достонҳои мардум, ки аввал ба тарзи шифоҳӣ эҷод гардида буд, аз ҷониби ин ё он шахс мураттаб гашта, ба шакли китоб дароварда шудааст.

Яке аз чунин китобҳо **«Ҳазору як шаб»** буда, то ба имрӯз чун бузургтарин осори адабии мардуми Машриқзамин машҳур аст. Ин асар дар байни халқҳои гуногун дар саросари олам шӯҳрат ёфта, маҳбубият пайдо кардааст. Ҳикоёту ривоёти ҷолибу дилангез, ибратбахш ва пур аз фалсафаи

ҳаётии халқҳои Ҳинду Ачаму Араб мазмуни асосии ин асарро дар бар мегиранд. «Ҳазор афсона»-и паҳлавӣ, ки дар аҳди Сосониён таълиф ёфта, дар асри IX ба арабӣ тарҷума шудааст, манбаъ ва сарчашмаи гизобаҳши «Ҳазору як шаб» мебошад. Минбаъд ба асар қиссаҳои арабӣ, ҳиндӣ ва яхудӣ ворид карда шуда, бо номи «Ҳазору як шаб» маъруф гардидааст.

Мувофиқи маълумоти олимон «Ҳазору як шаб» дар шакли китоб аввал ба забони арабӣ таълиф ёфта, соли 1843 бо қалами Мирзо Абдуллатифи Тасуции Табрезӣ ба форсӣ тарҷума шудааст. Нависандай маъруф Ҷалол Йқромӣ якҷоя бо шоир Нодир Шанбезода соли 1959 «Ҳазору як шаб»-ро дар асоси чопи Эрон бо ҳуруфи кирилӣ таҳия намудаанд.

Китоби мазкур аз афсонаҳои дилангез ва хотирнишин иборат буда, сар то сари онро ҳикоятҳои хеле пурзарофат оро медиҳад. Дар асоси ҳикоятҳои ин китоб чандин намоишномаҳо низ таҳия гардидаанд.

Дигар китоби насли бадеи ривояти **«Чор дарвеш»** мебошад, ки онро яке аз шоҳасарҳои насли халқӣ номидан мумкин аст. Қиссаҳое, ки дар «Чор дарвеш» чой ёфтаанд, афсонаҳои халқии мардуми Ҳиндустонро дар бар мегиранд. Муаллифи чунин қиссаҳо дар ҷараёни нақли ҳодисаву воқеаҳо аз назми волои Ҳофизи Шерозӣ, Ҷомӣ ва дигар шоирони шинохтаи форсу тоҷик ба таври фаровон истифода намудааст.

Китоби «Чор дарвеш» аз ҳикояти дарвеши аввал оғоз меёбад. Вай ба рафиқонаш дар бораи саргузашти худ нақл карда, воқеаҳои аҷоибу ғароиберо ба забон меорад, ки худ диди ва ё шоҳиди онҳо будааст. Аз рӯи ҳикоят дарвеш ҳоҷаре доштааст хеле меҳрубон ва мӯнису ғамхор. Пас аз ба доми шахсони зишту бадният гирифтор шудани дарвеш ва нобуд соҳтани молу мулки падар ҳоҷар ӯро аз ҷанғоли ноҷорӣ ва гирифторӣ раҳо карда, ҳатто молу пул медиҳад ва ӯро ба роҳи дуруст ҳидоят менамояд.

Ҳангоми сафар ин дарвеш вориди шаҳре мегардад ва ногаҳон ба сандуқе дучор меояд, ки аз болои қалъа ба поён нишеб мешавад. Даруни сандуқ ҳуҳтари моҳҷабинеро пайдо мекунад ва идомаи саргузашти дарвеш бо ин ноза-

нин вобаста аст. Ин нозанин ўро аз захми ханчар муолича мекунад. Дар поёни қисса дарвеш аз асрори партофта шудани сандуқ аз қалъя воқиф мегардад. Вале ҳоло саргузашти ўидома дорад ва хотимаи саргузашти дарвеши аввал ба саргузаштҳои дарвешҳои дигар вобастааст.

Дар «Чор дарвеш» баёни воқеаҳо пурпечутоб буда, яке дигареро пурра менамоянд ва гоҳе ба ҳам вобастаанд. Дар шахсияти қаҳрамонҳои асар баробари хислатҳои хуби инсонӣ, аз қабили саховатпешагӣ, меҳруборӣ ва олиҳимматӣ, хислатҳои баду разилӣ низ тасвир ёфтаанд.

Дар асар воқеаву ҳодисаҳои рангоранг ва аҷоиб аз ҷониби чор нафар дарвеш хеле моҳирона бо санъати хоси ҳикоя андар ҳикоя баён карда шудаанд. Ҳодисаҳо дар ин асар чунон устокорона ба тасвир кашида мешаванд, ки хонанда афсона будани онро пай намебараад ва ҳатто гумон мекунад, ки ҳамаи он дар амал ба вуқӯй пайвастаанд.

Дар ҷараёни воқеаҳо қаҳрамонони фидокори ҷонсупор ба подшоҳони золим, вазирони бадкирдор ва умуман одамони бадсиришт ҷавобҳои сазовор медиҳанд, яъне ҳақ ба ҳақдор мерасад. Қаҳрамонҳои асар воқеаҳои пурфоциаро паси сар намуда, ниҳоят ба муроду мақсади худ мерасанд.

Олимон таҳмин мекунанд, ки шакли ҳозираи «Чор дарвеш» чун китоб дар охирҳои асри XVIII ё аввалҳои асри XIX ба вуҷуд омадааст.

Намунаи дигари насири ривоятии ҳалқӣ **«Самаки айёр»** ном дорад. Дар пайравӣ ба ин китоб дар адабиёти форсу тоҷик адибони зиёд асарҳои панду аҳлоқӣ эҷод намудаанд. Футувват, яъне ҷавонмардӣ, мазмуни асосии китоби «Самаки айёр»-ро ташкил медиҳад. Ҷуноне худи Самак мегӯяд: «Коре гар мекунам, он барои ном мекунам, на барои нон» ё «ин коре, ки мекунам, аз барои он мекунам, ки маро номе бошад». Дар китоб покии ният, рӯшании ақл тараннум гардида, хирад ва шарафи мардумӣ мезони ҳамешагии назорат аз болои рафттор, гуфттор ва кирдори неки инсон қарор мегирад.

Ривоятҳое, ки ба номи Ҳотами Той мансуб аст, дар китобҳои асрҳои XII—XIV, аз ҷумлаи «Саёҳати Ҳотам», «Ҳотамия», «Саргузашти Ҳотами Той» ва гайра дучор моянд. Аксарияти ривоятҳое, ки дар бораи Ҳотам эҷод шу-

даанд, мазмунан ифодай хислатҳои писандидаи инсон, аз қабили саховат ва шафқатро фаро мегиранд. Ин фазилатҳои нотакрор бештар ба номи шахси таърихӣ Хотами Той нисбат дода мешаванд. Хотам дар ҳама давру замон дар байни ҳама ҳалқҳо бо саховатпешагӣ, раъиятпарварӣ, шафқат ва меҳрубонии худ намунаи ибрат ва шоёни таҳсин буд.

### Пурсиш ва супориш

1. Чи гуна китобҳоро ҳалқӣ меноманд? Чаро?
2. Афсонаҳои «Ҳазору як шаб»-ро мустақилона хонед ва мазмуни яке аз онҳоро нақл кунед.
3. Қаҳрамонҳои асосии «Чор дарвеш» киҳоянд?
4. «Самаки айёр» кадом хислати инсониро бештар таҷассум намудааст?
5. Нақлу ривоятҳои дар бораи Хотами Той шунидатонро бигӯед.

### БАЁНИ САРГУЗАШТИ ДАРВЕШИ АВВАЛ

(Порча аз асар)

Дарвешон, ин камина, ки ҳоло бо либоси ҷанда дар хизмати шумо забондарозӣ мекунад, аз шаҳри Яман мебошам. Падаре доштам, ки ўро Хоҷа Аҳмад мегуфтанд. Вай савдогари қалон буд, моли зиёд дошт, савдогарони бисёре бо пули ўсафар мекарданд. Вай ду фарзанд дошт. Яке бандай шумо ва дигаре дуҳтаре, ки падарам ўро дар ҳаёти худ ба шавҳар дода буд...

Вақте ки синни ман ба ҷаҳордаҳсолагӣ расид, падарам бемор шуду баъд аз як ҳафтаи дар бистари беморӣ хоб кардан аз дунё ҷашм пӯшид. Ҳешон, ҳамсоягон ва ҳамкорон гирд омаданд ва корсозии падарамро ба тариқи шояду бояд ба ҷо оварданд. Ман то ҳафта ба азодорӣ машғул будам. Баъд аз он ки ёрон ҳар як ба манзили худ рафтанд, мурдани падарам маълум шуд, дар кунҷи хона танҳо ва гарифона нишастам ва дар ба рӯйи ошнову бегона бастам. Се рӯзи дигар ҳам бо сӯз ба сар бурдам.

Дарвешон! Риндони<sup>1</sup> бесарупо ва шайтонони инс (одам)-намо дар ҳар шаҳр ҳастанд ва ҳар шаб аз луқмай таоми яке шикам сер мекунанд ва ҳар рӯз бо кўхналибоси дигаре фахр менамоянд. Инак, чанд нафар аз онҳо чун шунида буданд, ки хоча мурда ва хоҷазодаи падармурда ҷоҳил аст, дар рӯзи чорум ба дари хонаи ман омаданд ва рухсати даромадан хостанд, ки маро дида таъзият диҳанд. Ман рухсат додам, ки дароянд. Онҳо баъд аз даромадан ва адои расми таъзият, забон ба насиҳат кушуданд ва гуфтанд:

Ҳар кӣ омад ба ҷаҳон, оқибаташ бояд рафт,  
Абадуддаҳр намондаст касе дар олам.

Гиряву нола бефоида аст. Падари ҳар кӣ мемурад, илоҳӣ, ту зинда боши! Акнун арвоҳи гузаштагонро бо дувову фотиҳа ва ҳадаву садақа шод бояд кард...

Дарвешон! Сухан муҳтасар, ман онҳоро дўсти ҷонӣ гумон кардам ва гӯшу ҳушамро ба суханони онҳо доғдам. То ки бо фусуну афсона фирефтанду маро ба шӯхию бозӣ моил карданд. Баъд аз он то се сол пайваста ба айшу нӯш машгул шудам... ва мол нобуд мекардам. То ин ки тамоми моли падарамро сарфи ёрони дур ва рағиқони хушомадгӯ кардам... корам ба ҷое расид, ки аз либос ба ғайр аз кўхнакулоҳе ва жандақабое дар бар намонд ва қути лоямут<sup>2</sup> ҳам набуд. Шайх Саъдӣ дар ин бора дуруст гуфтааст:

Аблаҳе, к-ӯ рӯзи равшан шамъи кофури ниҳад,  
Зуд бошад, к-аш ба шаб равған набинад дар ҷароғ...

Чӣ кор карданамро надониста се шабонарӯз гурусна ва ташна, бо лаби хушку дидай тар дар кунчи масциди харобе нишастан ва рӯйи берун омадан надоштам. Рӯзи чорум сипоҳи гуруснагӣ ба мулки баданам ҳуҷуми саҳт намуд ва лашкари сабру тоқатро шикаст дод. Аз он масцид барома-

<sup>1</sup>Риндон — шаккок, бепарво нисбат ба аҳқоми шариат.

<sup>2</sup>Қути лоямут — ҳӯроки андак, ки фақат барои намурда зистан кофи аст.

дам ва ба худ мегуфтам, ки ба кучо равам ва ба ки илтило барам. Ногоҳ хоҳарам ба хотирал расид...

Дарвешон! Аз ман қабеҳтаре бояд набошад. Чаро ки дар айёми собиқ борҳо хоҳарам ба талаби ман кас фиристод, ки ўро рафта бинам, аммо ман аз канори маъшуқа дур шуда наметавонистам ва нарафта будам. Ҳоло дар чунин вақт равонаи хонаи хоҳар шудам. Хоҳарам саросема берун давида, маро ба он ҳол дид ва гиряву зори карда, мӯю рўйканӣ намуда, маро дар бар кашид, рўямро бибўсид, ба хона дароварда таому шароб ҳуронида, либоси тоза пўшонид. Ман чанд шабонарӯз дар он ҷо будам. Шабе он оқила гуфт:

Бародар! Мардон ҳамеша дар хона нишаста наметавонанд ва инро ҳам медонам, ки ту баъд аз ин дар ин шаҳр наметавонӣ будан ва албатта сафар карданат даркор аст. Якчанд рӯз ба шаҳрҳои дигар бирав ва гарму сарди рӯзгор бичаш ва саҳтигу сустиро бидон, баъди аз сафар омаданат ба ягон шуғле машғул шав. Чаро ки эътибори түчҷор<sup>1</sup> дар сафар аст. Чун сафар карда боший, туро марди кор ва сармоядор ва соҳиби эътибор ангоранд (гумон куннанд) ва ҳоло ҳарзагарду зоеърӯзгор шуморанд. Ман сукут ихтиёр кардам. Хоҳарам аз ҷо бархоста, як халтаи панҷ-ҳазортуманӣ оварда ба ман дод ва гуфт:

— Бародар, агар меҳостам метавонистам беш аз ин ҳам ба ту дод, аммо андеша мекунам, ки агар нигаҳ дорӣ ҳамин қадар сармоя бас аст ва агар дар пайи зоеъ кардани мол боший, чиҳил ҳазор туман ҳам ба ҷое намерасад. Бародар! Шунидам, ки дар ин рӯзҳо ҷамъе аз савдогарҳо ба тарафи Шом сафар карданӣ ҳастанд. Ту ҳам ба ин зар матое хариди ба як одами муътабар дода санад бигир, то ки дар Шом ба ту супорад. Ҳудат чанд рӯз дар ин ҷо бимон, то ки ҳамдигарро бинем. Баъд аз он ба умри дароз равона шав ва басуръат бирав!

Ман сухани хоҳарамро қабул карда, рӯзи дигар ба харидани матоъ ва супурдани он кӯшидам. То як ҳафта ба ин кор машғул будам. Баъд аз рафтани корвон, якчанд рӯз дар хонаи хоҳарам мондам. Дар ин байн хоҳарам аспу

---

<sup>1</sup>Түчҷор — тоҷирон, савдогарон.



*Дарвешон, ин камина, ки ҳоло бо либоси ҷанда дар хизмати шумо забондарозӣ мекунад, аз шаҳри Яман мебошам.*

харқӣ, тӯшай роҳ ва либос низ тайёр кард. Баъд якдигарро видоъ намуда ба Шом равона шудам. Дар роҳ чизе надидам, ки муносиби ба дўстон гуфтан бошад. Баъд аз чанд муддат, дар вақти фурӯрафти офтоб буд, ки ба як манзил дуртар аз Шом расидам...

**Пурсиш ва супориш**

1. Порчаро аз китоби «Чор дарвеш» хонед. Кадом фазилатҳои инсониро дар шахсияти дўстони дарвеш мушоҳида намудан мумкин аст?
2. Аз ҳикоят дар бораи олиҳимматӣ ва саховат мисолҳо оред.
3. Образи кадом қаҳрамони асар мусбат аст? Чаро?
4. Агар Шумо ба ҷойи дарвеш мебудед, молу мулки падарро чи гуна истифода мекардед?
5. Аҳамияти тарбиявии асар аз чӣ иборат аст?
6. Калимаҳои душворфаҳмро ба дафтари лугат навишта, дар хотир доред.



## НАЗАРИЯИ АДАБИЁТ

### НАСРИ РИВОЯТИ ВА ХУСУСИЯТХОИ ОН

**Н**асри ривояти жанри бадеи мебошад, ки бештар ба нақлу ҳикоятҳои марбут ба ҳаёти ҷомиа, воқеаҳои гунонгуни таъриҳӣ ва хотираву саргузаштҳои дидаву шунидаи ин ё он ровӣ асос меёбад.

Насри ривояти аз ҷиҳати мазмун хеле доманфаро буда, аз тасвири орзуву омоли ҳалқ то ситоиши фидокориву қаҳрамонии шаҳсҳои алоҳидаро фаро мегирад. Насри ривоятии ҳалқи тоҷик асосан ба тараннуими писандидатарин фазилатҳо, ба монанди поксириштӣ, саҳоватпешагӣ, олихимматӣ рӯй оварда, бад-ин васила, хислатҳои риёкориву разилиро таҳти тозиёнаи танқид қарор медиҳад.

Яке аз хусусиятҳои хоси насли ривояти ин хушбайёни, суфтагии сухан, равонии фикр аст. Ровиён ҳангоми ба забон овардани ин ё он воқеа кӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, то ҳар як вожаи мавриди истифодаи дикқати шунавандаро ба ҳуд кашида тавонад ва ҳамчунин фаҳмо бошад. Хусусияти дигари чунин асарҳо истифодаи фаровон аз ташбеҳ, маҷоз, киноя ва истиора мебошад, ки ҳангоми мутолиа таваҷҷӯҳи хонандаро бештар ҷалб менамояд. Панду андарз ҳам дар насли ривояти мавқеи сазовор дорад.

Китобҳои «Доробнома», «Ҳазору як шаб», «Калила ва Димна», «Синдбоднома» ва «Тӯтинома»-ро ба насли ривояти мисол овардан мумкин аст. Хусусияти ин навъи наср дар он аст, ки мусаннифони он барои ба як тарзи мураттаб ба хонанда пешниҳод намудани маҷмӯи ҳикоятҳо ягон ривоят ё ҳикоятеро интихоб карда, ҳикоятҳои дигарро бо ягон восита ба ҳикояти васила мепайванданд. Ҳадафи асосӣ дар ин маврид ҳамон ҳикоятҳои дохилий буда, ҳикояти васила воситаи ёрирасон аст. Ҳикоятҳои «Разми Бӯрондуҳт бо Искандар», «Хиёнати аъробӣ» ва «Калимоти қоҳи Афредун», ки аз асарҳои «Доробнома», «Ҳазору як шаб» ва «Синдбоднома» оварда мешаванд, намунаи беҳтарини насли ривоятианд.

## ҚИМАТИ ШЕЪР

Мегўянд Алишери Навоӣ дар тарбияи шоирони ҷавон ғамхории зиёде мекард. Вай боре ба шоири ҷавон Осафӣ насиҳат карда, ўро дар камкорӣ ва ба корҳои бемаъни машғул буданаш сарзаниш менамуд. Осафӣ гуфт:

— Ин вақтҳо назар ба пештара ба шеъргӯй бештар машғули мекунам. Чунончи шабе дар он қадар фурсат, ки як шамъи дупули сӯҳт, дусад байт гуфтам.

Навоӣ гуфт:

— Дар ин сурат аз он шеърҳо ҳар сад байташ як пул меистад!

### Пурсиш ва супориш

1. Насри ривояти чист?
2. Ҳусусиятҳои хоси насри ривоятиро номбар кунед.
3. Насри ривоятиро аз қадом ҷиҳат пурқимат меноманд?
4. Ривояти «Қимати шеър»-ро оё насри ривояти номидан мумкин аст?

## САМАКИ АЙЁР

*Фаромурзи Ҳудодод*

Самак чӯб дар даст гирифт ва остин барпечиду чӯб дар гардонид ва як чӯб бар андоми Тармаша зад, чунонки панҷ-шаш ҷой битарқиду хун равона шуд. Фарёд аз ниҳоди Тармаша баромад. Самаки айёр як чуби дигар бизад саҳттар аз чуби аввал. Чун чӯб ба панҷ расид, гуфт: Зинҳор, то рост бигӯям. Самак бо хештан гуфт: Аз заҳми чӯб мечҳад, вагарна чӣ медонад! Тармашаро бознишонд. Гуфтанд: Бигӯй, то чӣ гуна будааст?

Тармаша гуфт: Чун аз саройи шоҳ берун омадам ва дар паси бозор расидам, ду бародари қассобанд, ки дӯш ба дари саройи ман омаданду чаҳорсад динори зар ба ман доданд, гуфтанд: Сиёҳгилу Сомро ба мо дех. Арманшоҳ гуфт: Ҷандрийи Сиёҳро ҷаро кушти? Гуфт: Эшон гуфтанд, набояд, ки роз ошкор шавад. Чун ўро кушта бошем, гӯянд каси дигар кард ва ин гумон набаранд. Пас Ҷандрийи Сиёҳро бикуштанд ва Сиёҳгилу Сомро бибурданд.

(Самак) гуфт: Ин noctavonmarди на марду на зан du ҷавонро ба дasti хун боздод. Шоҳ сарҳанғон(ро) бифиристод, то du бародарони қассобро биёварданد ба боргоҳ. Пеши шоҳ хидмат карданд. Арманшоҳ гуфт: Сиёҳгилу Сомро кучо бурдед? Эшон гуфтанд: Эй шоҳ, Сиёҳгилу Сом чи бошад? Мо хабар надорем. Тармаша аз захми чуби Самак менолид, гуфт: Душ ба дари зиндон омаданд ва чаҳорсад динор ба ман доданду Сиёҳгилу Сомро бибурданд ва Чандройи Сиёҳро бикуштанд, — ончандон, ки бо шоҳ гуфта буд, дучандон бигуфт.

Эшон савғандҳо xўрданд ба Яздони додори кирдугор, ки аз ин хабар надорем, на аз Сиёҳгилу на аз Сом ва на аз Чандройи Сиёҳ ва на худ аз ин маънӣ хабардорем. Ва бо Тармаша на ба неку на ба бад сухан гуфтем. Моро бо зиндони шоҳу бо бандиён чи кор? Мехрони вазир гуфт: Биравед ва саройи эшон бичӯед. Сарҳанғон ба хонаи эшон бирафтанд ва ҳамаи хонаро зеру забар карданду андару-ну берунро бичустанд ва ҳеч нишоне наёфтанд. Пеши подшоҳ омаданду гуфтанд: надидем. Шоҳ гуфт: Эй Тармаша, Сиёҳгилу Сомро чуб доди задан? Гуфт: Бале, шоҳ! Эшон мубталоанд, натавонанд рафтан. Мехрон гуфт: Эй шоҳ, Тармашаро банд бояд барниҳод. Мехрон ба мӯтамад гуфт: Он du бародари қассобро пеши ман бояд овардан, то аз эшон боздонам. Ин бигуфту пароканда шуданд ва он du бародарони қассобро ба саройи Мехрони вазир бурданд...

Мехрон du бародари қассобро пеши худ хонд. Чун ҳозир омаданд, эшонро биншонданд ва аз ҳар сухане мепурси-данд ва эшон ҳар чӯб медоданд. Мехрони вазир сухани эшон нигоҳ медошту нуктаҳо мегуфт ва ҳилатҳо ёд ме-карду сухани Самак мегуфт ва ба қатъян он du бародарони қассоб ҳеч сухан намегуфтанд, ки аҳволи Сиёҳгилу Сом маълум шавад. Сухан дароз буд, то он соат, ки рӯз шуд.

Мехрони вазир бо du бародарони қассоб ба боргоҳ омад ва хидмат карду гуфт: Эй бузургвор шоҳ, ба ҳеч гуна иқрор намеоваранд, ки мо аз ин хабар надорем. Шоҳ бифармуд, то эшон(ро) сиёсат кунанд. Сарҳанғон бо ҳочиби шоҳ ва шаҳнаи вилоят биёмаданду ресмон дар гардани он du ҷавон карданд ва ба бозор оварданд. Сад ҳазор марду зани бо-

зори ва лашкарӣ хурӯш бароварданду зори карданд, ки эшон ду бародари маъруфу ҷавонмард ва саҳт покиза буданд ва мардуми вилоят эшонро дӯст доштандӣ. Дар бозор чун эшонро меоварданد, хурӯш аз мардуми шаҳр баромад.

Аз қазо шаҳна бо эшон некӯ будӣ, ки шаҳнаро хидмат бисёр кардандӣ ҳам ба қиса ва ҳам ба дасту пой ва низ ротиби (пайваста) матбахи шаҳна эшон додандӣ. Аз бисёрии хурӯшу зории мардум шаҳнаро дил бар эшон бисӯҳт. Пас пеши он ду ҷавон омаду гуфт: Эй озодмардон, подшоҳ сиёsat фармудааст ва медонед, ки ҳеч ба дasti ман несту кор ба ҷон расидааст. Ин кор (ҷон)бозист, чун ҷон барбод шуд, чи суд дорад? Ҳеч беҳтар аз ин намебинам, ки ин аҳвол рост бигӯед, то чӣ гуна будааст, то пеши подшоҳ шафоате кунам, бошад ки шуморо раstagорӣ бошад.

Эшон гуфтанд: Эй амиру подшоҳ, дар ҷумлаи Мочин моро шиносанду ту низ моро нек донӣ, ки то будаем, ба номи некӯ зиндагонӣ кардаем... Ба Яздони додори кирдугор, ки мо аз ин кор оғоҳӣ надорем. Ва агар ҷунон будӣ, ки донистаме, ҳам нагуфтаме ва раҳо кардеме, то ҷони мо барбод шудӣ, ҷунонки беҳурматӣ барбод меояд. Ҳам ғамз накардеме ва қасро наспурдеме, ки олам ҳама ному нанг асту ҳеч беҳтар аз ҷавонмардӣ нест, то моро ҷовидон номи ҷавонмардӣ будӣ.

Шаҳна чун ин сухан бишнид, ўро хуш омад ва меҳреву шафқате дар дили ў кор кард, сарҳангону хидматкорони шоҳро гуфт: Як замон таваққуф кунед, то ман бари Арманшоҳ раваму бозоям. Ин бигуфт ва сад ҳазор зану мард бар вай оғарин карданд ва шаҳна рӯй ба роҳ ниҳод.

Иттифоқи язди ҷунон афтод, ки шаҳна дар боргоҳ шуд пеши Арманшоҳ ва хидмат карду дуо гуфт. Пас гуфт: Эй шоҳ, ин ду ҷавони қассоб саҳт покизаанду ҳалқи шаҳр аз баҳри эшон гиряву зори мекунанд аз баҳри ин ду ҷавони қассоб. Аз баҳри он ки агар на бегуноҳ будандӣ, ҳалқи шаҳр(ро) бар эшон сӯзиш ҷунин набуди ва агар ин кор карда будандӣ, чун ба сиёsatҷоӣ расидандӣ, иқрор овардандӣ. Мумкин бошад, ки Тармаша

ин сухан аз баҳри он гуфтааст, то бар хира ҳалок шаванд (ва) дар мамлакати шоҳ зиён дорад. Ва чунин ду ҷавони бегуноҳ ҳалок кардан маслиҳат нест. Шоҳ донад, ки банда оғияти мулки шоҳ меҳоҳад, пас дигар шоҳ донад.

Меҳрони вазир гуфт: Бифармой, то Тармаша(ро) ҳозир кунанд, то аз вай сухане чанд боз донам, бошад ки пинҳони ин кор боздонам. Шоҳ бифармуд, то Тармаша(ро) ба боргоҳ оварданд ва пеши таҳти шоҳ хидмат кард. Меҳрони вазир гуфт: Эй Тармаша, аҳволи ин кор пайдо намешавад. Шоҳ фармуд, то он ду ҷавони қассоби бегуноҳро сиёsat кунанд ва мо донему ту низ медонӣ, бегуноҳанд. Акнун хуни эшон дар гардан магири андеша бикун, ки бисёр гуноҳ дорӣ, на ҳарчанд беш кунӣ беҳтар бувад, макун. Бар худ бубахшой, ки туро низ ҳам наҳоҳад касе. Бошад ки ба сабаби рост гуфтан туро Ҳудои таъоло аз ин ҳам ҳалос диҳад ва ин ҳама аз баҳри он мегӯям, ки медонам, ки ту аз ин хабар надорӣ, ки ин кор Самаки айёр кардааст.

Тармаша чун ин сухан бишнид, гуфт: Ба Яздони додор, ки ин ду ҷавон бегуноҳанду аз ин кор ҳеч ҳабар надоранд. Шоҳ чун бишнид гуфт: Эй фурумоя, на бас бувад он, ки ду паҳлавон дар банд буданд, аз даст бидодиву зиндон нигоҳ надоштӣ, то мард(е) биёмаду зиндони маро бишкаст ва номуси мо бибурд ва ба оқибат дурӯге бар ду ҷавон чунин гуфтӣ, то бим буд, ки ман он ду ҷавони бегуноҳ ҳалок карда будаму хуни ҳар ду дар гардани мо будӣ.

Тармаша гуфт: Эй шоҳ, тоқати чӯб хӯрдан надоштам, бад-ин ҳилат худро тавонистам раҳонид. Шоҳ бифармуд, то он ду ҷавони қассобро ба боргоҳ дароварданд. Овози «Роҳат! Роҳат!» баромад ва мардуми шаҳр (фарёди) ништу хуррамӣ бароварданд. Шаҳна биёмад ва эшонро аз зери дор ба боргоҳи шоҳ овард. Шоҳ эшонро бинавохту гиромӣ кард ва хилъат доду гусел кард. Чун эшон аз саройи шоҳ берун омаданд, ҳалқи шаҳр шодӣ карданд. Пас Тармаша гуфт: Эй шоҳ, маълум аст, ки ин кор Самаки айёр кардааст. Даҳ маъруф дар пойандон (пазируфторӣ, кафил) дорам, ки аз ин шаҳр бадар нарафта бошад. Шоҳ гуфт: Чунин кун!

Пас Тармаша аз пеши Арманшоҳ берун омад ва сарҳ-ангон бо вай биёмаданд. Даҳ қадхудойи маъруфро пеши шоҳ бурд, то ўро бо худ гирифтанд. Тармаша берун омад ва рӯй ба зиндан ниҳод. Чандройи Сиёҳ ҳамчунон бар чой афтода буд, ўро дағн кард ва Тармаша дар ҳамаи зиндан бармегашт, ҳеч раҳнаву сўроҳе намедид, то бар сари чоҳ омад. Дар он чоҳ нигоҳ кард. Гуфт: Ресмон биёваред. Тармаша дар миён баст ва дар он чоҳ фурӯ рафт. Ба буни чоҳ расид. Обе дид, ки равона буд ва он роҳ дид, бад-он об порае мерафт, то бад-он чоҳи гармоба расид. Рӯй ба боло ниҳоду аз он чоҳ берун омад. Он гармова вайрон буду аз роҳи гармова берун омад. Гуфт: Эй дареко, ки дар чандин гоҳ ман зиндони шоҳ дорам, ин гумон набурдаму дар дили ман наёмад, ки аз ин чоҳ роҳе битавонам бурдан. Азим мардест ин Самак, қавӣ толеъе дорад, ки ин роҳ бад-ин сифат ба даст овард. Магар аз қадим дониста буд ё аз пирони ин шаҳр касе роҳ медонисту бо ў гуфта буд, то ў ин кор кардааст, вагарна ба як шаб чӣ гуна ба даст оварад?

Аз он роҳ Тармаша ба наздики шоҳ шуд ва аҳвол бигуфт, ки роҳе чунин ёфтам. Эй шоҳ, бифармой, то сари роҳҳо бигиранд, то ман дар шаҳр талабкори эшон бошам, ки ҳанӯз дар шаҳранд. Шоҳ бифармуд, то шаҳна мардон бар сари роҳҳо фиристад ва нигоҳдорӣ мекунаду дарвозаҳо эҳтиёт мекунад ва Тармаша дар шаҳр талаби Самаку писарони Конун ва Дилороми шаробдор кардан гирифт.

Самак аз он чониб дар саройи Сурхвард пеши Сиёҳгили Сом ва Оташаку Сурхвард берун омад ва пеши (саройи) подшоҳ рафт (ва бозгашт) ва аҳволи мард гумоштан бар сари роҳҳо чунонки маълум карда буд, ҳама пеши ў бозгуфт. Самак гуфт: Эй бародар, ту биншину дил фориг дор, ки агар Яздон хоҷад, кори ҳама бисозам ва ҷаҳд кунам, ки имшаб Мехрони вазири ҳаромзодаро даст баста пеши ту оварам, ки ҳама бадфеълий аз вай аст.


**Адабиёти қадим**

**Қ**адимтарин намунаҳои осори адабии ачдоди мардуми имрӯзаи Осиёи Марказӣ ба забонҳои сӯғӣ, паҳлавӣ, портӣ ва гайра эҷод шудаанд. Ба сифати китобҳои қадим «Авасто», «Бундаҳиши», «Худойнома», «Калила ва Димна», «Дарахти Асурик»-ро ном бурдан мумкин аст.

Бузургтарин асари адабӣ, ки то замони мо расидааст, «Авасто» мебошад, ки ҳангоми эҷодаш он дар рӯйи дувоздаҳ ҳазор пӯсти гов бо хатти зар навишта шудааст. Замони эҷоди китобро аз рӯйи таҳминҳо асри VI то милод мешуморанд. Лекин, пас аз истилои Искандари Мақдунӣ китоби мазкур сӯзонида шуда буд. Дертар онро барқарор карда, ба он нусха «Занд Авасто» ном доданд. Китоби аз нав таҳрир ва барқароршуда пас аз истилои арабҳо дубора нобуд карда шуд.

«Авасто» чун китобҳои муқаддаси дигар динҳои ҷаҳон «Таврот», «Инцил» ё «Куръон» китоби динии зардуштиён буда, бунёдгузори он Зардушт мебошад. Тарафдорони дини зардуштиро зардуштиён ном мебурданд. Дар китоб таълимот, қоида ва қонунҳои дини зардустӣ, ҷаҳонбинии онҳо акс ёфтааст. Китоб кӯҳнатарин асари хаттии дори аҳамияти таъриҳӣ, фарҳангӣ ва адабӣ аст.

Мувофиқи навиштаоти китоб Ахура Маздо (Ҳурмуз) худои яккаву ягона ва оли мебошад: «*Худои бузург Ҳурмузд ин дунёро офаридааст ва Замино офаридааст ва одамонро офаридааст...*» Ӯ дехқонӣ, боғдорӣ ва ҷорвадориро тараққӣ дода, Ҳудои оли ва ҳомии тамоми қувваҳои некӣ дар олам мебошад. Аз навиштаоти китоб маълум мешавад, ки зардуштиён ҳалқро ба зиндагонии муқими даъват менамоянд. Мехнат кардан, ҳосил рӯёнидан кори хайр шуморида шуда, ба девҳо ва корҳои онҳо зид гузошта мешавад.

Дар китоб қувваҳои бадӣ Аҳриман номида шудааст. Қувваҳои бадӣ ҳамеша зидди ҷорво, ҳосил ва мардуми камбағал баромада, ба онҳо зарар мерасониданд. Аслиҳаи асосии қувваҳои бадиро ҷангу ҷидол, фитнаву дурӯғ ва сеҳру ҷоду ташкил медод. Онҳо аз ҷавҳари палид созмон ёфта, оғарандай тамоми бадиҳои олам мебошанд.

Асоси таълимоти зардуштиро умединҳои неки инсон, муборизаи некӣ бар муқобили бадӣ, голибияти равшани

аз болои торики ташкил медиҳад. Ҳамаи ин фикру ақида ва орзу омоли пайравони дини зардуштӣ, ки дар китоб акс ёфтааст, дар симои қаҳрамонҳои он дар шакли худоҳои некӣ ва бади инъикос карда мешавад.

Маълум мешавад, ки хислатҳои беҳтарини инсонӣ, аз қабили некӣ, меҳнат, саҳоватпешагӣ, адолат ва ростгӯй он давраҳо низ шоёни ибрат будааст. Аз кирдору рафтори қаҳрамонҳои мусбати асар маълум мешавад, ки онҳо кирдори нек, рафтори нек ва пиндори некро авло дониста, ба муқобили қувваҳои бади баромад кардаанд.

Фирдавсии бузургвор дар ин бора чунин овардааст:

Набошад ҳаме неку бад пойдор,  
Ҳамон беҳ, ки неки бувад ёдгор.

Китоби «Авасто» на танҳо китоби динӣ аст, балки он намунаи осори қадимаи ҳаттии ҳалқҳои қадими Осиёи Марказӣ ба шумор рафта, дар он суруд, афсонаҳо, таъриҳ, илм, фарҳанг, достонҳои гуногун, асотир дарҷ ёфтаанд. Бинобар ин, китоби мазкур дорои аҳамияти беандоза буда, дар омӯзиши таъриҳ ва фарҳангги одамони қадим сарчашмаи қиматбаҳост.

Ин китоби муқаддас, ки арзиши бебаҳо дошта, дар омӯзиши таърихи ниёғон аҳамияти бузург қасб кардааст, чун сарчашмаи муҳими таъриҳӣ ва фарҳангӣ дар Ўзбекистон қадр карда шудааст. Таҷлили 2700-солагии ҷаҳони «Авасто» бо қарори Девони Вазирон ва ташкилоти байналхалқии ЮНЕСКО тасдиқ карда шуд. Бахшида ба ин муносибат гузаронидани тадбирҳои гуногун, аз ҷумла ҷоп қардани асарҳои беҳтарин пешниҳод гардида буд. Ин иқдоми некро авастошиносони тоҷик низ дастгирӣ намуда, китобро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардаанд.

### Пурсиш ва супориш

1. Кадом намудҳои адабиёти бадеиро медонед?
2. Чаро адабиёти қадим то замони мо кам боқӣ мондааст?
3. Чаро «Авасто»-ро асари қадимаи ҳаттӣ меноманд?
4. Китоб аз тарафи кӣ ва чӣ гуна навишта шудааст?
5. Аҳамияти тарбиявии китоби «Авасто» аз чӣ иборат аст?
6. Дар бораи таҷлили 2700-солагии «Авасто» чӣ медонед?


**Маълумот дар бораи  
асотир**

**А**сотир дар бораи урфу одат, ақидаҳои динӣ ва тасаввуроти одамони давраҳои қадим оид ба пайдоиши дунё ва ҳаёт, воқеаю ҳодисаҳои табиат ва қаҳрамонҳои афсонавӣ нақл мекунад. Ҳамаи ривоятҳо, афсонаҳо, достонҳо асотирро ташкил медиҳанд.

Яке аз асотирҳои машҳури дунёи қадим дар бораи «Каюмарс» мебошад. Номи «Каюмарс» шакли тафйирёфтаи «Гайя маритан» аз китоби «Авасто» буда, дар шакли «Гев Марс», «Гаю марс» ва «Говмард» низ талаффуз шудааст.

Дар бораи Каюмарс ду хел миф вучӯд дорад. Мувофиқи яке Ахура Маздо (худои некӣ) Каюмарсро ба сифати инсони аввалин меофарад. Давоми сӣ сол ў дар кӯҳсор зиндагонӣ мекунад. Баъди он, ки Каюмарс вафот кард, аз аррапушти вай нутфае баромада, дар зери нурҳои Офтоб соҳф мегардад ва ба қабати хок медарояд. Пас аз чил сол дар рӯзҳои ҷаҳони Меҳргон нутфа аз зери хок дар шакли гиёҳи душоҳа баромада, аз шакли рустаний ба шакли инсонӣ табдил мейёбад. Яке аз он нарина буда, Машия ва дигаре модина буда, Машиёна ном мегиранд. Онҳо ба ҳамдигар хеле монанд буданд. Дар синни панҷоҳсолагӣ онҳо зану шавҳар мешаванд. Пас аз нӯҳ моҳ аз онҳо ҷуфти нар ва мода тавлид мейёбад. Аз ин ҷуфт ҳафт писару ҳафт духтар таваллуд мешаванд. Дар оянда аз ин ҷуфтҳо боз ҷанд ҷуфти дигар фарзанд таваллуд мешавад. Ҳамин тавр, аз рӯйи мифологияи мазкур гӯё ҳамаи одамони ҳафт кишвари ҷаҳон аз ҳамин ҷуфтҳо пайдо шудаанд.

Мувофиқи мифи дигар гӯё Каюмарс аввалин мавҷудоти зиндае будааст, ки Ахура Маздо аз танаи ғов ва мард, яъне одам оғаридааст. Ғов ва мард бо ҳамдигар гӯё тифоқ будаанд. Дар оянда ғовмардро гӯё Аҳриман (худои бадӣ) куштааст. Пас аз марги ғовмард аз нимаи ғовшакли ҷасади ў ҷандин намуд дон, сабзвот, ғов ва ҳайвонот ба вучӯд омада, аз қисми одамии он гӯё ҷинси зану мард пайдо шудааст. Мувофиқи ин миф гӯё ғовмард асоси ҳам инсон ва ҳам олами ҳайвоноту наборот будааст.

Мифи дигар аз китоби «Авасто» дар бораи Ҷамshed мебошад. Мувофиқи он Ҷамshed ҳукмдори одил буда, дар давраи ҳукмронии ў гӯё ҳунукиҳои зимистон, гуруснагӣ ва бемориҳои гуногун вучӯд надоштааст. Ҷамshed бо ёрии

фариштаи об Аноҳита се маротиба дунёро васеъ карда, хелҳои одамон, чорво ва мурғонро зиёд кардааст. Лекин ногаҳон аз Аҳура Маздо ҳабар меояд, ки давоми се сол зимиstonи қаҳратун омада, ба тамоми наботот ва ҳайвонот зарар мерасонад. Барфҳову яхҳо низ об шуда, оламро об зер мекунад. Бо маслиҳати Аҳура Маздо Ҷамшед бое бунёд мекунад ва чорвою паррандагон, галладонаву инсонро он ҷо мекӯлонад. Гирди бօғро бо деворҳои баланд иҳота мекунад. Одамон дар он ҷо хонаву ҷой ва наҳрҳо месозанд. Ҳамин тавр, зиндагӣ боз давом меёбад.

Аз мазмуни ҳарду асотир ё мифология бармеояд, ки чи Каюмарс ва чи Ҷамшед начотдиҳандаи ҳалқ, қаҳрамон ва ҳокими одил буда, ҳалқро аз оғатҳои табиий ва зулми худоҳои бад ҳалос кардаанд. Дар ин ҷо оғатҳои табиат агар «зулми табиий» бошад, худоҳои бадҳоҳу бадкирдор «зулми иҷтимоӣ» мебошанд. Одамон бо ин гуна асотири эҷодкардаи ҳуд ба ҳаёти оянда бо назари ихлос менигаристанд. Ҳуд ва оммаи ҳалқро ба он бовар қунонидани мешуданд, ки бо қаҳрамонӣ ва кирдору рафтори нек аз болои ҳар гуна ҳодисаҳои табиат, зулму истибдод ғалаба ба даст овардан мумкин аст. Мубориза барои баҳту саодат ва эътиқод ба қувваю ирода мазмун ва мақсади асосии асотирҳо аст.

Дертар мазмуни асотири гуногуни дар замони қадим эҷодшударо Фирдавсии бузург дар «Шоҳнома»-и ҳуд истиғода кардааст.

### Пурсиш ва супориш

1. Асотир чист?
2. Дар бораи мифи Каюмарс нақл кунед.
3. Мифи Ҷамшед ба қадом масъала баҳшида шудааст?
4. Монанди ва фарқияти мифҳо оид ба Каюмарс ва Ҷамшед аз чи иборат аст?
5. Мақсади асосӣ аз гуфтани ин асотирҳо чи аст?
6. «Зулми табиий ва иҷтимоӣ» гуфта чиро мефаҳмедине?
7. Оё дар замони мо низ чунин намудҳои зулм мавҷуд аст?
8. Мазмуни асотири Каюмарс ва Ҷамшедро ба дафтари адабиёт навишта гиред.
9. Китоби «Шоҳнома»-и Фирдавсиро аз назар гузаронед. Муайян кунед, ки мазмуни мифи Каюмарс ва Ҷамшед дар қадом достонҳои китоб истиғода шудаанд.



Маълумот дар бораи  
сурудҳои қадима

Ҳанӯз дар асотири қадимаи халқ-ҳои эронӣ, ёдгориҳои бостонии адабиёти паҳлавию монавӣ ситоиши қудрату тавоноии инсон ҷой доштанд. Дар «Авасто», ёдгории бостонии ниёғонамон бузургии инсони нерӯманду тавоно, диловару зебо ва ситоиши некиву некӯкории он, муборизаи ў бар зидди зиштиву торикии инъикос ёфтааст.

«Авасто» қадимтарин китобест, ки дар бораи мавҷуд будани сурудҳои халқӣ маълумот медиҳад, аз боби 28 то боби 53-юми онро «готҳо» — яъне сурудҳо ташкил додаанд. Лекин аз тамоми мундариҷаи ин китоб танҳо қисме боқӣ мондаасту халос. Фасли «Ясно»-и китоб аз готҳо, яъне сурудҳо иборат буда, онҳо асосан сурудҳои мадҳиявӣ мебошанд. Ҳар як пайрави дини зардуштий бояд ин сурудҳоро аз ёд медонист. Зардуштиён бо чунин сурудҳои худ аз худои адолат илтимос мекарданд, ки ба бандагони худ мадад расонад. Масалан:

Аз кучо ёбам паноҳ, ту паноҳ дорӣ маро,  
Аз шарикон дур карданд, ту бигир дasti маро,  
Не мадад аз ҳамкасону не тасалло аз насаб,  
Не ҳимоят аз бузургон, ту худат донӣ маро,  
Аз ту мепурсам мадад, эй Ҳурмузи бахту сафо.

Фасли дигари китоб бо номи «Яшт» низ готҳо дорад. Ин готҳо ба ситоиши худо ва мӯбадони он бахшида шудааст. Сурудҳои он бештар ба худои неъмат ва фаровонӣ Хварна тааллук доранд. Пайравони дини зардуштий ба қасрҳо ё ибодатхонаҳо сурати ҳайвонот ва парандагонро кашида, ба онҳо саҷда мекарданд. Гузаштагони мо дар симои худои Хварна атолкунандай бахту саодатро медиданд. Маъни ин гуна готҳо дертар аз тарафи шоиرون истифода гардидааст.

Дар китоби «Авасто» ҳамчунин образи Митра инъикос ёфтааст. Митра аз забони форсии қадим гирифта шуда, шакли имрӯзай «Мехр», яъне офтоб мебошад. Офтобро аз қадим бобоёни мо парастиш мекарданд. Онҳо гумон мекарданд, ки Офтоб шахси паҳлавони тавоноест, ки нур, гармӣ ва ҳаёт мебахшад. Дар кайҳон парвоз карда, ба дили душманон ваҳшат меандозад. Ӯро гӯё баҳодурони дигари

пурқудрат низ ҳамроҳӣ мекунанд, ки мисли худаш маглубнашаванда, дар оташ насӯзанда, тирногузар ва дар об гарқиашавандаанд. Сурудҳои ба Митра баҳшидашуда низ тавоной ва қудрату шуҷоати онро тараннум мекунанд.

Қаҳрамони дигар Аноҳита буда, қувваи поку беолоишро ифода мекунад. Ба ўҳатто «бағдұхт Аноҳита», яъне дұхтари худо Аноҳита ном ниҳодаанд. Дар симои ўрдуди соғу осуда ва фариштаи об тасвир ёфтааст. Дар «Авасто» дар ин бора чунин навишта шудааст: *«Ин рұд он қадар бұзург аст, ки тамоми обҳои рұй Замин, ки аз баландии күх ба баҳри «Фароҳ карт» мерезад, уқёнусро ба құшу хүрӯш меорад. Он рұд рұдест, ки тамоми зимистану тобистон як хел равон аст. Аз вай ҳазор рұд ва дарёҳо шохоб мегиранд... Як баҳри он қодир аст, ки саросари ҳафт кишварро сероб кунад. Дар атрофи ин баҳр ва рұдҳо барои Аноҳита қасрҳои ҳазорсұтун, ҳазордарича ва дараҳтон маевчұд аст».*

Худи Аноҳита ҳамчун зани хушандом ва зебо тасвир шуда, гүё ба аробай худ нишаста чор аспи якрангро меренад. Ұро қавоҳирот ва точи заррин зеб медиҳад. Дар симои Аноҳита маъбудаи об, Замин ва ҳосил тасвир шудааст.

Хулоса, чи Митра ва чи Аноҳита шакли одамӣ дошта, дар симои онҳо одамон эзиди ҳосил, замин, об ва ҳаётро дидаанд. Орзуҳои неки худро ба онҳо вобаста дониста, дар васфи онҳо сурудҳои гуногун әчөд намудаанд.

### Пурсиш ва супориш

1. Готҳо чист ва онҳо дар қадом фаслҳои китоби «Авасто» омадаанд?
2. Образи Митраро тавсиф кунед.
3. Дар симои худои Аноҳита қадом хислатҳо таҷассум ёфтаанд?
4. Чаро одамон дар симои қаҳрамонҳои одамшакли оғаридаи худ қувваҳои табииро ифода мекарданд?
5. Бо қадом мақсад чунин сурудҳои оғарида мешуданд?

### Осори қадимӣ

**Ф**айл аз «Авасто» ҳамчуни осори қадимии сүғдӣ ва парфиёнӣ низ то замони мо омада расидаанд, ки яке аз онҳо «Аяткори Зарерон» ё худ

«Ёдгори Зарирон» мебошад. Асари номбурдаро соли 1890 эроншиноси фарангӣ Э. Беневист ба нашр омода кардааст. Мувофиқи хулосаҳои илмии ў асари мазкур аввалин достони давраи сулолаи аршакиҳо (ашкониён) будааст. Дар он сухан дар бораи чӣ тавр дини зардуштиро қабул карданни подшоҳи Балх Виштосп меравад. Мувофиқи нақли достон гӯё подшоҳи бодиянишинони тӯронӣ Арҷосп, ки душмани Виштосп будааст, ба назди ўсафири худро фиристода, талаб кардааст ки: «агар Виштосп таклифҳои Арҷоспро қабул накунад, лашкари бузургеро мефиристанад, ки ҳамаи қабудиҳоро меҳӯронанд, ҳамаи хушкиҳоро месӯzonанд, ҳамаи чорвоҳоро мебаранд, онҳоро ба гуломӣ мегиранд ва маҷбур мекунанд, ки корҳои вазнинро ба ҷо оранд». Виштосп ин таҳдидҳоро шунида дудила мешавад, vale Зарири паҳлавон руҳсат мепурсад, ки ба мактуби таҳдидомез чунин ҷавоб дода шавад:

Дар назди бешаи Сафед  
Ба Марви зардушти,  
Ки на кӯҳ ҳасту на дарё,  
Дар ҳамон таҳтзамини Хамун,  
Ки дар он ҷо аспҳо метавонанд гурезанд,  
Шумо ба он ҷо аз он тараф меоед,  
Вале мо аз ин тараф меоем.  
Шумо моро мебинед,  
Мо шуморо мебинем.  
Ва он гаҳ мо ба шумо нишон медиҳем, ки  
Девро чӣ тавр мекушанд.

Сафир ин ҷавоби ҳаттиро гирифта меравад. Виштосп фармон медиҳад, ки дар кӯҳҳо оташи огоҳӣ (сигнал) афрӯхта, эълон кунанд, ки ҳамаи мардони аз ҳашт то ҳаштодсола ҷамъ шаванд. Лашкари бузурге бо филу аспу ароба ҷамъ мешавад. Ҳатто паррандаҳо ба худ ҷой намеёфтанд. Подшоҳ фармон медиҳад, ки урдugoҳ зада, Ҷомоспи хирадмандро даъват кунанд ва ба ў мегӯяд:

Ту медонӣ,  
Кай борон меборад.  
Чанд қатра ба замин мечакад,  
Ва чанд чакра ба болои чакра.  
Кай алафҳо мешукуфанд,

Кадом гул рўзона,  
Кадомаш шабона.  
Ту абрҳоро ҳам медонӣ,  
Чи гуна обро мебарад.  
Гўй, ки фардо чи мешавад:  
Аз писарон ва бародарон  
Ки зинда мемонад, ки мемирад?

Чомосп ҷавоб медиҳад: «*Ман беҳтар, ки аз модар таваллуд намешудам, акнун, ки таваллуд шудаам, беҳтар, ки дар ягон ҷои дур мемурдам, то ки подшоҳ ба ман ин гуна саволро намедод, зеро ман дар ин бора ба ту чизе гуфтан намехоҳам*». Лекин подшоҳ бо илтиҷо розӣ мекунад, ки ба ин саволҳо ҷавоб диҳад. Хирадманд розӣ мешавад, вале илтимос мекунад, ки подшоҳ аскарони худро аз назди ҷодар ба андозаи якуним тири камон дур баранд. Он гоҳ Ҷомосп мегӯяд: «*Рӯзе аскарон задухӯрд мекунанд, бисёр модарон аз фарзандонашон маҳрум мешаванд, бисёр писарон бе падар мемонанд, бисёр бародарон бародаронашонро гум мекунанд, бисёр занон шавҳаронашонро аз даст медиҳанд...* Ҷодугари Видрафши омада ба ҷанг медарояд ва бо макр Заририн сипаҳбади далерро мекушад ва аспи ўро мебарад». Виштасп ин суханонро шунида аз ҷои бармехезад ва ба Ҷомосп ҳуҷум карда мегӯяд:

Лаънат ба ту,  
Фуломи мурдори ҷодугарон!  
Модари ту ҳам ҷодугар буд,  
Падарат ҳам бутпараст буд.

Агар қасам ёд намекардам, ҳозир туро аз сар ҷудо месоҳтам. Аммо ҳаким оромона мегӯяд, ки ў ба тахташ нишинад, чунки он чизе, ки бояд рӯй диҳад, рӯй медиҳад. Виштосп якравӣ мекунад. Аскарони ў омада мегӯянд, ки онҳо тайёр ҳастанд бо душманон муҳориба оғоз кунанд. Виштосп фармон медиҳад, ки қасри биринҷӣ соҳанд, то ки дар вақти зарурат дар он ҷо пинҳон шаванд.

Ҷанг оғоз мешавад ва муҳорибаҳо хеле давом мекунанд. Лекин воқеаҳои ҷанг то ба охир нарасида матни он тамом мешавад, чунки давоми он то ба мо нарасидааст.

«Дарахти Асурик» (Осурӣ) чун яке аз намунаҳои адабиёти парфиягиҳо маълум мебошад. Ин китоб дар бораи

ҳаёт, маҳсулот, истеҳсолот ва рўзгори давраҳои қадим маълумот медиҳад. Мувофиқи мазмуни он дарахте, ки дар Сурия месабзад, ба бузи гўё мегўяд: «Одамони одил ба дарахти баланд монанданд. Ман дар бисёр масъала аз ту афзалият дорам. Дар кишвари Хварнис<sup>1</sup> дарахте баробари ман нест, зеро вақте ки ман дубора ҳосил медиҳам, меваҳои маро шоҳ меҳӯрад. Ман фарши заврақам. Ман бофтаи (асоси) заврақ. Аз ман чорӯбча месозанд, ки бо он хона ва ҳавлиро мерӯбанд. Аз ман ўгурча карда, ҷав ва биринҷ мекӯбанд. Аз ман боддарои пуфкунандай оташ месозанд. Ман ҷуроби (пайпоқи) дехқонам. Ман як ҷуфт кафш (чӯбин) барои пойлучҳо мебошам. Аз ман аргамчин мебофанд, ки бо он пойи туро мебанданд. Аз ман таёқ (асо) месозанд, ки гардани туро «мебӯсад». Аз ман меҳи чӯбин месозанд, ки ба он туро меовезанд. Вақте ки туро дар сих бирён мекунанд, ман шоҳҳои хушкам. Ман дар болои сари ҳокимон сояи тобистонам, ман қанди дехқон, асали ҳоким, аз ман аслиҳа месозанд, ман қуттии доруи донишмандам, ки аз шаҳр ба шаҳр ва аз табиб ба табиб мебаранд. Ман лонаи паррандагонам. Ман ба коркунони мондашуда соя меандозам, зеро дар замини тоза сабзидаам, одамони қадри маро дониста, ба муқобили ман кори бад (гуноҳ) намекунанд. Ман орзу мекунам, ки ҷараёни заррин биёяд, то ки мардумоне, ки май ва нони ҳўрданӣ надоранд, меваҳои маро ҳўранд, ки сарҳояш оvezон аст».

Пас аз ин суханҳо буз бо дарахт ба мунозира мебарояд. Хулоса, аз муколамаи буз ва дарахт ифтихори меҳнаткашон аз ҳаёти хуб ба ҳаёти муфтьӯрон ва худписандон зид гузошта шудааст. Достон бо суханҳои ҳаҷвомез дар бораи зиндагии ҳалқ нақл мекунад.

Дар забони паҳлавӣ низ адабиёти бадей навишта шуда, бештар масъалаҳои панду ахлоқиро дар бар гирифтаанд. Яке аз чунин асарҳо «Андарзи Атурпата Маҳраспандон» мебошад, ки ба писарашиб Заратухшт бахшида шудааст. Ҳамчунин «Авёткори Ҷомоспик» (асри IV) асари пандномавӣ буда, дар он муколамаи Виштосп ва домоди Зардушт Ҷомосп оварда шудааст. Асари дигар тарҷумаи «Панҷатант-

<sup>1</sup>Хварнис — номи яке аз ҳафт кишвар дар «Авасто».

ра»-и ҳинди («Калилаву Димна») буда, бо ташаббуси табиби сосониён Барзуи Нишопурӣ ба даст омадааст.

«Калила ва Димна» дар байни ҳикоятҳое, ки ба адабиёти форсӯ тоҷик аз мероси адабии ҳалқҳои дигари Шарқтарчума шуда, дохил шудааст, машҳуртариин аст.

Дар сарчашмаҳои таърихии адабӣ ҳикоят мекунанд, ки ҳукмрони сулолаи Сосониён Ҳусрави Анӯшервон (531—579) шунидааст, ки дар қӯҳҳои Ҳинд гиёҳе мерӯидааст, ки агар онро ба мурда диҳанд, зинда мешудааст. Анӯшервон Барзуя ном ҳакими худро ба Ҳинд мефиристад, то ки он гиёҳро ба даст орад. Барзуя ба Ҳиндустон меравад ва ҳарчанд ҷустуҷӯй мекунад, аммо аз ин гиёҳ асаре пайдо намешавад. Аз донишманди қӯҳансоли Ҳинд сирри ин «гиёҳи ҷонбахш»-ро мефаҳмад: гиёҳи ҷонбахш китоби «Калила ва Димна» будааст, ки онро донишмандони Ҳинд таълиф намудаанд. Суханҳои хирадмандона ва пандомӯзи ин китоб нодону бедонишро, ки чун мурдаанд, донову бино мекардааст. Барзуя ин асарро пайдо мекунад ва нусхае аз он бардошта ба Эрон, назди Анӯшервон меорад.

Ҳикояти «Калила ва Димна» таърихи қариб дуҳазорсола дорад ва дар муддати бист аср ба ҷондии забонҳо тарҷума ва таҳрир шудааст. Аз сарчашмаҳои таърихӣ маълум мешавад, ки китоби «Калила ва Димна» дар асри X бо амри вазири донишманди Сомониён Абулғазли Балъамӣ аз араби ба форсӣ тарҷума шуда ва аз рӯи ҳамин тарҷума Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ин асарро ба назм даровардааст.

Ҳамин тарик, асарҳои зиёде, ки бо забонҳои гуногуни паҳлавӣ ва сосонӣ дар Мовароуннаҳр ва Ҳурросон эҷод шуда буданд, ба ташаккули забони тоҷикий-дарӣ дар шакли забони адабии имрӯза замина гузоштаанд.

Дар замонҳои қадим дар давроне, ки ҳоло шеъри мумтози оламшумули форсӣ-тоҷикий ба вуҷуд наёмада буд, шоирони тоҷик ба лаҳҷаҳои маҳаллии худ эҷод мекарданд. Номи баъзеи онҳо ва намунаҳои ашъорашон дар манбаъҳо зикр шуда, то ба имрӯз омада расидаанд. Онҳо аз ҷумлаи аввалин сухансароёни ҳалқҳои эронӣ мебошанд, ки дар асрҳои аввали ҳукмронии ислом ва ҷорӣ гардидани забони арабӣ дар ҳамаи риштаҳои илму адаб ба забони маҳаллии модарии худ сухан оварида, шеърҳо гуфтаанд. Ин иқдоми онҳо, ки

бешубҳа, аз ҳисси ватанпарварӣ ба амал омадааст, ба пайдоиши назм ба забони форсии дарӣ (тоҷикии имрӯза) дар Ҳурӯсон ва Мовароуннаҳр замина гузошта буд.

Аз байни чунин сухангёне, ки баробари арабинависӣ ба эҷоди шеърҳо ба забони модарии худ низ даст задаанд, Абулянбағӣ Аббос бинни Тарҳон ном шоири Самарқанд низ будааст. Самарқандӣ будани ў на танҳо аз як шеъри боқӣ мондааш, балки аз номи падараҷ (Тарҳон) маълум мешавад. Номи ин шоири дар байни адабиётшиносон хуб маълум аст. Аз рӯи маълумоти манбаъҳои адабӣ Абулянбағӣ асосан шоири арабизабон буда, дар Багдод — маркази хилофати араб дар дастгоҳи Бармакиён — вазирони машҳури эрони-нажоди халифаҳои Аббосӣ хидмат мекардааст. Ду байте, ки ў ба забони модариаш гуфтааст, дар ин шаҳр эҷод шудааст:

Самарқанди қандманд,  
Бад-инат кӣ афканд?  
Аз Чоч та беҳӣ,  
Ҳамеша та хаҳӣ.

Равшан аст, ки ин шеър ба забони ҳамон давраи мардуми Самарқанд гуфта шудааст ва шеъри ватанпарваронаест, ки аз тарафи як нафар фарзанди Самарқанд бо ҳиссияти саршор аз дилсӯзи ва меҳру муҳабbat нисбати шаҳри худаш гуфта шудааст.

Хулоса, ҳалқҳои сарзамини мо дорои фарҳанг ва адабиёти бой буда, шеърҳои дар замонҳои қадим эҷодшуда дар шакли суруд ва достонҳо то ба мо расидаанд. Ҳамчунин шоирон дертар аз мазмуни китобҳои қадимтарин дар асарҳои худ истифода бурда, беҳтарин намунаҳои достонҳои қаҳрамонӣ ва лирикӣ оваридаанд.

### Пурсиш ва супориш

1. Дар бораи асари «Ҷӯгори Зарирон» чи медонед?
2. Мазмуни асарро нақл кунед.
3. «Дараҳти Асурик» муколамаи чиҳоро дар баргирифтааст?
4. Аз адабиёти қадимаи паҳлавӣ боз қадом асарҳо то ба имрӯз расидаанд?
5. Асоси асари «Калила ва Димна»-ро чи ташкил медиҳад?



## НАЗАРИЯИ АДАБИЁТ

### МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ АСАРХОИ ПАНДУ АХЛОҚИ ВА ТАМСИЛӢ

Андешаву афкори ахлоқиву башардӯстӣ дар адабиёти бадеӣ бо роҳу равиши гуногун ифода мешавад ва яке аз онҳо ба тариқи панду андарз баён намудани фикр аст.

Чунин ҳикмат ва андешаҳои ахлоқӣ саросари асарҳои шоирони классикро ташкил додаанд. Масалан, дар маснавиҳои Низомии Ганҷавӣ варақеро наметавон ёфт, ки он фарогири андарзе, ҳикмате ва ё мақолу зарбулмасали халқие набошад. Дар ин бора худи шоир мегӯяд:

Зи панди бузургон набояд гузашт,  
Суханро варақ дарнабояд навашт.  
Ки чун озмуда шавад рӯзгор,  
Ба ёд оядат панди омӯзгор.

Василаи асосӣ ва хеле муносиби ифодаи афкору андешаи инсондӯстӣ тамсилу масал мебошад.

*Панд* — фикри ҳикматомез ва суфтае мебошад, ки аз умумияти таҷрибаи рӯзгор баромада, ба тарзи насиҳат ва маслиҳат дар шаклҳои шеър, ҳикоят ё ҷумлаҳо ифода гардидааст. Ахлоқ — мачмӯи қоидаҳои рафтору кирдори барои умум пазируфташудаи инсон мебошад. Панду ахлоқ дар асарҳои намояндагони адабиёти классикии тоҷик хеле зиёд вомехӯрад. Онҳо панду насиҳат ва афкори ахлоқии худро бештар дар асарҳои пандномавии худ овардаанд, ки дар шакли назм ё наср навишта шудааст. Дар ин гуна асарҳо бо ибораҳои барҷаста ва ҳикоятҳои хурди пурмазмун пандҳои ахлоқӣ оварда шудаанд. Ба онҳо «Панднома»-и Фаридуддини Аттор, «Панднома»-и Луқмони Ҳакими афсонавӣ, «Ахлоқи Мӯҳсинӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва «Баҳористон»-и Ҷомиро мисол овардан мумкин аст.

Яке аз суханварон ва мутафаккирони шинохта, ки асарҳояш саропо аз панду андарзҳо ва андешаҳои волои ахлоқӣ иборатанд, Фаридуддини Аттор мебошад. Ӯ паёмҳои ах-

лоқии худро барои расидан ба рутбаи камоли инсонӣ во-  
ситай асосӣ мешуморад:

Дуруғу каж магӯ дар ҳечроҳе,  
Ки набвад з-ин батар ҳаргиз гуноҳе.

\* \* \*

Касеро имтиҳон нокарда сад бор,  
Магардонаш бари худ соҳибасрор.

Тамсил калимаи арабӣ буда, маъни намуна овардан, мисол нишон додан аз асарҳои маънавиро дорад. Нависанда дар асар барои тасдиқ кардан, пурӯзвват ва равшани андохтан ба фикри худ аз ягон воқеаю ҳодисаи зиндагӣ ё ягон сухани ҳикматомезу пандомӯз мисол меоварад. Масалан, дар байти зер Ҳофиз ибораи «Гул бе хор намешавад»-ро, ки зарбулмасал аст, моҳирона истифода кардааст:

Ҳофиз, аз боди ҳазон дар чамани даҳр маранҷ,  
Фикри маъқул бифармо, гули бехор кучост?

Маншай ҳикоёти тамсиллии пандомӯз Шарқ аст. Гарчи ибдои ин навъи адабиро ба Эзоп — бардаи юнонӣ нисбат додаанд, аммо ҳазорон сол пеш аз вай дар Мисру Ҳинд намунаҳое аз он вуҷуд доштааст. «Панчтантра» (Панҷ мавқеият барои доно шудан) қадимтарин маҷмӯаи ҳикоёти тамсилӣ дар адабиёти Ҳинд аст, ки баъдҳо бо номи «Калила ва Димна» ва «Достонҳои Бидпой» ба форсӣ ва арабӣ тарҷума шудааст.

Адабиёти тоҷик пур аз ҳикоёти тамсиллии зебову гаронбаҳост. «Калила ва Димна»-и Насруллоҳи Муншиӣ, «Маснавии Маънавӣ»-и Мавлоно Чалолиддини Румӣ, маснавиҳои Аттор, «Гулистон» ва «Бӯстон»-и Саъдӣ, «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Кошифӣ, «Баҳористон»-и Ҷомӣ ва бисёре дигар аз китобҳои ахлоқиву ирфонӣ саршор аз қиссаҳои тамсилӣ аст.

Дар адабиёти классикии тамсил дар назми фалсафию ахлоқӣ бисёртар истифода шуда, шоир барои пуртасир кардани панд, фикр ё нуқтаи назари худ ягон ҳикоятеро меовард. Чунин ҳикоятҳо дар асарҳои Саъдӣ, Низомии Ганҷавӣ, Румӣ, Саноӣ, Аттор хеле бисёранд.

## Дўсти нодон

Ҳусайн Воизи Кошифӣ

**Як** боғбон буд. Вай муддатҳо ба хелҳои зироату дарахтон машғул гардида, умри азизи худро дар бунёди боғу бўстон сарф намуда буд. Ў боғи зебо ва пурмевае дошт. Боғбон на марги падарро медонист, на фами фарзандро, рӯзгор ба танҳои мегузаронд. Рӯзе аз ваҳшати танҳои ба танг омада бағоят малул шуд.

Алқисса, аз олами танҳои озурдахотир гашта, ба дашт рафт ва дар домани кўхе сайр менамуд. Иттифоқо, хирсе зиштсират, қабеҳсурат, нопоктинат низ ба сабаби танҳои аз фарози кўҳ рӯ ба нишеб ниҳода буд. Баробари мулоқот намудан аз ду тараф силсилаи муҳаббат дар ҳаракат омад ва дили боғбон ба сўҳбати хирс моил гардид. Хирси нодида ишораҳои марди дехқонро мушоҳида намуда, ба кулли вобастаи сўҳбати ў шуд ва ба андак ишорате сар дар пайи ў ниҳода ба он боғи биҳиштосо даромад. Ба инъом ва ташрифи он меваҳои латиф дўстӣ дар миёни онҳо маҳкамтар шуда, бехи ниҳоли муҳаббат дар замини дили ҳар як мустаҳкам гашт. Ҳар гоҳ, ки боғбон аз фояти сустӣ ва мондавӣ дар сояе сар ба болини роҳат мениҳод, хирс аз рӯйи дилсӯзи ба сари болини ў нишаста, пашشاҳоро аз рӯи он меронд.

Рӯзе аз рӯзҳо боғбон ба одати ҳаррӯза дар сояи дарахте хобида буд. Магаси (пашшай) бисёре ба рӯйи ў чамъ шуданд. Хирс ба магасрони машғул шуд. Вале ҳарчанд пашшаҳоро меронд, боз зиёдтар меомаданд ва ба сару рӯйи боғбон чамъ мешуданд. Хирс ошуфта шуда ва санге ба қадри бист ман бардошта, ба қасди он ки пашшаҳоро мекушад, ба рӯйи боғбони бечора зад. Пашшаҳо ба ҳар тараф париданд ва онҳоро осебе нарасид, аммо сари боғбон ба хок яксон шуд. Аз ин ҷо, бузургон гуфтаанд, ки ба ҳар ҳол душмани доно аз дўсти нодон беҳтар аст.

## ҲИКОЯТ ДАР БОРАИ ПОДШОҲ ВА ЗАНБЎРИ АСАЛ

Дар мамлакати Чин подшоҳи адолатпарваре буд, ки ўро Ҳумоюнфол мегуфтанд. Ў Ҳуҷастарой ном вазири донишманд ва соҳибтадбира дошт. Рӯзе шоҳу вазир бо лашкари бисёр ба азми шикор баромаданд ва рӯзи дароз дар дашту кӯҳсor аз чонварону ҳайвонот сайд намуданд. Ҳангоме ки шоҳ аз шикор фориг шуд, лашкари худро ҷавоб дод ва бо вазири чанд тан аз сипоҳиён ба тарафи шаҳр равона шуд.

Ҳаво ниҳоят гарм буд ва роҳ рафтани басо душвор омад. Ҳумоюнфол ба Ҳуҷастарой таклиф намуд, ки дар ин ҳавои гарм дар ягон ҷои соя каме истироҳат намуда, пас ба роҳ дароянд. Ҳуҷастарой ўро ба домани кӯҳе, ки марғзори сабзу хуррам ва ҷашмасорони бешумор дошт, овард. Онҳо дар пеши ҷашмаҳо ва дар сояи дарахтҳо нишастанд ва аз ин манзараи дилрабои табиат лаззат гирифта истироҳат ме-карданд.

Дар марғзор дарахти кӯҳнаи себ буд, ки аз нашъунамо бозмонда ва танаи ў аз мурури замон ва захми кирмон холӣ шуда буд. Дар ковокии ин дарахт занбўрҳои асал хона соҳта буданд ва пайваста дар атрофи он таку дав намуда, ба навбату тартиб даробаро мекарданд. Ҳумоюнфол, ки ин ҳолро пеш аз ин надида буд, чи будани ин занбўрҳо ва сабаби таку дави онҳоро аз вазири худ пурсид.

**Ҳуҷастарой ҷавоб дод:**

— Ин занбўрҳо гурӯҳеанд, ки манфиати бисёру зарари андак доранд. Онҳо подшоҳе доранд, ки ба ҷусса аз онҳо бузургтар аст ва ҳамаи онҳо ба ў сари итоат ҳам кардаанд. Ў барои идораи онҳо вазир, ҳочиб, дарбон, посбон ва нақиби лашкар таъин намудааст. Ҳар як аз ин занбўрҳо барои худ аз мум хонаи шашкунҷае соҳта, пас ба ҳукми султонашон аз хонаҳояшон берун меоянд. Амирашон мефармояд, ки онҳо тани худро ба ҳар чизи нопок олуда насозанд. Аз ин сабаб онҳо фақат болои гулу шукуфаҳои тоза нишаста, гардҳои онҳоро мөхӯранд. Аз гарди гулу шукуфаҳо дар доҳили онҳо шарбате ҳосил мешавад. Вақте ки ба хонаҳои худ меоянд, дарбонон онҳоро тафтиш мекунанд, агар ма-

бодо аз онҳо бўи баде ояд, ҳамон замон онҳоро ду пора карда мекушанд. Агар дарбонон тағофул кунанд ва дар ҳамин ҳол онҳоро ба хона роҳ диҳанд, подшоҳ аз ин бўйи бад хабардор шуда, ҳам он занбўр ва ҳам он дарбонро мекушад. Агар фарзанди занбўре аз занбўрхонаи дигар ба хонаи онҳо даромаданӣ шавад, онро манъ мекунанд, агар гўш накунад, ўро низ ба қатл мерасонанд. Ривоят мекунанд, ки Ҷамшед тарзи давлатдории худро ба усули ҳамин занбўрҳо сохта будааст.

Ҳумоюнфол аз ин суханони Ҳуҷастарой дар ҳайрат монда гуфт:


— Ачаб дар он аст, ки бо вуҷуди сирати ҳайвонӣ доштанашон яқдигарро озор намедиҳанд ва ҳарчанд неш дошта бошанд ҳам, ҳосили он фақат шарбати нӯш аст. Мо дар байнин одамон хилофи ин одатро мебинем, ки чамъе аз онҳо ба гурӯҳи дигаре зарар мерасонанд ва меҳоҳанд, ки бунёди ҳамчун худро барандозанд.

Пас шоҳу вазир аз ахлоқи инсонӣ ва муносибати одамон бо ҳамдигар хеле сўҳбатҳо карданд. Ҳуҷастарой дар ин фурсат ба шоҳ машварату насиҳат дод, ки кори давлатро ба чӣ тарз бояд бурд ва дар муомила ба раият ва зердастон чӣ гуна бояд буд...

*Мазмун аз «Калила ва Димна»*

### Пурсиш ва супориш

1. Панду ахлоқ чист?
2. Асарҳои панду ахлоқӣ бо қадом мақсад навишта мешаванд?
3. Тамсилро шарҳ диҳед.
4. Қадом асарҳои панду ахлоқиро медонед?
5. Ҳикояти «Дўсти нодон»-ро хонед. Оё дар он тамсил истифода шудааст? Ҳусусиятҳои панду ахлоқии онро номбар кунед.
6. Ҳикоятро дар барои подшоҳ ва занбўри асал хонед ва хуласаҳои худро гўед.



ҲАЁТ ВА ЭҶОДИЁТИ  
НАМОЯНДАГОНИ  
АДАБИЁТИ  
КЛАССИКИИ ТОЧИК



## АБЎАБДУЛЛОҲИ РЎДАҚӢ (858 — 941)

Гар сарӣ ёбад ба олам кас  
ба некӯшоирӣ,  
Рӯдакиро бар сари он шоирон  
зебад сарӣ.

*Рашидии Самарқандӣ*

Зиндагӣ шахсонеро бузург медорад, ки аз таҷрибаи ширину талҳи рӯзгор баҳра бардошта, хулосаҳои муҳими ин таҷрибаро чун сабақ барои умум ташвиқ менамоянд. Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ аз зумраи чунин шахсоне аст, ки зиндагии сермазмун ва пур аз пастиву баландиро паси сар намуда, осори басо бою рангини пур аз панду насиҳати ибраторомӯз боқӣ гузаштааст. Роҷеъ ба зиндагиномаи шоир, ҳусусан, доир ба эҷодиёти вай маълумотҳои фаровонеро аз асарҳои таъриҳӣ, тазкираҳо ва инчунин аз ишораҳои шахсии ў дар эҷодиёташ ҷамъ овардан мумкин аст.

Олимон пеш аз он ки дар бораи ҳаёт ва эҷодиёти шоир маъруф ба хулосае оянд, тамоми ашъори худи ў ва ҳамзамононаш, ҳамчунин осори муаррихон, ҷуғрофидонон ва саёҳатчиёни ҳамзамони ўро пурра аз худ намудаанд.

Дар асоси тадқиқотҳои онҳо маълум мешавад, ки Абӯабдуллоҳ Ҷаъфар Муҳаммади Рӯдакӣ соли 858 дар деҳаи зебоманзари Панҷрӯд, ки дар иҳотаи кӯҳҳои баланди наазикии шаҳри овозадори Самарқанд воқеъ аст, ба дунё омад. Аз ин чост, ки ў баъдтар бо нисбай Рӯдакии Самарқандӣ шӯҳрат пайдо кард.

Дар бораи айёми кӯдакии шоир маълумоти муфассал нест. Аз баъзе сарчашмаҳо маълум мешавад, ки давраи наврасии Рӯдакӣ дар худи зодгоҳаш гузаштааст. Истеъододи баланди модарзодии вайро пай бурда, падару модар ба таҳсилаш таваҷҷӯҳи хос зоҳир намудаанд. Дар аксарияти тазкираҳо муаллифон таъкид кардаанд, ки Рӯдакӣ соҳиби

истеъдоди фавқулодда буда, дар синни ҳаштсолагӣ аллакай Қуръонро пурра аз ёд карда будааст. Муҳаммад Авғӣ дар ин бора чунин овардааст: «чунон закӣ ва тезфаҳм буд, ки дар ҳаштсолагӣ Қуръон тамоман ҳифз кард ва қироат биёмухт ва шеър гуфтан гирифт ва маъонии дақиқ мегуфт... Ва ўро Офардигори таъоло овозе х(в)аш (яъне, хуш) ва савте дилкаш дода буд ва ба сабаби овоз дар мутриби афтода буд ва аз Абулаббоси Бахтиёр, ки дар он санъат соҳибихтиёр буд, барбат биёмухт ва дар он моҳир шуд ва овозаи ў ба атрофу акнофи олам бираасид».

Дертар ў дар яке аз мадрасаҳои шаҳри Самарқанд таҳсил гирифта, аз асрори илмҳои замона огоҳии комил ба даст овардааст. Чун ў аз хурдӣ ба суруд ва мусиқӣ рағбати қалон зоҳир намуда буд, ҳамин шавқ ва майли қатъӣ ўро дар баробари табъи баланди шоирий бо мусиқидонӣ ва овози марғубу форам шӯҳрати шоиста додааст.

Баъди аз тарафи Исмоил бинни Аҳмади Сомонӣ ташкил шудани давлати мутамаркази ягонаи Сомониён бо давлати яке аз вазирони фозил ва донишманд Абулфазли Бальзамӣ Рӯдакӣ аз Самарқанд ба Бухоро рафтааст. Шоири ҷавон дар Бухоро ҳамчун надими амирон, маликушшуарои дарбори Сомониён ва устоди адибони замонаш маҳбубият пайдо карда, то давраи пирий дар хизмати онҳо будааст. Бинобар тазаккури шоирони он замон ва аз қавли худи шоир маълум мешавад, ки Рӯдакӣ ба хизмати дарбор камбағалу нодор омада, тадриҷан соҳиби мартаба, молу мулк ва шӯҳрат гардидааст. Аз дарбори Сомониён Рӯдакӣ на танҳо манфиати моддӣ, балки манфиати фарони маънавӣ низ гирифтааст. Рӯдакӣ ҳамчун надими амирон онҳоро ҳамеша дар сафарҳои дарборӣ ҳамроҳӣ мекардааст.

Низомии Арӯзии Самарқандӣ дар «Чаҳор мақола» ном асараш дар бораи таърихи суруда шудани қасидай машҳури «Бўйи чўйи Мўлиён» ва таъсири фавқулоддаи сухани шоир таъкид намудааст. Маълум мешавад, ки Наср ибни Аҳмад дар яке аз сафарҳояш ба Ҳирот муддати чор сол он ҷо мемонад, ки ин боиси нороҳатии лашкариёну ҳамроҳони амир мегардад. Ҳеч василае барои баргардонидани амир ба пойтакт кўмак расонида наметавонад. Ниҳоят гурӯҳи

амалдорон ба Рӯдакӣ муроциат мекунанд ва ў суруди мазкурро бо оҳанги бастааш дар пардаи ушшоқ ҳангоми базм месарояд:

Бўйи Ҷўйи Мўлиён ояд ҳаме,  
Ёди ёри меҳрубон ояд ҳаме...

Суруд ба поён нарасида «амир чунон мунфаил гашт, ки аз таҳт фуруд омад ва бе мӯза пой дар рикоби хинги навбатӣ овард ва рӯй ба Бухоро ниҳод». Ин ҳодиса нишон медиҳад, ки ҳам устод Рӯдакӣ устоди волои сухан аст ва ҳам амир аз шеъру шеърфаҳмӣ орӣ нест.

Пас аз истилои арабҳо дар Аҷам Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ аввалин шоири бузурге буд, ки бо забони тоҷикӣ шеър навиштааст. Эҷодиёти вай аз ҷиҳати нигориши забонӣ нарму равон буда, аз ҷиҳати маънӣ хеле пухтаанд. Рӯдакӣ аввалин касе буд, ки дар замони тираву фазои губоролуди фарҳангӣ тавонист аз тамоми назокату фасоҳати забони тоҷикии форсӣ истифода бурда, ба ин забон шеър офарад. Ба туфайли чунин заҳмату гайрат Рӯдакӣ дар осмони фарҳангии форсӣ тоҷик ситораи тобон гардид.

Айёми пири ҳам Рӯдакӣ дар ҳаёти пурҷӯшу хурӯши дарбор иштирок доштааст. Вале акнун таҳаввулоти сиёсии ҷомия шоирро ба саҳтию маҳрумиҳо, мӯҳточию нокомиҳо мувоҷех соҳтаанд. Соли 938 дар Бухоро табаддулоти давлатӣ рӯй дода тарафдорони подшоҳ ва вазир Балъамӣ, ки аз вазифаҳои худ дур карда шуда буданд, ба ҷазои саҳт гирифтгар мешаванд. Дар рафти ин ҳодисаҳо Рӯдакӣ низ ба ҷазои саҳт дучор гардида, ба ҷашмонаш ў мил кашида шуда, якумри ба нобиной ҳукм мекунанд. Илова бар ин, молу мулки шоир пурра мусодира мегардад.

Солҳои вопасини зиндагӣ мушкилтарин давраи ҳаёти шоир ба шумор меравад. Дўстону ёрони бешумор аз вай канора ҷуста, ўро танҳо мемонанд. Дар ин бора шоир чунин нигоштааст:

Чуз ҳодиса ҳаргиз талабам кас накунад,  
Як пурсиши гарм чуз табам кас накунад.  
В-ар ҷон ба лаб оядам, ба ҷуз мардуми ҷашм,  
Як қатраи об дар лабам кас накунад.

Шоири маъруф солҳои охири умри худро дар зодгоҳаш гузаронидааст. Маликушшуаро Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ пас аз се соли табаддулоти давлатӣ ва сустшавии пояҳои давлати бузургу марказонидашудаи Сомониён соли 941 дар синни 83-солагӣ аз олам ҷашм пӯшидааст.

Рӯдакӣ рафту монд ҳикмати ўй,  
Гул бирезад, нарезад аз вай бўй...



Рӯдакӣ барҳақ поягузори шеъри тоҷик шинохта шудааст.

Аз рӯи гуфти муҳаққиқон устод Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ аз пуркортарин пурсамартарин шоирони олам низ будааст. Шеъри зерини Рашидии Самарқандӣ гувоҳи гуфтаҳои болоянд:

Гар сарӣ ёбад ба олам кас ба некӯшиорӣ,  
Рӯдакиро бар сари он шоирон зебад сарӣ.  
Шеъри ўро баршумурдам: сездаҳ раҳ сад ҳазор,  
Ҳам фузун ояд агар чандон ки бояд бишмарӣ.

Ашъори шоир басо доманадор мебошад. Ўқасида, маснавӣ, марсия, газал, рубой ва қитъаҳои зиёде навиштааст. Вале, мутаассифона, аз он ғанчи азими сухан то ба замони мо танҳо наздик ба ҳазор байт шеър боқӣ мондааст. Қисме аз мероси адабии ў чун «Калила ва Димна», «Синдбоднома», «Даврони Офтоб», «Ароис-ун-нафоис» то ба мо расидаанд. Асари машҳури ў «Калила ва Димна» мавзӯи панду ахлоқро дар бар гирифта, барои ворисони имрӯзаи шоир ҳамагӣ бештар аз 1000 байти вай омада расидааст.

Эҷодиёти ў намунаи олии инъикоси воқеяят аст. Ў дар шеърҳояш оммаи ҳалқро мазлум, ғамгин, азобдида, гирёну дилхун, асири дасти давлатмандон тасвир намудааст. Зарурати омӯхтани илму адаб, равнақи фарҳанг ва такмилу тавсифи дониш низ дар асарҳои шоир мавқеи асосӣ доранд. Ақидаҳои тарбиявӣ ҳам эҷодиёти ўро саропо фаро гирифтаанд. Аз ҷумла, Рӯдакӣ падаронеро, ки худ донишманду ба тақдири фарзанд бетафовутанд, сарзаниш карда

мегўяд, ки онҳо бояд илми худро ба фарзандон ёд дода, дар тарбияи ворисони худ саҳми бештаре дошта бошанд ва донишҳои зарурии замонаашонро омӯзонанд:

Эй дарего, ки хирадмандро  
Бошад фарзанду хирадманд не.  
В-ар чи адаб дораду дониш падар,  
Ҳосили мерос ба фарзанд не.

Панду ҳикматҳои Рӯдакӣ ахлоқи покӯ ҳамида, некӣ, зарурати омӯзишро фаро мегиранд. Нексириштӣ ва накӯкорӣ дар пандҳои хирадмандонаи шоир мавқеи хос касб мекунанд, ки дар ин бора ў гуфтааст:

Ин чаҳонро нигар ба ҷашми хирад,  
Не бад-он ҷашм, к-андар ў нигарӣ.  
Ҳамчӯ дарёст в-аз накӯкорӣ  
Кишиtie соз, то бад-он гузарӣ.

Дўстиву ваҳдат ҳам дар шеърҳои Рӯдакӣ чун мавзӯи муҳими зиндагӣ буда, баланд садо медиҳад:

Ҳеч шодӣ нест андар ин ҷаҳон  
Бартар аз дидори рӯйи дустон.  
Ҳеч талҳӣ нест дар дил талҳтар  
Аз фироқ<sup>1</sup> дўстони пурҳунар.

Рӯдакӣ аз панду андарз ба сифати василаи тарбияи шахс хеле устокорона истифода кардааст. Бояд гуфт, ки анъанаи панду андарзгӯй дар адабиёти форсу тоҷик таърихи қадимӣ дошта, ҳанӯз аз забонҳои форсии қадим ва паҳлавӣ суруда шудани як төъдод андарзномаҳо, аз қабили «Пандномаи Бузургмеҳр», «Пандномаи Анӯшервон», «Хираднома»-ҳо маълум аст. Рӯдакӣ низ монанди «Офариннома»-и ҳамзамони худ Абӯшукури Балҳӣ пандномаҳо навиштааст, ки мутаассифона то замони мо нарасидаанд. Як қатор абёти ҳикматомези боқимонда аз ҳамин қабил асарҳои шоир шаҳодат медиҳанд. Дар он байтҳои парешон андешаҳои ҷудогонаи ахлоқии шоир ифода ёфтаанд, ки матлаби асосии

<sup>1</sup>Фироқ — чудой, дурии аз дўстон.

онҳо ба корҳои некӯ ва ҳамида раҳнамун соҳтани одамон мебошад.

Шоир ростику росткориро, ки яке аз хислатҳои неки инсонӣ мебошад, тараннум менамояд. Ростику росткори ба кас хушиву нишот меорад, зеро инсони росткор ҳамеша омода буда, парешониву пушаймонӣ надорад.

Ҳар, к-ӯ биравад рост, нишаастаст ба шодӣ,  
В-он, к-ӯ наравад рост, ҳама мурда ҳамедиши.

Дар қасидаи «Шикоят аз пири» шоир рехтани дандонҳои сафеду зебои худро ба тасвир овардааст. Ӯ тобиши дандонҳои худро ба ҷароғи тобон ва дурру марҷон ташбеҳ додааст.

Рӯдакиро чун соҳибқирони шоири, устоди назми форсӣ-тоҷикӣ ба забон мегиранд. Ашъори Рӯдакӣ саросар дарси одобу хирад буда, лабрези панду насиҳатҳо мебошад. Ҳаёти шоири бузург, таҷрибаи рӯзгори ӯ, ашъори пуробуранги вай аҳамияти басо муҳими тарбияйӣ дорад ва омӯхтани он олами маънавии шаҳсро ривоҷ ҳоҳад бахшид.

### Пурсиш ва супориш

1. Рӯдакӣ кай ва дар қучо таваллуд ёфтааст?
2. Давраи беҳтарини ҳаёти шоир дар қадом дарбор гузаштааст?
3. Воқеаҳои дар дарбори Сомониён ба вуқӯй пайваста ба ҳаёти шоир чи гуна таъсир расонидаанд?
4. Асарҳои шоирро номбар кунед.
5. Мавзӯю мундариҷаи асарҳои Рӯдакӣ аз чи иборат аст?
6. Тарҷумаи ҳоли шоирро ба се қисм ҷудо кунед ва ба онҳо ном гузоред.
7. Байтҳои ба панду ахлоқ, дӯстӣ ва дониш бахшидашудаи шоирро аз ёд кунед.

## БАҲСИ БИНОИВУ НОБИНОЙ

Масъалаи кўри модарзод будан ва ё баъдтар, дар охирҳои умраш, кўр карда шудани Устод Рӯдакӣ аз масоили басеторики зиндагии ўст. Баъзехо ўро тирачаашму иддае кўри модарзод меҳонанд. Баъзе аслан ба ин масъала диққате намегуморанд. Аз ин гузашта, масъалаи кўри, кўрии модарзоди ё тирачаашмии Рӯдакӣ ҳанӯз пурра ҳал нашудааст. Садриддин Айни, Бадеъуззамони Фурӯзонфар, Абдураҳмон Тоҳирҷонов кўри модарзод будани Рӯдакиро тарафдорӣ мекунанд ва, ҳатто, комилан онро ба исбот расонидани мешаванд. Саъид Нафисӣ, Абдулғани Мирзоев, Холиқ Мирзозода, И.С. Брагинский, Аълоҳон Афсаҳзод ва дигарон мегӯянд, ки Рӯдакиро дар охири умр кўр кардаанд ва далелашон ҳамон ахборотест, ки «ва қад самала фи охири умри» («дар охири умр ба ҷашмонаш мил қашидаанд» — А. А.) мебошад. Аз уламои урупой аввалин шуда Ҳерман Эте ҳанӯз дар соли 1873 кўри модарзод будани Рӯдакиро дар асоси тадқиқ ва санадҳои тасвирии корбурдаи Устод рад карда буд. Баъдҳо С. Нафисӣ, А. Мирзоев, Х. Мирзозода ва дигарон ин ақидаи ўро пайравӣ карданд. Тадқиқоти колбадшиносӣ-мардумшиносии М.М. Герасимов аз рӯи ҷамҷамаи Рӯдакӣ шаҳодат медиҳад, ки ўро баъдан, дар охирҳои умраш кўр кардаанд.

Дақиқӣ ва Носири Ҳусрав аз тирачаашм будани Рӯдакӣ хабар медиҳанд, ки онро ба тамоми анвоъи корӣ ҳамл кардан мумкин аст, vale дар бораи чи навъ кўр будани шоибу аз чи сабаб тирачаашм буданаш далеле намеоранд. Дақиқӣ мефармояд:

Устод Шаҳид зинда бойистӣ  
В-он шоири тирачаашми рӯшанбин.

**Носири Ҳусрав мегӯяд:**

Ашъори зуҳду панд басе гуфтаст  
Он тирачаашм шоири рӯшанбин.

Гуфтори Фирдавсӣ ҳам аз «Калилаву Димна»-ро назм кардани Рӯдакӣ хабар дода, муамморо намекушояд. Бадгӯйии

Абўзироъа Гургони низ аз ҳамин қабил аст, vale бештар бар он ишора мекунад, ки шоъир муддати дурударозе кўр будааст:

Агар ба давлат ба Рӯдакӣ намемонам,  
Аҷаб макун, сухан аз Рӯдакӣ на кам донам!  
Агар ба кӯрии чашм ў биёфт гетиро,  
Зи баҳри гетӣ ман кӯр буд натвонам!

Роҷеъ ба кӯрии Рӯдакӣ Самъонӣ, муаллифи «Таърихи Систон» ва Низомии Арӯзи Самарқандӣ чизе намегўянд. Vale Абӯҳайёни Тавҳидӣ (ваф. 400/1010) ва Авғон кӯри модарзод будани Рӯдакиро сареҳан таъкид кардаанд.

Дар осори боқимондаи худи Рӯдакӣ аз кӯрии ў дараке нест. Фақат дар як чой таркиби «кӯрий кардан» вомехурад, ки бештар маънои айш рондан ва худро ба ғафлату фароғат задан ва зиндагиро нодида ангоштсанро медиҳад. Аммо муроҷиати ў ба Маҷ, ки ровияш буд, касро мумкин аст ба шубҳа барад, ки шояд кӯри модарзод бошад. Vale набояд фаромӯш кард, ки ровӣ доштани шоирони касби дар қадим як ами маъмул буда, аксар ашъори онҳоро дар мавориди хос қироат мекардаанд. Ин аст шеъри мавриди баҳс:

Ай Маҷ, кунун ту шеъри ман азбар куну бихон,  
Аз ман дилу сиголишу аз ту тану равон.  
Кӯри кунему бода хурemu бувем хуш,  
Бӯса диҳем бар ду лабони паривашон.

Аммо, барьакси гуфтаву даъвиҳои мавриди назар, аз ағлаби абёти Устод пай бурдан мумкин аст, ки ў на танҳо марди зебову бино, балки ниҳоят нозукбине ҳам будааст:

Ҳамеша чашм зӣ зулфакони чобук буд,  
Ҳамеша гӯш зӣ мардуми сухандон буд.

Ё:

Назар чи гуна бидузам зи баҳри дидани рӯят,  
Зи хоки ман ҳама нарғис дамад ба чойи гиёҳ.

Дар байти аввал «зӣ» маъни «сӯй» ва «тараф»-ро дорад. Дар байти дувум таъбири «чашм дӯхтан» маъни «дуру дароз

нигоҳ кардан»-ро дорад, ки ин ду амал хоси одамони биност. Аз ин гузашта, дар осори Рӯдакӣ абёте боқӣ мондааст, ки бо хабари «дидам» меояд:

Пупак дидам ба ҳаволии Сарахс,  
Бонгак барбурда бар абр-андаро!  
Чодараке дидам рангин бар ўй,  
Ранг ба сӣ гуна бар он чодаро!

Ё:

Дар роҳи Нишопур дехе дидам бас хуб,  
Ангашбай ўро на адад буду на марра!

Бешубҳа, чунин суханонеро, ки натиҷаи дидору мушоҳида ҳастанд, танҳо одами рӯшанчашм ошкорову гуворо метавонист бигўяд. Айшу нӯшҳои паёпайи Рӯдакӣ, сафарҳояш ба Нишопур, Ҳирот ва Сарахс, ришу мӯйро ҳангоми пири сиёҳ кардан, маҷlisоро буданаш низ далелҳоеанд, ки рӯшанчашм буданашро тасдиқ мекунанд. Қаробати шеъри Рӯдакӣ бо табият, барҷастагии рӯҳияи тарабу шодӣ дар он, даъвати ҳамешагии ў ба муборизаву амал, саъю қӯшиш ва дурӣ чустан аз ҳамаи он чи ки мояи андӯху сустӣ бошад, бурҳони дигарест, ки чунин ашъорро шахсе, ки модарзод бадбаҳт ва як умр дар азоб бошад, наметавонад бигўяд. Аммо беҳтарин далели ин даъво чистону ташбеҳоти корфармудаи Устод Рӯдакист. Ҷаҳор порчай поёнро мутолиа қунед. Магар шахси қури модарзод метавонад чунин нозукона ҳусни масобаи якчанд чизро бибинад? Ҳаргиз!

Бунафшаҳои тарӣ хайл-хайл бар сари қӯҳ,  
Чу оташе, ки ба гӯғирд бардавид қабуд!  
Биёру, ҳон, бидеҳ он офтоб, к-аш бихури,  
Зи лаб фурӯ шаваду аз руҳон барояд зуд!

Устод Рӯдакӣ ҳангоми манзаранигорӣ дар ашъори худ на фақат аз абри сиёҳ яхча боридан, хандидани лола, ба кишти монанд будани абрӯ, ба мавҷ шабеҳ будани чини пешонӣ, шоридани кафқ аз даҳони уштури масти, зулфакони чавгони маъшуқа, фоҳтагун шудани ҳавову об, руҳро бо ноҳун шудгор кардани занони азодорро ба қалам дода,

рангҳои сафеду сиёҳу қир, ёқути сурх, шароби латъл ва амсоли инро ба тасвир оварда, дар ашёй гуногун монандиҳои ачибера дармеёбад ва ба ин васила ба манзараҳои табииати дилрабои кӯҳистон ва дашту ҳомуни Хурросон зебу чон мебахшад. Шоир, ки тамоми умр анису ҳамрози табииати зебои диёр буд, бо тарзи адой шево на танҳо овози мурғонро ба гӯш мерасонад, балки ҳусну рафторашибонро рассомона дар назарҳо ҷилва медиҳад. Ҷавонии худашро чун барги лолаву пириашро чун себи пажмурда медонад, ки ҳамаи ин натиҷаи мушоҳидаҳои дақиқ аст, аммо ташбеҳҳои зеринро на танҳо каси бино, балки марди босаводу аз маъшуқаву май лаззатгирифта метавонад бигўяд:

Зулфи туро «чим» кӣ кард? — Он ки ў  
Холи туро нуқтаи он «чим» кард!  
В-он даҳани танги ту, гӯйӣ, касе  
Донакаке нор ба ду ним кард!

Порчаҳои овардашуда кўри модарзод будани Рӯдакиро ба қуллий рад мекунанд. Аммо кўр карда шудани ў ва ё кўр шуданаш ҳанӯз ба таҳқики иловагӣ муҳтоҷ аст. Дар ҳоли ҳозир фақат гумон кардан мумкин аст, ки шояд Устод Рӯдакӣ дар пиронсоли гирифтори ягон бемории чашм шуда бошад - наздикбин ва ё дурбин. Ба ҳар ҳол, худи ў хатро хонда наметавонистааст ва аз ҳамин сабаб дар соли 320/932 бо супориши Балъамӣ «Калилаву Димна»-ро ба вай меҳондаанду ба риштai назм мекашидааст.

Аллома Саъид Нафисӣ дар асоси ташбеҳоти ашъори боқимондаи Рӯдакӣ ба хulosae меояд, ки мавсуф қўри модарзод набуда, танҳо дар поёни умраш қўр карда шудааст. А. Мирзоев ба С. Нафисӣ пурра ҳамфир будани худро иброз дошта менависад: «Мумкин аст дар воқеъи аз тарафи Саъид Нафисӣ ишорашуда, душманон ба тирагии чашми шоири бузург ва ҳолати вай раҳм накарда, ўро ҳам ба қуллий нобино гардонда ва аз дарбор ронда бошанд».

Соли 1958 қабри Устод Рӯдакиро кушода, часади ўро аз он бароварданд. Антропологи машҳури шӯравӣ профессор М.М. Герасимов устухонҳои косахонаи сар (чумчума) ва

ҳамаи боқимондаҳои часади шоирро аз ҷиҳати анатомӣ таш-реҳ намуда, абёти дастраси Рӯдакиро омӯҳт ва ба хулосае омад, ки «Рӯдакӣ на фақат дар унфувони ҷавонӣ, балки дар замони камолот ҳам бино буд». Сипас М. М. Герасимов устухонҳои часади Рӯдакиро тадқиқ намуда, натиҷа мегирад, ки «Рӯдакӣ бо ҳӯлаи оҳани гудохта қўр карда шудааст».

(Бо иҳтисоп аз «Одамушишуро Рӯдакӣ»-и А. Афсаҳзод).

### Пурсиш ва супориш

1. Дар мавриди биноиву нобиноии Рӯдакӣ боз киҳо муло-ҳизаронӣ кардаанд?
2. Адабиётшинос Аълоҳон Афсаҳзод дар ин мақола кадом тарафро дастигирӣ кардааст?
3. Дар бораи нобиноии Рӯдакӣ фикри шахсии худро гўед.

## НАМУНА АЗ ОСОР

### ШИКОЯТ АЗ ПИРЙ

Маро бисуду<sup>1</sup> фурӯ рехт ҳарчӣ дандон буд,  
 Набуд дандон, ло<sup>2</sup>-бал<sup>3</sup> ҷароги тобон буд.  
 Сапеди симрада<sup>4</sup> буду дурру марҷон буд,  
 Ситораи саҳари буду қатраборон буд.  
 Яке намонд кунун з-он, ҳама бисуду бирехт,  
 Чи наҳс<sup>5</sup> буд?— Ҳамоно, ки наҳси Кайвон<sup>6</sup> буд!..  
 На наҳси Кайвон буду на рӯзгори дароз,  
 Чи буд? Ман-т бигӯям: қазои Яздон буд.  
 Ҷаҳон ҳамеша чу ҷашмест, гирди гардон аст,  
 Ҳамеша то бувад ойин-ш, гирдгардон буд.  
 Ҳамон, ки дармон бошад, ба ҷои дард шавад,  
 Ба боз дард ҳамон, к-аз нахуст дармон буд.  
 Қуҳан кунад ба замоне, ҳамон кучо нав буд  
 Ба нав кунад ба замоне ҳамон, ки хулқон буд.  
 Басо шикаста биёбон, ки боги ҳуррам буд  
 Ба боги ҳуррам гашт, он кучо биёбон буд.  
 Ҳаме чи донӣ, эй моҳрӯи мушкинмӯй,  
 Ки ҳоли банда аз ин пеш бар чи сомон<sup>7</sup> буд?!..  
 Ба зулфи ҷавгон<sup>8</sup> нозаш ҳаме кунӣ ту бад-ӯ,  
 Надидӣ он гаҳе ӯро, ки зулфчавгон буд.  
 Шуд он замона, ки рӯяш ба сони дебо буд,  
 Шуд он замона, ки мӯяш ба сони қатрон<sup>9</sup> буд.  
 Чунонки хуби меҳмону дӯст буд азиз,

<sup>1</sup>Судан (*суда шудан*) — хўрда шудан.

<sup>2</sup>Ло — не.

<sup>3</sup>Бал — балки.

<sup>4</sup>Симрада — рада (қатор)-и нуқра.

<sup>5</sup>Наҳс — бадӣ, зишти.

<sup>6</sup>Кайвон — номи ситорае, ки гӯё бадбаҳтиро пешбинӣ мекардааст.

<sup>7</sup>Сомон — тартиб, низом, ороиш.

<sup>8</sup>Зулфи ҷавгон — зулфи кач.

<sup>9</sup>Қатрон — як моддаи сиёҳранг, ки аз баъзе дараҳтони монанди са-  
федор ҳосил мекунанд.

Бишуд, ки бознаёмад, азиз меҳмон буд.  
 Басо нигор, ки ҳайрон будй бад-ӯ — дар чашм,  
 Ба рўйи ў дари чашмаш ҳамеша ҳайрон буд.  
 Шуд он замона, ки ў шод буду хуррам буд,  
 Нишоти ў ба фузун буду гам ба нуқсон буд.  
 Ҳамехариду ҳамесоҳт бешумор дирам,  
 Ба шаҳр ҳар кий яке турки норпистон буд.  
 Басо канизаки некӯ, ки майл дошт бад-ӯ,  
 Ба шаб зи ёрии ў назди чумла пинҳон буд.  
 Ба рӯз чунки наёраст шуд ба дидани ў,  
 Ниҳеби хочаи ў буду бими зиндан буд.  
 Набиди рӯшану овози хубу рўйи латиф  
 Кучо гарон буд, зи ман ҳамеша арzon буд.  
 Нишоти ў ба фузун буду гам ба нуқсон буд?..  
 Ҳамеша шоду надонистаме, ки гам чи буд?  
 Дилам нишоту тарабро<sup>1</sup> фароҳмайдон буд...  
 Дилам хизонаи пурганҷ буду ганҷ сухан,  
 Нишони номаи мо муҳру шеър унвон буд.  
 Басо дило, ки ба сони ҳарир карда ба шеър,  
 Аз он сипас, ки ба кирдори сангъ сандон буд.  
 Ҳамеша чашмам зи зулфакони чобук буд,  
 Ҳамеша гӯшам зи мардуми сухандон буд.  
 Ту Рӯдакиро, эй моҳру, ҳамебинӣ,  
 Бад-он замона надидӣ, ки инчунин он буд.  
 Бад он замона надидӣ, ки дар чаҳон рафтӣ,  
 Сурудгӯён, гӯй ҳазордастон<sup>2</sup> буд.  
 Шуд он замона, ки ба ў унси родмардон буд<sup>3</sup>,  
 Шуд он замона, ки ў пешкори<sup>4</sup> мирон буд.  
 Ҳамеша шеъри варо зи мулук девон аст,  
 Ҳамеша шеъри варо зи мулук девон буд.  
 Шуд он замон, ки шеъраш ҳама ҷаҳон бинвашт<sup>5</sup>,  
 Шуд он замона, ки ў шоири Хурросон буд.

<sup>1</sup>Нишоту тараф — хушҳолу шод шудан.

<sup>2</sup>Сурудгӯён, гӯй ҳазордастон буд — яъне шеър меғуфт ва мисоли булбул месароид.

<sup>3</sup>Унси родмардон буд — яъне бо ҷавонмардон ёру улфат буд.

<sup>4</sup>Пешкор — шахси корогоҳ, мудир ё раиси маҳсуси коре.

<sup>5</sup>Бинвашт — тай кард, паҳн шуд.

## БАҲОРИ ХУРРАМ

Омад баҳори хуррам бо рангу бўи тииб<sup>1</sup>  
 Бо сад ҳазор зинату ороиши ациб.  
 Шояд, ки марди пир бад-ин гаҳ шавад ҷавон,  
 Гети бадил<sup>2</sup> ёфт шабоб<sup>3</sup> аз пайи машиб<sup>4</sup>.  
 Чархи бузургвор яке лашкаре бикард,  
 Лашкар-ш абри тираву боди сабо — нақиб<sup>5</sup>.  
 Наффот<sup>6</sup>— барқи равшану тундар-ш таблзан,  
 Диdam ҳазор ҳайлу<sup>7</sup> надидам чунин муҳиб.  
 Он абр бин, ки гиряд чун марди сўгвор  
 В-он раъд бин, ки нолад чун ошиқи каиб.  
 Хуршедро зи абр диҳад рўй гоҳ-гоҳ  
 Чун он ҳисорие, ки гузар дорад аз рақиб...  
 Лола миёни кишт бихандад ҳаме зи дур,  
 Чун панҷаи арӯс ба ҳино шуда ҳазиб<sup>8</sup>.  
 Булбул ҳаме бихонд дар шохсори бед,  
 Сор аз дарахти сарв мар ўро шуда мучиб...

## ХАНДАИ ПОПА

Бихандад лола бар сахро  
 Ба сони чехраи Лайло.  
 Бигиряд абр бар гардун  
 Ба сони диди Мачнун.  
 Зи оби ҷўй ҳар соат,  
 Ҳаме бўйи гулоб ояд,  
 Дар ў шустаст, пиндорӣ,  
 Нигори ман рухи гулгун.

<sup>1</sup>Тииб — бўйи хуш.

<sup>2</sup>Бадил — бадал.

<sup>3</sup>Шабоб — ҷавонӣ.

<sup>4</sup>Машиб — пирӣ, сафедшавии мӯ.

<sup>5</sup>Нақиб — дар ин ҷо ба маънни саркарда, сарлашкар.

<sup>6</sup>Наффот — нафтандоз, оташандоз.

<sup>7</sup>Ҳайл — галаи аспҳо.

<sup>8</sup>Ҳазиб — баҳра, насиб.

## ҲАР БОД, КИ АЗ СҮЙИ БУХОРО БА МАН ОЯД

Ҳар бод, ки аз сўйи Бухоро ба ман ояд,  
 З-ў бўйи гулу мушку насими суман ояд.  
 Бар ҳар зану ҳар мард кучо барвазад он бод,  
 Гўйй магар он бод ҳаме аз Хутан ояд.  
 Не, не, зи Хутан бод чунин хуш навазад ҳеч,  
 К-он бод ҳаме аз бари маъшуқи ман ояд.  
 Эй турки камарбаста, чунонам зи фироқат,  
 Гўянд қабои ту маро пираҳан ояд.  
 Ҳар шаб нигаронам ба Яман, то ту барой,  
 Зеро ки Суҳайлию Суҳайл аз Яман ояд.  
 Кўшам, ки бипўшам, санамо, номи ту аз халқ,  
 То номи ту кам дар даҳани анчуман ояд.  
 Бо ҳар ки сухан гўям, агар хоҳаму гар не,  
 Аввал суханам номи ту андар даҳан ояд.

### Пурсиш ва супориш

1. Шеъри «Шикоят аз пири»-ро хонед. Маънояшро нақл кунед.
2. Шеъри мазқурро бо маълумотҳои тарҷумаи ҳоли муаллиф муқоиса кунед.
3. Санъатҳои ташбех, муболига ва тавсифро дар шеър нишон диҳед.
4. Шеърро аз ёд кунед.
5. Шеъри «Баҳори хуррам» ба кадом манзараи табиат баҳшида шудааст?
6. Фасли баҳорро шоир бо кадом рангҳо баён кардааст?
7. Мисрали аввали шеъри «Ҳар бод, ки аз сўйи Бухоро ба ман ояд»-ро маънидод кунед.



## НАЗАРИЯИ АДАБИЁТ

### МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ САНЪАТҲОИ ТАСВИРИ БАДЕЙ: ТАШБЕҲ, ТАШХИС, ИСТИОРА ВА МУБОЛИФА

Санъате, ки тавассути он ба вожа ва ибораҳо тобишҳои гуногуни маънавӣ дода мешавад, санъати тасвири бадей номида мешавад. Санъати тасвири бадей барои амиқтар ва пуртаъсир намудани мазмуни маънавии асар кӯмак мерасонад. Нависандагон ва шоирон ҳангоми тасвири воқеа ва баёни эҳсосу ҳаяҷон ба воситаҳои гуногуни тасвири бадей рӯй меоваранд. Ташибеҳ, ташхис, истиора ва муболифа аз зумраи онҳост.

**Ташибеҳ** — маънои монанд карданро дошта, яке аз омилҳои муҳими санъати тасвири бадей мебошад. Адиб барои он ки ба хонанда бо ҳиссиёту ҳаяҷонаш бештар таъсир расонад ва фикрҳо-яшро равшану рехта баён намояд, тасвирҳои худро ба ягон ҳодисаи воқеӣ ё ҷисми ҳисшавандша шабоҳат медиҳад. Дар натиҷа ўметавонад бо як ибораи кӯтоҳ маънои бузургеро ифода намояд.

Дар назму наср эҷодкор гоҳо ба ашё ва ҳайвонот, ки дар асл нутқ ва дигар хислатҳои инсонӣ надоранд, хислатҳои одамиро нисбат медиҳад. Дар ин маврид ҷизҳои бечон, ҳайвонот ва парандажо мисли инсон бо ҳам муколама намуда, муҳокимаҳои амиқ ва пурмаъни пеш меронанд, монанди одам амал мекунанд. Ҳамин тариқ, нависанда ё шоир афкор ва эҳсоси худро бо роҳи хотирнишин ва шавқовар ба хонандаи худ мерасонад, ки чунин санъати тасвири бадей **ташхис** ном дорад.

**Истиора** яке аз унсурҳои асосии санъати тасвири бадей ва як намуди **маҷоз** аст. Дар асл истиора аз инкишифи ташбеҳ ҳосил мегардад. Истиора сифатҳои чиз ё ҳодисаэро дар асоси робитаҳои шабеҳии он хеле хуб ифода мекунад. Чунончи, агар ташбеҳшавандза зикр наёфта, фақат ташбеҳқунанда тасвир ёбад ва вазифаи ташбеҳшавандаро низ ба ичро расонад, дар он сурат ташбеҳ ба истиора табдил меёбад. Масалан, дар чумлаи «Камбагалони бечора зери занцири гарони асорати бой монда буданд»

ташбех вуҷуд надорад. Дар ин ҷо ифодаи « занчири гарони асорт» истиора аст.

*Муболига* — низ яке аз санъатҳои тасвири бадеи аст. Ин во-ситаи тасвир бештар дар эҷодиёти шифоҳии ҳалқ, афсонаҳо ва достонҳо, инчунин дар адабиёти классики ва адабиёти мусики тоҷик ба таври фаровон мавриди истифода аст. Нависанда ё шоир барои возехӯ равшан баён намудани ягон ҳодисаи зиндагӣ ё хислати инсонӣ ва барои тасвири таъсирнокию ҳиссӯ ҳаяҷон, образ ё воқеаи тасвирро аз аслаш зиёдтар нишон медиҳад. Чунин на-муди тасвиреро, ки муҳоботро истифода мебарад, муболига меноманд.

### Пурсиш ва супориш

1. Санъати тасвири бадеи чист? Маънидод кунед.
2. Дар бораи ташбех маълумот диҳед.
3. Кадом намуди тасвири бадеиро ташхис меноманд?
4. Истиора чист?
5. Муболигаро маънидод кунед ва мисол оред.
6. Ҷиҳатҳои шабоҳат ва фарқияти ташбех, ташхис, муболига ва истиораро фаҳмонед.
7. Ба намудҳои санъати тасвири бадеи мисолҳо оред.
8. Ба ҷумлаҳои зерин аҳамият диҳед. Дар қадоми онҳо ташбех, ташхис, истиора ва муболига нишон дода шудаанд:
  - а) Аз ҷашмони деви қўҳпайкар барфу борон меборид.
  - б) Рӯҳсораҳои фарбехаки Шамсия аз шарм лолагун гашта буд.
  - в) Гардани ў мисли қўза дарозу борик буд.
  - г) Нури ҷашмони модар— Суҳроб ҳоло дур аз дехаи худ, дур аз Ватан дар шаҳрҳои бегона қути лоямут мечуст.

## АБУЛҚОСИМ ФИРДАВСӢ (934 — 1020)

Биноҳои обод гардад ҳароб,  
Зи борону аз тобиши Офтоб.  
Пай афкандам аз назм кохе  
  баланд,  
Ки аз боду борон наёбад газанд.  
Намирам аз ин пас, ки ман  
  зиндаам,  
Ки тухми суханро парокандаам.



Абулқосим Фирдавсӣ яке аз шаҳсүтунҳои адабиёти класикии тоҷику форс ва аз симоҳои шинохтаи адабиёти ҷаҳонӣ буда, суханварони минбаъда дар назди маҳорати шоир ва шаҳомати «Шоҳнома»-и ўсари таъзим фуруд оварда, дар сухан мақоми пайғамбариро барояш мансуб донистаанд:

Дар назм се тан паямбаронанд,  
Ҳарчанд ки «ло набия баъдӣ».  
Авсофу қасидаю газалро  
Фирдавсию Анварию Саъди.

Аз шарҳи ҳоли шоир маълум мешавад, ки падари Фирдавсӣ аз зумраи шахсони сарватманд буда, ба фарзандаш имкон фароҳам овардааст, то ў дар айёми кӯдакӣ бо илмҳои замона шинос гардад.

Аз рӯи маълумоти Низомии Арӯзии Самарқандӣ падари Фирдавсӣ аз ашҳоси давлатманд буда, ба табақаи деҳқонон мансубият доштааст. Вожаи «деҳқон» дар замони Фирдавсӣ ба маъни аъёну ашроф ё худ арбоби рустоиён ба истифода мерафтааст. Аз қиблиагоҳаш ба Абулқосим дар зодгоҳи ў шаҳри Тӯс замин ва боғҳо низ мерос мондаанд.

АЗбаски вазъи моддию майшии онҳо имкон медод, Фирдавсӣ ба таҳсили илм пардохт. Махсусан, дар илмҳои таъриху адабиёти Арабу Аҷам, фалсафа ва забони паҳлавӣ устод буд. Роҷеъ ба ин ақида порчаҳо аз «Шоҳнома» шоҳид

буда метавонад, ки гўё аз забони дўсти Фирдавсий оварда шудааст:

Набишта ман ин номаи паҳлавӣ,  
Ба пеши ту орам, магар нашнавӣ.  
Кушода забону ҷавонит ҳаст,  
Суҳан гуфтани паҳлавонит ҳаст.  
Чу овард ин нома наздики ман,  
Барафруҳт ин хони торики ман.

Дар чои дигар низ ҷунин овардааст:

Басе ранҷ бурдам, басе гуфта хондам,  
Зи гуфтори тозию в-аз паҳлавӣ.

Фирдавсии ҷавон маҳз бо сабаби омӯзиши мукаммали илмҳои замон ва донистани забони форсии дарӣ (тоҷикӣ), паҳлавӣ ва арабӣ минбаъд унвони ифтихории «ҳаким»-ро соҳиб мешавад.

Фирдавсий аз овони ҷавонӣ ба шеъру шоирӣ рағбат дошт. Вай ғазалу қитъаву рубой эҷод мекард.

Аммо беш аз ҳама ўро гузаштаи асотириву таърихии ҳалқ ба ҳуд мекашид, зеро аз солҳои 40-уми асри X сар карда, давлати Сомониён рӯ ба таназзул ниҳоду ҳавфи аз байн рафтани он афзудан гирифт. Воситае лозим буд, ки ин ҳавф наафзояд, балки мардум дар роҳи пойдории давлати марказӣ муттҳаид шаванд. Яке аз роҳҳо гирдоварӣ ва таҳрири асотири бостон буд ва ҷунин иқдомро ҳукуматдорони сомонӣ ва вилоёти онҳо ҷонибдорӣ мекарданд. Маҳз дар ҳамин давра ба вуҷуд омадани чандин «Шоҳнома»-ҳои манзуму мансур вобастаи вазъияту шароит буд.

Фирдавсий низ ба гирдовариву ба назм даровардани асотири бостон шуғл варзид. Донишмандон чанд достони «Шоҳнома»-ро ном бурдаанд, ки Фирдавсий пеш аз назми китоб чун достони алоҳида сурудааст. Ў пеш аз он ки бо матни «Шоҳнома»-и мансури Абӯмансури ошно шавад, якчанд достонҳои «Шоҳнома»-ро дар алоҳидагӣ ба назм даровардааст. Аз ин қабил достонҳои «Бежан ва Манижа», «Рустам ва Суҳроб», «Рустам ва Ақвондев»-ро номбар кардан мумкин аст.

Дар ин мавзўъ Забеҳуллоҳ Сафо дар «Таърихи адабиёти Эрон» чунин овардааст: «Фирдавсӣ зоҳиран, дар овони қатли Дақиқӣ (солҳои 978—980 мелодӣ) ба назми достонҳои эронӣ саргарм буд, мисли достони «Бежан ва Гурозон», ки баъдҳо онҳоро дар «Шоҳнома»-и худ ғунҷонид ва гӯё ин корро ҳатто дар айни назми «Шоҳнома»-и Абӯмансури ё баъд аз он низ идома медод ва достонҳои мунфариди дигареро монанди «Ахбори Рустам», достони «Рустаму Суҳроб», достони «Аквондев», достонҳо аз саргузашти Баҳроми Гӯрро чудогона ба назм дармеовард. Аммо таърихи назми ин достонҳо мушахҳас нест ва танҳо баъзе аз онҳо дорои таърихи нисбатан равшан ва ошкорест. Масалан, достони Сиёвуш дар ҳудуди соли 387 ҳичрӣ (997 мелодӣ) суруда шуда ва назми достони «Нахчир кардани Рустам бо паҳлавонон дар шикоргоҳи Афросиёб» дар соли 389 ҳичрӣ (999 мелодӣ) шурӯъ шуд».

Бо мақсади такмил ва сайқали ҳунари эҷодии худ Фирдавсӣ роҳи пойтаҳти давлати Сомониён шаҳри Бухороро пеш мегирад. Маҳз ҳоҳиши ба анҷом расонидани асари «Шоҳнома», ки пештар аз ӯ Дақиқӣ оғоз карда буд, шоирро ба маркази илму адаби замон — Бухорои шариф ҳидоят карда буд.

Аз гуфтори Фирдавсӣ маълум мешавад, ки барои ба даст овардани «Шоҳнома»-и Дақиқӣ ӯ ба «Шоҳи ҷаҳон» рӯй овардааст:

Дили равшани ман чу баргашт аз ӯй,  
Сўйи тахти шоҳи ҷаҳон кард рӯй.  
Ки ин номаро даст пеш оварам,  
Зи дафтар ба гуфтори хеш оварам.

Фирдавсӣ қадом сол ба назми «Шоҳнома» оғоз кардааст, маълум нест. Гурӯҳе аз олимон бар сари ин ақидаанд, ки Фирдавсӣ танҳо пас аз марги Дақиқӣ аз пайи кор афтодааст.

Гурӯҳи дигаре оғози назми «Шоҳнома»-ро дар 35—40 солагии Фирдавсӣ (солҳои 970—975) ва дақиқан соли 975 медонанд.

Фирдавсӣ баъд аз марги Дақиқӣ шабе ўро дар хоб дида, ҳазор байти вайро аз «Гуштоспнома» ёфта, ба «Шоҳнома» шомил кардааст.

Вай дар оғози кор, ба сабаби дорои худ ва пуштибониву мадади дўстон, бидуни ғаму ташвиши рӯзгор, бо шавқу ҳаваси тамом ба назми «Шоҳнома» пардохт, зеро теги порсияш бурранда буд.

Аммо оҳиста-оҳиста ҳам дорои худаш ба охир расиду ҳам дўстон қисме аз байн рафтанд ва қисме имкони моддиро надоштанд, ки шоир ба душвориҳои зиёди молӣ гирифтор омад:

Ва дигар, ки ганҷам вафодор нест,  
Ҳамон ранчро кас харидор нест.

Зиёда аз ин, дар он замон расм буд, ки ҳар як асари адабӣ ё илмӣ маҳз ба туфайли хонадони умарову вузаро ва салотин шуҳрат меёфт ва ба соҳибаш обрӯю дороӣ меовард.

Мутаассифона, ҳангоми хатми «Шоҳнома» чунин хонадоне вучуд надошт. Амирони сомонӣ, ки шуарову удобо ва уламоро таҳти ҳимоят мегирифтанд, бо ҷангу ҷидолҳои хонагиву беруни овора буданд ва ғами илму адаб ба дилашон намегунцид. Дигар шахсони ба ин гуна ганҷ мувафиқ низ набуданд. Танҳо дўстдорони шеъру адаб порчаҳоеро аз назми худи шоир рӯйнавис карда мегирифтанд, аммо ҳама ройгону муфт. Баъзе дўстони шоир амсоли Алии Дайламӣ, Ҳуяйи Қутайба ва Абӯдулаф ба дастгирии моддии шоир каме расида метавонистанд:

Дар ин нома аз номдорони шаҳр,  
Али Дайламу Бӯдулафрост баҳр.  
Наёмад ҷуз аҳсанташон баҳраам.  
Бикафт андар аҳсанташон заҳраам.  
Ҳуяйи Қутайба-ст аз озодагон,  
Ки аз ман наҳоҳад сухан ройгон<sup>1</sup>.  
Наям огаҳ аз аслу фазъи хароҷ,  
Ҳаме галтам андар миёни давоҷ.

Фирдавсӣ интизорӣ мекашид, то шахси сазовор барои «Шоҳнома» падид ояд. Дар синни 63-солагии шоир писари

---

<sup>1</sup>Ройгон — муфт.

ўазолам гузашта, зарбаи чонкоҳе ба ҷисми нотавони шоир падид овард.

Ин ҳодиса ба соли 999 рост меояд. Ҳамчунин дар ин сол хонадони сомонӣ аз сари қудрат барафтод ва Маҳмуди Фазнавӣ бар таҳт нишаст.

Вале акнун барои ҷомаи амал пӯшидани нияти неки шоир вазъият имкон намедод. Зоро дарбори Сомониён дучори фитнаву бозиҳои дарборӣ гардида, ҷангҳои доҳилий дар ҳудуди давлат авҷ гирифта буданд. Фирдавсӣ, ки аз ҷиҳати моддӣ тангдастӣ мекашид, бо машварати ҷанде дӯстонаш аҳд кард, то таълифи «Шоҳнома»-ро ба поён расонда, онро ба Султон Маҳмуд пешниҳод на-мояд.

Фирдавсӣ дар интихоби шахси арзанда барои «Шоҳнома» саросема набуд. Ў гуфттору муносабати Султон Маҳмудро солҳои 970—1030 омӯхта, бо атрофиёни ў робита ҷуст. Бародари Маҳмуд — Наср ва вазири ў Фазл ибни Аҳмад, ки ному мадҳашон дар «Шоҳнома» зикр ёфтааст, ба шоир бо некоҳӣ муомила карда, аз суханони ҳакимони ў баҳраҳо мебардоштанд ва аз ёрии моддӣ ба ў даст намекашиданд.

Гумон меравад, ки бо ташвиқу тарғиби ин ду шахс Фирдавсӣ «Шоҳнома»-ро ба Султон Маҳмуд бубахшид. Ў нусхай аввали китобро аз нав таҳrir намуда, ба ҳар ҷоҳар ҷои он мадҳи Султон Маҳмудро ворид соҳт.

Ин таҳrir соли 1010—1011 ба анҷом расид. Вазорати Маҳмуд ҳанӯз дар дasti Фазл ибни Аҳмад буд. Вай соли 402 (1012) ҳабс шуд ва баъд аз ду сол ба қатл расид. Ҷои ўро Ҳасани Маймандӣ гирифт, ки бо вазири собиқ душманӣ дошт. Ин тағиирот дар дарбор ба тақдирӣ «Шоҳнома» бетаъсир намонд. Зиёда аз ин дар матни «Шоҳнома» вазири собиқ — Фазл ибни Аҳмад сутуда мешуд:

Яке фарш густурда шуд дар ҷаҳон,  
Ки ҳаргиз нишонаш нагардад ниҳон.  
Кӯҷо фаршро маснаду марқад аст,  
Нишастангҳаи Фазл ибн Аҳмад аст...  
Зи дастури фарзонаи додгар,  
Пароканда ранҷи ман омад ба сар.

Вазир Ҳасани Маймандӣ бо сабаби рақиби вазири собиқ буданаш, Фирдавсиро дастгирӣ накард. Фирдавсӣ таҳрири нави «Шоҳнома»-ро, ки шоистаи тақдим ба Султон Маҳмуд бошад, дар чанд ҷилд ба Фазнин фиристод.

«Шоҳнома» ба ихтиёри Маҳмуд расид, вале мавриди писанд қарор нагирифт.

Пеш аз ҳама, «Шоҳнома», ки саросар аз бузургдошти гузаштai асотириву таърихии Эрону эрониён иборат буд, ба ғуломзодае чун Маҳмуд писанд афтода наметавонист. Маҳмуд меҳост, ки шоирон дар бораи ў ва кишваркушиояш «Маҳмуднома» нависанду хонанд. Аз рӯи ривояте Султон Маҳмуд баъд аз шунидани «Шоҳнома» гуфт:

«Шоҳнома» худ ҳеч нест, магар ҳадиси Рустам. Ва андар сипоҳи ман ҳазор мард чун Рустам ҳаст!

Абулқосими Фирдавсӣ гуфт:

«Зиндагонии худованд дароз бод! Надонам андар сипоҳи ў чанд мард чун Рустам бошад, аммо ин донам, ки Худои таоло хештанро ҳеч бандае чун Рустам дигар наёфарид».

Инчунин, Султон Маҳмуд, ки табиатан ҷангҷӯ ва госиб буд, ўро ба адлу дод хондан, ҳусни таваҷҷӯҳ доштан ба шўришгароне чун Коваю Маздак ва дини зардуштий хилоғи пиндорҳои Маҳмуд буданд.

Фирдавсӣ гумон дошт, ки Султон Маҳмуд заҳмати 30—35 солаи ўро, ки тамоми дорой ва қуввату дармони ўро гирифта буд, қадр мекунад ва бо ин мақсад дар бахши «Андар ситоиши Султон Маҳмуд» менависад:

Бипайвастам ин номаи бостон,  
Писандида аз дафтари ростон.  
Ки то рӯзи пири маро бар диҳад,  
Бузургиву динору афсар диҳад.  
Бипайвастам ин нома бар номи ўй,  
Ҳама меҳтарӣ бод фарҷоми ўй.  
Ки бошад ба пири маро дастгир,  
Худованди шамшеру тоҷу сарир.

Гурӯҳе аз олимон яке аз сабабҳои ба султон Маҳмуд писанд наомадани «Шоҳнома»-ро дар муҳолифоти мазҳабии онон мебинанд.

Вале, сабаби аз ҳама асосй, пеш аз ҳама дар ситоиши гузаштаи пурифтихори Эрон ва инчунин дар дасисай дарбориён аст.

Оқибат Султон Маҳмуд аз кардаи худ пушаймон мешавад ва ба номи Фирдавсӣ бахшиши зиёд мефиристад. Вале дар ин муддат Фирдавсӣ аз олам чашм мепӯшад (соли 1020) ва ўро дар боги падарааш ба хок месупоранд. Ҳоло ба рӯи мазори ў мақбараи зебо бунёд карда, ҳайкалашро гузаштаанд. Он ҷо ба зиёратгоҳи мардуми бедордил ва шоҳномаҳонӣ табдил ёфтааст.

Фирдавсӣ сарфи назар аз ҳама саҳтии рӯзгор, таъқибот ва камбағаливу бори гарони пирӣ бузургии рӯҳ ва ҳиммати волои худро аз даст надода будааст. Ҳамеша бо матонат ва қатъият кору зиндагӣ кардан фазилати хоси ин марди наҷиб будааст. Бо вуҷуди азобҳои оворагардӣ, сарсониву парешонӣ ва ранҷи чандинсола, ў аз ҳарисӣ, пастиву худпарастӣ ҳазар мекардааст. Шоир табиатан ҳалқпарвар, ватандӯст ва инсондӯст буд.

Дар бораи дертар аз муносибати худ нисбати шоир пушаймон гаштани Султон Маҳмуд ривоятҳои гуногуна вуҷуд дорад. Аз ҷумла, дар яке аз ҷунин ривоятҳо омадааст:

### **ҲАДЯИ СУЛТОН БА ФИРДАВСӢ**

**Моҳ** сипарӣ шуд ё сол, Султон Маҳмудро ба яке аз амирон ихтилоф афтод. Ҳост он амирро таҳдид кунад. Вазирро гуфт:

— Чи бинвисам?

Вазир гуфт:

— Ҳамон, ки Фирдавсӣ гуфтааст:

Агар ҷуз ба коми ман ояд ҷавоб,  
Ману гурзу майдону Афросиёб!

Султон бо шунидани ин байт ба ёди Фирдавсӣ афтод ва аз амали худ пушаймон шуд.

Рӯзи дигар дастур дод шаст ҳазор мисқол<sup>1</sup> тилло барои Фирдавсӣ бифиристанд. Ҳадяи Султон Маҳмуд вақте аз

<sup>1</sup>Мисқол — миқёси вазн, ки ба 4,68 грамм баробар аст.

як дарвозаи шаҳр вориди Тӯс шуд, тобути Фирдавсиро аз дарвозаи дигари шаҳр ба берун мебурданд.

Одамони Султон ҳадяро назди духтари Фирдавсӣ бурданд. Он духтар аз қабули ҳадя баъд аз фавти падар худдорӣ кард. Ногузир назди хоҷари Фирдавсӣ бурданд. Ў гуфт:

— Бо баҳои он, чунон ки орзуи Фирдавсӣ буд, садди<sup>1</sup> Тӯсро бисозанд!

\* \* \*

Ҳамин тавр, Абулқосим Фирдавсӣ бо асари бузургу бетакори худ дар дили тамоми ҳаводорони шеъри форсии тоҷикӣ маъвои ҷовид гирифта, беш аз ҳазор сол аст, ки барои мардум зиндаёд мондааст. То ба имрӯз «Шоҳнома» дар адабиёти на танҳо ҳалқи мо, балки дар адабиёти дигар ҳалқҳои ҷаҳон низ эътибори худро афзуда, аҳамияти худро ғанитар гардонидааст. Онро ҳама ҳурду қалон дӯст медоранд ва аз он силсила байтҳо аз ёд намуда, дар мавриҷҳои нишонрас барои ифодаи афкори худ истифода мебаранд.

Фирдавсӣ зиёда аз сӣ соли умри худро ба таълифи шоҳасари худ «Шоҳнома» бахшидааст, ки он 60 ҳазор байт — 120 ҳазор мисраъро дар бар мегирад. Ў достонҳои қадимтарин ва ривоятҳои гуногуни таърихии ҳалқро ҷамъ карда, ба риштаи назм кашидааст. Ғояи асосии «Шоҳнома» мубориза барои озодӣ, хушбахти ва осудагии ҳалқ, ғалабаи неки аз болои бадӣ, дониш аз болои ҷаҳолат, мубориза барои истиқлолият ва давлати ягонаву мутамарказ мебошад.

### Пурсиш ва супориш

1. Мақсади Фирдавсӣ аз рафтани ба Бухоро чи буд?
2. Дар бораи таърихи таълиф ва тақдири «Шоҳнома» ҳарф занед.
3. Чаро Султон Маҳмуд «Шоҳнома»-ро напазирифт?
4. Ривоятро дар бораи Фирдавсӣ ҳонда, мазмунашро гӯед. Оё Шумо боз дар бораи Фирдавсӣ чизе шунидаед?
5. Дар навиштани «Шоҳнома» муаллиф аз қадом сарчашмаҳо истифода бурдааст?

<sup>1</sup>Садд — девор, девори қалъа, девори шаҳр.



Яке аз достонҳои баландмазмуни «Шоҳнома» достони «Рустам ва Суҳроб» мебошад.

Достон аз он оғоз меёбад, ки паҳлавони номдору овозадор Рустам ҷониби Тӯрон ба шикорроҳ пеш мегирад. Ў чун ҳамеша савори аспи худ Раҳш ба сафар мебаромад. Рустам ба наздикӣ яке аз шаҳрҳои Тӯрон Самангон наздик шуда, гӯрҳои<sup>1</sup> зиёдеро мебинад. Якеро шикор мекунад ва гулхане афрӯхта онро бирён менамояд. Раҳшро ба марғзор сар медиҳад ва зини онро таги сар монда хобаш мебарад.

Аз хоб хеста назди худ Раҳшро намебинад. Онро саворагони раҳгузари тӯронӣ каманд зада бо худ бурда буданд. Рустам изи аспи худро ёфта ба ҷустуҷӯи он мебарояд.

Вақте ки ба наздики шаҳри Самангон мерасад, мири он шаҳр ўро бо хушнудӣ пазироӣ мекунад. Рустам дар бораи аз пайи аспи худ то ба ин шаҳр омаданашро нақл мекунад. Шоҳ ҳоҳиш мекунад, ки осуда шавад ва ин ҷо бимонад ва рӯзи дигар Раҳшро ҳатман пайдо мекунанд. Рустам чунин пешниҳодро бо хушӣ мепазирад.

Нисфи шаб духтари моҳлиқои шоҳи Самангон Таҳмина назди Рустам даромада, орзуи деринаи худро изҳор мекунад. «Агар маро шоистаи худат донӣ, ман азони туям. Орзу дорам, ки Офаридгор аз ту ба ман фарзанде ато қунаид, ки ба зӯру тавоной монанди ту бошад ва монанди ту дар ҷаҳон ном барорад» — мегӯяд ў. Рӯзи дигар Рустам духтари шоҳи Самангон Таҳминаро хостгорӣ мекунад. Ҷашни арӯсии бошукӯҳе меороянд. Пас аз як шаби арӯсӣ Рустам аз шаҳр меравад. Пеш аз рафтаниш бозубандеро, ки гавҳар дошт, аз бозуяш бароварда ба Таҳмина медиҳад ва мегӯяд: «—Инро нигоҳ дор. Агар фарзанди мо духтар омад, инро ба гесӯяш бидӯз ва агар писар ёфтӣ, дар бозуяш бубанд, то нишоне аз падар дошта бошад».

Пас аз нӯҳ моҳ Таҳмина писараке, ки ба ҷехра монанди падар буд, таваллуд мекунад. Ўро Суҳроб ном медиҳанд. Дар якмоҳагӣ ў чун бачаи яксола, дар панҷсолагӣ ба навҷавон монанд буд, дар даҳсолагӣ китфу бозуи ҷавони расида ва зӯри паҳлавонон дошт.

<sup>1</sup>Гӯр — гӯрҳар, хари ваҳши.

Суҳроб бе падар дар оғӯши модар, бобо ва дояҳо парвариши меёфт. Ў дар Тўронзамин мезист, Рустам дар Зобулистони дур. Рустам Афросиёб ном душмане дошт. Аз бими он, ки мабодо Афросиёб хабар наёбад, ки Рустам дар Тўронзамин фарзанде дорад, Таҳмина ба Суҳроб дар бораи падараши чизе намегуфт. Лекин рӯзе Суҳроб аз назди ёрони ҳамбозии худ оташин баргашта ба тундӣ аз модараш мепурсад: «—Бигӯ, аз нажоди киам ман? Падарам кист?»

Таҳмина дигар ин розро пинҳон карда натавониста, писари Рустами Дастан будани ўро мегӯяд. Ҳамчунин Рустам вақти таваллуд шудани Суҳроб ба Таҳмина нома, се пора ёқут ва се ҳамён зар фиристода буд, ки онро низ ба Суҳроб нишон медиҳад.

«Бингар, инак паём аз падарат ва инҳо ҳадаяи ўянд ба ману ту. Аммо зинҳор ту ин розро пинҳон бидор, ки мабодо Афросиёб огоҳӣ ёбад: вай ки аз падарат зарбаҳо хӯрда ва шикаст ёфта буд, душмани хунии ўст, агар туро бишносад, мабод ки интиқоми падаратро аз ту гирифтани шавад» — мегӯяд Таҳмина ба писараши.

Пас аз чанде Суҳроб ба худ азм мекунад: «То Рустам дар ҷаҳон ҳаст ва чун ман фарзанде дорад, чаро Афросиёбу Кайковус бояд подшоҳӣ кунанд? Ҷаҳонпаҳлавоне чун Рустам дар Зобулистон нишинаду Кайковуси камхирад бар тахти Эрон? Ё ки Афросиёби ношуди бадкин бар тахти Тўрон? На, ба ин ҳол созиш кардан раво нест. Ман аз далерони Тўронзамин сипоҳе гирд меоварам ва ба Эрон метозам, Ковусро сарнагун мекунам, падарамро мейёбам ва бар тахти шоҳаншоҳии Эрон мешинонам, сипас ба Тўронзамин лашкар мекашам, Афросиёбро аз таҳт бармеандозам ва ин кишварро низ мулки Рустами Дастан мегардонам. То хуршеду моҳ ҳастанд, чаро бояд ситорагон сарварӣ кунанд?».

Суҳроб аввало ба худ асп интихоб мекунад, сипас силоҳ гирд меоварад ва бо ёрии бобояш шоҳи Самангон тамоми лавозимоти ҷангро муҳайё месозад.

Ба подшоҳи Тўрон Афросиёб низ хабар мерасад, ки Рустам дар Самангон писаре доштааст мисли худ паҳлавон, vale дар бораи падараши чизе намедонад ва ўро надидааст. Афросиёб роҳи ҳиларо пеш мегирад. Ў сипоҳдорони

худро چег мезанад ва мегўяд: «Хуб аст, ки Суҳроб падарашро намешиносад, аз ин бояд истифода бурд. Шояд ин наррашер душмани хунии ман Рустамро аз пой барандозад. Шумо бо сипоҳ назди Суҳроб биравед ва ўро ёри кунеду ҳамроҳаш ба Эрон равон шавед. Он чо коре кунед, ки Суҳроб падарашибро нашиносаду бо сипоҳи Эрон ба ҷанг дарояд».

Ҳангоми гусел кардани Суҳроб Таҳмина ба бозуи писараш пораи гавҳареро, ки Рустам ба ў дода буд, баста мемонад. Жандаразм, ки бародари Таҳмина буд, низ ҳамроҳи ўроҳи мешавад. Таҳмина аз додари худ илтимос мекунад, ки Рустамро ба Суҳроб нишон диҳад. Лашкари Суҳроб ҷониби Эрон ҳаракат мекунад. Эрониён дар сарҳадди шимоли шарқии кишвари худ қалъае доштаанд, ки Дижи Сапед ном доштааст. Ду дижбони далер Ҳаҷир ва Гуждаҳам аз болои қалъа истода пай мебаранд, ки сипоҳе сўйи онҳо меояд. Байни ҷангварони Дижи Сапед ва сипоҳиёни Суҳроб ҷанг оғоз мешавад. Ҳаҷир ба Суҳроб асир меафтад. Гуждаҳам ба шоҳ Ковус нома мефиристад: «Шоҳаншоҳо, аз Тўрон сипоҳе далеру ҷангчўй ба қасди Эрон омад. Со-лори сипоҳ навҷавони хуршедталъатест, ки замона чун ў шерафкану лашкаршиканеро ба ёд надорад».

Шоҳ номаи Гуждаҳамро хонда хавотир мешавад. Бо бузургони дарбор маслиҳат карда ба хулоса меоянд, ки бояд ба назди Рустам паҳлавонеро гусел карда, ба муқобили ҷавонпаҳлавон Рустамро равона кунанд.

Паҳлавон Гевро бо нома назди Рустам мефиристад. Рустам номаро хонда ба фикр меравад, ки он паҳлавон кӣ бошад. Пас аз чор рӯз ў бо сипоҳиёни худ сўйи Эроншарҳ равон мешавад.

Рустам бо Ковус сўйи Дижи Сапед лашкар мекашад.

Диже буд, к-аш хондандӣ Сапед,  
Бад-он диж буд эрониёнро умед.  
Нигаҳбони диж размдида Ҳаҷир,  
Ки бо зўру дил буду бо гурзу тир.  
Ханӯз он замон Гуждаҳам хурд буд,  
Ба хурдӣ гарояндаву гурд буд.  
Яке духтараш буд гурду савор,  
Бадандешу гарданкашу номдор.



*Роҳи Рустам ба Албурзкӯҳ аз болои вилоятҳое мегузашт, ки дар забти душман буда ва дар онҳо дастаҳои лашқари Афросиёб тоҳту тоз доштанд.*

Дар рафти набард Жандаразм ҳалок мегардад. Тамоми хаёлу андешаи Суҳроб дар ёфтани Рустам буд. Пас аз кушта шудани Жандаразм дар лашкари тўрониён касе набуд, ки Рустамро шиносаду ба Суҳроб нишон диҳад.

Ба хотири вай Ҳачир мерасад, ки дар Дижи Сапед бандӣ буд. Лекин Ҳачир низ асли воқеаро аз ўпинҳон мекунад.

Суҳроб ба муқобили лашкари Кайковус ба разм мебарояд. Рустам низ Раҳши худро маҳмиз мезанад ва гурз дар даст ба муқобили лашкари Суҳроб мебарояд.

Ҳангоми задухӯрд Рустам ва Суҳроб бо ҳам вомехӯранд. Бо дидани Рустам дар дили Суҳроб меҳри падараш ба чунбиш меояд ва мепурсад: «Эй паҳлавон, аз ту як чиз мепурсам, хоҳишмандам ба рости посух бидеҳ ва маро шод бикун. Ту кистӣ? Аз кадом нажодӣ? Ба гумонам, ту Рустами!..»

Лекин Рустам рӯ ба сўйи дигар мегардонад ва писарашро нашинохта мегӯяд: «На, ман Рустам нестам. Рустам паҳлавони бузургест ва ман як нафар ҷанговари хурд».

Ҳар ду паҳлавон дар водии фарохе се рӯз ҷанг мекунанд. Ҳар ду паҳлавон чун шерони жаён ба ҳамдигар дармеафтанд. Оқибат Рустам Суҳробро дар ҳалқаи бозуи пӯлондини худ фишурда ба замин мезанад ва тегро аз камар кашида ба ҷигари фарзандаш мекалонад.

Суҳроб оҳе мекашад ва сўйи падараш нигоҳ карда мегӯяд: «Оқибат хунамро рехтӣ. Гуноҳи ту нест, замона чунин меҳост... Дареғо, ки падарро наёфта аз ҷаҳон рафтам. Модарам нишонаҳои падарамро гуфта буд. Ўро мечустам, дар орзуи дидори падар умрам ба сар омад. Акнун ин орзуро ба хок мебарам. Аммо ту аз дasti падарам амон наҳоҳӣ ёфт. Агарчи моҳӣ шавӣ ва дар об равӣ, ё чун шаб дар сиёҳи пинҳон гардӣ, ё ки ситора шавӣ ва ба сипеҳр бароӣ, падаром туро мейёбад ва кини маро аз ту меситонад. Охир аз ин номдорон касе хабар ба Рустам хоҳад бурд, ки Суҳроб туро мечуст ва аммо хирасаре ба ҳанҷар синаи ўро дарида ва писарат ба хорӣ дар хок рафтааст».

Хуш аз сари Рустам мепарад. Суҳробро ба оғӯш гирифта дод мезанад: «Номи Рустам аз миёни ҷанговарон гум бод! — Бигӯ, аз вай чи нишон дорӣ? Рустам манам, дас-



«Эй паҳлавон, аз ту як чиз мепурсам, хоҳишмандам ба ростӣ  
посух бидеҳ ва маро шод биқун. Ту кистӣ? Аз қадом најходӣ? Ба  
гумонам, ту Рустамӣ!..»

там бурида бод, ки ба тег хуни фарзандамро рехтам». Суҳроб, ки ҳоло чон надода буд, чашм мекушояд ва нолон мегўяд: «Пас чаро номи худро аз ман пинҳон доштӣ, падар? Гаштаву баргашта ному нажодатро пурсидал, як зарра меҳри падарӣ дар дилат начунбид...» Суҳроб хоҳиш мекунад, ки Рустам ҷавшанашро кушода муҳраи модараш додаро бубинад. «Дарего, ки пас аз бекор шудан ба кор омад» — мегўяд ў.

Рустам ҷавшанро кушода дар бозуи ў нишонаи худро мебинад ва фигон меандозад. Суҳроб охирин бор бо ҷашмони пуроб ба Рустам менигараду чон медиҳад.

### Пурсиш ва супориш

1. Бо мазмуни достони «Рустам ва Суҳроб» шинос шавед.
2. Бигўед, ки дар ин достон образи неки ва бадӣ дар симои киҳо таҷассум гардидааст?
3. Шакли бо шеър таълифёфтаи достони «Рустам ва Суҳроб»ро мустақилона мутолиа кунед. Калимаҳои душворфаҳмашро ба дафтари лугат навишта, аз худ намоед.
4. Муқоиса кунед, ки оё забони шеърҳои «Шоҳнома» аз забони имрӯзаи тоҷикий фарқе дорад?

## НАМУНА АЗ ОСОР

### РАЗМИ СУХРОБ БО ГУРДОФАРИД

Чу огоҳ шуд духтари Гаждаҳам,  
Ки солори он анҷуман гашт қам.  
Фамин гашту барзад хурӯше ба дард,  
Баровард аз дил яке боди сард.  
Зане буд бар сони гурде савор,  
Ҳамеша ба ҷанг-андарун номдор.  
Кучо номи ў буд Гурдофарид,  
Ки чун ў ба ҷанг-андарун кас надид.  
Чунон нангаш омад зи кори Ҳачир,  
Ки шуд лолабаргаш ба кирдори хир.  
Бипӯшид диръи саворон ба ҷанг,  
Набуд андар он кор ҷои диранг.  
Ниҳон кард гесӯ ба зери зиреҳ,  
Бизад бар сари тарки румӣ гиреҳ.  
Фуруд омад аз диж ба кирдори шер,  
Камар бар миён бодпое ба зер.  
Ба пеши сипоҳ андар омад чу гард,  
Чу раъди хурӯшон яке вайла кард,  
Ки гурдон қадоманду солор кист?  
Зи размоварон ҷангро ёр кист?  
Ки бар ман яке озмунро ба ҷанг,  
Бигардад ба сони диловар наҳанг.  
Зи ҷангварон лашкари сарфароз,  
Мар ўро наёмад касе пеш боз.  
Чу Суҳроби шеравжан ўро бидид,  
Бихандиду лабро ба дандон газид.  
Чунин гуфт, қ-омад дигарбора гӯр  
Ба доми худованди шамшеру зӯр.  
Бипӯшид хафтону бар сар ниҳод,  
Яке тарки чинӣ ба кирдори бод.  
Биёмад дамон пеши Гурдофарид,

Чу духти камандафкан ўро бидид.  
Камонро ба зеҳ карду бикшод бар,  
Набуд мургро пеши тираш гузар.  
Ба Суҳроб бар тирборон гирифт,  
Чапу рост ҷанги саворон гирифт.  
Нигаҳ кард Суҳробу омад-ш нанг,  
Барошуфту тез андаромад ба ҷанг.  
Сипар бар сар оварду бинҳод рӯй,  
Ба наздики он духтари ҷангҷӯй...  
Инон баргириду бардошт асп,  
Биёmad ба кирдори озаргушасп.  
Ба даст андарун найзаи ҷонситон,  
Паси пушти худ кардаш он гаҳ синон.  
Бизад бар камарбанди Гурдофарид,  
Зиреҳ бар танаш як ба як бардари.  
Зи зин баргирифташ ба кирдори гӯй,  
Ки чавгон зи бод андар ояд бар ўй.  
Чу бар зин бипечид Гурдофарид,  
Яке теги тез аз миён баркашид.  
Бизад, найзаи ў ба ду ним кард,  
Нишаст аз бари зину бархост гард.  
Ба овард бо ў писанда набуд,  
Битобид аз ў рӯю баргашт зуд.  
Сипаҳбад инон аждаҳоро супурд,  
Ба ҳашм аз ҷаҳон рӯшной бибурд.  
Чу омад ҳурӯшон ба танг-андараш,  
Бичунбиду бардошт ҳӯд аз сараш.  
Раҳо шуд зи банди зиреҳ мӯйи ўй.  
Дурахшон чу ҳуршед шуд рӯйи ўй.  
Бидонист Суҳроб, к-ӯ духтар аст,  
Сари мӯйи ў аз дури афсан аст.  
Шигифт омадаш, гуфт аз эронсилоҳ  
Чунин духтар ояд ба овардгоҳ.  
Саворони ҷангӣ ба рӯзи набард,  
Ҳамоно ба абр андароранд гард.  
Зи фитрок букшод печон каманд,  
Бияндоҳт, омад миёнаш ба банд.  
Бад-ӯ гуфт, к-«аз ман раҳоӣ маҷӯй,

Чаро ҹангчўй ту, эй моҳрўй?  
Наёмад ба домам ба сони ту гўр,  
Зи чангам раҳой наёби, машўр!»  
Кушодаш рух он гоҳ Гурдофариd,  
Мар онро ҹуз ин ҳеч чора надид.  
Бад-ӯ рўй бинмуду гуфт:— «Эй далер,  
Миёни далерон ба кирдори шер.  
Ду лашкар назора бар ин ҹанги мо,  
Бад-ин гурзу шамшеру оҳанги мо.  
Кунун ман кушода чунин рўю мўй,  
Сипоҳ аз ту гардад пур аз гуфтугўй,  
Ки бо духтаре ў ба дашти набард,  
Бад-ин сон ба абр андаровард гард.  
Набояд, ки чандин диранг оварад,  
К-аз ин разм бар хеш нанг оварад.  
Ниҳони бисозем беҳтар бувад,  
Хирад доштан кори меҳтар бувад.  
Зи баҳри ман оҳу зи ҳар сў маҳоҳ,  
Миёни ду саф баркашида сипоҳ.  
Кунун лашкару диж ба фармони туст,  
Набояд бад-ин оштий ҹант ҹуст.  
Дижу ганчу дижбон саросар турост,  
Чу ой чунон, к-ат муроду ҳавост».«  
Чу рухсор бинмуд Суҳробро,  
Зи хушшоб бикшуд уннобро.  
Яке бўстон буд андар биҳишт,  
Ба болои ў сарв дехқон накишт.  
Ду ҹашмаш гавазну ду абрў камон,  
Ту гуфтӣ ҳаме бишкуфад ҳар замон.  
Бад-ӯ гуфт:— «З-ин гуфта акнун магард,  
Ки дидӣ маро рўзгори набард.  
Бад-он бораи диж дил-андар мабанд,  
Ки он нест бартар зи ҷархи баланд.  
Ба пой оварад захми қўполи ман,  
Наронад касе найза бар ёли ман».  
Инонро бупечид Гурдофариd,  
Саманди сарафroz бар диж кашид.  
Ҳаме рафт Суҳроб бо ў ба ҳам,



Бихандид бисёр Гурдофариid,  
Ба бора баромад, сипаҳ бингариid.

Биёmad ба даргоҳи диж Гаждаҳам.  
 Дари диж күшоданду Гурдофариd—  
 Тани хаставу баста дар диж кашиd.  
 Дари диж бубастанду ғамгин шуданд,  
 Пур аз ғам дилу дида хунин шуданд.  
 Аз озори Гурдофариdu Ҳацир—  
 Пур аз дард буданд барнову пир...  
 Бигуфташ, ки: — «Эй некдиl, шерзан,  
 Пур аз ғам буд аз ту дили анчуман.  
 Ки ҳам разм ҷустӣ, ҳам афсуну ранг,  
 Наёmad зи кори ту бар дуда нанг.  
 Сипос аз Худованди ҷархӣ баланд,  
 Ки н-омад ба ҷонат зи душман газанд».  
 Бихандид бисёр Гурдофариd,  
 Ба бора баромад, сипаҳ бингарид.  
 Чу Суҳробро дид бар пушти зин,  
 Чунин гуфт, к: — «Эй гурди Тӯронзамиn!  
 Ҷаро ранҷа гаштӣ ҷунин, бозгард,  
 Ҳам аз омадан, ҳам зи дашти набард»  
 Бад-ӯ гуфт Суҳроб, к: «Эй хубҷеҳр,  
 Ба тоҷу ба таҳту ба моҳу ба меҳр!  
 Ки ин бора бо хок паст оварам,  
 Туро, эй ситамгар, ба даст оварам!  
 Чу бечора гардию ҷечон шавӣ,  
 Зи гуфтори ҳарза пушаймон шавӣ.  
 Пушаймонӣ он гаҳ надорад-т суд,  
 Чу гардуни гардон кулоҳат рабуд.  
 Қуҷо рафт паймон, ки кардӣ падид?!»  
 Чу бишнид гуфтор Гурдофариd,  
 Бихандиду он гаҳ ба афсун гуфт,  
 Ки «Туркон зи Эрон наёбанд ҷуфт.  
 Чунин рафт: рӯзи набудат зи ман,  
 Бад-ин дард ғамгин макун ҳештан!  
 Ҳамоно ки ту ҳуд зи туркон най,  
 Ки ҷуз б-оғарини бузургон най.  
 Бад-ин зӯру ин бозуву китғу ёл,  
 Надорӣ кас аз паҳлавонон ҳамол.  
 Валекин чу оғоҳӣ ояд ба шоҳ,

Ки овард гурде зи тўронсипоҳ,  
 Шаҳаншоҳу Рустам бичунбад зи чой,  
 Шумо бо Таҳамтанд надоред пой.  
 Намонад яке зинда аз лашкарат,  
 Надонам чӣ ояд зи бад бар сарат?  
 Дарег оядам, к-ин чунин ёлу суфт  
 Ҳаме аз палангон бибояд нуҳуфт...  
 Туро беҳтар ояд, ки фармон кунӣ,  
 Рухи номвар сӯи Тўрон кунӣ».  
 Чу бишнид Суҳроб нанг омадаш,  
 Ки осон ҳаме диж ба чанг омадаш.  
 Ба зери диж андар яке чой буд,  
 Кучо диж, бад-он чой барпой буд.  
 Ба тороч дод он ҳама буму руст,  
 Ба якборагӣ дasti бадро бишуст.  
 Чунин гуфт, к: — «Имрӯз бегоҳ гашт,  
 Зи пайкори мо даст қӯтоҳ гашт.  
 Барорем шабгир аз ин бора гард,  
 Ниҳем андар ин чой шӯри набард»  
 Чу гуфт ин, инонро битобиду рафт,  
 Сӯйи чои худ роҳро баргирафт.

### Пурсиш ва супориш

- Гурдофариd кист? Суҳроб бо ў кай шинос шуд?
- Муқоламаи байни Суҳроб ва Гурдофариdро маънидод кунед.
- Воҳӯрии ҳар ду ҷавон бо чӣ анҷомид?
- Байти «Дарег оядам, к-ин чунин ёлу суфт, Ҳаме аз палангон бибояд нуҳуфт...»-ро маънидод кунед.
- Дизи Сафед чӣ гуна чой буд?
- Сўҳроб чӣ гуна рафтор кард?
- Суҳанҳои Сўҳробро аз достон ёфта хонед.
- Дар достони мазкур қадом хислатҳои инсондӯстонаи Суҳроб тасвир шудааст?



## НАЗАРИЯИ АДАБИЁТ

### МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ЖАНРИ ҲАМОСА ВА ҲАМОСАИ МИЛЛӢ-ҶАҲРАМОНИЙ

Ҳамоса яке аз жанрҳои адабӣ буда, достон, масал, ривоят, афсона ва дигар намудҳои эҷодиётро дар бар мегирад. Ҳамоса ба ду гурӯҳи асосӣ тақсим мешавад:

**1. Ҳамосаҳое, ки аз тарафи ҳалқ эҷод шудаанд.** Аз замонҳои қадим ҳамосаҳои ҳалқӣ хеле маъмул буданд. Гӯяндагони ин гуна ҳамосаҳо дар бораи задухӯрӣ, низоъ, моҷароҳои дар он давраҳо вуҷуддошта сухан карда, шуҷоатмандии қаҳрамонҳои худро тавсиф менамуданд.

**2. Ҳамосаҳое, ки эҷоди ин ё он муаллиф — нависанда ё шоир аст.** Муаллифи ин гуна ҳамосаҳо низ саргузашти як ё якчанд нафарро ҳикоя карда, муомилаи якеро ба дигаре, хислатҳо ва фикру зикри онҳоро баён менамуданд. Қисми зиёди асарҳои дар жанри ҳамоса навишташуда (роман, повест, ҳикоя) дар шакли наср, масал ҳам дар шакли наср ва ҳам дар шакли назм, достон бо назм эҷод мегардад.

Достонҳои калони ҳалқие, ки дар бораи қаҳрамонони афсонавӣ ва корнамоиҳои ҷангии онҳо сухан мекунанд, ҳамосаи **миллӣ-қаҳрамонӣ** ном доранд. Ба ин гуна достонҳо достони ҳалқии тоҷики «Гӯрӯғлий», достони ҳалқии ӯзбекӣ «Алпомиши», достони ҳалқии ҳиндӣ «Маҳабҳарата», достони ҳалқии арманий «Довуди сосунӣ», достони ҳалқии қирғизӣ «Манас» мисол шуда метавонанд.

Намунаи барҷастаттарини жанри ҳамосаи миллӣ-қаҳрамонӣ дар адабиёти тоҷик «Шоҳнома» мебошад. Фирдавсӣ дар адабиёти тоҷик бо номи ҳамосасаро машҳур шудааст.

Дар адабиёти мусоир ҳамоса дар шакли роман, повест (қисса), ҳикоя, достон, афсона вомехӯрад.

#### Пурсиш ва супориш

1. Дар бораи ҳамоса маълумот диҳед.
2. Чаро ҳамосаи миллӣ-қаҳрамонӣ меноманд?
3. Дар замони мо ҳамоса дар қадом шакл вомехӯрад?

## АБŪАЛӢ ИБНИ СИНО (980 — 1037)

Аз қаъри гили сиёҳ то авчи  
Зуҳал  
Кардам ҳама мушкилоти гетиро  
ҳал.  
Берун частам зи қайди ҳар  
макру ҳиял,  
Ҳар банд күшода шуд, магар  
банди ачал.



Тарҷумаи ҳоли ин марди бузургвор шаҳодат медиҳад, ки падари Абӯалий аз мардуми Балх буда, ба Бухоро кӯчидда омадааст. Ў ба корҳои девон машғул шуда, аз деҳаи Афшонаи Бухоро модари Абӯалий — Ситорабонуро ба занӣ гирифтааст. Сипас соли 980 Ҳусейн (номи аслии Абӯалий) ба дунё меояд. Ин навзоди нектолеъ дертар бо лақаби Автсена (Абу Сино) дар саросари ҷаҳон маълуму машҳур гардид, дар илму фарҳанги ҷаҳонӣ аз худ осори безаволе боқӣ гузоштааст, ки боиси сарфарозӣ ва сарбаландиву ифтиҳори ҳамаи ҳамватанону ҳаммиллатонаш гардидааст.

Қисми зиёди тарҷумаи ҳоли Абӯалий ибни Сино аз нақли худи ў ба ҳамзамононаш ва навиштаҳояш ба мо маълум аст. Ў чунин навишта буд: «...Падарам дар он ҷо модарамро ба занӣ гирифт ва ман дар он ҷо ба ҷаҳон омадам. Ва сипас бародарам зода шуд. Сипас ба Бухоро мунтақил шудем. Ва барои ман омӯзгори Қуръон ва омӯзгори адаб овард. Ва ба даҳсолагӣ расидам ва Қуръон ва бисёре аз адаб барои ман фароҳам шуда буд, то ҷое, ки аз ман дар шигифт буданд...

Сипас маро ба марде роҳнамоӣ карданд, ки сабзавот мефурӯҳт ва ҳисоби Ҳиндро медонист, то аз ў таълим гирам. Сипас Абӯабдуллоҳи Нотилий ба Бухоро омад ва ў даввои фалсафадонӣ мекард.

Падарам вайро ба умеди он ки ман аз ў таълим гирам, дар ҳавлиамон ҷой дод. Ва ман пеш аз он ки вай биёд,

*машгул ба фиқҳ ва рафтуомад барои он кор дар назди Исмоили Зоҳид будам ва аз беҳтарин ҷӯяндагони ин роҳ будам...».*

Дар ҳамон солҳо Бухоро қароргоҳи аҳли савод ва маърифат будааст. Абӯали хеле барвақт ба илму фарҳанг рағбат пайдо карда, боиси хурсандӣ ва сарфарозии падару модараш мегардад. Дар хонаи устодаш Абдуллоҳ, ки он ҷо як гурӯҳ олим ва донишмандон ҷамъ меомаданд, сари мавзӯъҳои гуногуни илму адаб баҳсу мунозираҳо сурат мегирифтааст. Абӯали низ дар ин баҳсҳо иштирок мекардааст. Дар ин бора ў чунин навиштааст: «*Ман аксар вақтҳо ба мубоҳисаҳое, ки дар байни онҳо дар мегирифт, гӯш медодам, он чӣ, ки онҳо мегуфтанд, дарк мекардам, лекин дили ман ба онҳо қарор намегирифт*».

Ҳамин тариқ, дар андак вақт Абӯали қариб тамоми илмҳои замонаашро фаро гирифта, дар айни ба балоғат расиданаш шавқу ҳаваси ў нисбат ба илми тиб фузунтар мегардад. Дар ин хусус вай афзудааст: «*Пас аз он ба фаро гирифтани илми тиб рағбат кардам ва китоб ва асарҳои фаровонеро дар ин илм мутолиа намудам, то он ки доностам, ин илм аз илмҳои мушкил нест ва дар андак муддате онро фаро гирифтам ва дар он чунон вуқуф пайдо кардам, ки бисёрии табибон ба пеш ман ба омӯхтани ин фан меомаданд. Кам-кам ба муолиҷаи беморон пардохтам ва аз ин роҳ таҷрибаҳои фаровон омӯхтам*».

Абӯали ҳамеша дар ҷустуҷӯи китоб мегашт. Барои ба даст овардани китоби ба худаш даркорӣ ба ҳар кӯю дар сар ҳалонд. Дере нагузашта обрӯю эътибори ў баланд шуд. Ўро аҳли илму фазл эҳтиром мекардагӣ шуданд. Маҳорати ачиби вай дар ташхиси бемориҳо шоёни таъриф шуда буд. Ана дар ҳамин давра ҳодисае рӯй дод, ки барои ояндаи Абӯали тасодуфи хушбаҳтона буд. Подшоҳи Сомонӣ Нӯҳ ибни Мансур ба беморие дучор гардид. Табибони дарбор ҳеч илоҷи муолиҷаи онро наёфтанд. Боре дар яке аз машварати табибон сухан дар бораи Абӯали рафт, ки овози ташхисгузорӣ ва муолиҷаи ўро ҳама таъриф мекарданд.

Дар ин бора ба амир арз карданд. Бо фармони амир Абӯалиро ба дарбор даъват намуданд. Ў дар машварати табибон иштирок карда, бо доруҳое, ки то ҳол доданд,

шинос шуд, сонй, тарзи муолиҷаи наверо пешниҳод кард. Бар асари ин муолиҷа амир дар муддати кӯтоҳ шифо ёфт.

Амир, ки аз муолиҷаи табиби ҷавон хеле ризоманд гардида буд, аз ўпурси: «Аз ман чӣ ҳоҳишу таманно дорӣ? Шарм надошта гӯй!».

Абӯалии ҷавон аз ўчизе дархост накард, танҳо ҳоҳиш намуд, ки ўро ба қитобхонаи дарбор роҳ диханд. Ҳамин тариқ, ў ба орзуи деринаи ҳуд — қитобхонӣ расид. Акнун аз пагоҳӣ то бегоҳ рӯзи ў дар қитобхона мегузашт. «*Маро ба қитобхонаи шоҳ бурданд, — мегӯяд Сино. — Қитобхонае дидам, бисёр васеъ ва қалон, дорои ҳонаҳои зиёд. Дар ҳар ҳона сандуқҳои зиёд меистоданд, қитобҳоро бо назму тартиб дар онҳо чида буданд. Ҳар ҳонае ба як навъ қитоб маҳсус буд. Ҳонае ба қитобҳои арабӣ ва шеър, ҳонаи дигар қитобҳои оид ба фиқҳ, ҳамҷунин ҳар ҳона ба қитобҳои як соҳаи маҳсуси илм таҳсис дода шуда буд. Ин қитобхона феҳрасте дошт, ки онро ҳондам ва он чӣ эҳтиёҷ доштам, аз он феҳраст интиҳоб кардам ва ба мутолиаи онҳо пардохтам.*

*Дар ин қитобхона қитобҳои бисёре дидам, ки номи онҳоро то он рӯзгор аз касе нашунида будам ва ҳудам низ то он ҳангом монанди он қитобҳоро надида будам ва аз он баъд ҳам надидам.*

*Он қитобҳоро ҳондам ва аз онҳо баҳраманд шудам ва мақоми ҳар як донишмандро дарёфтам».*

Шуҳрати Абӯалий рӯз аз рӯз меафзуд. Ўро дар тамоми Мовароуннаҳр, Ҳурросон ва Гургон чун олимӣ зирақ ва табиби доно шинохтанд. Абӯалий пайваста мөҳнат мекард: «*Шаб то рӯз хоб намерафтам ва рӯз то шаб намеосудам ва ҷуз фаро гирифтани он улум ба кори дигаре намепардохтам. Ҳар гоҳ ки дар мутолиа ба мушкиле бармеҳӯрдам, ки аз ҳалли он очиз мешудам, ба масҷид мерафтам ва намоз мегузоштам ва ҳалли он мушкилро аз мабдаи кулл меҳостам... Шаб ба ҳона бармегаштам ва ҷароғ меафрӯҳтам ва ба ҳондани қитобҳо ва навиштани мавзӯот идома медодам... Ба ҳондани қитобҳо идома медодам ва бисёр воқеъ мешуд, ки чун ба хоб мерафтам, ҳамон масъалаҳои илмиро ба хоб медиҳам ва бисёре аз масъалаҳои мушкил дар хоб барои ман ҳал мегардид. Пайваста бар ин амали*

*худ идома медодам, то ин ки дар тамоми илмҳо мустаҳкам шудам ва бар он чӣ имкони инсонӣ бошад, воқиф гардидам ва он чӣ дар он рӯзгор фаро гирифтам, ҳанӯз бидуни каму кост онҳоро ба ёд дорам. Дар мантиқ, тиббиёт ва риёзиёт он чӣ буд, омӯҳтам ва ин илмҳоро чандон фаро гирифтам, ки то имрӯз чизе бар он фарогирифтаҳо афзуза нашудааст».*

Лекин дертар бар асари таҳди迪 қувваҳои таҷовузкор — Қарохониён ва Фазнавиён ба давлати Сомониён ва ватаноти Нӯҳ ин таҳдид бо истило анҷом ёфт. Баъди ин воқеаҳо сарсонию сафарҳои пурхатари Абӯалӣ оғоз меёбанд ва то ба охири умри ўт тӯл мекашанд.

Сино, ки ходими давлатии Сомониён буда, ҷонибдори хонадони онҳо ба шумор мерафт, ҳамчун шахси ватанпарвар ва тарафдори истиқлоли миллӣ, олими тараққипарвару донишманди илмҳои дунявӣ ба таъқибот дучор мешавад.

Ў маҷбур мешавад, ки аз Бухоро фирор қунад. Вай аввал ба Хоразм, ба дарбори Алӣ ибни Маъмун, ки ҷонибдори Давлати Сомониён буд, ба илму олимон ҳусни таваҷҷӯҳ дошт, меравад. Сино дар ин кишвар бо олимони намоён Абӯрайҳони Берунӣ, Абӯнасири Ироқ, Суҳайли Масеҳӣ, Абулҳайри Ҳаммор шинос мешавад. Аввал ба Хоразм меравад ва қарид дувоздаҳ сол дар Хоразм зиндагӣ мекунад. Ин оромию осоиштагӣ низ дер давом намекунад. Султон Маҳмуд аз ҳокими Хоразм талаб мекунад, ки олимонашро барои хизмат ба Фазна, ба дарбори Султон фиристад. Ибни Сино ин таклифро рад намуда, барои аз ҳашми Султон Маҳмуд раҳоӣ ёфтани ба Гургон рӯй меорад. Баъд аз ин дар ҳаёти Ибни Сино сарсониҳои зиёде рӯх доданд.

Аз он ҷо ба Гургон (Ҷурҷон) сафар мекунад, аз он ҷо ба Рай, Ҳамадон, сонӣ Исфаҳон меравад. Дар Исфаҳон ба шаҳр душманон ҳуҷум мекунанд ва дар қатори дигарон хонаи Синоро низ тохта, тамоми ашёи хона, китобҳо, дастнависҳои шайҳро форат мекунанд. Абӯалӣ аз Исфаҳон турехта, ба Ҳамадон роҳ пеш мегирад.

Дар Ҳамадон ў ҳокими он шаҳр Шамсуддавла (997—1012)-ро аз бемории саҳти меъда муолиҷа карда, ба вазифаи вазир таъин шуд.

Бо дасисай душманонаш ўз вазирий истефоъ медиҳад, бештар ба корҳои илмӣ шуғл меварзад. Маҳз дар ҳамин давра бо ҳоҳиши шогирдаш Абӯубайд ба таълифи китоби бисёрчилдаи «Китоб-уш-шифо» шурӯъ менамояд.

Бо вучуди ин дасисай душманон идома меёфт. Онҳо ин дафъа Ибни Синоро ба ҷосусӣ (гуё бо ҳокими Исфаҳон Алоуддавла (1007—1041) робитаи хаттий дорад), айбордор карда дар натиҷа Самоуддавла ўро зиндонӣ мегардонад.

Абӯалий ибни Сино дар зиндон қиссаи фалсафии «Ҳай бинни Яқзон» ва асари илмии «Ал-ҳидоёт»-ро менависад.

Аллоуддавла Ҳамадонро забт мекунад, Синоро аз зиндон озод намуда, аз сари нав ба вазирий таъян менамояд. Ҳар ҳафта маҷlisҳои илми баргузор мегардид, ки Сино дар атрофи муаммоҳои гуногун баҳсу мунозираҳо созмон медод. Ў асари машҳури худ «Донишнома»-ро дар ҳамин давра навишта ба номи Алоуддавла мебахшад.

Писари Султон Маҳмуд — Султон Масъуд (1030—1041) Исфаҳонро забт намуд. Ибни Сино маҷбур мешуд ки дар пинҳонӣ умр ба сар барад. Ў китоби худ «Китоб-ул-инсоф»-ро дар бист ҷилд дар ҳамин гуна вазъият навиштааст.

Чи хеле ки яке аз ҳамзамононаш мегӯяд, китоби «Шифо» ба маризии ў шифо набахшид ва китоби «Наҷот» ўро аз марг наҷот надод. Ибни Сино дар синни 57 солагӣ вафот кард ва ўро дар шаҳри Ҳамадон дағн намуданд. Ҳамин тавр, ин нобигаи бузург то ба қуллаҳои баланди илмҳои ҷаҳонӣ расида, бармаҳал вафот кард. Ҳоло дар ҷойи қабри ў оромгоҳи шоистае афрохтаанд.

Бо қарори ЮНЕСКО соли 1980 ҳазорумин соли таваллуди олимӣ қомусӣ, файласуфи ҷаҳоншумул, донишманди бузурги тиб Ҳусайн бинни Абдуллоҳ Абӯалий ибни Сино дар тамоми мамлакатҳои дунё ҷашн гирифта шуд.

### Пурсиш ва супориш

1. Абӯалий ибни Сино дар кучо таваллуд шудааст?
2. Дар бораи омӯзиши Қуръон ва дигар илмҳои замонааш ўчи навиштааст?
3. Абӯалий чи гуна ба китобхонаи дарбор роҳ ёфт?

4. Кадом сифатҳои Сино барои дар оянда шуҳрат ёфтани ў сабаб шуданд?
5. Чи водор соҳт, ки Абӯалий тарки Ватан карда, сарсону саргардон шавад?

**Мероси адабӣ**

Шумораи асарҳои Абӯалий ибни Сино хеле зиёд буда, аз рӯйи баъзе тахминҳо он 456, бо дигар тахмин зиёда аз 200, аз рӯйи тахмини сеюм онҳоро 77 асар ном бурдаанд, ки чанде аз онҳо 20 ҷилдӣ, 18 ҷилдӣ, 10 ҷилдӣ мебошад.

Қисми зиёди асарҳои Сино бо забони арабӣ, ки дар он давра забони илм ба шумор мерафт, навишта шуда, 23 асари ў ба забони форсӣ-дарӣ эҷод шудааст. Асарҳои машҳуртарини ў «Китоб-уш-шифо», «Наҷот» (дар фалсафа), «Алқонун фит-тибб» (дар соҳаи тиб), «Ал-адвият-ал-қалбия» (давоҳои касалии дил), «Китоб-ал-инсоф», «Ал-ҳайвон», «Ан-набот», «Ал-муҳтасар ал-асгар» (доир ба мантиқ) ба шумор мераванд, ки ба фанҳои гуногун баҳшида шудаанд. Аз ин сабаб ўро олими қомусӣ меноманд.

Абӯалий ибни Сино, ки забони арабиро ба дараҷаи аъло медонист, дар ин забон қасидаҳои шево низ иншо мекард. Лекин қисми зиёди шеърҳои ў ба забони тоҷикӣ навишта шуда, аз онҳо маълум мешавад, ки забони тоҷикиро бо тамоми фасоҳату нафосати он фаро гирифта будааст. Ў рӯбоию қитъаҳо ва асари худ «Донишнома»-ро ба забони тоҷикӣ навиштааст.

Қисми зиёди эҷодиёти Ибн Сино гувоҳи зиндагии пур-фоциаи ў мебошанд. Аз ҷумла, мутаассибиони динӣ ба ҳар гуна илму дониш душманий мекарданд. Онҳо олими бузургро коғир ҳонда, санги маломат бар ў мерехтанд. Дар ин бора Сино бо рубоии зарифонаи худ ҷавоби шоиста додааст:

Бо ин ду-се нодон, ки чунон медонанд,  
Аз ҷаҳл, ки донои ҷаҳон эшонанд,  
Ҳар бош, ки ин ҷамоа аз фарти ҳарӣ,  
Ҳар, к-ӯ на ҳар аст, кофираш меҳонанд.

Зиндагии пурошӯб ва ноороми Сино маҷбур сохта буданд, ки ҳамеша роҳ паймояд. Дар пеши ў ҳанӯз норавшаниҳо зиёд буданд. Дар ин бора чунин навиштааст:

Дил гарчи дар ин бодия бисёр шитофт,  
Як мўй надонист, vale мўй шикофт.  
Андар дили ман ҳазор хуршед битофт,  
В-охир ба камоли заррае роҳ наёфт.

Дар чойи дигар ўз ҷустуҷӯҳо пайдарҳами худ қонеъ нашуда, умри инсониро барои фаро гирифтани ҳамаи до-нишҳо кам шуморида чунин гуфтааст:

Дар парда сухан набуд, ки маълум нашуд,  
Кам монд зи асрор, ки мағхум нашуд.  
Дар маърифатат чу нек фикре кардам,  
Маълумам шуд, ки ҳеч маълум нашуд.

Рубоиҳои Сино аз табъи баланди шоирона ва донишшу заковати баландаш хабар медиҳанд. Аз мазмuni бисёрии онҳо ҳасби ҳоли олим ва зиндагии ноороми ўро дарк намудан мумкин аст.

Э кош, бидонистаме, кистаме,  
Саргашта ба олам аз пайи чистаме?  
Гар муқбилам<sup>1</sup>, осудаю хуш зистаме,  
В-арна ба ҳазор дида бигристаме.

Бо душмани ман чу дўст бисёр нишааст,  
Бо дўст набоядам дигар бор нишааст,  
Парҳез аз он шакар, ки бо заҳр омехт,  
Бигрез аз он магас, ки бо мор нишааст.

Дар рубой ва қитъаҳои худ Сино аз васоити тасвири бадей, амсоли ташбеҳ, истиора, тазоду киноя истифода кардааст. Дар рубой, ки намуна оварда шуд, зулф ба афъий, лаб ба лаълу зумуррад, қаду боло ба кўху камар монанд шуда, лаъл истиораи лаб аст.

Ҳамчунин таносуби сухан дар истифодаи вожаи «афъий» ва «кўху камар» воқеъ гардидааст.

Абӯалий ибни Сино ҳамчун шоир, пеш аз ҳама, дар мавзӯи ишқи поки инсонӣ шеър гуфтааст:

Зулфи ту чу афъий пай шар мегардад,  
Донӣ паси пуштат зи чи бармегардад?

<sup>1</sup>Муқбил — боикбол, хушбаҳт.

Чун дид, ки лаъли ту зумуррад дорад,  
Афъй шуду дар кўху камар мегардад.

Дар қитъи зерин низ Сино ҳиссийти поки инсониро тасвир намудааст:

Хаста гардидам зи мижгоне, ки мебошад, сиҳат,  
Ҳам касал созанд онҳо, ҳам парасторӣ яқин.  
Лутф бар ман кун висолатрову хушбахтам намой,  
Медиҳад табдил ҷавҳарро араз баъзан чунин.

Сино дар ин рубои худ ваҳдати умумро дар ягонағии ҳақ, ҷаҳон, ачноси малоика, аҷрому аносирӯ маволид мебинад ва исбот кардан меҳоҳад, ки дар ин ҷаҳон ҳама чиз вобастаи ҳақ аст ва берун аз иродати ў чизе вучуд дошта наметавонад.

Дар рубои дигари худ ў ба лутфу инояти Худо умед мебандад ва орзу менамояд, ки Ҳудованд зоти бузург аст ва аз тамоми гуноҳони бандааш гузашта ўро афв менамояд, ки дар натиҷа «карда чу нокарда» ва «нокарда чу карда» қабул мешавад.

Моем ба лутфи Ҳақ тавалло карда,  
В- аз неку бади хеш табарро карда  
Он ҷо, ки инояти ту бошад, бошад  
Нокарда чу карда, карда чун нокарда.

Баъзе ашхос ба фалсафаю афкори Шайхурраис дуруст сарфаҳм нарафта, ўро ба кофирӣ айбор мекарданд. Сино бар зидди ин гуна ашхос, ки моҳияти аслии мусулмониро худ дуруст намефаҳмиданд, чунин иброз медорад:

Куфри чу мане газофу осон набувад ,  
Маҳқамтар аз имони ман имон набувад.  
Дар даҳр чу ман якеву он ҳам кофир,  
Пас дар ҳама даҳр як мусулмон набувад.

Пас, Абӯалий ибни Сино дар шеъру шоирӣ ва насри адабӣ низ мақоми барҷаста дошта, маҳорати бузурги ў на танҳо дар таълифи осори илмию фалсафӣ, балки дар таълифи назму наср низ назаррас аст. Ў чун донандаи хуби забон ва адабиёти араб, дар пайравии услуби нависандагони араб, амсоли Ибни Амид, Соҳиб ва Собӣ асар таъ-

лиф намуд. ҳангоми дар зиндан буданаш рисолаҳои фалсафии «Ҳай ибни Яқзон» ва «Рисолат-ут-тайр»-ро менависад. Дар баъзе асарҳои насрии Ибни Сино равиши маҳсус ба назар мерасад.

Чун зиндагиномаи олим, шоир, файласуф рангоранг ва пур аз воқеаҳои ҷолиби ҳаётӣ аст, дар бораи ў афсонаву ривоятҳои зиёде навишта шудаанд. Файр аз ривоятҳои ҳалқӣ қисми зиёди ҳамзамонон, таърихчиён, аҳли адаб низ дар бораи ў нақлу ривоятҳо овардаанд, ки аз машҳури асрҳо ва маҳбуби наслҳо будани Сино дарак медиҳанд.

## **МУРДАРО ЗИНДА КАРДАНИ ТАБИБ**

Рӯзе табиби машҳур — Ибни Сино аз назди қабристоне мегузашт. Дид, ки гурӯҳи одамон ҷамъ шуда мурдаеро ба хок месупоранд. Ибни Сино наздик шуд ва ҳам шуда ба рӯйи мурда нигоҳ карда гуфт:

— Эй мардум, шумо чӣ кор мекунед? Чаро одами зиндаро ба хок месупоред!?

Одамон ҳайрон шуданд ва даъво карданд, ки ин одам чӣ тавр метавонад зинда бошад, ки дирӯз боз мурда. Ибни Сино ҳоҳиш кард, ки мурдаро ба хонаи ў биёранд. Табиби донишманд дили мурдаро молиш додан гирифт. Баъди ҷанде дил ба кор сар кард ва он мард шифо ёфта, зиндагиашро давом додан гирифт.

## **ТАБИБИИ АБЎАЛӢ ИБНИ СИНО**

Абӯали ибни Сино дар Бухоро табобатхона доштааст. Ҳар касе, ки қасал шавад, пешоби ҳудро ба шиша андохта меовардаасту номи ҳудро нависонда, дар рафҷаи табобатхона монда мерафтааст. Баъд Ибни Сино дар вакъҳои муайян бо ҳамроҳи шогирди ҳуд гардиш карда, пешобҳоро як-як аз назар мегузарондаасту дарди ҳар қасро аз рӯйи пешобаш муайян карда, давои онро мегуфтааст, шогирдаш навишта гирифта, ба бемор медодааст. Аксари беморҳо сиҳат мешудаанд.

Як муллои бухорӣ, ки ҳамеша Ибни Синоро коғир гуфта, ўро наҳ зада мегаштаасту ба донишмандию ҳакимии вай бовар намекардааст, ҳалқи авомро фиреб меди-

ҳад гуфта, ташвиқот мебурдааст. Рўзе ҳамон муллои буҳорӣ ба хизматгораш фармудааст, ки пешоби модаговашро ба шиша андохта, гирифта биёрад. Хизматтор ин фармони муллоро ба ҷо овардааст. Ҳуди мулло пешоби говашро ба табобатхонаи Абӯали Сино бурда мондаасту аммо номи хизматгорашро навиштааст.

Рўзи дуюм Абӯали Сино бо ҳамроҳи шогирдаш ҳаррӯза барин пешобҳоро як-як аз назар гузаронида, давои ҳар як беморро гуфтан гирифтааст. Вақте ки навбат ба пешоби мулло овардагӣ расидааст, Абӯали Сино андаке истода фикр кардаасту баъд гуфтааст:

— Ба соҳиби ин гӯед, ки модаговашро нағз парвариш кунад, кунҷораю тарит диҳад, фарбех ва сершир мешавад.

Шогирди Абӯали Сино ин суханҳои муаллимашро навишта, ба зери шиши муллои буҳорӣ мондааст. Баъд мулло омада, қофазчаро хондаасту ба зери пойи Абӯали Сино сар мондааст.

## ҚУВВАИ ЧАШМИ АБŪАЛӢ СИНО

Абӯали Сино дар дасти подшоҳ дурбинро дид, пурсидааст:

— Ин барои чӣ даркор аст?

Подшоҳ гуфтааст:

— Бо ин чизи дар чор фарсанг роҳ истодаро дида метавонӣ.

Абӯали бе дурбин нигоҳ карда гуфтааст:

— Дар чор фарсанг саворе меояд. Вай ширини мөхӯрад.

Подшоҳ пурсидааст:

— Аз кучо донистӣ, ки ширини мөхӯрад?

Абӯали гуфтааст:

— Дар атрофи даҳони вай магасҳо мепаранд.

## СИНО ВА МАҲМУД

Рўзе Абӯали ибни Сино бо ҷашмони пур аз оташи ҳаяҷон, посбононро ба ҳар тараф тела дода, ба назди шоҳ Маҳмуд даромад ва таъзим карда гуфт:

— Амир, ганчинаи ҳикмат сӯхта истодааст. Ба сарбозон фармон диҳед, то ин ки сӯхторро хомӯш кунанд.

- Ту кистй? — пурсид Маҳмуд.
- Табиб, Абӯалӣ ибни Сино... Ҳар дақиқа ганимат аст! Бузургтарин хазинаи олам нобуд мешавад!
- Ту ҳамон табиби, ки подшоҳи Бухороро табобат кардӣ?
- Бале. Илтиҷо мекунам, таъхир накунед, амир!
- Мо таърифи туро бисёр шунидаем, аммо гумон на-карда будем, ки ту ин қадар ҷавонӣ...

## ҲИҚОЯТ ДАР БОРАИ АБŪАЛӢ

*Сотим Улуғзода*

Дар он таъриҳҳо, ки Абӯалий Сино аз Ҳамадон бигрехт ва мутаваҷҷеҳи Бағдод шуд, чун ба Бағдод расид, бар канори Шатт мардаке ҳангомае гирифта буду адвия мефурӯҳт ва даъвои табиби мекард. Ў замоне он ҷо ба тафарруҷ<sup>1</sup> истод. Зане қорураи<sup>1</sup> беморе бозовард. Ў дар он ҷо нигоҳ карду гуфт:

- Ин бемор ҷуҳудест? Боз нигоҳ кард, гуфт:
- Ту хидматгори ин беморӣ?

Гуфт: — Оре.

Боз нигоҳ кард, гуфт:

- Ҳонаи ин бемор аз тарафи машриқ аст?

Гуфт: — Оре.

Гуфт: — Диরӯз мост<sup>3</sup> хӯрдааст?

Гуфт: — Оре.

Мардум аз илми ў тааҷҷуб бинмуданд ва Абӯалий ҳайрат овард. Чандон таваққуф кард, ки ў аз кор фориг шуд. Пеш рафт, гуфт:

- Инҳоро аз кучо маълум кардӣ?

Гуфт:

- Аз он ҷо, ки туро шинохтам, ки ту Абӯалий.

Гуфт:

- Ин мушкилтар!

Чун илҳоҳ<sup>4</sup>, кард, гуфт:

<sup>1</sup>Тафарруҷ — сайру гашт, саёҳат, тамошо.

<sup>2</sup>Қорура — анализ.

<sup>3</sup>Мост — чурғот.

<sup>4</sup>Илҳоҳ — илтимосу илтиҷо кардан

— Он зан чун он қорура ба ман намуд, губор бар остинаш дидам, донистам хидматори касе бошад ва чун яхуд хидмати мусулмон накунад, донистам, ки ходимаи ин касе бошад ва пораи мост бар чомаи ў чакида дидам, донистам, ки дар он хона мост хўрдаанд ва қадре ба бемор дода бошанд ва хонаҳои яҳудон аз тарафи машриқ аст, донистам, ки хонаи ў низ он ҷо бошад.

Гуфт:

— Инҳо мусаллам. Маро чун шинохтӣ?

Гуфт:

— Имрӯз хабар расид, ки Абӯалий аз Алоуддавла гурехтааст. Донистам, ки ин ин ҷо ояд ва донистам, ки хилоф аз ту касеро зеҳн бад-ин бозӣ нарасад, ки ман кардам.

## ҚУВВАИ ҲОФИЗАИ АБŪАЛИЙ

Абӯалий Сино дар вақти гурезагиаш ба Исфаҳон рафтааст. Ҳамроҳи худ ҳеч гуна китобе надоштааст. Талабагон ва олимон аз вай ҳоҳиш кардаанд, ки китоби «Қонун»-ро барои хондан ба онҳо бидиҳад. Абӯалий гуфтааст, ки ҳеч гуна китоб надорад, vale 『Қонун』-ро аз ёд гуфтааст ва онҳо навишта гирифтаанд. Баъд аз он китоби «Қонун»-ро ёфта, навиштаи худро бо он муқоиса кардаанд, ки ҳеч фарқе надоштааст.

## ОТАШ БУРДАНИ БАЧА

Рӯзе Абӯалий барои коре ба назди дўконе рафт. Дар он ҷо ў дид, ки кӯдаки хурдсоле ба назди соҳиби дўкон омада гуфт:

— Устодам маро фиристод, то барояш оташ бубарам.

Бача дар даст барои бурдани оташ чизе надошт. Дўкондор дар ҳайрат монда пурсид:

— Оташро чӣ тавр мебарӣ, ки зарфе наовардӣ?

Бача ба кафи дasti худ хокистар рехт, ба болои он лахчаҳои оташро гузошт ва равон шуд.

Дўкондор гуфт:

— Эй фарзанд, ту хеле зирак будай. Агар роҳи донишро пеш гирӣ, донишманди машҳур мешавӣ.

Бача гуфт:

— Монанди ман дар ин шаҳр бачаҳо зиёданд, аммо мо шароити таҳсил надорем.

Абӯалий аз заковати бача тааҷҷуб кард ва орзуманд шуд, ки шояд рӯзе расад, ки ҳамаи бачагон аз роҳи дониш баҳравар шаванд.

Ҳамин орзуи Сино ҳоло чомаи амал пӯшид.

## ҲИҚОЯТ

...Яке аз ақрабои Қобуси Вашмгиро, ки подшоҳи Гургон буд, оризае (ранҷе) падид омад ва табибон ба муолиҷати ў бархостанду ҷаҳд карданд ва ҳадде тамом намуданд, иллат ба шифо напайваст. Ва Қобусро азим дар он дилбастагӣ буд, то яке аз ходимон Қобусро гуфт, ки дар фалон корвонсарой ҷавоне омадааст, азим табиб ва бағоят муборакдаст ва ҷанд қас бар дasti ў шифо ёфт. Қобус фармуд, ки ўро талаб кунед ва ба сари бемор баред, то муолиҷат кунад, ки даст аз даст муборактар бувад.

Пас Абӯалиро талаб карданд ва ба сари бемор бурданд. Ҷавоне дид бағоят хубрӯй ва мутаносибаъзо, ҳат (ишқ) асар карда ва зор афтода. Пас, биншаст ва набзи ў бигрифту тафсира бихост ва бидид. Пас гуфт: «Маро марде мебояд, ки гуруфот (хонаҳо) ва маҳаллоти Гургонро ҳама шиносад». Биёварданду гуфтанд: «Инак».

Абӯалий даст ба набзи бемор ниҳоду гуфт: «Баргӯй ва маҳаллатҳои Гургонро номбар дех». Он кас оғоз карду номи маҳаллатҳоро гуфтан гирифт, то расид ба маҳаллате, ки набзи бемор дар он ҳолат ҳаракате гариб кард. Пас Абӯалий гуфт: «Аз ин маҳаллат қўйҳо номбар кун». Он кас бардод, то расид ба номи кӯе, ки он ҳаракати гариб тақрор кард.

Пас, Абӯалий гуфт: «Касе мебояд, ки дар ин қўй ҳама саройҳоро бидонад». Биёварданд ва саройҳоро бардодан гирифт, то расид бад-он сарое, ки ин ҳаракат бозомад. Абӯалий гуфт: «Акнун касе мебояд, ки номҳои аҳли сарой батамом донад ва бардиҳад». Биёварданд. Бардодан гирифт, то омад ба номе, ки ҳамон ҳаракат ҳодис шуд.

Он гаҳ Абӯали гуфт: «Тамом шуд». Пас рўй ба мўътамадони Қобус карду гуфт: «Ин ҷавон дар фалон маҳаллат ва дар фалон кўй ва дар фалон сарой бар духтаре фалон ва фалон ном ошиқ аст. Ва доруи ў висоли он духтар аст ва муоличати ў дидори ў бошад».

Пас бемор гўш дошта буд ва ҳарчӣ хоча Абӯали мегуфт, мешунид. Аз шарм сар дар ҷомаи хоб қашид.

Чун истилоъ (тафтиш) карданд, ҳамчунон буд, ки хоча Абӯали гуфта буд...

*Аз «Чаҳор мақола»-и Низомии Арӯзии Самарқандӣ*

### Пурсиш ва супориш

1. Кадом асарҳои Синоро медонед?
2. Сабаби олими қомусий номида шудани Сино дар чист?
3. Олим бо кадом забонҳо эҷод кардааст?
4. Мавзӯй ва мундариҷаи ашъори Сино аз чи иборат аст?
5. Намунаҳои осори Синоро таҳлил ва аз ёд қунед.
6. Оё Шумо гуфта метавонед, ки шеъру рубоиҳои ў ба шеърҳои кадом шоирҳои номии форсу тоҷик аз ҷиҳати мазмун ва сабк монанданд? Мустақилона таҳлил қунед.
7. Ривоят ва афсонаҳоро дар бораи рӯзгори Сино хонда, таҳлил қунед.

## НАМУНА АЗ ОСОР

### НУКТАҲО АЗ «ПИРЎЗИНОМА»

Дар рўзгори Анўшервони одил ҳең чиз аз ҳикмат азизтар набуда ва ҳакимони он аср ҳама эътиқодманд ва парҳезкор будаанд.

Як рўз Нўшервон Бузургмехро талаб карду гуфт:

— Мехоҳам сухане чанд муфид, лафз — гуфтор андак, маънини бисёр чамъ созӣ, чунон ки дар дунё судманд бoshад.

Бузургмехр як сол муҳлат хост ва ин суханонро чамъ кард ва «Зафарнома» ном ниҳод ва ба назди Анўшервон бурд. Ўро хуш омад ва шаҳреро ба мулкҳои хусусии ўилова кард ва фармуд, ки ин суханонро бо оби зар навиштанд. Доим бо худаш онҳоро нигоҳ медошт ва бисёр ба мутолиаи ин китоб вақти худро сарф менамуд.

Бузургмехр забон ба сухан кушоду гуфт:

— Аз устоди худ мепурсидам ва ў ҷавоб мегуфт:

Гуфтам:

— Эй устод, аз Худо... чӣ ҳоҳам, ки ҳамаи некӯиҳо хоста бошам?

Гуфт:

— Се чиз: тандурустию эминӣ ва тавонгарӣ.

Гуфтам:

— Корҳо ба кӣ супорам?

Гуфт:

— Ба он кас, ки хештан шоиста бошад.

Гуфтам:

— Аз кӣ эмин бошам?

Гуфт:

— Аз дўсте, ки ҳасадхӯр набошад.

Гуфтам:

— Чи чиз аст, ки биҳиштро сазовор бошад?

Гуфт:

— Илм омӯхтану ба ҷавонӣ ба кори ҳақ машгул будан.

Гуфтам:

— Кадом айб аст, ки наздики мардум мұтабар намояд?

Гуфт:

— Ҳунари худ гуфтан.

Гуфтам:

— Чун дүсти ношоиста падид ояд, чиң гуна аз вай бибояд бурид?

Гуфт:

— Ба се чиз: ба зиёраташ — диданаш кам рафтан, аз ҳолаш напурсидан ва аз вай ҳочат нахостан.

Гуфтам:

— Корҳо ба қўшиш вобаста аст ё ба қазо — тақдир?

Гуфт:

— Қўшиш қазоро сабаб аст.

Гуфтам:

— Аз ҷавонон чиң беҳтар ва аз пирон чиң некӯтар?

Гуфт:

— Аз ҷавонон шарму далерӣ ва аз пирон донишу оҳис-тагӣ.

Гуфтам:

— Ҳазар аз ки бояд кард, то растагор бошам?

Гуфт:

— Аз мардуми чоплус — хушомадгӯи фиребанда ва ҳа-сис, ки тавонгар шуда бошад.

Гуфтам:

— Саҳи кист?

Гуфт:

— Он кас, ки саховат кунаду дилшод шавад.

Гуфтам:

— Чиң чиз аст, ки мардум ҷӯянду касе онро ба тамомӣ наёфтааст?

Гуфт:

— Се чиз: тандурустию шодӣ ва дўсти муҳлис.

Гуфтам:

— Некӯй беҳтар ё аз бадӣ дур будан?

Гуфт:

— Аз бадӣ дур будан ҳамаи некӯиҳост.

Гуфтам:

— Ҳеч ҳунар бошад, ки айб шавад?

Гуфт:

— Саховате, ки баминнат бувад.

Гуфтам:

— Чи чиз аст, ки донишпро бияфзояд?

Гуфт:

— Ростӣ.

Гуфтам:

— Чи чиз аст, ки ба далерӣ нишон аст?

Гуфт:

— Авғ кардан, чун қодир шавӣ...

Гуфтам:

— Аз корҳои мардум қадом зиёнкортар аст?

Гуфт:

— Он айб, ки аз мардум пӯшида набошад.

Гуфтам:

— Аз зиндагонӣ қадом соат зоєътар аст?

Гуфт:

— Он соат, ки некӯй дар ҳаққи касе тавонад кард ва нақунад...

Гуфтам:

— Беҳтариҳ зиндагонӣ чист?

Гуфт:

— Фарогат ва эминӣ.

Гуфтам:

— Бартарин марг чист?

Гуфт:

— Муфлисӣ.

Гуфтам:

— Чи беҳтар?

Гуфт:

— Хушнудии Ҳақ...

Гуфтам:

— Чи чиз аст, ки муваддат — дўстиро хароб қунад?

Гуфт:

— Ҷаҳор чиз: бузургонро баҳилӣ, донишмандонро уҷб — худписандӣ, занонро бешармӣ ва мардонро дурӯғ гуфтан.

Гуфтам:

— Чи чиз аст, ки кори мардумро хароб қунад?

Гуфт:

— Сутудан — таърифи ситамкорон.

Гуфтам:

— Дунё ба чи дартавон ёфт?

Гуфт:

— Ба фарҳангсипосдорӣ — эҳтироми дониш.

Гуфтам:

— Чи кунам, ки бар табиб ҳоҷат набошад?

Гуфт:

— Кам хӯрдану кам хуфтану кам гуфтан.

Гуфтам:

— Аз мардумон кӣ оқилтар аст?

Гуфт:

— Он ки кам гӯяду беш шунавад ва бисёр донад.

Гуфтам:

— Хорӣ аз чист?

Гуфт:

— Аз коҳилий — танбалию фасод — бадаҳлоқӣ.

Гуфтам:

— Ранҷ аз чист?

Гуфт:

— Аз танҳоӣ.

Гуфтам:

— Чист, ки ҳамият — номусро барад?

Гуфт:

— Тамаъ.

Гуфтам:

— Дар ҷаҳон чӣ нектар аст?

Гуфт:

— Тавозӯй — хоксории беминнат ва саховат, на аз баҳри мукофот.

Гуфтам:

— Дар ҷаҳон чӣ зишттар аст?

Гуфт:

— Ду чиз: тундӣ аз подшоҳон ва баҳилий аз тавонгарон.

Гуфтам:

— Асли тавозӯй чист?

Гуфт:

— Рӯй тоза доштан ва ба охир аз худ хуш будан.

Гуфтам:

— Тадбир аз ки́ пурсам?

Гуфт:

— Аз он кас, ки се фазилат дар вай бошад: — покию муҳаббати некон ва дониши тамом.

Гуфтам:

— Некўй ба чанд чиз тамом шавад?

Гуфт:

— Ба тавозӯй — хоксории бетавҶеъ, ҳукм ва саховати беминнат ва хидмати бе талаби мукофот.

Гуфтам:

— Чист, ки мардумон ўро бад-он дўст доранд?

Гуфт:

— Се чиз: дар муомила ситам накардан ва дурӯғ на-гуфтан ва бо забон касеро наранҷондан.

Гуфтам:

— Агар илм омӯзам, чи ёбам?

Гуфт:

— Агар хурд боши, бузургу номдор гардӣ, агар муфлис — камбагал боши, тавонгар гардӣ ва агар маъруф боши, маъруфтар гардӣ.

Гуфтам:

— Мол аз баҳри чи бошад?

Гуфт:

— То ҳаққи мардум аз гардани хеш бигзорӣ ва захира аз барои падару модар бифиристи... ва душманро дўст гардонӣ ва бо дўсту душман мувосо кунӣ.

Гуфтам:

— Ҳеч чиз набошад, ки нахӯранду танро суд дорад?

Гуфт:

— Суҳбати некон ва дидори ёру чомаи нарм ва ҳамоми муттадил ва бўйи хуш.



## НОСИРИ ХУСРАВИ ҚУБОДИЁНӢ (1004 — 1088)

Хирад беҳтар бувад аз зар, ки дорӣ,  
Ки дар зар кас набинад ҳушӯрӣ.

**Я**ке аз симоҳои барҷастаи илму адаби асри XI Носири Хусрави Кубодиёни 20 август (19 сентябр)-и соли 1004 дар Кубодиён ном мавзеи воқеъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дидо ба дунё кушодааст. Падари ў кишоварз буда, фарзанди худро бо илмҳои онвақта, аз қабили адабиёт, тиб, мусиқӣ, фалсафа, илоҳиёт шинос кардааст.

Носири Хусрав чанд гоҳе баъд аз мутолиаву омӯзиши пояҳои асосии илму адаби давр ва ниёгонаш ба корҳои давлатӣ камар мебандад. Валекин бедодиҳои золимони турки газнавӣ ва ағбору нопадид шудани қасри орзуҳои ба дил парварда, нолаву фигони мардуми зери пойи асбони госибон афтода, даҳри абри сиёҳ фарогирифта ўро водор мекунад, ки ин ҳама кору борро тарқ намуда, баҳри ёфтани риштai адлу адолат ва хушбахтиҳои олами инсон ба сафар барояд.

Дар ин бора ў чунин нигоштааст:

Чанд гардӣ гирди он бар тамаъи ҷоҳу мол,  
К-аз тамаъ ҳаргиз наёби чиз ҷуз дарду бало.  
Гарчи муш аз осиё бисёр дорад фоида,  
Бегумон рӯзе фурӯ кӯбад сарашро осиё.

Носири Хусрав айёми ҷавониро ганимат дониста, ҳама вақт авқоти рӯзгорро ба донишомӯзӣ сарф кардааст. Вай на танҳо асосҳои илму адаб, фалсафаи Машриқзамино

азхуд менамояд, балки шохаҳои гуногуни диниро меомӯзад.

Носири Хусрав дар давоми ҳафт соли сафари худ Эронзамин, Арманистон, Осиёи Сагир, Ҳалаб, Тароблис, Шом, Суриё, Фаластин, Ҷазиратулараб, Миср, Тунис ва дигар давлатҳоро пиёдаву савора мегардад.

Дар рафти сафарҳо ў бо урфу одат, фикру ақида, фарҳанги хоссаи ин давлатҳо шинос шуда, бо файласуфон, олимон ва носирону аҳли сиёсати он ҷойҳо шинос мегардад. Натиҷаи ин сафари ў китоби «Сафарнома» мебошад, ки дар он дидаву шунидаашро ба риштai тасвир қашидааст. Ин асар бар хилоғи анъанаи онвақта ба касе бахшида нашуда ва касеро мадҳ намекунад.

Олим ва шоир Носири Хусрав ҳангоми мусофирираташ ба Миср бо расму оин ва мазҳаби султонҳои фотимии Миср, ки пайравони исмоилия буданд, шинос шуда, худ низ пайрави ин тариқат мегардад.

Шоир ба тарзи зиндагии ашрофони давраш нафрят мепарварад. Вай ҳаёти пурайшу ишрате, ки истеъдод ва қобилияти инсонро фалаҷ намуда, касро ба ҷонвари истеъмолкунанда табдил медод, ҳуҷум оварда, ҳатто дар қасидааш ҳаёти бемаъни онро бо ситеза чунин баён мекунад:

Бар аҳли Хурросон фароҳ шуд кор,  
Имрӯз, ки Иблис мизбон аст.  
В-аз мутрибу руду набид ин ҷо  
Пайваста ҳама рӯз корвон аст.  
В-аз хубгуломон ҳама Хурросон  
Чун буткадаи Ҳиндӯ Чинситон аст.  
Зи рӯду суруд аст гӯши султон,  
Зоро ки Тугонхонаш меҳмон аст.  
Мутриб ҳаме афғон қунад, ки «май ҳӯр,  
Эй шоҳ, ки ин ҷашни хурравон аст!»

Ў ба ватани худ бо орзуву умеди зиёд ва дар дил бо ҳазорон нақшаҳо баргашта буд, то ки дар натиҷаи татбиқи онҳо то андозае ҳоли мардумро беҳ намояд.

Носири Хусрав ба Балҳ баргашта, ба таблиғоти исмоилия мепардозад. Пайравони ў зиёд гашта, обруи ў рӯз то рӯз баланд мешавад. Пас аз Балҳ Носири Хусрав дар Мо-

зандарон, Сиистон, Хатлон фаъолияти худро давом дода, ба таъқиботи саҳти рӯҳониёни мутаассиб гирифтор мешавад. Барои раҳой ёфтани аз марг ў дар деҳаи Юмгони кўҳсари Бадахшон паноҳ ёфта, то охири ҳаёташ дар он ҷо зиндагонӣ мекунад.

Дар ин бора ў бо сўзу гудоз чунин навиштааст:

Оқилонро дар чаҳон ҷое намонд,  
Чуз, ки дар кўҳсорҳои Шомихот.

Мақсад аз Бадахшонро ихтиёр кардани шоир дар он буд, ки барои эҷод кардану ташвиқоту тарғиботи тариқаташ имконияте бошад. Гарчанде дар аввал ба тангдастӣ гирифтор шуда, азоби моддиву рӯҳӣ кашида бошад ҳам, мутафаккири аз таъқибу таҳдид начотёфта аз нав қомат рост карда, аз нав ба фаъолияти эҷодии худ камар мебандад. Ў бо маърифати худ Юмгонро ба макони илму адаб табдил дода чунин навиштааст:

Ҳамчу хуршеди мунаvvар суханам пайдост,  
Гар бифарсуда тан аз ҷашми ту пинҳонам.  
Нур гирад дилат аз ҳикмати ман чун Моҳ,  
Ки дилатро ман Хуршеди дурахшонам.  
Кони илму хираду ҳикмат Юмгон аст,  
То ки ман марди хирадманд ба Юмгонам.

Тамоми умри Носири Ҳусрав дар азобу шиканча сипарӣ гаштааст. Лекин ў муборизи ҳаёт буда, баҳри тарбияи инсон хизмат кардааст. Ў ягонагии оину кеш ва мазҳабу тариқатро сабабгори иттиҳоди ҳалқ медонист.

Эҷодиёти шоири файласуф Носири Ҳусрав доманадор аст. Ў аз масъалаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ сар карда, то ба фалсафаи коинот ва илоҳиёт сұханронӣ кардааст.

Аз асарҳои Носири Ҳусрав то ба имрӯз «Сафарнома», «Девони ашъор», маснавиҳои «Рӯшноинома», «Саодатнома», «Ваҷҳи дин», «Зод-ул-мусофири», «Гузориш ва раҳоиш», «Чомеъ-ул-ҳикматайн», «Хон-ул-ихвон» боқӣ мондаанд.

«Сафарнома»-и Носири Хусрав яке аз беҳтарин асарҳои мутафаккири халқи тоҷик Абӯмуиниддин Носири Хусрави Қубодиёни буда, ў ҳафт сол ба тарафҳои Мисру Мадина ва Макка сафар карда, дидаву шунидаҳояшро дар ин асар тасвир кардааст. Ин сафари Носири Хусрав аз 16-уми октябри соли 1045 то 23 октябри соли 1052 давом карда будааст. Нависанда бештар дар бораи ободонии шаҳрҳо, роҳҳо, хулқу ҳӯи мардуми шаҳрҳои гуногун ва урғу одати онҳо маълумот дода, мулоқотҳои худро бо мардони илму адаб тасвир мекунад.

«Сафарнома» натиҷаи сафарҳои дуру дарози ў, шинносӣ бо мазҳабу дину оини халқҳои дигар, тарафҳои неку бади хислатҳои одамӣ мебошад. Он пандномаест, ки насиҳатҳои эшонро дар бораи саҳоватпешагӣ, саодат, зиндагонӣ, марҳамат, ғуур дар бар мегирад. «Сафарнома» дар омӯзиши таърихи адабиёти тоҷик мавқеи бузург дорад.

«Ҷомеъ-ул-ҳикматайн» асари намоёни фалсафии муаллиф мебошад. Худи мутафаккир таъкид намудааст, ки ин асарро барои халқаш иншо кардааст ва ҳамчунин барои авлодоне, ки дар давру замонҳои баъдина меоянд. Ў менависад: «Ва ҳарчанд, ки имрӯз ба замини Ҳуросон ва Машриқ ҳосиби комил нест, чун маро бар ҳалли он мушкилот даст буд, он китобро тасниф кардам мар ояндагони халқро ба замони оянда»

Маълум мешавад, ки Носири Хусрав ду девони шеъри доштааст, ки яке бо забони арабӣ ва дигаре бо забони тоҷики буда. Девони арабии ў то замони мо нарасидааст. Дар девони тоҷикии ў маълумотҳои тарҷумаиҳолии ў хеле зиёд аст. Абдураҳмони Ҷомӣ ба санъати шеърнависии Носири Хусрав баҳо дода, чунин гуфтааст: «... дар саноати шеър моҳир буд ва дар фунуни ҳикмат комил».

Асарҳои Носири Хусрав «Рӯшноинома» ва «Саодатнома» гуфторҳоро дар бораи рӯҳи инсонӣ, ботин, шарафи инсонӣ, қобилияти камолёбии инсон, маърифат, дӯстӣ ва дигар намудҳои ахлоқи ҳамидаи инсонӣ дар бар мегиранд. Ин асарҳо сартосар панду ахлоқианд. Чунончи, дар сатрҳои зерин ў дӯстиро чунин изҳор кардааст:

Зи нодон дўстӣ ҳаргиз начӯяд,  
Кучо душман касе чун дўст гўяд?  
Набошад дўст чуз оинаи дўст,  
Ба ҷону дил ҳама ину ҳама уст.

Дар боби «Ишорат ба шарафи инсонӣ»-и манзу маи «Рӯшноинома» шоир инсонро ба дарахти мевадор нисбат дода чунин менигорад:

Дарахт аст ин ҷаҳону мева моем,  
Ки ҳуррам бар дарахти ў бароем.  
Дигар ҳастанд ҳамчун баргу мо бар,  
Туфайли мо шуданд инҳо саросар.  
Шараф дорад дарахт аз мевадорӣ,  
Набошад, к-ӯ намонад барқароре.  
Зи бӯю лаззати хуш меваҳоро,  
Шараф дорад чунон, к-аз ақл моро.  
Наёбад марди ҷоҳил дар ҷаҳон ком,  
Надорад таъму лаззат меваи хом...

Носири Ҳусрав чун шоир зулми аҳли дарбориён ва дигар бесару сомониҳои замонаашро бо ҷашмони худ дида, ҷафои онро ҷашидааст. Ў дар асарҳои худ ин иллатҳои замона, дурӯягии рӯҳониён, золимии дарбориёнро танқид карда, дар бораи зарурати омӯзиши илм, маърифатпарварӣ, ахлоқи ҳамидаи инсонӣ сухан мекунад. Носири Ҳусрав дехқонону ҳунармандонро мадҳ карда, нафроти худро нисбат ба золимон дар шеърҳояш баён кардааст.

### Пурсиш ва супориш

1. Сарнавишти Носири Ҳусрав аз қадом воқеаҳо оғоз ёфтааст?
2. Китоби «Сафарнома» ба қадом воқеаҳо баҳшида шудааст?  
Аҳамияти ин асар дар чист?
3. Дар бораи ба мазҳаби исмоилия рӯй ниҳодани Носири Ҳусрав нақл кунед.
4. Солҳои охири ҳаёти Носири Ҳусравро бо солҳои охири ҳаёти Фирдавси ва Рӯдакиу Сино муқоиса кунед. Ҳулосаҳои худро ба дафтари адабиёт нависед.
5. Чаро Носири Ҳусрав дўстро оинаи дўст номидааст?
6. Асарҳои Носири Ҳусравро номбар кунед. Мазмуну мундариҷаи асарҳои ўро қадом масъалаҳо ташкил медиҳад?
7. Харитаи сафарҳои Носири Ҳусравро кашед.

## СИФАТИ ШАҲРИ МИСР ВА ВИЛОЯТАШ

*(Az «Сафарнома»)*

Оби Нил аз миёни чанубу мағриб меояд ва ба Миср мегузарад ва ба дарёи Рум меравад. Ва оби Нил чун зиёдат мешавад ду бор, чандон мешавад, ки Ҷайҳун ба Тирмиз. Ва ин об аз вилояти Нуба мегузарад ва ба Миср меояд. Ва вилояти Нуба кўҳистон аст ва чун ба саҳро расад, вилояти Миср аст. Ва сарҳадаш, ки аввал он чо расад, Ассувон мегўянд, то он чо сесад фарсанг<sup>1</sup> бошад. Ва бар лаби об ҳама шаҳрҳо ва вилоятҳост. Ва он вилоятро Саидуллаъло мегўянд ва чун кишти ба шаҳри Ассувон расад, аз он чо барнагузарад, чӣ об аз дараҳои танг берун меояд ва тез меравад. Ва аз он болотар сўи чануб вилояти Нуба аст ва подшоҳи он замин дигар аст. Ва мардуми он чо сиёҳлуст бошанд ва дини эшон тарсой<sup>2</sup> бошад. Ва бозаргонон<sup>3</sup> он чо раванд ва мӯҳра<sup>4</sup> ва шона<sup>5</sup> ва буссад<sup>6</sup> баранд ва аз он чо барда оваранд ва ба Миср барда ё нуби бощад ё румй. Ва дидам, ки аз Нуба гандум ва арзан оварда буданд, ҳар ду сиёҳ буд. Ва гўянд натавонистаанд, ки манбаи оби Нилро ба ҳақиқат бидонанд ва шунидам, ки сultonи Миср кас фиристод, то яксола роҳ бар канори Нил рафта ва тафаҳхус<sup>7</sup> карданд, ҳеч кас ҳақиқати он надонист, илло он ки гуфтанд, ки «Аз чануб аз кўҳе меояд, ки онро Ҳабал-улқамар гўянд». Ва чун офтоб ба сари саратон равад, оби Нил зиёдат шудан гирад, аз он чо ки ба зимиston, ки қарор дорад, бист ашр<sup>8</sup> боло гирад, чунонки ба тадриҷ<sup>9</sup>

<sup>1</sup>Фарсанг — фарсах, масофаи муайянест, ки тақрибан ба 6 км барабар аст.

<sup>2</sup>Тарсо — исавӣ, насронӣ, пайрави дини Исо (а).

<sup>3</sup>Бозаргон — савдогар, тоҷир.

<sup>4</sup>Мӯҳра — донаи шоҳмот, нард ва ғ.; асбоби сайқалдиҳии кофаз баъд аз оҳор додан.

<sup>5</sup>Шона — асбоби маҳсуси дандонадор, ки ба он мӯйро ҳамвор мекунанд ва ба тартиб медароранд.

<sup>6</sup>Буссад — марҷон.

<sup>7</sup>Тафаҳхус — тафтиш кардан, ҷустуҷӯ кардан.

<sup>8</sup>Ашр — даҳ.

<sup>9</sup>Тадриҷ — оҳиста-оҳиста ҳаракат кардан, дараҷа ба дараҷа боло ё пеш рафтan.

рӯз ба рӯз меафзояд. Ва ба шаҳри Миср миқёсҳо<sup>1</sup> ва нишонҳо<sup>2</sup> сохтаанд.

Ва омиле бошад, ба ҳазор динор майшат, ки ҳофизи он бошад, ки чанд меафзояд ва аз он рӯз, ки зиёдат шудан гирад, мунодиён<sup>3</sup> ба шаҳр андар фиристад, ки Эзид субҳонаҳу ва таоло имрӯз дар Нил чандин зиёдат гардонид ва ҳар рӯз чандин асбъ<sup>4</sup> зиёдат шуд ва чун як гази тамом мешавад, он вақт башорат мезананд ва шодӣ мекунанд, то ҳаждаҳ ашр барояд ва он ҳаждаҳ ашр маъҳуд<sup>5</sup> аст. Яъне ҳар вақт, ки аз ин камтар бувад, нуқсон гӯянд ва садоқат диҳад ва назирҳо кунанд ва андӯҳу ғам хӯранд, чун ин миқдор беш шавад, шодиҳо кунанд ва хуррамиҳо намоянд ва то ҳаждаҳ газ<sup>6</sup> боло наравад, хироҷи<sup>7</sup> султон бар раият<sup>8</sup> наниҳанд. Ва аз Нил ҷӯйҳо бисёр буридаанд ва ба атроф ронда ва аз он ҷо ҷӯйҳои кӯчак баргирифтаанд, яъне аз он анҳор. Ва бар он дехҳо ва вилоятҳост ва дӯлобаҳо<sup>9</sup> сохтаанд, чандон ки ҳаср ва қиёси он душвор бошад. Ҳама дехҳои вилояти Миср бар сари баландиҳо ва талҳо бошад. Ва ба вақти зиёдати Нил ҳамаи он вилоят дар зери об бошад, дехҳо аз ин сабаб бар баландиҳо сохтаанд, то гарқ нашавад. Ва аз ҳар дехе ба дехе дигар ба заврақ равад ва аз сари вилоят то охириаш сакарӣ сохтаанд ва хок, ки мардум аз сари он сакар раванд, яъне аз ҷониби Нил. Ва ҳар сол даҳ ҳазор динори мағрибӣ аз хизонаи султон ба дasti омиле мультамад бифиристад, то он иморат тоза кунанд. Ва мардуми он вилоят ҳама ашғоли зарурии худро тартиб карда бошанд он чаҳор моҳ, ки замини эшон дар зери об бошад. Ва дар саводи он ҷо ва

<sup>1</sup>Миқёсҳо — андоза, ченқунӣ, паймоиш.

<sup>2</sup>Нишон — 1. аломат, асар. 2. ҳабар, дарак. 3. нақши по. 4. ҳадаф нишонӣ тир. 5. аломати ҷангӣ, мас. байроқ ва ғ. 6. мақсад, ният. 7. фармон, амр. 8. тарз, тавр.

<sup>3</sup>Мунодӣ — ҷарҷӣ.

<sup>4</sup>Асбъ — 1. ангушт. 2. ҷенаки дарозӣ ба миқдори 3, 125 см.

<sup>5</sup>Маъҳуд — аҳду паймон карда шуда, бо аҳду паймон муайян ва муқарраршуда.

<sup>6</sup>Газ — олати ҷӯбӣ ва ё оҳанини ченқунии масофа, матоъ ва ғайра, ки дарозиаш 91,5 см мебошад.

<sup>7</sup>Хироҷ — андоз аз замин ва маҳсули замин; андози сарона

<sup>8</sup>Раият — оммаи ҳалқ, дехқонон.

<sup>9</sup>Дӯлоба — ҷарҳаи обкаши аз ҷоҳ ва ҷӯй, ҷигир.

рустоҳош ҳар кас чандон нон пазад, ки чаҳор моҳ кифоғи<sup>1</sup> вай бошад ва хушк кунанд, то зиёд нашавад ва қоидай об чунон аст, ки аз рӯзи ибтидо чиҳил рӯз меафзояд, то ҳаждаҳ арш боло гирад ва баъд аз он чиҳил рӯзи дигар барқарор бимонад, ҳеч зиёд ва кам нашавад ва баъд аз он ба тадриҷ<sup>2</sup> рӯй ба нуқсон ниҳад, ба чиҳил рӯзи дигар то он мақом расад, ки зимистон буда бошад. Ва чун об кам омадан гирад, мардум бар пайи он мераванд ва он чи хушк мешавад, зироате, ки хоҳанд мекунанд. Ва ҳама заръи<sup>3</sup> эшон<sup>4</sup> сайфӣ<sup>5</sup> ва шатавӣ<sup>6</sup> ба он кеш<sup>7</sup> бошад ва ҳеч оби дигар наҳоҳад. Ва шаҳри Миср миёни Нил ва дарёст ва Нил аз ҷануб меояд ва рӯй ба шимол меравад ва дар дарё мерезад.

Ва аз Миср то Искандария сӣ фарсанг гиранд. Ва Искандария дар лаби дарёи Рум ва канори Нил аст. Ва аз он ҷо мева бисёр ба Миср оваранд ба кишти. Ва он ҷо манораест, ки ман дидам, ободон буд ба Искандария. Ва он ҷо, яъне бар он манора ойинае ҳарроқа<sup>8</sup> сохта буданд, ки ҳар киштии румиён, ки аз Истанбул меомадӣ, чун ба муқобилаи он расидӣ, оташе аз он ойина афтодӣ ва бисӯҳти. Ва румиён бисёр ҷидду ҷаҳд карданд ва ҳилаҳо намуданд ва кас фиристоданд ва он ойина бишикастанд. Ба рӯзгори ҳоким — султони Миср марде наздики ўомада буд, қабул карда, ки он ойинаро некӯ боз кунад, чунонки ба аввал буд. Ҳоким гуфта буд: ҳочат нест, ки ин соат худи румиён ҳар сол зару мол мефиристанд ва розианд, ки лашкари моназдики эшон биравад ва сар ба сар писанда<sup>9</sup> аст. Ва Искандарияро оби ҳўрданӣ аз борон бошад. Ва дар ҳама саҳрои Искандария аз он амудҳои<sup>10</sup> сангин, ки сифати он

<sup>1</sup>Кифоғ — он миқдор ҳўрок, ки ба инсон кифоя бошад, он чи ки каму зиёд набуда, ба қадри ҳочат аст; ҳўроки рӯзмарра, рӯзи.

<sup>2</sup>Тадриҷ — оҳиста-оҳиста ҳаракат кардан.

<sup>3</sup>Заръ — кишт, зироат.

<sup>4</sup>Эшон — онҳо

<sup>5</sup>Сайф — тобистон

<sup>6</sup>Шатавӣ — зимистон, мавсими зимистон

<sup>7</sup>Кеш — мазҳаб, дин, оин; рафтор, одоб, расму одат.

<sup>8</sup>Ҳарроқа — олати оташзаний, оташзананда; киштие, ки аз он бар душман нафти сўзон ва моддаҳои оташин меандоҳтаанд.

<sup>9</sup>Писанда — мақбул, маъқул, нек, хуб, нағз

<sup>10</sup>Амуд — сутуни хайма; сутун.

муқаддам афтода бошад. Ва он дарё ҳамчунон мекашад то Қайравон. Ва аз Миср то Қайравон саду панҷоҳ фарсанг бошад. Ва Қайравон вилоятест, шаҳри муаззамаш<sup>1</sup> Силчи-моса аст, ки ба чаҳор фарсангии дарёст, шаҳри бузург бар саҳро ниҳода ва борӯи<sup>2</sup> маҳкам дорад ва дар паҳлӯи он Маҳдия аст, ки Маҳдӣ аз фарзандони амиралмӯминини Ҳусайн бинни Али разияллоҳу таоло анҳумо сохтааст баъд аз он ки Магриб ва Андалус гирифта буд ва бад-ин таърих ба дasti султони Миср буд. Ва он ҷо барф борад, валекин пой нагирад. Ва дарё аз Андалус бар дasti рост сӯи шимол боз гардад. Ва миёни Мисру Андалус ҳазор фарсанг аст. Ва ҳама мусулмонист. Ва Андалус вилояте бузург аст ва кӯҳистон аст, барф борад ва ях бандад, мардумонаш сапедпӯст ва сурхмӯй бошанд ва бештар гурбачашм бошанд, ҳамчун суқлобиён ва зери дарёи Рум аст, чунонки дарё эшонро машриқӣ бошад. Ва чун аз Андалус ба дasti рост раванд сўйи шимол ҳамчунон лаб-лаби дарё ба Рум пайвандад. Ва аз Андалус ба Фур ва ба Рум бисёр раванд. Ва агар хоҳанд ба киштӣ ва дарё ба Қустантания тавон шудан, валекин халиҷҳои бисёр бувад, ҳар як дувисту<sup>3</sup> сесад фарсанг арз, ки натавон гузаштан, илло<sup>4</sup> ба киштӣ. Ва муқаррар аз мардуми сиқа<sup>5</sup> шунидам, ки даври ин дарё чаҳор ҳазор фарсанг аст. Ва шохе аз он дарё ба торикий даршудааст, чунонки гӯянд, сари он шох ҳамеша фасурда<sup>6</sup> бошад, аз он сабаб, ки офтоб он ҷо намерасад. Ва яке аз он ҷазоир, ки дар он дарёст, Сақаллия аст, ки аз Миср киштӣ ба бист рӯз он ҷо расад ва дигар ҷазоир бисёр аст. Ва гуфтанд Сақаллия бар ҳаштод фарсанг дар ҳаштод фарсанг аст ва ҳам султони Мисрrost ва ҳар сол киштӣ ояд ва моли он ҷо ба Миср оварад ва аз он ҷо катони<sup>7</sup> борик оваранд ва тафсил-

<sup>1</sup>Муаззамаш — азим ва бузург шумурдашуда.

<sup>2</sup>Бору — девори қалъа ва ҳисор.

<sup>3</sup>Дувист — шакли қадимиин дусад.

<sup>4</sup>Илло — файр аз, ба ҷуз, магар, магар ин ки.

<sup>5</sup>Сиқа — мӯътамад, марди шоёни бовар.

<sup>6</sup>Фасурда — андӯҳгин, ғамнок.

<sup>7</sup>Катон — гиёҳи соқадарозе, ки аз соқаҳояш барои бофтани матоъҳои катони ресмон ва аз донааш равған ҳосил мекунанд, загир. 2. суфи канаби.

ҳои<sup>1</sup> ба олам бошад, ки яке аз он ба Миср даҳ динори мағрибӣ арзад.

Аз Миср чун ба ҷониби машриқ раванд, ба дарёи Қулзум расанд ва Қулзум шаҳрест бар канори дарё, ки аз Миср то он ҷо сӣ фарсанг аст. Ва ин дарё шохест аз дарёи муҳит, ки аз Адан шикофта сӯи шимол равад ва чун ба Қулзум расад, мулоқӣ<sup>2</sup> шавад ва гусаста<sup>3</sup>. Ва гӯянд, арзи ин ҳалиҷ дувист фарсанг аст. Миёни ҳалиҷ<sup>4</sup> ва Миср кӯҳ ва биёбон аст, ки дар он ҳеч обу набот нест ва ҳар кӣ аз Миср ба Макка ҳоҳад шуд, сӯи машриқ бояд шудан. Чун ба Қулзум расад, ду роҳ бошад: яке бар хушкӣ ва яке бар об. Он чӣ ба роҳи хушк меравад, ба понздаҳ рӯз ба Макка равад ва он биёбонест, ки сесад фарсанг бошад ва бештар қофилаи<sup>5</sup> Миср бад-он роҳ равад ва агар ба роҳи дарё раванд, бист рӯз раванд ба Хор. Ва Хор шаҳракест аз замини Ҳичоз бар лаби дарё, ки аз Хор то Мадинаи расул салла-лоҳи-алайҳивассалом серӯза роҳ аст ва аз Мадина ба Макка сад фарсанг аст ва агар касе аз Хор бигузарад ва ҳамчунон ба дарё равад, ба соҳили Яман равад ва аз он ҷо ба савоҳили<sup>6</sup> Адан расад ва агар бигузарад, ба Ҳиндустон қашад ва ҳамчунон то Чин биравад ва агар аз Адан сӯи ҷануб равад, ки майл сӯи мағриб шавад, ба Зангибор ва Ҳабаша равад ва шарҳи он ба ҷои худ гуфта шавад.

### Пурсиш ва супориш

1. Саргузашти Носири Ҳусрав чӣ гуна аҳамияти таъриҳӣ ва ахлоқӣ доштааст?
2. Оиди сафарҳои шоир фикрҳоятонро баён кунед.
3. Калимаҳои душворфаҳмро ба дафтари лугататон навишта, маънояшонро онро шарҳ дихед.

<sup>1</sup>Тағсил — фасл — фасл кардан, қисм-қисм кардан; ба таври му-фассал баён кардан

<sup>2</sup>Мулоқӣ — мулоқоткунанда, воҳӯранда, воҳӯрикунанда

<sup>3</sup>Гусаста — аз ҳам қанда шудан, пора шудан

<sup>4</sup>Ҳалиҷ — шоҳоби баҳр, шоҳоба

<sup>5</sup>Қофила — корвон

<sup>6</sup>Савоҳил — соҳилҳо

<sup>7</sup>Дурушиштусхон — тануман, бузургчусса; қавиҳайкал.

## НАМУНА АЗ ОСОР

### ДАР БАЁНИ ЗИНДАГОНИЙ

Дурӯза умр дар дунёи фонӣ,  
Накӯ кун хӯю хулқу зиндагонӣ.  
Ба ҳар коре сари ришта нигаҳ дор,  
Инон якборагӣ аз даст магзор.  
Ба ҳар коре, ки хоҳӣ соҳт мадхал  
Нигаҳ кун охири кораш дар аввал.  
Мабош эмин зи ҳар роҳею гоҳе,  
Ки душман барканад кӯҳе ба коҳе.  
Ба ҳар чое, ки хоҳӣ дар шуданро,  
Назар кун ҷои берун омаданро.  
Махусб, арҷӣ ба хобат майл бошад,  
Ки ҳар ҷо раҳгузори сайл бошад.

### ДАР БАЁНИ РАФИҚ

Дило, ёре талаб, гар метавонӣ,  
Чунон ёре, ки бар вай ҷон фишонӣ.  
Кадомин дӯст, к-ӯ бо дӯст нозад,  
Чу кор афтад ба ҷонро бибозад.  
Хунук, он кас бувад ёри хирадманд,  
Ки битвонад кушуд аз пойи ту банд.  
Надорад ин чунин як дӯст ёре,  
Ки аз дил бартавон бардошт боре.  
Туро гар ёфт шуд, моро хабар кун,  
Дигар раҳ ин ҳикоят муҳтасар кун.  
Чу ёби дӯсте, саҳташ нигаҳ дор,  
Ба сустӣ доманаш аз даст магзор.  
Бибояд қарн кардан зиндагонӣ,  
Ки сарду гарми кас боздонӣ.

На бар ҳазл асту боди кори ёри,  
На ёр аст он ки дорад саргаронй.  
На ёранд, бал фаровон бор бошанд,  
На ҳар кас, ёри хони ёр бошанд.

### **ДАР НЕКӢ Ё БАЁНИ НАСИҲАТ**

Дило, пандам ниюшу дил бар ў банд,  
Зи ту тавба, зи пирони қуҳан панд.  
Азизо, гар ба худ хорӣ наҳоҳӣ,  
Макун коре, ки боз орад табоҳӣ.  
Макун коре, ки аз нангӯ надомат  
Сияҳрӯй шавад андар қиёмат.  
Макун аз ҳоли мискинон фаромӯш,  
Чу дорӣ мояе дар донишу ҳуш.  
Даруни мустамандон шод медор,  
Зи рӯзи баргузашта ёд медор.  
Чу дар некӣ ризои Кирдигор аст,  
Беҳ аз некӣ, назар кун, то чӣ кор аст?  
Чу аз суҳбат кунад дар нағс таъсир,  
Ба суҳбат дӯстони муътабар гир.  
Дилатро рост кун, гар росткорӣ,  
Ки ҳаст аз росткорӣ раstagорӣ.  
Фузун хоҳӣ бақо, дилҳо маёзор,  
Ки доим дар амон бошад камозор.  
Зи омӯзанде маъни фаро гир,  
Зи некӣ, гар бадат ояд, маро гир.

### **ДАР КАМОЗОРӢ**

Фузун хоҳӣ бақо— дилҳо маёзор,  
Ки доим дерзӣ<sup>1</sup> бошад камозор...  
Мабар бар кас ҳасад, гар молдор аст —  
Ки ту ранҷурию ў шодгор аст.  
Ҳамеша некҳоҳи мардумон бош!

---

<sup>1</sup>Дерзӣ — дарозумр.

Ба неки қўш вон гаҳ дар амон бош!  
Чу бад хоҳӣ ба кас, аз ғам бикоҳӣ,  
Набинӣ ҳеч бад, гар неккоҳӣ!  
Мадад дех, то ки Ҳақ ёри ту бошад,  
Ҳама олам мададгори ту бошад.  
Муруват нест, ар афтодагоне  
Ба раҳ бинию худ маркаб бирони.  
Зи некон бош, андар некӯй қўш!  
Макун некии кас аз дил фаромӯш!  
Ба некон умр созу барг хоҳад,  
Бадонро халқи олам марг хоҳад.

### **ДАР БАЁНИ САНҶАТВАРОН<sup>1</sup>**

Беҳ аз сонеъ<sup>2</sup> ба гетӣ муқбиле<sup>3</sup> нест,  
Зи касби даст беҳтар ҳосиле нест.  
Ба рӯз андар пайи сомони хеш аст,  
Чу шаб дар хона шуд— султони хеш аст.  
Хӯрад бешу кам он моя, ки хоҳад,  
Ба рӯз афзояд, он-ч аз вай бимонад.  
Ба бозу ҳосил орад қути фарзанд,  
Хӯрад хуш бо аёлу хешу пайванд.  
Расад сад баркат аз касби ҳалолаш,  
Биафзояд Ҳудо дар касбу молаш.  
Чу шаб шуд, хуфт эмин дар шаби тор,  
Чу рӯз ояд, равад боз аз пайи кор.  
Ба тоат то зи мустақбал<sup>4</sup> ба мозӣ<sup>5</sup>  
Ҳудо розӣ аз ў, ҳам халқ розӣ.

### **ДАР ҲАҚҚИ КИШОВАРЗОН Ё ДАР БАЁНИ ДЕҲҚОНӢ**

Беҳ аз саннои олам деҳқон аст,  
Ки ваҳшу<sup>6</sup> тайрро<sup>7</sup> рӯзирасон аст.

<sup>1</sup>Санҷатварон — косиб, аҳли ҳунар.

<sup>2</sup>Сонеъ — косиб, ҳунарманд.

<sup>3</sup>Муқбил — соҳибиқбол, хушбаҳт

<sup>4</sup>Мустақбал — оянда.

<sup>5</sup>Мозӣ — гузашта.

<sup>6</sup>Ваҳш — ҳайвони ваҳши.

<sup>7</sup>Тайр — паранда.

<sup>8</sup>Сутур — ҳайвони саворӣ ва боркашонӣ.

Зи сонеъ ройгон нафъе нахезад,  
Зи дехқон оқибат чизе бирезад.  
Чаҳонро хуррамй аз дехқон аст,  
Ки хористон аз ў чун бўстон аст.  
Аз ин беҳ бо бани Одам чи кор аст?  
К-аз Одам ин нишоний ёдгор аст.  
Ба роҳат аз даҳоқин мурғу мўранд,  
Ҳама гар одамию гар сутуранд<sup>8</sup>.  
Ба коранду ҳама мардони коранд,  
Арақ резанду кути халқ коранд.  
Калиди ризқу қисмат саҳт дар мушт,  
Чароғи дилфурӯзӣ дар даҳ ангушт.  
Ба дунё оқилона тухм киштанд,  
Ба уқбо чумла дар боги биҳиштанд.  
Агар дехқон чунон бояд, ки шояд,  
Сабук гўй, аз малоик даррабояд.  
Агар ҷӯёни қаҳти нон набудӣ,  
Касе дар пояи дехқон набуй.

### **ДАР БАЁНИ ДЎСТИ**

Чу хоҳӣ кард бо кас душмани соз,  
Маяфкан дўстӣ бо ў дар оғоз.  
Фикандан дўстӣ бо кас салим аст,  
Ба сар бурдан вафо кори азим аст.  
Маранҷон кас, маҳоҳаш узр аз пас,  
Ки бадкорӣ бувад озурдани кас.  
Ки ранҷонидани кас ҳаст осон,  
Ба даст оварданаш душвор, медон...  
Чу натвонӣ илочи дарди кас кард,  
Маяфзо аз ҷафояш дард бо дард.  
Синони давр бар дарвеш кам зан,  
Чу марҳам менадорӣ, неш кам зан!  
Зи мардум зодай, бо мардумий бош,  
Набояд дев будан, одамий бош!

**Пурсиш ва супориш**

1. Дар шеъри «Дар баёни рафиқ» чунин байт омадааст: «Бибояд қарн кардан зиндагонӣ, ки сарду гарми касро боздонӣ». Калимаи «қарн» дар ин ҷо ба қадом маъно омадааст? Оё он боз маънои дигарро низ ифода карда метавонад?
2. Аз шеъри «Дар баёни рафиқ» муайян кунед, ки аз рӯйи қадом хислатҳо рафиқро мешиносанд.
3. Дар шеъри «Дар некӣ»-и Носири Ҳусрав гуфта шудааст, ки «агар ту ҳештанро бад наҳоҳӣ, макун коре, ки боз орад табоҳӣ». Дар ин ҷо калимаи «табоҳ» ба маънои бадӣ, ноҳушӣ омадааст, пас маънои умумии байт чист?
4. Дар шеъри «Дар камозорӣ» чунин байт омадааст: «Фузун ҳоҳӣ бақо — дилҳо маёзор, Ки доим дерзӣ бошад камозор». Маълум мешавад, ки калимаи «дерзӣ» маънои дарозумриро доштааст, пас чаро дарозумр ҳамеша камозор мешудааст?
5. Дар шеъри «Дар ҳаққи санъатварон» қадом ҳусусиятҳои неки санъатварон, яъне ҳунармандон ба риштаи тасвир кашида шудааст? Чаро шоир ҳунармандро санъатвар номидааст?
6. Муайян кунед, ки ин шеърҳо маснавиянд ё қитъа, нақшай қоғиябандии онҳоро аниқ созед.
7. Яке аз шеърҳои Носири Ҳусравро аз ёд кунед.



## МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ЖАНРИ САФАРНОМА

Жанри сафарнома дар эчодиёти бисёр шоирону нави-сандагон вомехўрад. Асарҳои дар ин жанр навишташуда маълумотро дар бораи қайду хотироти ҳаррӯзаи сафар, чизҳои дидаву шунидаи муаллиф дар бар мегирад. Асосан ин гуна асарҳо сужети муайяну ягона надоранд. Маълумоту хотироти сафар дар асар мувофиқи тартиби санаҳои ба шаҳру вилояте расидани муаллиф пайи ҳам ё ба таври пароканда ҷойгир карда мешаванд.

Сафарномаҳо дорои қимати на танҳо бадеӣ, балки таърихӣ ва ҷуғрофӣ низ мебошанд. Аз рӯйи сафарномаҳо дар бораи таърихи ин ё он вилоят, шахсони таърихӣ ё воқеаҳои муҳими замона маълумот гирифтани мумкин аст.

Дар сафарномаҳо ҳасби ҳоли худи муаллиф ва шахсони дигари таърихӣ, роҳҳо, ёдгориҳои таърихӣ, урфу одатҳои ҳалқҳо, мусоҳибаҳои муаллиф бо уламову удабои ин сарзаминҳо тасвир мешаванд. Баъзе аз сафарномаҳо дар бораи шаҳру музофотҳо, мавқеи ҷуғрофӣ, обу ҳаво, ободонии ин сарзаминҳо, маводи тиҷоратӣ низ сухан мекунанд.

Носири Ҳусрав дар таърихи адабиёти тоҷик аввалин шахсе ба шумор меравад, ки асари худро дар жанри сафарнома навиштааст. Қайди хотироти сафарии ўз 5 марта соли 1046 то 23 октябри соли 1052-ро фаро гирифтааст. Ўз дар муддати сафари худ 17 ҳазор километр роҳро тайкарда, шаҳру вилоятҳои Шарқи Миёнаву Наздикро омӯхтааст. Мушоҳидаҳои муаллиф ҳаққонӣ ва бегаразона тасвир шудаанд: «*Ва дар ин саргузашт он чӣ дида будам, ба ростӣ шарҳ додам. Ва баъзе, ки аз ривоятҳо шунидам, агар дар он ҷо хилофе бошад, хонандагон аз ин заиф надонанд ва муохазату накӯҳи накунанд.*

Бояд қайд кард, ки дар шиносоӣ бо тарҷимаи ҳол ва осори Абуалий ибни Сино асари тарҷумаҳолии худи ўз низ

аҳамияти калон дорад. Асари ў бо номи «Саргузашт», ки то замони мо дар ду нусха омада расидааст, аз ҳамдигар хеле кам фарқ мекунанд.

Омӯзиши ин сарчашмаи муҳим саргузашти Абӯалий ибни Синоро дар ду қисм — ҳаёт ва фаъолияти Сино то соли 1012, яъне то омаданаш ба Гургон ва фаъолияти минбаъдаи олим то охири умри ў (то соли 1037) фаро мегирад. Қисми аввали саргузашти Ибни Синоро то соли 1012 худи муаллиф навиштааст. Қисми дуюмашро аз соли 1012 то 1037 шогирди Сино Абӯубайди Ҷузҷонӣ, ки ҳамеша бо ў ҳамроҳу ҳаммаслак буд, навиштааст.

Ба олам ба ҷашми ибрат нигаристан ва аз ҳалқҳои пешрафтаи дунё омӯхтан, дар эҷодиёти Аҳмади Дониш низ жанри сафарномаи хоси адабиёти маърифатпарвариро ба вуҷуд оварда буд. Нависанда ба воситай тасвири шиносоии хеш бо ҳаёти мамлакатҳои пешрафта ва чизҳои ибратбахши дар он ҷойҳо дидаш бедор кардани фикри ҳамвatanon, кушодани ҷашми онҳоро мақсади худ қарор дода буд.

Дар адабиёти охирҳои асри XIX ва аввалҳои асри XX низ як силсила сафарномаҳо навишта шуданд. Аз ҷумлаи онҳо «Савонеҳ-ул-масолик ва фаросих ул-мамолик»-и Қори Раҳматуллоҳи Возех, «Туҳафи аҳли Бухоро»-и Мирзо Сироҷи Ҳаким, «Баёноти сайёҳи Ҳиндӣ»-и Абдурауфи Фитрат, «Саёҳатнома»-и Маҳмудҳоҷа Беҳбудӣ, инчунин сафарномаи ҳаёлии Сайидаҳмади Аҷзиро бо номи «Миръоти ибрат» мисол овардан мумкин аст. Ин адабони бузурги маърифатпарвар афкору андешаҳои тараққиҳоҳонаи худро асосан дар ҳамин сафарномаҳо иброз доштаанд.

Жанри сафарнома дертар хеле маъмул гардидааст. Дар адабиёти муосир низ жанри сафарнома дар шаклҳои гуногун вомехӯрад.

### Пурсиш ва супориш

1. Мавзӯи асосии жанри сафарнома аз чӣ иборат аст?
2. Аз сафарномаҳо дар бораи қадом масъалаҳо маълумот гирифтан мумкин аст?

## УМАРИ ХАЙЁМ (1040 — 1123)

Онон, ки күхан буванду онон,  
ки наванд,  
Хар як пайи яқдигар якояқ бишаванд.  
В-ин мулки ҷаҳон ба қас  
намонад ҷовид,  
Рафтанду равему боз оянду раванд.



**Я**ке аз нобигагони илму адаби форсӣ, ки дар рушди фарҳангӣ тамаддуни умумибашарӣ нақши босазое гузаштааст, шоир ва олими барҷастаи охири асри XI ва аввали асри XII Фиёсуддин Абулфатҳ Умар ибни Иброҳим Хайёми Нишопурӣ мебошад. Номи аслияш Абулфатҳ Умар бинни Иброҳим буда, Хайём лақаби ў ба шумор меравад. Ин лақаб ба ў аз падараш гузаштааст, ки қасбу кори ў хаймадӯзӣ буд.

Муҳаққиқон дар бораи ҳаёти Умари Хайём аз асарҳои худаш ва ҳамасронаш, инчунин аз асарҳои муаллифоне, ки дар давраҳои ба ў наздик зиндагонӣ мекарданд, маълумот гирифтаанд. Яке аз алломаҳои машҳури тоҷик Низомии Арӯзии Самарқандӣ, ки худро шогирди Хайём шуморидааст, низ дар бораи воҳӯрии худ бо Хайём дар Балҳ маълумот медиҳад. Аз рӯйи маълумотҳои гуногун маълум мешавад, ки ҷавонӣ ва таҳсили ў дар Нишопур гузашта, қулли илмҳои замонааш, аз қабили ҳандаса, тиб, фалсафа, риёзиёт, адабиётро ба хубӣ аз худ карда будааст.

Ба мисли дигар олимон ҳаёти Умари Хайём низ ба саҳтӣ гузаштааст. Ў дар асари «Рисолаи ҷабр» дар бораи бад будани аҳволи худ гуфта, лозим донистааст, ки ба муқобили ҷоҳилон ва мутаассибиони дин мубориза барад. Дар бораи ин мақсади худ ва ба омӯзиши алҷабр майл доштанаш Хайём навиштааст: «Аммо ба сабаби муҳолифате, ки бо он

*гардишиҳои замон мамониат мерасонид, ба ман мумкин нашуд, ки ба таҳсили ин хабар машғул шавам ва дар бораи он ба таври доимӣ фикр намоям. Ва мо инқизози аҳли илмро аз сар гузаронидем, фақат як гурӯҳи камшумори ҷафои зиёд дидо боқӣ мондааст... Ва аксар донишмандрошиони замони мо ҳақро бо дурӯғ мепӯшонанд ва дар донии аз ҳадди фиреб ва ҳуднамоӣ намегузаранд ва ҳамин қадаре аз илмҳо, ки медонанд, фақат ба гаразҳои насти машшатии ҳуд сарф мекунанд. Ва агар бинанд, ки касе дар талаби ҳақ барҷаста бошад, ростиро афзал донад ва дар радди дурӯгу фиреб кӯшида, дар тарки риёкорӣ ва ҳила ҷаҳд намояд, ўро ҳақорат ва тамасхур кунанд».*

Хайём ба Самарқанд низ мусофират кардааст. Соли 1066 чун падари Умари Хайём дунёи фониро тарқ мегӯяд, маҷрои зиндагӣ ҷавони ҳаждаҳсоларо ба сафари Ҳурисону Мовароуннаҳр ҳидоят мекунад.

Чанде баъд аз сафарҳо ў дар Самарқанд ба хизмати қозии шаҳр Абӯтоҳир Абдураҳмон ибни Алоқ медарояд ва дар пеш бурдани корҳои илмии ў қӯмак мерасонад. Гарчанде вазъи ў дар Самарқанд хеле пешрав будааст, орзуи ватан ба ўроҳ намедиҳад, ки дар ин шаҳр муқим бимонад. Ин буд, ки ў баъди як сол боз сафари диёри хеш мекунад ва ба Нишопур бозмегардад.

Ў дар шаҳри Самарқанд «Рисолаи ҷабр»-ро, ки хулосаҳои дар он овардашударо математикҳои Аврупо танҳо баъди 5–6 аср қашғар карда тавонистанд, навиштааст. Ҳамчунин аз маълумотҳои таъриҳӣ маълум мешавад, ки ҳокими Бухоро Хоқон Шамсулмулукি Қароҳонӣ низ Хайёмро, ки дар Мовароуннаҳр шуҳрати зиёд пайдо карда буд, хостаст ба дарбори ҳуд ҷалб намояд. Хайём ба таклифи ў розӣ нашуда, дар Исфаҳон вазифаи сардори расадхонаро қабул мекунад ва бо ҳамроҳии мунаҷҷимон ва риёзидонони машҳур ба ислоҳи тақвим (календар) шурӯъ мекунад. Дар панҷсоли кори пуршиддат бо сардории Хайём тақвими нав ҷорӣ карда мешавад, ки он бо номи «Тақвими ҷалолӣ» шуҳрат пайдо кардааст.

Умари Хайём ҳаждаҳ сол дар Исфаҳон бо корҳои илмию тадқиқотӣ машғул мешавад. Соли 1092 баъди ба қатл расонида шудани Низомулмулк ном вазири донишманди Маликшоҳи Салҷуқӣ дар мамлакат фитнаҳои сиёсӣ сар

мезанад. Бар асари ин гуна фитнаҳо бинои расадхона оташ зада шуда, кормандони он ба ҳар тараф мегурезанд. Умарни Хайём низ то соли 1297 дар Исфаҳон сарсону саргардон гашта, баъд ба сафари ҳаҷ мебарояд ва дар мамлакатҳои Араб чанде зиндагонӣ мекунад. Солҳои охирини ҳаёташ Умарни Хайём ба Нишопур бозмегардад ва 4 декабри соли 1131 дар зодгоҳи худ аз олам чашм мепӯшад.

Хайём Абӯалий ибни Синоро хеле ҳурмат мекард ва ўро устоди худ меҳонд. Аз маълумотҳои Байҳақӣ маълум мешавад, ки охирин китобе, ки Хайём дар арафаи вафоташ хонда истода буд, «Китоб-уш-шифо»-и Ибни Сино будааст.

Умарни Хайём на танҳо симои барҷастатарини адабиёти ҳалқи тоҷик, балки яке аз машҳуртарин намояндагони маданияти ҷаҳонӣ мебошад. Ўро ҷаҳониён ҳамчун риёзидон, файласуф, тарҷумон, мунаҷҷим ва шоири машҳур мешиносад.

То имрӯз ба мо танҳо асари ў «Наврӯзнома» ва шеърҳояш ба забонҳои тоҷикиву араби боқӣ мондаанд.

Қисми зиёди рубоиҳои Хайём файласуфона навишта шудаанд. Ин таронаҳои дар зоҳир ҳурдҳаҷм, vale сермағз ҳамаи масъалаҳои муҳим ва торики фалсафири, ки дар назар асрорангез менамоянд, дар бар мегиранд. Рубоиёти Хайём тарҷумони шиканҷаҳои рӯҳии инсон аст. Фарёдҳои ў инъикоси дардҳо, изтиробҳо, тарсҳо, умедҳо ва орзуҳои ҳазорҳо насли одамӣ аст. Ўдар бораи инсон бо муҳаббат сухан меронад.

Мероси адабӣ

Эй кош, ки ҷои орамидан будӣ,  
Ё ин раҳи дурро расидан будӣ.  
Кош аз пайи сад ҳазор сол аз дили хок  
Чун сабза умеди бардамидан будӣ.

\* \* \*

Гар даст ба лавҳаи қазо доштаме,  
Бар майлу муроди хеш бингоштаме:  
Фамро зи ҷаҳон яксара бардоштаме  
В-аз шодӣ сар ба ҷарх афроштаме.



*Хайём тарҷумони шиканчаҳои рӯҳӣ шудааст. Фарёдҳои ў инъикоси дардҳо, изтиробҳо, тарсҳо, умедҳо ва орзухои ҳазорҳо насли одамӣ аст.*

Хайём ҳаракат кардааст, ки дар рубоиҳояш бо забони содаву равон мушкилот ва муаммоҳоро ба осонӣ ҳал қунад. Ў зери хандаҳои асабонӣ масъалаҳои динӣ ва фалсафиро баён мекунад ва роҳи ҳалли онҳоро мечӯяд.

Аз ҷумлаи рафтагони ин роҳи дароз  
Бозомадае ку, ки хабар пурсем боз?  
Зинҳор, дар ин дуроҳаи озу ниёз  
Чизе нагузорӣ, ки намеой боз.

Хайём шоир ва файласуфи тараққипарвар буда, қувваи ақл, маърифат ва қашфшавандагии қонунҳои табиатро ҳамеша таъкид мекард. Рубоиҳои Хайём сода, табииӣ ва ба забони дилчаспи адабӣ навишта шуда, ҳар қасро шефтаи оҳангӯ ташбеҳоти гуногуни зебои худ менамояд ва яке аз барҷастатарин намунаҳои шеъри шакарбори форсӣ ба шумор меравад.

Хайём тавассути маънигузорӣ ва мазмунсозӣ дар рубоиёти худ инсонро ба шинохти ҳаёти воқеӣ даяват мекунад ва ҷонидори он аст, ки ин умри кӯтоҳу даргузари худро ғанимат донад ва сарфи амалҳои нек гардонад:

Тарсам, ки чу баъд аз ин ба олам нарасем,  
Бо ҳамнафасон низ фароҳам нарасем.  
Ин дам, ки дар ўсем, ғанимат шумарем,  
Шояд ки ба зиндагӣ дар он дам нарасем.

Чунин тарзи маънигузорӣ ва мазмунофарӣ талаботи айёми Хайём буда, омезиши илму адабиёт ва пайванди он чунин муҳити эҷодиро барои суханварон созгор гардонид. Хайём ҳамчун ҳаким ва донишманди давру замони худ ин рисолатро ба хубӣ бар дӯш гирифта, дар назди таърихи инсоният нақши носутурдани ва босазое тавассути рубоиёту осори дигари илмиву адабӣ боқӣ гузошта тавонист.

Рубоиёти Хайём то имрӯз сарчашмаи ҳазорон баҳсу мунозираҳо ва фарзияву бардоштҳои илмӣ буда, омӯзиши мукаммали осори илмиву адабии ин марди хирадро минбаъд талаб мекунад.

Дар шуҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардани рубоиёти Умари Хайём хизмати шоир ва мутарҷими англisis Эдуард Фитсчера́лд хеле бузург аст. Эдуард Фитсчера́лд соли 1859 дар Лондон 101 рубоии Хайёмо ба забони англisis тарҷума ва нашр намуд. Он маҷмӯа роҳ ба сӯи Аврупо кушод. Аз ин баъд рубоиёти Хайём дар Амрикову Ҷопон, Олмону Ҳинд, Чину Фаронса, мамолики Араб чоп шудаанд. Тибқи маълумоти сарчашмаҳо баъд аз соли 1889 то соли 1926 рубоиёти Умари Хайём дар Англия, Ҳиндустон ва Амрико 152 маротиба ба забони англisis чоп гардид. Соли 1895 дар Бостон ва Лондон феҳристи нашрҳои рубоиёт ва адабиёт оид ба Умари Хайём чоп шудааст, ки аз 250 саҳифа иборат аст. Аз ин санадҳо худ маълум мегардад, ки шуҳрати ҷаҳонии Хайём чӣ гуна будааст. Шуҳрати оламгири ўро бештар рубоиёташ таъмин намудаанд. Аз ин рӯ, месазад, ки Умари Хайёмо чун шоири номвар баргузинем.

Хайём дар адабиёти ҷаҳонӣ бештар ба воситаи рубоиҳои баландмазмуни худ ҷовидон гаштааст. Шеърҳои ўро ба забонҳои гуногун тарҷума карда, то ба имрӯз замзама меқунанд.

### Пурсиш ва супориш

1. Хайём ба қадом фанҳо шавқу рағбат дошт?
2. Шоир дар байти «Ё ин раҳи дурро расидан будӣ» қадом маъноро дар назар доштааст?
3. Дар байти «Аз ҷумлаи рафтагони ин роҳи дароз, бозомадаеку, ки ҳабар пурсем боз?» қиноя аз чист?
4. Умари Хайём дар ҷаҳон бо қадом ҷиҳатҳояш машҳур шудааст?

**НАМУНА АЗ ОСОР****РУБОИЁТ**

Рўзе, ки гузаштааст, аз ў ёд макун,  
 Фардо, ки наёмадаст, фарёд макун.  
 Бар н-омадаву гузашта бунёд макун,  
 Ҳоли хуш бошу умр бар бод макун.

Нокарда гунаҳ дар ин чаҳон кист? Бигўй!  
 В-он кас, ки гунаҳ накард, чун зист? Бигўй!  
 Ман бад кунаму ту бад мукофот дихӣ,  
 Пас фарқ миёни ману ту чист? Бигўй!

Абр омаду боз бар сари сабза гирист,  
 Бе бодаи арғувон намебояд зист.  
 Ин сабза, ки имрӯз тамошогаҳи мост,  
 То сабзай хоки мо тамошогаҳи кист?

То дар тани туст устухону рагу пай,  
 Аз хонаи тақдир манеҳ берун пай:  
 Гардан манеҳ, ар хасм бувад Рустами Зол,  
 Миннат макаш, ар дўст бувад Ҳотами Тай.

Эй чарх, чӣ шуд, хасисро чиз дихӣ,  
 Гармобаву осиёву даҳлез дихӣ?  
 Озода ба нони шаб гаравгон биниҳад,  
 Бояд, ки бар инчунин фалак тез дихӣ!

**Пурсиш ва супориш**

1. Аз шеъри аввали ҳамин саҳифа маълум мешавад, ки зиндагӣ барои Хайём қиматбаҳотарин сармоя аст. Пас онро чӣ гуна гузаронидан лозим будааст?
2. Аз кадом шеъри Хайём маълумоти ҳасбиҳолӣ гирифтсан мумкин аст?
3. Аз намунаи шеърҳои овардашуда муайян кунед, ки онҳо чӣ гуна умумият доранд?



## МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ СОХТ ВА ВАЗНИ РУБОИЮ ДУБАЙТИ ВА ФАРҚИ ОНҲО

*Рубоӣ* гуфта, шакли шеъриеро меноманд, ки аз чор мисраъ иборат буда, онро ду байт ташкил медиҳад. Бинобар ин баъзан барғалат рубоиро дубайти низ меноманд. Рубоӣ аз чиҳати шакл аз се мисраи ҳамқоғия ва як мисраи бекоғия иборат мебошад. Мисол:

Гар бар фалакам даст буди чун **яздон**,  
Бардоштаме ман ин фалакро зи **миён**.  
В-аз нав фалаке дигар чунон соҳтаме,  
К-озода ба коми дил расидӣ **осон**.

Рубоӣ дар вазни **ҳазаҷи мусаммани ахрам ё ахраб** навишта мешавад. Қоғиябандии рубоӣ дар шаклҳои *a, a, a, a* ва *a, a, b, a* аст. Рубоӣ ба мусиқӣ ва оҳанг ҳамbastагӣ дошта, асосан мавзӯъҳои панду ахлоқиро дар бар мегирад.

Рубоие, ки ҳар чаҳор мисрааш бо ҳамдигар ҳамқоғия буда, дар шакли *a, a, a, a* меояд, *рубоии тарона* меноманд.

Бино ба қавли устод С. Айни рубоӣ аз «душвортарин шаклҳои шеъри тоҷик ба шумор меравад». Бузургтарин рубоисаро Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар фаъолияти адабӣ ва ҳунари эҷоди шеър ба жанри рубоӣ дилbastагии маҳсусе зоҳир намуда буд. Ӯ теъдоди хеле зиёди рубоиро ба вуҷуд овардааст. Инак, рубоии зайлро мутолиа кунед:

Дар раҳгузари бод ҷароғе, ки турост,  
Тарсам, ки бимирад аз фароғе, ки турост.  
Бўйи ҷигари сўхта олам бигрифт,  
Гар нашнидӣ, зиҳӣ димоғе, ки турост.

Ин рубоии шоир мақоми басо оли дошта, дар он консепсияи инсон васеъ ба мулоҳиза ва муҳокима гирифта шудааст.

Дар батни модар ибтидо гирифта бо таслим кардан, яъне то интиҳои умри одамизод, ҳамин хатти сайри зиндагии навъи башар бо ибораи «раҳгузари бод» манзур гардонида мешавад. Инсон ҳамчун олами сағир (микрокосм) дар ин олами кабир (макрокосм) ба нисбати чароғест, яъне фарди фикркунанда аст. Шоир аз ҳамон тоифаи ғафлатзадагон дар биму ҳарос аст, ки дар муддати умри хеш ягон амали ибратбахшу мондагор содир накардаанд. Ҳамон тоифаи мардуме, ки барои дар таърих гузоштани номи худ дар ғафлат монда, ҷидду ҷаҳд накардаанд, димогсӯхта шудаанд ва оҳу афгони таассуфомезашон саросари ҷаҳонро фаро гирифтааст; агар оҳу вовайло, афсӯсу надомати ин қабил мардум ва ё бандагони Худо то ба шуури одамони дигар рафта нарасида бошад, ҳайфи чунин димогу машом аст...

Яъне, рубоии мазкур аз ҷиҳати фалсафӣ, тамоюли ахлоқию андарзӣ хеле қавӣ буда, дар он мулоҳизаҳои ҷиддӣ оиди хештаншиносӣ баён карда шудаанд.

Дар адабиёти тоҷик аввалин рубоисаро Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ буда, Умарӣ Ҳайём ин жанри шеъриро ба дараҷаи аъло расонидааст.

**Дубайтӣ** шеъре мебошад, ки аз ду байт (ҷор мисраъ) иборат мебошад. Он аз тарона, ки маҳсули давраи пеш аз ислом аст, сарчашма гирифтааст. Дубайти асосан мавзӯъҳои ишқӣ, ахлоқӣ, ирфониро дар бар мегирад. Дар дубайти мисраъ вазифаи муайян дорад:

мисраи аввал муқаддима буда, оғози фикри дар шеър баёншаванда мебошад;

мисраи дуюм диққати шаҳсро ба мақсади ифодашуда ҷалб меқунад;

мисраи сеюм мақсади дар байти аввал ифодаёфтари хотиррасон карда, онро тасдиқ ё инкор меқунад;

мисраи ҷорум мақсад ва фикри дар дубайти байоншавандаро ҷамъбаст меқунад.

Барои дилкушодон даҳр танг аст,  
Барои шишадилҳо даҳр санг аст.  
Барои ҷашмтангон умр мол аст,  
Барои қинадорон сулҳ ҷанг аст.

Аз ҷиҳати вазн рубоӣ аз дубайти фарқ меқунад. Дубайти дар вазни **ҳазаҷ (мусаддаси маҳзуф ё мақсур)** гуфта мешавад.

Ҳар як мисраи вазни ҳазаҷи мусаддас аз се руҳи иборат аст: мафоилун, мафоилун, фаўлун ва ҳар як мисраи ҳазаҷи мусамман аз чор руҳи: мафъолу, мафойлун, мафойлу, фаъъл ташкил меёбад.

**Пурсиш ва супориш**

1. Рубой чист?
2. Аз чиҳати соҳт рубой чи гуна аст?
3. Чаро дубайти мегуянд?
4. Рубой аз дубайти чи гуна фарқ дорад?
5. Вазни рубой ва дубайтиро мустақилона омӯзед. Фарқияти вазни ҳазаҷ (мусаммани ахрам ва ахраб) аз вазни ҳазаҷ (мусаддаси маҳзуф ё мақсур) дар чист? Маълумоти бадаст овардаатонро ба дафтари адабиёт қайд кунед.
6. Вазифаҳои мисраъро номбар кунед.
7. Мавзӯй ва мундариҷаи рубой ва дубайтиҳо аз чи иборат аст?
8. Муайн кунед, ки шеъри мазкур рубой аст ё дубайти:

*Хоки Ватан аз таҳти Сулаймон хуштар,  
Хори Ватан аз лолаю райҳон хуштар.  
Юсуф, ки ба Миср подшоҳӣ мекард,  
Эй кош, гадо будӣ ба Канъон хуштар.*

9. Байти зерини Абуабдулло Рӯдакиро хонед. Ба қолаби рубой ё дубайти тааллуқ доштани онро муайян кунед.

*Мардӣ набувад фитодаро пой задан,  
Гар дasti фитодае бигирӣ, мардӣ.*

10. Рубой ва дубайтиҳои ҳалқии дар маҷалли Шумо эҷодшударо муайян кунед. Онҳоро ба дафтари адабиёт нависед.

## УНСУРУЛМАОЛИИ КАЙКОВУС (1026 — 1069)

Амир Унсурулмаолии Кайковус ибни Вушмагир бинни Қобус яке аз шоҳзодагони хонадони Зиёри ба шумор меравад, ки дар Эрони Шимолӣ зистаанд. Бобо ва падари Унсурулмаолӣ одамони маърифатнок буда, фарзанди худро аз тамоми донишҳои замона баҳраманд гардонидаанд.

Ӯ тақрибан дар солҳои бистуми асри XI дар ноҳияи Қўҳистон (шимоли Эрон) таваллуд ёфтааст. Мутаассифона солҳои зиндагонӣ ва вафоти ӯ ба мо маълум нест.

Баъзе маълумотҳои муҳимро дар бораи ҳаёт ва фаъолияти ӯ аз «Қобуснома» («Насиҳатнома») ёфтани мумкин аст. Ин маълумотҳо аз тарбияи хуб гирифтани Кайковус далолат медиҳанд. Аз хурдсолӣ падар барои Унсурулмаолӣ дошишмандони фанҳои гуногун ва ҳунармандонро ҷамъ оварда, ӯро тарбияи ҳаматарафа додааст. Ин сабаб шуд, ки дертар худи Унсурулмаолӣ баҳри писари худ Гелоншоҳ насиҳатномае тартиб медиҳад, ки бо номи «Қобуснома» ё «Насиҳатнома» машҳур аст.

Кайковус гайр аз қасби илм ва ҳунаромӯзи сайру саёҳатҳои бисёре намуда, аз мактаби ҳаёт сабақҳои ибратаҳаш гирифтааст. Қасби илму ҳунар ва таҷрибаи рӯзгор барои навиштани «Қобуснома» маводҳои фаровон фароҳам овардааст.

«Қобуснома» аз чиҳилу чор боб иборат буда, доир ба масъалаҳо ва ҳунарҳои гуногуни ҳаёт ва манфиату зарари онҳо сухан мекунад.

Мазмуни асосии ин асарро панду андарзҳо дар бораи адаб, омӯзиши рӯзгор, ранҷ қашидан, шинохтани ҳаққи падару модар, дурий қашидан аз дӯстони бадкирдор, тартиби таом хўрдан, андеша, гуфтору рафтори шоиста ва

дигар масоили одобу рафтор дар бар мегирад. Дар он ҷоҳилий, фиребгарӣ, худписандӣ, бадкинагӣ, бухлу ҳасад, зулму ситам ба риштаи танқид кашида шуда, ростиву некӯкорӣ, ҷавонмардию саховатпешагӣ барин фазилатҳои неки инсонӣ талқин карда мешавад.

«Қобуснома» бо забони соддаву фасеҳи тоҷикӣ навишта шуда, насиҳатҳои он басо пурмазмунанд. Солҳои зиёд аст, ки панду насиҳатҳои гуҳаррези ин марди оқил раҳнамои зиндагии чандин насли одамий шудааст. Он ба бисёр забонҳои дунё, аз ҷумла, ба забон —англисӣ, немисӣ, франсузӣ, русӣ, туркӣ, ўзбекӣ, арабӣ ва тоторӣ тарҷума шудааст.

Қобуснома 930 сол муқаддам аз рӯи талаботи зиндагии ҳамон давру замон навишта шудааст. Аз ин рӯ, як қатор андешаҳои Кайковус ба талаботҳои ахлоқу одоби имрӯзai мо мувофиқ наомаданаш мумкин аст. Бо вучуди ин, «Қобуснома» бешубҳа асари пурқиматтарини панду ахлоқӣ ба шумор рафта, дар замони мо низ арзиши худро гум накардааст.

### Пурсиш ва супориш

1. Кайковус кай ва дар кучо таваллуд шудааст?
2. Сабаби навишта шудани «Қобуснома» дар чист?
3. «Қобуснома» қадом масъалаҳоро дар бар мегирад?

## НАМУНА АЗ ОСОР

### **АНДАР ШИНОХТАНИ ҲАҚҚИ ПАДАР ВА МОДАР**

**Б**идон, эй писар, ки... аз мӯчиби хирад бар фарзанд воҷиб аст сабаби будани<sup>1</sup> худро ҳурмат доштан ва тафаққуд кардан<sup>2</sup> ва низ воҷиб аст асли худро тааҳҳуд<sup>3</sup> кардан ва ҳурмат доштан ва асли ў ҳам падару модар аст. То нагӯй, ки падару модарро бар ман чӣ ҳақ аст, ки эшонро гараз шаҳват буд, на мақсуд ман будам. Ба он фарзандро, ки мудом хирад раҳнамуни ў бувад, аз ҳақ ва меҳри падару модар холӣ набошад...

Нигар, эй писар, ки ранчи дили падару модар наҳоҳӣ ва хор надорӣ... Ҳаққи модару падар агар аз рӯйи дин на-нигарӣ, аз рӯйи хирад ва мардумӣ бингар... Чун ту дар ҳаққи эшон муқассир<sup>4</sup> бошӣ, чунон бувад, ки ту сазои некӣ набошӣ ва он кас, ки вай ҳақшиноси асли некӣ набошад, некии фаръро<sup>5</sup> ҳам ҳақ надонад. Бо носипосон некӣ кардан аз хирагӣ бувад ва ту низ хирагии хеш маҷӯй ва бо падару модари хеш чунон бош, ки аз фарзандони хеш та-маъ дорӣ, ки бо ту бошанд, зоро ки он ки аз ту ояд, ҳамон тاماъ дорад, ки ту аз вай зодӣ. Ва масали одами ҳамчун мева аст ва модару падар ҳамчун дараҳт, ҳарчанд дараҳтро тааҳҳуди беш кунӣ, мева аз вай накӯтар ва беҳ-тар ёби. Ва чун падару модарро ҳурмат дорӣ ва озарм<sup>6</sup>, дуо ва оғарини эшон дар ту асари бештар кунад ва мустаҷоб-тар бувад... ва ба хушнудии эшон наздиктар бошӣ...

Ва нигар аз баҳри мерос марги модару падар наҳоҳӣ, ки бе марги модару падар он чӣ рӯзии туст, ба ту расад...

<sup>1</sup> Сабаби будан — ба маъни падару модар.

<sup>2</sup> Тафаққуд кардан — яъне парасторӣ ва ғамхорӣ зоҳир намудан.

<sup>3</sup> Тааҳҳуд — ба маъни нигаҳбонӣ.

<sup>4</sup> Муқассир — бадкор.

<sup>5</sup> Фаръ — яъне, дуюмдарача.

<sup>6</sup> Озарм — шарму ҳаё, яъне эҳтиром.

Агар ба мол дарвеш гардй, ҷаҳд кун то ба хирад тавонгар бошӣ, ки тавонгариҳи хирад беҳтар аз тавонгариҳи мол бувад, чӣ ба хирад мол тавон ҳосил кард ва ба мол хирад натвон кард. Ва ҷоҳил аз мол зуд дарвеш гардад ва хирадро дузд натавонад бурдан ва обу оташ ҳалок натавонад кардан. Пас агар хирад дорӣ, бо хирад ҳунар омӯз, ки хиради беҳунар чун тане бувад бечома ва шахсе бесурат, ки гуфтаанд:

«Ал-адаби сурат-ул-ақла»<sup>1</sup>.

## **АНДАР ПЕШӢ ҶУСТАН ДАР СУХАНДОНӢ**

Эй писар, бояд, ки мардум сухандон ва сухангӯй бувад ва аз бадон сухан нигоҳ дорад. Аммо ту, эй писар, сухани рост гӯй ва дурӯғгӯй мабош ва хештанро ба рост гуфтан маъруф кун, то агар ба зарурат дурӯғе аз ту бишнаванд, бипазиранд ва ҳар чӣ рост гӯй, валек рости ба дурӯғ монандро магӯй, ки он дурӯғ мақбул бувад ва он рост номақбул.

Пас аз рост гуфтани номақбул парҳез кун, то чунон наяфтад, ки маро бо Амир Бассувори Фозии Шопур биннал-фазл... афтод.

## **ҲИКОЯТ**

Бидон, эй писар, ки ман ба рӯзгори Амир Бассувор он сол, ки аз ҳаҷ боз омадам, ба газо рафтам ба Ганҷа, ки ғазои Ҳиндустон бисёр карда будам. Ҳостам, ки ғазои Рум низ карда шавад ва Амир Бассувор подшоҳи бузург буд ва марде побарҷой ва хирадманд ва шоистаю одил ва шучӯъ ва мутакаллим ва покдину пешбин, чунон ки маликони сутуда бошанд. Ҳама чид будӣ беҳазл. Чун маро бидид, бисёр ҳашмат кард ва бо ман дар сухан омад ва аз ҳар навъе ҳамегуфт ва ман ҳамешунудам ва ҷавоб ҳамедодам. Суханҳои ман ўро писандида омад. Бо ман бисёр қароматҳо кард ва нагузошт, ки бозгардам. Аз бас эҳсонҳо, ки мекард бо ман, ман низ дил бинҳодам ва чанд сол ба Ганҷа муқим шудам ва пайваста ба таому шароб дар гарداد. Ва даъвокунандай

<sup>1</sup>Адаб нишонаи хирад аст.

бемаъни мабош ва на дар ҳама даъвиҳо бурҳон камтар шиннос ва даъво бештар. Ва ба илме, ки надонӣ, даъво макун ва аз он илм нон маталаб, ки гарази худ аз он илм ва ҳунар ба ҳосил натавонӣ кардан, ки маълуми ту набошад ва ба чизе, ки надонӣ, ба ҳеч нарасӣ.

## ҲИКОЯТ

Шунидам, ки ба рӯзгори Ҳусрав зане пеши Бузарҷ-мехр омад ва аз вай масъалае бипурсид. Магар андар он вақт Бузарҷмехр сари он сухан надошт.

— Гуфт: «Эй зан, ин ки ту мепурсӣ, ман он надонам». Зан гуфт: «Пас агар ту ин надонӣ, неъмати худойгони мо ба чи меҳӯри?» Бузарҷмехр гуфт: «Бад-он чиз, ки донам, диҳад ва малик маро бад-он чиз, ки надонам, чизе надиҳад. Ва агар бовар надорӣ, биё ва аз малик бипурс, то худ бад-он, ки надонам, маро малик чизе ҳамедиҳад, ё на?».

Пас ту, эй писар, сухангӯй бош, на ёвагӯй, ки ёва гуфтан дуввум девонагӯй бошад ва бо ҳар кӣ сухан гӯй, бинигар, то сухани туро харидор ҳаст ё не. Агар муштари чарб ёби, ҳамефурӯш ва агар на, он сухан бигузор ва он гӯй, ки ӯро хуш ояд, то харидори ту бошад. Валекин бо мардумон мардум бош ва бо одамиён одамӣ, ки мардум дигар аст, одамӣ дигар.

Ва ҳар кӣ аз хоби гафлат бедор шуд, бо ҳалқ чунин зияд, ки ман гуфтам ва то тавонӣ, аз сухан гуфтан ва шунавидан нуфур машав, ки мардум аз сухан шунидан сухангӯй шаванд. Далел бар он ки агар қўдакеро аз модар чудо қунанд ва дар зери замин баранд ва шир ҳамедиҳанд ва ҳам он чо мепарваранд ва модару доя бо вай сухан нагуянд ва нанавозанд ва сухани кас нашунавад, чун бузург шавад, гунг бувад, то ба рӯзгор ҳамешунавад ва ҳамеомӯзад, он гоҳ гӯё шавад. Далели дигар, ҳар кӣ аз модар кар зояд, лол бувад. Набинӣ, ки лолон кар бошанд?

Пас суханҳо бишунав ва ёд гир ва қабул кун, хосса, суханҳои панд аз гуфтаҳои мулук ва ҳукамо. Ва гуфтаанд, ки панди ҳукамо ва мулук шунавидан дидай хирад равшан қунад, ки сурмаву тӯтиёи чашми хирад ҳикмат аст. Пас он қавлро, ки гуфтам, ба гӯши дил бояд шунавидан ва эътиқод кардан ва аз ин суханҳо андар ин вақт чанд сухани нағзу нуктаҳои бадеъ ёд омад аз қавли Нӯшервони одил, малики мулуки Аҷам ва андар ин китоб ёд кардам,

то ту низ бихонй ва бидонй ва ёд гири ва кор бандй, ки кор бастани ин суханҳо ва пандҳои он подшоҳ моро во-чибитар бошад, ки мо аз тухмаи он мулукем.

## ҲИКОЯТ

Шунидам, ки рӯзе Шиблий дар масциде рафт, ки ду ракъат намоз хонад ва замоне биосояд. Дар масцид кӯда-кони дабиристон буданд. Вақти нон хўрдани кӯдакон буд. Нон ҳамехўрданд. Ба иттифоқ ду қӯдак наздики Шиблий нишаста буданд. Яке писари тавонгаре буд ва дигар писари дарвеше. Дар занбили он тавонгарзода ҳалво буд ва дар занбили он дарвешзода нони хушк. Тавонгарзода ҳалво ҳамехўрду дарвешзода аз ў ҳамехост.

— Агар меҳоҳӣ, ки туро ҳалво диҳам, саги ман бош.

Ин қӯдак гуфт.

— Ман саги туам.

Тавонгарзода гуфт:

— Бонги саг кун.

Он дарвешзодай бечора дуто шуда бонги саг ҳамекард, то пораи ҳалво бад-ӯ дод.

Шиблий дар эшон назора ҳамекарду мегирист. Муридон пурсиданд, ки бо шайх чӣ афтод, ки гирён шуда. Гуфт:

— Нигоҳ кунед, ки тамаъ мардумро ба чӣ мерасонад. Агар чунон будӣ, ки он қӯдак ба нони тиҳии хеш қаноат кардӣ ва тамаи ҳалвои ў надоштий, ўро саги ҳамчӯ худе набоистӣ будан.

### Пурсиш ва супориш

1. Унсурулмаолии Кайковус «Насиҳатнома»-и худро ба ки баҳшидааст?
2. Чаро «Қобуснома» ё «Насиҳатнома» арзиши баланд дорад?
3. Чаро муаллиф адабро нишонаи хирад медонад?
4. Ибораи «маликони сутуда»-ро аз лугат пайдо карда, маънояшро шарҳ диҳед.
5. Чумлаи «Ба илме, ки надонӣ, даъво макун ва аз он илм нон маталаб»-ро маънидод кунед.
6. «Сухангӯй бош, на ёфтагӯй»-ро чӣ гуна маънидод мекунед? Ёфтагӯён киҳоянд?
7. Нависанда фикри аз сухан шунидан сухангӯй шуданро бо қадом далел исбот кардааст?

**НИЗОМИИ  
ГАНЧАВЙ  
(1141 — 1209)**

Ҳам ҳунарманд, ҳам ҷаҳондида,  
Ҳам ба ҷашми ҷаҳон писандида.  
Аз ҳунармандиям навозад баҳт,  
Беҳунар кай расад ба тоҷу таҳт?



**Ҳ**аким Низомии Ганҷавӣ аз бузургтарин устодони қаломи бадеъ маҳсуб ёфта, дар шаҳри Ганҷаи диёри зебоманзари Озарбойҷон дида ба дунё кушодааст. Номи аслияш Илёс буда, Низомӣ таҳаллуси шоирии ў мебошад. Аз рӯйи сарчашмаҳои таърихӣ олимон муайян кардаанд, ки аҷдоди падарии Низомӣ муқими Эрон будаанд. Низомӣ аз хурдсолӣ бе падару модар монда, тағояш ўро ба воя расонидааст. Ин марди ғамҳор ҷиянашро на танҳо парасторӣ кард, балки ўро хононда соҳиби маълумоти хуб гардонид. Низомӣ дар муддати кӯтоҳ таъриҳ, ҷуғрофия, мантиқ ва адабиётро аз худ карда, ба омӯзиши илмҳои табиий — тиб ва ситорашиносӣ пардоҳт.

Ў донишандӯзии ҳудро дар ҷавонӣ қайд карда, дар бораи қашғар карданӣ асрори илмҳои гуногун таъкид кардааст:

Ба бозӣ набурдам ҷавонӣ ба сар,  
Ки шугле дигар буд ҷуз ҳобу ҳ(в)ар.  
Наҳуфтам шабе шод бар бистаре,  
Ки накшодам он шаб зи дониш даре.

Аз ин сабаб буд, ки Низомӣ ҳоло дар ҷавонӣ куррашакл будани Заминро медонист ва аз риёзиёт, табииёт хабардору табиби ҳозиқ низ буд.

Дар баробари ин, ў аз мероси адабии Юнони қадим, ҳати паҳлавӣ, осори адабӣ ва илмии давраи хилофат, таъ-

рихи Кавказ, одобу рафтори пайравони дини насронию яхудӣ ва адабиёти форсӯ тоҷик хуб огоҳ буд.

Низомӣ тамоми умри худро дар Ганҷа гузаронидааст. Он замонҳо шаҳри Ганҷа яке аз шаҳрҳои ривоҷёфта, до-рои қалъаҳои мустаҳкам, мадрасаву кӯшкҳо буд. Аз ин са-баб, дар асри XII адібон ва донишмандон ба ин ҷо рӯ овардаанд. Низомӣ борҳо ба хизмати дарбор даъват шуда буд, лекин ў мутеъгӣ, хушомадгӯй ва тамаллуқкориро на-хоста, чунин гуфтааст:

Бигзор маоши подшоҳӣ,  
К-оворагӣ оварад сипоҳӣ.  
Аз сӯҳбати подشاҳ бипарҳез,  
Чун пунбаи хушк аз оташи тез.


Мероси адабии Низомиро ғазал, рубойӣ, қасида, қитъа ва достонҳои «Ҳамса» ташкил менамоянд. Аз ҷиҳати мавзӯъ ва фоя ин асарҳо гуногун буда, ҳар яке дар давраҳои чудо-гонаи фаъолияти шоир мақому мартабаи хоса доранд.

Аз ҷандсолагӣ ба шеъргӯй пардохтани шоир маълум нест, аммо ҳанӯз дар овони ҷавонӣ эҷодиёти худро бо сурудани ашъори ғиной оғоз намудани ў маълум аст. Ав-вал ғазалу рубойӣ гуфта, баъд қитъаю қасида гуфтааст. Дар қасидай Низомӣ осоре аз мадҳ мавҷуд нест. Ҷои онро пан-ду андарз ишғол кардааст. Қитъаоти шоир низ бештар дар ҳамин мавзӯъ суруда шудаанд. Рубоиёти Низомӣ ҷандон зиёд нестанд. Аксари онҳо ошиқона буда, ҷо-ҷо ақоиди иҷтимоии хешро низ ҷой додааст.

Бахши бештари мероси боқимодаи Низомиро ғазал таш-кил менамояд. Тамоми тазкиранависон дар пояи баланди санъат қарор ёфтани ғазалҳои Низомиро гӯшрас кардаанд. Ғазалҳои Низомӣ аз лиҳози шаклу мазмун, аз ҷиҳати маъ-ниву сабк ва аз ҳайси саноiei бадей аз ҷараёни умумии инкишофи ғазали маъмулиҳои мешаванд. Дар созмони ғазал Низомӣ низ мисли бисёр мусирони худ, ки ғазал эҷод кардаанд, аз ҳамирмояи ишқ истифода бурда, барои расидан ба ин матлаб дар ин роҳ сабру тоқат, кӯшиши расидан ба васл ва амсоли онро ба қалам медиҳад.

Ба иттифоқи аксари муҳаққиқон Низомӣ дар инкишо-фи ғазал хидмати ҷашнгар накардааст. Истеъдоди ў маҳз

дар сурудани достонҳояш нашъунамо пазирифта, мақоми шоирии ўро муайян кардааст.



### Мероси адабӣ

Низомӣ табъи баланди шоири дошта, дертар дар достонсарой маъруф гашт. Ў барои барқарор шудани адлу инсоғ, дўстию рафоқат тамоми умри худро бахшидааст. Низомӣ писари яккаву ягонае дошт бо номи Муҳаммад. Бахшида ба писари худ насиҳатҳои зиёде навиштааст, ки ганчинаи афкори ахлоқӣ ба шумор меравад.

Ёдгории ҷовидона ва беҳамтои Низомӣ «Ҳамса» мебошад. «Ҳамса»-и бегазанди ў ҳамчун шаҳкории фарҳанги дунё эътироф шудааст. Ин суханвари тавоно ва хирадманду доно бо табъи саршору маҳорати баланд ва истеъодди зотиву забони фасеҳ ба эҷоди адабӣ бо камоли ҷиддият нигаристааст. Ин асари ў дорои муҳтавои гуногуни иҷтимоӣ буда, бо тасвирҳои ишқи пок, манзараҳои назаррабои табиат, суханони ҳакимона, таркибу ибороти нағзу дилнишин, истифодаи санъатҳои зиёди лафзиву маънави ва пеш аз ҳама ташбеҳу истиороти латифу воқеӣ эҷод гардиддааст.

Ин асари Низомӣ панҷ маснавии пурҳикматро дар баргирифтааст, бинобар ин, онро «Панҷ ғанҷ» низ мегӯянд.

Низомӣ дар «Ҳамса» афкори панду насиҳатии худро на дар шакли таъкидоти хушқу холӣ, балки бо мисолҳои ибратбахши зиндагӣ, нақлу ривоят ва афсонаву қиссаҳои дилнишин, ҳикоят, тасвири ҳодисаҳои табиат тасдиқ кардааст.

Маснавии якуми «Ҳамса» «Махзан-ул-асрор» ном дошта, бо забони форсӣ-тоҷикий навишта шудааст. Ин асар мавзӯи ягона надорад. Бобҳои он ба оғарида шудани олам, ситоиши сухан, ҳастӣ, ишқ, адолат, усули мамлакатдорӣ, некӣ, саховат, сабр, инсонигарӣ ва ф. бахшида шудаанд. Дар ҳар қисми он ҳикоятҳои аҷоибу гароиб оварда шуданд.

Маснавии дуюм «Хусрав ва Ширин» ва маснавии сеюм «Лайлӣ ва Маҷнун» ном дорад. Достон ё маснавии чоруми ин асари панҷгона «Ҳафт пайкар» ном дошта, дар он дар бораи саргузашти Баҳроми Гӯр сухан меравад. Ин асар бо номи «Баҳромнома» низ машҳур аст. Достони охирини

«Хамса»-и Низомӣ «Искандарнома» мебошад. Достон дар бораи саргузашти Искандари Мақдунӣ буда, аз замони кӯдакӣ то ҷавонию лашкаркашиҳои Искандар нақл мекунад.

Низомии Ганҷавӣ дар ҳамаи маснавиҳои «Хамса», баҳусус, дар «Искандарнома», хотирнишон менамояд, ки суханҳои хубу гуфтаҳои марғуби ў ба осонӣ ба даст наомада, балки он ҳама натиҷаи дониши зиёду андешаҳои амиқ, заҳмати пайваста, машаққатҳову ҷонисориҳои ўст:

Бад-ин дилфиребӣ суханҳои бикр  
Ба саҳти тавон зодан аз роҳи фикр.  
Сухан гуфтани бикр ҷон суфтан аст,  
На ҳар кас сазои сухан гуфтан аст.

Шоир дурӯғро фасод мешуморад, аз қадри инсон некномӣ, ҳулқу одоби ҳамида, покиву ҷуду қарам, адолату дод, аҳду вафо, муҳаббати пок бо дилгармӣ андеша меронад. Ў панд медиҳад:

Ҳунар омӯз, к-аз ҳунармандӣ,  
Даркӯшой кунӣ, на дарбандӣ.

Ҳадафи Низомии Ганҷавӣ аз навиштани «Хамса» афсонапардозиву ишқноманависӣ набуда, балки нишон додани сабақҳои таърих ба ҳамзамонон ва панду андарз додан ба инсон аст. Ҳамин ҳадафи амиқ сабаб бар он шудааст, ки саросари маснавиҳои «Хамса» ҳикмат ва андешаҳои ахлоқӣ мебошад.

Дар маснавиҳои Низомии Ганҷавӣ варақеро наметавон ёфт, ки он фарогири андарзе, ҳикмате ва ё мақолу зарбул масали ҳалқие набошад. Ва ҳатто дарунмояи ин ё он маснавӣ ҷанбаи ахлоқӣ надошта бошад ҳам, мебинем, ки во-баста ба равишу воқеаҳои тасвирёфта симоҳои барҷастаи маснавиҳои шоири мутафаккир паёмҳои ахлоқиро бозгӯ намудаанд.

## НАМУНА АЗ ОСОР

### ДАР БОБИ СУХАН ВА СУХАНВАРОН

Ёдгоре, к-аз одамизод аст,  
Сухан аст, он дигар ҳама бод аст.  
Бингар аз ҳар чи оғарид Худой,  
То аз ў ҷуз сухан чи монд ба ҷой?

\* \* \*

Ҷунбиши аввал, ки қалам баргирифт,  
Ҳарфи нахустин зи сухан даргирифт.  
Бе сухан овозаи олам набуд,  
Ин ҳама гуфтанду сухан кам набуд.

\* \* \*

Шеър туро сидранишонӣ диҳад,  
Салтанати мулки маъонӣ диҳад.  
Шеър барорад ба амирет ном,  
К-аш-шуарои умаро-ул-калом.

\* \* \*

Сухан гавҳар шуду гӯянда гаввос,  
Ба саҳти дар каф ояд гавҳари хос.  
Зи гавҳар гуфтан устодон ҳаросанд,  
Ки қиматмандии гавҳар шиносанд.

\* \* \*

Сухан бисёр донӣ, андаке кун,  
Якеро сад макун, садро яке кун.  
Чу об аз эътидол афзун ниҳад гом,  
Зи серобӣ ба гарқ орад саранҷом.  
Чу хун дар тан зи одат беш гардад,  
Сазои гӯшмоли неш гардад.

## ДАР БОБИ ИЛМУ АДАБ ВА ҲУНАР

Ҳар кӣ дар ў ҷавҳари доноияст,  
Бар ҳама кореш тавонояст.  
Банди фалакро кӣ тавонад гушод,  
Он ки бар ў пой тавонад ниҳод?!

\* \* \*

Ҳар кӣ з-омӯхтан надорад нанг,  
Гул барорад зи хору лаъл аз санг.  
В-он ки дониш набошадаш рӯзӣ,  
Нанг дорад зи донишомӯзӣ.

\* \* \*

Илмро хозини амал карданд,  
Мушкили коинот ҳал карданд.

\* \* \*

Фофил манишин, на вақти бозист,  
Вақти ҳунар асту сарфарозист.  
Дониш талабу бузургӣ омӯз,  
То беҳ нигаранд рӯзат аз рӯз.

\* \* \*

Ақли ту пирест фаромӯшкор,  
То зи ту ёд орад, ёдаш биёр!

## АЗ «МАХЗАН-УП-АСРОР»

*Достони пиразан бо Султон Санҷар*

Пиразанеро ситаме даргирифт,  
Даст заду домани Санҷар гирифт.  
К-эй малиқ, озарми<sup>1</sup> ту кам дидаам,  
В-аз ту ҳамасола ситам дидаам.  
Шаҳнаи<sup>2</sup> масть омада дар кӯи ман,  
Зад лагаде чанд фарорӯи ман.  
Бегунаҳ аз хона ба рӯям кашид,  
Мўйкашон дар сари кӯям кашид.  
Дар ситамобод забонам ниҳод.  
Мухри ситам бар дари хонам ниҳод.  
Гуфт: «Фалон нимшаб, эй қўжпушт,<sup>3</sup>  
Бар сари кӯи ту фалонро кӣ кушт?!»  
Хонаи ман ҷуст, ки хунӣ кучост?  
Эй шаҳ, аз ин беш забуни кучост?  
Шаҳна бувад масть, ки он хун кунад,  
Арбада<sup>4</sup> бо пиразане чун кунад?  
Ратлзанон<sup>5</sup> дахли вилоят баранд,  
Пиразанонро ба чиноят баранд.  
Он кӣ дар ин зулм назар доштаст,  
Ситри<sup>6</sup> ману адли ту бардоштаст.  
Кўфта шуд синаи маҷрӯҳи ман,  
Ҳеҷ намонд аз ману аз рӯҳи ман,  
Гар надиҳӣ доди ман, эй шаҳриёр,  
Бо ту равад рӯзи шумор ин шумор.  
Доварию дод намебинамат,  
В-аз ситам озод намебинамат.  
Аз маликон қуввату ёри расад,  
Аз ту ба мо бин, ки чи хорӣ расад.  
Моли ятимон ситадан<sup>7</sup> кор нест,  
Бигзар, аз ин, одати аҳорор нест.  
Бар палаи пиразанон раҳ мазан,

<sup>1</sup>Озарм — ба мъянни инсоф.

<sup>2</sup>Шаҳна — миршаб.

<sup>3</sup>Қўжпушт — хамидалпушт.

<sup>4</sup>Арбада — бадмастӣ, бадхулқӣ.

<sup>5</sup>Ратлзанон — паймонапаймоён, майхорагон.

<sup>6</sup>Ситр — парда.

<sup>7</sup>Ситадан — гирифтан.

Шарм бидор аз палаи<sup>1</sup> пиразан.  
 Бандаиву даъвии шоҳӣ кунӣ,  
 Шоҳ най, чунки табоҳӣ кунӣ.  
 Шоҳ, ки тартиби вилоят кунад,  
 Ҳукми раият ба риоят кунад.  
 То ҳама сар бар хати фармон ниҳанд,  
 Дӯстияш дар дилу дар ҷон ниҳанд.  
 Оламеро зеру забар кардай,  
 То тӯй, охир чӣ ҳунар кардай?  
 Давлати туркон, ки баландӣ гирифт,  
 Мамлакат аз дод писанде гирифт.  
 Чунки ту бедодгарӣ парварӣ,  
 Турк най, ҳиндӯи форатгарӣ!  
 Маскани шаҳрӣ зи ту вайронা шуд,  
 Хирмани дехқон зи ту бе дона шуд.  
 Зомадани марг шуморе бикун,  
 Мерасадат даст, ҳисоре бикун.  
 Адли ту қандили шабафрӯзи туст,  
 Мӯниси фардои ту имрӯзи туст.  
 Пирзанонро ба сухан шод дор,  
 В-ин сухан аз пирзане ёд дор.  
 Даст бидор аз сари бечорагон,  
 То нахӯрӣ ё саҷи<sup>2</sup> ғамхорагон.  
 Ҷанд занӣ тир ба ҳар гӯшае?  
 Фоғилий аз тӯшай бетӯшае.  
 Фатҳи ҷаҳонро ту калид омадӣ,  
 Н-аз пайи бедод падид омадӣ...  
 Расми заифон ба ту нозиш бувад,  
 Расми ту бояд, ки навозиш бувад.  
 Гӯш ба дарюзай<sup>3</sup> анфос дор,  
 Гӯшанишине ду-серо пос дор.»  
 Санҷаре, к-иқлими Ҳурросон гирифт,  
 Кард зиён, к-ин сухан осон гирифт.  
 Дод дар ин давр барандоҳтаст,  
 Дар пари симурғ ватан соҳтаст.  
 Шарм дар ин торами азрақ<sup>4</sup> намонд,

<sup>1</sup>Пала — матои кам, ашёи ночиз, мӯи сар.

<sup>2</sup>Ё саҷ — тири пайкондор, киноя аз тири оҳи бечорагон.

<sup>3</sup>Дарюза — ба дарҳо рафта овоз додан, чизеро талабидан, касеро ё чизеро ҷустуҷӯ кардан, гадой.

<sup>4</sup>Торами азрақ — гунбади нилгун, осмони кабуд.

Об дар ин хоки муаллақ намонд.  
Хез, Низомӣ, зи ҳад афзун гирий,  
Бар дили хунобшуда хун гирий.

## **ДОСТОНИ ПИРИ ХИШТЗАН**

Дар тарафи Шом яке пир буд,  
Чун парӣ аз ҳалқ тарафгир буд.  
Пираҳани худ зи гиё бофтий,  
Хишт задӣ, рӯзи аз он ёфтӣ.  
Теғзанон чун сипар андохтанд,  
Дар лаҳад он хишт сипар соҳтанд.  
Ҳар кӣ ҷуз он хишт ниқобаш набуд,  
Гарчи гунаҳ дошт, азобаш набуд.  
Пир яке рӯз дар ин кору бор  
Кор фаропеш, дарафзуд кор.  
Омад аз он ҷо, ки қазо соз кард,  
Хубҷавоне сухан оғоз кард,  
«К-ин чӣ забунию чӣ афкандагист?  
Коҳу гил ин пешаи ҳарбандагист.  
Хез, мазан бар сипари хок тег,  
К-аз ту надоранд яке нон дарег.  
Қолаби ин хишт дар оташ фикан,  
Хишти нав аз қолаби дигар бизан.  
Чанд қулӯхе ба такаллуф<sup>1</sup> кунӣ?  
Дар гилу обе чӣ тасарруф кунӣ?  
Хештан аз ҷумлаи пирон шумор,  
Кори ҷавонон ба ҷавонон гузор».  
Пир бад-ӯ гуфт: «Ҷавонӣ макун,  
Даргузар аз кору гаронӣ макун.  
Хиштзани пешаи пирон бувад,  
Боркаши кори асирон бувад.  
Даст бад-ин пеша кашидам, ки ҳаст,  
То накашам пеши ту як рӯз даст.  
Дасткаши кас наям аз баҳри ганҷ,  
Дасткаше меҳӯрам аз дастранҷ.  
Аз пайи ин ризқ ваболам<sup>2</sup> макун,  
Гар на чунин аст, ҳалолам макун».

<sup>1</sup>Такаллуф — азоб, ранҷ.

<sup>2</sup>Вабол — саҳти, азоб.

Аз сухани пири маломатгараш  
Гирён-гирён бигузашт аз бараш.  
Пири бад-ин васф ҷаҳондида буд,  
К-аз пайи ин кор писандида буд...

**Пурсиш ва супориш**

1. Низомии Ганҷавӣ бештар дар қадом жанри адабӣ эҷод кардааст?
  2. «Ҳамса» чист? Асарҳои «Ҳамса»-и Низомии Ганҷавиро номбар кунед.
  3. «Достони пиразан бо Султон Санҷар»-ро хонед. Бигӯед, ки аз гуфтаҳои пиразан чӣ фаҳмидед?
  4. Шоир бо байти зерин чӣ гуфтан меҳоҳад?
- «Бандаиву даъвии шоҳӣ кунӣ,  
Шоҳ наӣ, ҷонки табоҳӣ кунӣ».*
5. Шоҳ аз гуфтаҳои пиразан ба чӣ хулоса омад?
  6. Дар достони мазкур сухан дар бораи шоҳи қадом мамлакат меравад?
  7. Дар «Достони пири хиштзан» ҷавон ба пири хиштзан бо қадом суханон муроҷиат мекунад?
  8. Байтҳоеро, ки дар он ҷавоби пир омадааст, муайян карда, мустақилона таҳлил кунед.

**Достони  
«Хусрав ва Ширин»**

Достони мазкур соли 1184 мелодӣ навишта шудааст:

Гузашта понсаду панҷоҳу сӣ сол,  
Назад бар хатти хубон кас ҷунин хол.

Воқеаҳои достон дар Эрони қадим ва Арманистон мегузаранд. Достони «Хусрав ва Ширин» асари ишқӣ буда, хислатҳои барҷастаи одамиро таҷассум мекунад. Мувофиқи мазмуни он бо тарбияи Хусрави Парвез ном писари подшоҳи Сосонихо ҷанд доя машғул мешавад. Аз шашсолагӣ омӯзгор тарбияи ўро ба ўҳда гирифта, илми адаб ва ҳарб, ҳисобу фалсафаро ёд мегирад. Дар ҳаждаҳсолагӣ ҷавони зирақу часур ва далеру боақл мешавад.

Баъд аз таҳсили илмҳо ў бо маишат ва сайру гашт машғул гардид. Хусрав Шопур ном надими ҷаҳондидае дошт.

Надиме хос будаш ном Шопур,  
 Чаҳон гашта зи Мағриб то Лаҳовур.  
 Зи наққоши ба Монӣ мужда дода,  
 Ба рассомӣ— дар Үқлидас ёд кушода.

Боре ў ба Хусрав нақл мекунад, ки дар мулки Арман шоҳзане ҳаст, ки Ширин ном духтари додараш дар ҳусну ҷамол нотакрор аст.

Маҳ аз хубеш худро хол хонда,  
 Шаб аз холаш китоби фол хонда...  
 Рухаш насрину бӯяш низ насрин,  
 Лабаш ширину номаш низ Ширин.

Аз ин нақли Шопур Хусрав ба Ширин ғоибона ошиқ мешавад ва сабру қарорро аз даст дода, сўйи Арманистон мешитобад.

Шопур ба Арманистон рафта, чойи иқомати Ширинро пайдо мекунад ва сурати Хусравро кашида, ба дарахти сари роҳи Ширин часпонида мемонад. Вақти аз шикор бозгаштан ҷашми Ширин ба расм меафтад. Канизакон бо гумони он ки мабодо Ширин суратро дид, ошиқ шуда намонад, манзили худро дигар мекунанд. Шопур манзили нави онҳоро ёфта, боз ҳамон кори худро тақрор мекунад. Духтарон боз суратро нест карда, ҳамроҳи малика чойи дигар мекӯчанд. Сурат боз пайдо мешавад. Ширин ин дафъя мафтуни тамошои сурат шуда, илоҷе мечӯяд, ки шахси дар сурат бударо ёбад ва сирри онро фаҳмад. Ниҳоят, Шопур худро нишон дода, ки будани Хусрав ва ошиқи ғоибонаи Ширин будани ўро гуфта медиҳад. Бо маслиҳати Шопур Ширин аммааш — Мехинбонуро партофта, барои дидани Хусрав мешитобад.

Хусрав дар ин миён тангаи пӯлодин сикка зада буд. Аз ин падараш огоҳ шуда, ўро ҷазо додани мешавад. Хусрав сўйи мулки Арман роҳ ба гурез мениҳад. Дар роҳ Хусрав Ширинро ноҳост ҳангоми оббозӣ дид мемонад. Вале онҳо ҳамдигарро намешиносанд. Ширин ба Мадоин мерасаду Хусрав ба Арманистон.

Хусрав аз ба Мадоин рафтани Ширин огоҳ меёбад ва Шопурро барои овардани ўро мефиристонад. Ногоҳ хабар меояд, ки падари ўро куштаанд. Хусрав боз Ширинро на-

дида, худ низ ба Мадоин мегардад ва ба тахти падар мешинад. Ў подшоҳиро бо адолат ва инсоф оғоз мекунад. Вале, дере нагузашта, бо ишрат машгул шуда, Ширино низ аз хотир мебарорад.

Яке аз муҳолифони падари ў Баҳроми Чӯбина ба муқобили Хусрав исён мебардорад. Хусрав ба Арманистон мегурезад ва дар яке аз шикоргоҳо бо Ширин боз вомехӯрад.

Аммаи Ширин ўро огоҳ мекунад, ки хушёр бошад ва аввал он ҷавонро санчида бинад. Ширин розӣ мешавад. Боре дар сабзазори шикоргоҳ шерене ба онҳо ҳамла меорад. Хусрав онро зада пӯст меканад. Ширин ба Хусрав шарт мегузорад, ки аввал тахти падарашро гирад, сонӣ ба висоли ў мерасад. Хусрав барои иҷрои шарт сўйи Рум меравад. Подшоҳи Рум духтарашро ба занӣ дода, бо лашкари зиёде ўро гусел мекунад. Хусрав тахти худро аз дасти Баҳроми Чӯбина кашида мегирад.

Дар ин миён аммаи Ширин Мөҳинбону аз олам ҷашм мепӯшад. Ширин шоҳигарии Арманро ба даст мегирад.

Чу бар Ширин муқаррар гашт шоҳӣ,  
Фурӯғи мулк бар маҳ шуд зи моҳӣ.  
Ба инсофаш раият шод гаштанд,  
Ҳама зиндониён озод гаштанд.  
Зи мазлумони олам ҷавр бардошт,  
Ҳама оини ҷавр аз давр бардошт.  
Зи ҳар дарвозае бардошт боче,  
Наҷуст аз ҳеч деҳқоне хироҷе.  
Мусаллам кард шаҳру русторо,  
Ки беҳтар дошт аз дунё дуоро.  
Зи адлаш боз бо тежу шуда хеш,  
Ба як ҷо об ҳўрда гург бо меш...  
Дар он як сол, к-ӯ фармондехӣ кард,  
На мурғе, балки мӯреро наёзард.

Ширин дар гами ҳичрони Хусрав дармонашро аз даст медиҳад. Ў таҳтро байд аз як сол ба мавлое супурда, сўйи Мадоин раҳсипор мешавад.

Вале, Хусрав аз тарси занаш ба назди Ширин намеояд. Ширин дар беруни шаҳр дар қасре чой мегирад, ки хушку

беоб буд. Ў ба гайр аз шири гўсфандон гизои дигаре на-  
мехўрд.

Аз ин огоҳ ёфта, Шопур маслиҳат медиҳад, ки Фарҳо-  
ди Кўҳканро оваранд.

Даромад Кўҳкан монанди кўхе,  
К-аз ў омад халоикро шукӯхе.  
Чу як пил аз ситабрию баландӣ,  
Ба миқдори ду пилаш зўрманди.

Ба Фарҳод супориш медиҳанд, ки аз кўҳҳои баланд ба  
қаср чўй гузаронад, то ин ки шир бо ин чўйи сангин ба  
қасри Ширин ҷорӣ шавад.

Чунон тартиб кард аз санг чўе,  
Ки дар дарзаш намегунцид мӯе.  
Агар сад кўҳ бояд қанд пўлод,  
Забун бошад ба дасти одамизод.

Дар ин миён хабари марги Баҳроми Чўбина меояд. Ҳусрав  
ба ин муносибат базми бошукухе меорояд. Баъди базм аз  
занаш хоҳиш мекунад, ки Ширинро орад. Вале зани ў, ки  
Марям ном дошт, хоҳиши ўро қатъиян рад мекунад.

Ҳусрав ба Шопур фармон медиҳад, ки Ширинро пин-  
ҳонӣ оранд. Вале Ширин ин таклифро ба худ таҳқиқир шу-  
морида розӣ намешавад.

Фарҳоди кўҳкан ошиқи шайдои Ширин мегардад. Вай  
дар муддати як моҳ чўйро қанда, дар охири он ҳавз месо-  
зад. Ширин аз кори Фарҳод хурсанд шуда, ба ў гавҳари  
шабчарог туҳфа мекунад. Фарҳод онро таги пойи Ширин  
партофта сўйи саҳро роҳ пеш мегирад. Ў дар гирди қасри  
Ширин шабро рӯз карда мегардад.

Аз ишқи Фарҳод Ҳусрав огоҳи ёфта, бо алами рашк  
Фарҳодро бо зару зевар розӣ карданӣ мешавад, ки аз му-  
ҳаббати худ даст қашад. Фарҳод рад мекунад. Муқоламаи  
онҳо чунин ранг мегирад:

Нахустин бор гуфташ: «К-аз кучой?»  
Бигуфт: «Аз дори мулки ошной!».  
Бигуфт: «Он чо ба санъат дар чи кўшанд?»  
Бигуфт: «Андӯҳ ҳаранду чон фурӯшанд».

Бигуфто: «Чонфурӯши аз адаб нест».  
Бигуфт: «Аз ишқбозон ин ачаб нест».  
Бигуфт: «Аз дил шудӣ ошиқ бад-ин сон?»  
Бигуфт: «Аз дил ту мегуй, ман аз ҷон».  
Бигуфто: «Ишқи Ширин бар ту чун аст?»  
Бигуфт: «Аз ҷони ширинам фузун аст!...»  
Бигуфто: «Дил зи меҳраш кай қунӣ пок?»  
Бигуфт: «Он гаҳ, ки бошам хуфта дар хок...»  
Бигуфт: «Аз дил ҷудо қун ишқи Ширин».  
Бигуфто: «Чун зиям бе ҷони ширина?»  
Бигуфт: «Ӯ они ман шуд, з-ӯ макун ёд».  
Бигуфт: «Ин кай қунад бечора Фарҳод?»  
Бигуфт: «Ар ман қунам дар вай нигоҳе?»  
Бигуфт: «Оғоқро сӯзам ба оҳе!»  
Чу очиз гашт Ҳусрав дар ҷавобаш,  
Наёмад беш пурсидан савобаш.  
Ба ёрон гуфт, к-аз ҳокију оби,  
Надидам кас бад-ин ҳозирҷавоби.

Пас, Ҳусрав ҳиларо пеш гирифта ба Фарҳод вაъда мебиҳад, ки агар аз қӯҳи Бесутун роҳ қушояд, ба ӯ Ширинаро ҳоҳад дод. Фарҳод ба кор оғоз мекунад. Дар дили қӯҳ болои сангҳоро сурати Ширинаро мекашад. Ин кори ӯ ба ҳама ҷо овоза мешавад. Рӯзе Ширина ба дидани ӯ меравад, вале аспаш дар роҳ ба беморӣ гирифткор мешавад. Фарҳод Ширинаро рӯйи даст бардошта, то ба қасраш бурда мерасонад. Аз ин рафткор Ҳусрав ҳабар ёфта, ба ӯ бардуруғ ҳабар мерасонад, ки Ширина мурд. Фарҳод ин ҳабарро шунида ҷон медиҳад. Ширина бо ашкони шашқатор Фарҳодро ба ҳок месупорад. Ҳусрав ба Ширина номаи таъзияти кинояномез мефиристад.

Дар ин ҳангом зани Ҳусрав Марям низ аз олам ҷашм мепӯшад. Ба хотири Ҳусрав боз Ширина меояд. Ширина ба ӯ мактуби таънаомезе менависад. Ҳусрав аз мактуби Ширина ранцида, ба ҷустуҷӯи ёри дигар меафтад. Ӯ Шакар ном дуҳтари зебои исфаҳониро ба занӣ мегирад. Вале ишқи Ширина ҳамеша ба дилаш ғулгула меандохт.

Дар охир Ҳусрав ва Ширина ба васли ҳамдигар муюссар мешаванд. Мамлакат бо адлу инсоф машҳур мешавад.

Вале, Ҳусрав аз Марям писаре дошт бо номи Шерӯя. Ин писар аз нӯҳсолагиаш ба модарандари худ Ширина ошиқ

мешавад. Ў падарашро күшта, Ширина ба занй меҳоҳад. Ширин дар назди ў се шарт мегузорад. Ин шартҳоро Шерўя ичро мекунад, vale Ширин ба сари қабри шавҳарашибомада худро бо ханҷар зада мекушад.

Ширин дар достон ҳамчун зани боақлу ботадбир, сиёсатмадор, дорои хислатҳои неки инсонӣ тасвир ёфтааст. Қобили қайд аст, ки тавассути афкори худ Ширин Ҳусравро низ тарбия менамояд. Аз ин лиҳоз, симои Ширин тимсоли занони соҳибтадбир ва сиёсатмадор аст.

Низомӣ Ҳусравро дар ибтидо ҳамчун шахси айшпараст ва нисбат ба кори халқ бепарво нишон додааст. Натиҷаи ин гуна беаҳамияти буд, ки ў тоҷу таҳти худро аз даст медиҳад ва маҳз бо тақозои Ширин ва поғишориҳои ўаз сари нав подшоҳи кишвар мешавад. Дар роҳи расидан ба висоли Ширин бо ҳама воситаҳо мубориза мебарад, ҳатто ба қатл расонидани Фарҳод низ барои вай гаронӣ намекунад. Аз ҷинояти ў сари мӯе андеша намекунад. Ҳусрав дар роҳи ба даст овардани истиқтолияти кишвари худ на ба халқ, балки ба подшоҳи Рум муроҷиат мекунад ва бо ин сабаб вобастагии худро ба давлати Рум ба вучуд меорад. Ба занӣ гирифтани Марям, тавлиди Шерӯя ва оқибат падарро ба қатл расонидани ўаз мукофоти амал барои Ҳусрав аст. Ин достон аҳамияти бузурги ахлоқӣ ва тарбиявӣ дорад.

Низомии Ганҷавӣ ба нерӯи шеър ва сухан боварии та мом дошт. Бо шеъри худ ў ба муқобили иллатҳои замона, яъне нобаробарии иҷтимоӣ, ҷабру зулм, бесаводӣ баромад кардааст. Дар шеъри ў бухлу ҳасад, фиребгарӣ ва дурӯғгӯй, ваъдаҳилофӣ, ҳаромкорӣ, худписандӣ барин фазилатҳои бади инсонӣ танқид ва таҳқиқир шудаанд. Худи ў ба шеърҳояш чунин баҳо додааст:

Тег зи алмоси забон соҳтам,  
Ҳар кӣ пас омад, сараш андоҳтам.  
Теги Низомӣ, ки сарандоз шуд,  
Кунд нашуд, гарчи куҳансоз шуд.

Теги суханони Низомӣ то ба имрӯз қунд нашудааст. Он ба нафъи инсоният, барои ҳифозати покии ахлоқ ва олами нафосат хизмат мекунад. Бинобар ин шеъри ўро на танҳо дар Шарқ, балки дар тамоми ҷаҳон мардуми налож-

ҳои гуногун мутолиа мекунанд, аз ҳикматҳои пурмагзи он баҳра мебардоранд. Асарҳои ў ба забонҳои гуногун, аз ҷумла ба туркӣ, ўзбекӣ, русӣ, озарбойҷонӣ, арабӣ, гурҷӣ, арманиӣ, ҷопонӣ, англисӣ тарҷума шудаанд.

Баъд аз сари Низомии Ганҷавӣ анъанаи хамсанависиро намояндагони гуногуни адабиёти ҳинд, араб ва турк низ идома доданд. Пайрави аввалини хамсанависӣ Амир Ҳусрави Деҳлавӣ ба шумор меравад, ки дар пайравӣ ба «Ҳамса»-и Низомии Ганҷавӣ достони «Ширин ва Ҳусрав»-ро навиштааст. Ҳотифӣ, Самад Вургун, Нозим Ҳикмат аз ҷумлаи пайравони Низомии Ганҷавӣ мебошанд.

Дар асрҳои минбаъда дар мавзӯи ишқи Ҳусрав ва Ширин ва Фарҳоду Ширин достонҳои зиёде ба табъ расидаанд. Дар адабиёти туркизабон низ дар пайравӣ ба «Ҳамса» Алишер Навоӣ, дар пайравӣ ба достонҳои алоҳидаи ў Қутб, Фузули, Андалеб эҷод кардаанд. Ин гуна пайравони адабиро дар адабиётшиносӣ назирасанаро ё ҷавобнависӣ мегӯянд.

Низомӣ ба тарбияи ҷавонон аҳамияти беандоза мебод. Дар шеърҳояш фаро гирифтани илму дониш ва қасбу ҳунаарро талқин мекард. Аз ҷумла, ў чунин панд мемдиҳад:

Чу дарё бармазан мавҷе, ки дорӣ,  
Мапар болотар аз авҷе, ки дорӣ.  
Ба қадри шуғли худ бояд задан лоф,  
Ки зардӯзи надонад бурёбоф.


### Пурсиш ва супориш

1. Қаҳрамонҳои асосии достони «Ҳусрав ва Ширин» киҳоянд?
2. Симои қадом қаҳрамони асар дорои хислатҳои зерин аст:  
зебогии сурат ва сират, покӣ, садоқату вафодорӣ нисбат ба маҳбуб, дурандешӣ.
3. Дар симои қадом қаҳрамони асар чунин хислатҳо намоён мешаванд: кӯтоҳандешӣ, бетадбири, сустиродагӣ, бевафой нисбат ба маҳбуба.
4. Шоир бо суханони «дар дарзаш намегунцид мӯе» чиро дар назар дорад?
5. Теги суханони Низомӣ ба чӣ нигаронида шудааст?
6. Дар бораи аҳамияти «Ҳамса» ва мавқеи он дар ашъори шоирони Шарқ нақл кунед.

## АМИР ХУСРАВИ ДЕҲЛАВӢ (1253 — 1325)

Ноз аз илму ҳунар бояд,  
на аз аслу насаб,  
Гарчи беасл аст олим, ҳам  
ба гавҳар бартар аст.

*Рашидии Самарқандӣ*



**Я**минуддин Абулҳасан Амир Хусрав ибни Амир Сайфиддин Маҳмуди Деҳлавӣ дар шаҳрчай Патёл, ки онро Муъминобод низ меғуфтанд, таваллуд шудааст. Ин шаҳрча дар соҳили дарёи Ганг, ки аз Деҳли на он қадар дур аст, воқеъ буд.

Амир Хусрав давраи шуҳрат ва камолоти худро дар Деҳли гузаронида, таҳаллуси Деҳлавиро гирифтааст. Падари Амир Хусрав аслан аз қабилаи туркони Кеш буда, ҳанӯз дар овони бачагии Яминуддин дар яке аз муҳорибаҳо ҳалок гардидааст. Модари Хусрави Деҳлавӣ, ки аз аҳли Ҳинд буд, низ барвақт аз олам ҷашм мепӯшад. Амир Хусравро бобоҷаш ба тарбия гирифта, дар мактаб ва мадраса хонондааст. Дар мадраса ў дониши қомусӣ гирифта, аз адабиёт, илми ҳарб, мусиқӣ ва ҳаттотӣ воқиф мегардад.

Амир Хусрави Деҳлавӣ аз сермаҳсултарин шоирони форс-тоҷик ба шумор меравад. Хусрав аз 7—8 солагӣ ба шеъргӯй оғоз намуда, аллакай дар синни 12-солагӣ шеърҳои пухта гуфтааст. Дар шеърҳои аввалинаш Султонӣ таҳаллус доштааст. Ў на танҳо ба забони форсӣ, балки дар айни ҳол ба забони ҳиндӣ низ асар эҷод кардааст. Дар забони форсӣ Хусрави Деҳлавӣ ҳам бо назм ва ҳам бо наср таълифот дорад ва то замони мо аз ў осори зиёд омада расидааст. Худи Амир Хусрав осорашро аз чорсад ҳазор байт бештар, аз панҷсад ҳазор байт камтар муайян кардааст. Дар замони ҳукмронии шоҳзодагони темурӣ қӯшиш на-

муданд, ки тамоми осори Амир Хусрави Дехлавиро чамъ кунанд, аммо пас аз ҷамъоварӣ боз нусхае аз девони ашъорашро пайдо карданд, ки аксари газалу қасоиди он нав буд, пас ба ин натиҷа расиданд, ки ҳамаи эҷодиёти Хусравро дар як ҷо ҷамъ намудан кори номумкин аст.

Дертар баъди пурра азхуд намудани забону адабиёти араб, шинос шудан бо қиссаву афсонаҳои ҳиндӣ, забони мардуми маҳаллий ва эҷоди шеър дар пайравӣ бо бузургтарин намояндагони адабиёти форсу тоҷик ў дар бистсолагӣ чун олим ва шоир шуҳрат бароварда, ба хизмати дарбор кашида мешавад. Гарчанде аҳволи моддии ў дар дарбор беҳтар шуда бошад ҳам, лекин ҷангӯ ҷидолҳои шоҳон ва истисмори феодалий, зиёд шудани андоз, ривоҷи судхӯрӣ ба эҷодиёти ў бетаъсир намондааст. Дар ҷангӯ зидди муғулҳо Амир Хусрави Дехлавӣ асир афтида, баъди азобу шиканчаҳои зиёд ба шаҳрҷаи Патёли худ бозмегардад. Дертар ў боз ба хизмати дарбор баргашта, зиёда аз панҷоҳ сол хизмат мекунад.

Амир Хусрав аз синни ҳаштсолагӣ ба шеъргӯй оғоз кардааст. Далели ин суханҳо воқеаи ачибе мебошад, ки ҳангоми туғулияти Амир Хусрав рӯй додааст. «Дар ҳангоми туғулияти шогирд рӯзе аз истеъдоди шоирии ў устод пеши меҳмонони худ таъриф мекунад. Ҳозирон таърифи ўро муболига мешуморанд. Устод дар сари даъвои худ меистад. Хоҷа Изудаддин дар гуфтани шеър имтиҳон мекунад ва ба ў ҷаҳор қалимаи ба ҳам номарбут — «мӯ», «байза», «тир» ва «харбуза»-ро медиҳад, ки бадоҳатан бо истифодай онҳо шеър созад. Амир Хусрав филфавр мегӯяд:

Ҳар мӯ, ки ба зулфи сияҳи он санам аст,  
Сад байзай анбарин дар он мӯй зам аст.  
Чун тир дон, мадон рост дилашро, зоро  
Чун харбуза дандон-ш даруни шикам аст.

Ҳозирон ангушти ҳайрат мегазанд, зоро гӯяндаи шеър аз ҳашт сол беш надошт».

Ҳамин тавр, шоир аз оғози қӯдакӣ то ба синни 72-солагӣ эҷод кардааст. Ў оилаи хубе дошта, серфарзанд будааст. Барои фарзандони худ панду насиҳатҳои зиёде навиштааст. Аз ҷумла, ҷунин овардааст:

Дарахте шав, ки аз худ мева резад,  
На мева, к-аз дараҳташ ном хездад.

### Мероси адабӣ

Амир Хусрави Дехлави шеърҳои зиёди ошиқона ва орифона эҷод кардааст. Ў маснавию қасида ва ғазалҳои зиёде низ дорад. Асарҳои ўро ҳамчун маҳсули синну соли муайян ба чунин тартиб ҷой додан мумкин аст:

**«Туҳфат-ус-сигар»** — дар синни 15—19 солагӣ навиштааст.

**«Васат-ул-ҳаёт»** — дар синни 19—33 солагӣ навишта шудааст.

**«Фуррат-ул-камол»** — дар 34—40 солагӣ эҷод шудааст.

**«Бақият-ун-нақия»** то 65 солагии ў иншо шуда, **«Ниҳоят-ул-камол»** ашъори солҳои охири зиндагонии шоирро дар бар мегирад. Агар Амир Хусрав 72 сол умр дида бoshад, эҷодиёти ў 60 соли умрашро фаро гирифтааст. Худи Амир Хусрав дар ин бора чунин шаҳодат медиҳад: *«дар он сигар син, ки дандон меафтод, сухан меғуфтам ва гавҳар аз даҳонам мерехт»*. Яъне ў пеш аз даҳсолагӣ ба шеъргӯй оғоз карданашро баён кардааст.

Амир Хусрав дар пайравӣ ба Низомӣ асари панҷгона ё **«Ҳамса»** низ навиштааст, ки аз панҷ достон иборат аст: **«Матлаъ-ул-анвор»**, **«Ширин ва Хусрав»**, **«Мачнун ва Лайли»**, **«Ойинаи Искандарӣ»** ва **«Ҳашт биҳишт»**.

Шеърҳои ў дар шакли қасида, ғазал, рубой, қитъа ва тарҷеъбанӣ эҷод шудаанд. Махсусан, Амир Хусрав дар инкишофи ғазал саҳми калон дорад. Ғазалҳояшро бо сӯзи дил ва шавқу рағбати том иншо кардааст. Дар онҳо истиораву ташбеҳу тазод ҷаззобияту дилнишинӣ ато кардаанд.

Яке аз асарҳои машҳур, ки низ ба Амир Хусрави Дехлави нисбат дода шудааст, **«Қиссаи чор дарвеш»** мебошад. Ин китоб бо унвони **«Китоби чаҳор дарвеш»** ва **«Қиссаи чаҳор дарвеши форсӣ»** маъруф аст. Муаллифони феҳристҳо, дар ҳақиқат, ба қалами Хусрави Дехлави тааллуқ доштани онро зикр накардаанд, вале дар ҳангоми тавсифи нусхаҳои **«Қиссаи чор дарвеши форсӣ»** қайд кардаанд, ки

онро ба Хусрав нисбат медиҳанд. Инчунин дар муқаддимаи китоб гуфта мешавад, ки гӯё асари мазкурро Хусрави Дехлавӣ дар ҳангоми бемор будани муршиди худ Низомуддин Авлиё таълиф менамуд ва ба ў меҳонд. Низомуддин сиҳат шуда, ин дуо менамудааст, ки «Ё раб, ҳар кас, ки ин қиссанро бихонад ё бишнавад, аз иллати амроз на-  
чот ёбад».

Осори адабии пурарзиш ва гуногуншаклу муҳталифмазмуни Амир Хусрави Дехлавӣ боиси барқарор гардидани пояи адабиёти форсизабони Ҳиндустон ва боз ҳам бештар инкишоф ёфтани он гардидааст. Ў дар инкишофи адабиёти ҳалқҳои Шибҳи Қораи Ҳинд ҳиссаи калон гузашта, аз ҷиҳати мавзӯй ва шаклу услуг ба адабиёти форсизабони он диёр тозагиҳои зиёде ворид кардааст.

Навовариҳои ў дар қитъа, рубой, тарҷеъанду таркибанд равшан ба назар мерасад. Ў нахустин шоирест, ки дар шакли рубой «Шаҳрошӯб» гуфтааст.

Шаҳрошӯбҳои ў мазмuni васфи дошта, дар таърифи аҳли касбу ҳунар суруда шудаанд. Яке аз шаҳрошӯбҳои ў, ки ба кафшгар бахшида шудааст, чунин мазмун дорад:

Эй кафшгар, аз ман дилу дин хост макун,  
Маҳро зи чамоли хеш дар кост макун.  
Бар кафш занӣ дирафшу чонам дӯзи,  
Чон мебиравад, ту кафшро рост макун.

Навпардозии дигари ў дар рубоии мустазоду муаммодор, инчунин мустаҳкам намудани робитай мантиқии байтҳои рубой зоҳир гаштааст. Адабиётшиноси ҳинд Шибллии Нуъмонӣ таъкид менамояд, ки Амир Хусрави Дехлавӣ муҳтареи<sup>1</sup> ҳафт санъати нави бадеӣ будааст. Дар осори ў нахустин унсурҳои сабки ҳиндӣ ба назар мерасад. Нуғузи эҷодиёти ў дар инкишофи адабиёти форсӣ-тоҷикӣ то андозае бузург аст, ки бидуни омӯзиши эҷодиёти ў баъзе падидаҳои адабии таърихи адабиёти моро дарк намудан имконнопазир аст.

Адабиётшиносони зиёде дар ҳаққи Хусрави Дехлавӣ фикрҳои худро иброз намудаанд. Яке аз онҳо муҳаққики

<sup>1</sup> *Муҳтареъ* — созмондиҳанда, ихтироъкунанда.

Хинд Шиблии Нуъмонӣ доир ба манзалати Амир Ҳусрав нигоштааст: «Фирдавсӣ, Саъдӣ, Анварӣ, Ҳофиз, Урфи, Назирӣ, бешубҳа ҳомии иқлими сухананд, лекин ҳудуди ҳукумати ҳар як аз онҳо маҳдуд ба иқлими хос буда ва аз он таҷовуз намекунанд. Фирдавсӣ аз маснавӣ чилавтар наметавонад биравад, Саъдӣ даст ба қасида натавонад зад, Анварӣ ба маснавӣ ва газал ошно нест, Ҳофиз, Урфи, Назирӣ аз доираи газал наметавонанд қадаме ба хориҷ бардоранд, лекин дар ҷаҳонгирии Ҳусрав газал, маснавӣ, қасида, рубой ҳамагӣ дохил мебошанд».

Пайваста бо ин суханон Амир Ҳусрав дар саросари ҷаҳон бо номи Саъдии Ҳинд низ шуҳрат пайдо кардааст. Чунки қисми зиёди шеърҳои ў дар пайравӣ ба шеърҳои Саъдӣ иншо шуда, панду андарзӣ мебошанд.

## ҒАЗАЛҲО

Чи доғҳост, ки бар синаи фигорам нест,  
Чи дардҳост, ки дар ҷони бекарорам нест.

Дилам зи қушиш хун гашту коми дил нарасид,  
Чи суд мекунад қушиш, чу баҳт ёрам нест.

Ба хоки кӯй бисозам, чу хосони дӯст наям,  
Бар остона бимирам, чу беш борам нест.

Хушам ба давлати хорию мулки танҳоӣ,  
Ки илтифот касеро ба рӯзгорам нест.

Нафас ба охирам омад, аз он даҳон сухане,  
Ки баҳри кӯйи адам ҳеч ёдгорам нест.

Маломаташ расад аз хунам, ин ҳамекушадам,  
В-агарна бим зи шамшери обдорам нест.

Зи баски дар дили Ҳусрав саворияш биншаст,  
Ба умр ба як нафасе низ бегуборам нест.

\* \* \*

Дили моро зи дasti фам амон нест,  
Нишони шодмонй дар ҷаҳон нест.

Ҷаҳон пурошнову ман ба фам гарқ,  
Магар дарёи меҳнатро карон нест?!

Агар кас як замон дар умр хуш буд,  
Маро андар ҳама умр он замон нест,

Фалакро даъвии меҳр аст, лекин  
Гувоҳӣ медиҳад дил, к-он гумон нест.

\* \* \*

Фам маҳӯр, эй дил, ки боз айёми шодӣ ҳам расад,  
Ҳар кучо дардест, онро оқибат марҳам расад.

Дар миёни одамию он чӣ мақсуди вай аст,  
Гар бувад садсола раҳ, чун вақт шуд, як дам расад.

Гову харро аз ғаму шодии олам баҳра нест,  
Хос баҳри одам аст, ар шодию ар ғам расад.

Нисбати Одам дуруст он гаҳ шавад бо одамӣ,  
К-он чӣ бар Одам расад, он бар бани Одам расад.

### Пурсиш ва супориш

1. Амир Хусрав шеъргуиро аз қадом вақт оғоз кардааст?
2. Асарҳои Амир Хусрави Дехлавиро номбар қунед. Онҳоро аз рӯйи қадом ҳусусиятҳояшон тақсим кардаанд?
3. Шеърҳои Амир Хусрав дар қадом шакл эҷод шудаанд?
4. Чаро шоир мегӯяд, ки «Дилам зи қӯшиш хун гашту коми дил нарасид, Ҷи суд мекунад қӯшиш, чу баҳт ёрам нест». Ў бо қадом суханонаш сабабҳои руҳафтодагиашро баён кардааст?
5. Аз ғазалҳои шоир байтеро пайдо қунед, ки дар он сухан дар бораи ба ҳар дард вуҷуд доштани марҳам меравад.
6. Оё Шумо низ бадоҳатан шеър гуфта метавонед? Машқ карда бинед.

## НАМУНА АЗ ОСОР

**Яке аз достонҳои машҳури Амир Хусрави Деҳлавӣ «Дувалронӣ ва Ҳизрхон» мебошад, ки соли 1306 таълиф ёфтааст. Ин асар дар бораи фоҷиаи ишқи мусулмонписар Ҳизрхон ва духтари зебои ҳинду Дувалронӣ сухан мекунад. Мувофиқи мазмуни достон Ҳизрхон писари султон буда, Дувалронӣ духтари оддии ба асир афтода мебошад.**

Амир Хусрав дар асари мазкури худ бузургии ишқ ва пойдории онро ба риштаи тасвир кашида, дар баробари ин нобаробариҳои иҷтимоии вуҷуддоштаро танқид мекунад. Бо ин асар Амир Хусрав ғояи ягонагии ҳиндуҳо ва мусулмононро тарғиб намуда, дӯстӣ ва иттифоқи пайравони ойину мазҳабҳои гуногунро дастгирӣ мекунад.

Дар достони «Дувалронӣ ва Ҳизрхон» духтари ҳинду ва мусулмонписар ойину мазҳабро як сӯ гузашта, ишқи худро аз ҳама боло мегузоранд. Вале ишқи онҳо ба тарзи фоҷиа ба фарҷом мерасад.

Амир Хусрав дар бораи ҳусну малоҳати духтарони ҳинду, матоъҳо, табиати зебо ва хониши мурғони вай бо шавқу ҳавас сухан карда, образи қаҳрамонҳои асосии худ Дувалронӣ ва Ҳизрхонро моҳирона ба риштаи тасвир кашидааст.

### **ИТОБНОМАИ ДУВАЛРОНӢ БА ҲИЗРХОН**

*(Порча аз достон)*

Пас аз дебочаи номи Илоҳӣ,  
Ки орояд сапедиу сиёҳӣ;  
Зи андӯҳи ҷудоӣ қисса ронда,  
Ба рӯйи нома хуни дил фишонда.  
Ба нӯки хома хорида сари реш,

Чигарҳо рехта берун зи ҳад беш,  
 Ки эй ёри вафодори ҷафокор,  
 Ҷафо бо ман, вафоят бо дигар ёр.  
 Ҷафое, к-аз ваям шуд банди ҷон суст,  
 Вафои умр медонам чу аз туст.  
 Ту бо ёри дигар гашта вафокӯш,  
 Ҳаёлат аз вафо бо ман ҳамоғӯш.  
 Вафоро гар намедонӣ шуморе,  
 Биёмӯз аз ҳаёли хеш боре.  
 Вале бо ман ту кай пайванд ҳоҳӣ?  
 Ки ҳам шоҳиву ҳам фарзанди шоҳӣ.  
 На зуд ояд ба сухбат сарфарозе,  
 На дар дом афтад осон шоҳбозе.  
 Ману шабҳову фарёди ҷигарсӯз,  
 Шаби худро зи оҳи худ кунам рӯз.  
 На шомамро ҷароғи ошнойӣ,  
 На субҳамро умеди равшанойӣ.  
 На давлат соя андозад бар ин мӯр,  
 На он бозу, ки бо давлат кунам зӯр.  
 Ту дар бурчи шараф, ман дар ваболат,  
 Ту дар хоби хушу ман дар ҳаёлат.  
 Ту шабҳо рӯ ниҳӣ бар рӯйи гулғом,  
 Маро бистар магелон зери андом.  
 Туро дар оинарӯён назар тез,  
 Маро оина дидан низ парҳез.  
 Туро сад сурмакаш ҳар шаб дар оғӯш,  
 Маро худ сурма аз нарғис фаромӯш.  
 Ту ҷавгон баркаший гаҳ сабзу гаҳ зард,  
 Наёрам ман ба абрӯ васмае кард.  
 Ту ҳар ҷониб камандандоз бар сайд,  
 Маро по аз каманди хеш дар қайд.  
 Ту дар маҷлис нишинӣ шоду хуррам,  
 Ман андар кунчи деворе ҳӯрам ғам.  
 Ту дар бӯстон, гулу гулзор дар пеш,  
 Маро дар баставу девор дар пеш.  
 Ту хуш май меҳӯрӣ бо бахти муқбил,  
 Ҳӯрам ман ҳам, вале хунобаи дил.  
 Ба бонги ҷангӣ най ту маҷлисорӣ,  
 Ман андар базми ғам ноланда чун ной.

Амир Хусрави Дәҳлави бо эчодиёти худ обрўю эътибори адабиёти форс-точикро дар Ҳиндустон баланд бардоштааст. Ба туфайли эчодиёти доманадор ва забардасти ин шоир дар замони ў ва дертар шоирони ҳинду ё урду низ ба забони форсӣ-дарӣ рӯй оварда, шеър эчод мекарданд. Дар натиҷа, дар адабиёти форс-точик сабки ҳинди ба миён омада, дар оянда рушду камол меёбад, ки он низ яке аз натиҷаҳои беҳтарини омезиши фарҳангги ду миллат мебошад.

Имрӯз низ боиси ифтихор аст, ки доираи адабӣ ҳам дар Ҳиндустон, ҳам дар Покистон ба забони форсӣ-дарӣ амал мекунад. Амир Хусрави Дәҳлавиро дар ҳақиқат, появузори адабиёти форсу тоҷик дар Ҳиндустон номидан мумкин аст. Чуноне ки худи шоир суханро ёдгори ҷовидон ҳисобида чунин гуфтааст:

Накӯтар чиз андар шеър ном аст,  
Ки монӣ зинда з-ин нақши сиёҳӣ.  
Тани Хусрав бимирад, ин яқин аст,  
Вале Хусрав намирад ҳеҷ гоҳе.

### Пурсиш ва супориш

1. Дар бораи мазмуни достони «Дувалронӣ ва Ҳизрҳон» нақл кунед.
2. Дар достон дўстии қадом ҳалқҳо тараннум карда мешавад?
3. Аз қадом байтҳои достони «Дувалронӣ ва Ҳизрҳон» муайян кардан мумкин аст, ки Ҳизрҳон писари шоҳ аст.
4. Бо байти «Ту шабҳо рӯ ниҳӣ бар рӯйи гулғом, Маро бистар магелон зери андом» Дувалронӣ чи гуфтан меҳоҳад?
5. Шеърро бо диққат хонда бароед. Бо суханони худ гуфта дижед, ки Дувалронӣ ба Ҳизрҳон чи мегӯяд?



## НАЗИРА, ТАЗМИН ВА ТАТАББҮЙ

**Назира** калимаи арабӣ буда, шеъре мебошад, ки дар тақлид ва пайравии шеъри ягон шоири гузашта ё мусир навишта шудааст. Он шеър аз ҷиҳати қоғияву радиф, мазмун ва нишонаҳои зоҳирӣ ба асари аввалий шабоҳат дорад.

**Тазмин** низ калимаи арабӣ буда, маъни пазироидан, касеро дар паноҳи худ гирифтсанро дорад. Яъне, шоир аз шеъри шоири дигар ягон мисраъ ва ё байташро гирифта, дар пайравии он шеъри худро эҷод мекунад. Дар ин гуна шеър низ вазну қоғия ва мазмуну шакл мисли шеъри аввалий нигоҳ дошта мешавад.

**Татаббӯй** низ калимаи арабӣ буда, маъни пайравӣ кардан, тобеъ шуданро дорад. Он ба назира монандӣ дошта, дар гузашта хеле васеъ истифода мегардид.

Назира ва тазмин аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Масалан, дар назира шоир ҳам аз рӯйи вазну қоғия ва ҳам аз ҷиҳати шаклу мазмун ба асари аввала пайравӣ мекунад. Дар тазмин бошад, танҳо дар асоси байт ё мисрае шеъри худро эҷод мекунад.

Назиранависиро бештар дар эҷодиёти шоирони асрҳои XI—XII воҳӯрдан мумкин аст. Масалан, дар асоси «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ё «Ҳамса»-и Низомии Ганҷавӣ як қатор асарҳое эҷод шудаанд, ки ҳам аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа ва ҳам аз ҷиҳати вазн ба ҳам монанданд. Назирагӯй бештар дар қасида, рубой, газал, қитъа вомехӯрад.

Тазмин анъанаи машҳури адабӣ мебошад, ки шоирон имрӯз ҳам аз он васеъ истифода мебаранд. Ҳофизи Шерозӣ дар шеърҳои худ тазминро хеле бисёр истифода мекард. Ӯ қисми зиёди осори ҷавобияи худро ба газалҳои Ҳочуи Кирмонӣ ва Салмони Совонӣ татаббӯй баста, баробари истифода аз вазну қоғияи он газалҳои нави пурарзиш оваридааст.

**САЪДИИ  
ШЕРОЗӢ  
(1204 — 1292)**

Баний одам аъзои яқдигаранд,  
Ки дар оғариниш зи як гавҳаранд.  
Чу узве ба дард оварад рӯзгор,  
Дигар узвҳоро намонад қарор...



Саъдии Шерозӣ дар шаҳри Шерози Эрон таваллуд шудааст. Аз хурдсолӣ бепадар мондани ўаз мисраъҳои зерин ў маълум мешавад:

Маро бошад аз дарди тифлон хабар,  
Ки дар тифлии аз сар бирафтам падар.

Доир ба даврони тифлии, падари ғамхору меҳрубон доштанаш чунин ишора дорад:

Ман он гаҳ сари тоҷвар доштам,  
Ки сар дар канори падар доштам.  
Агар дар вуҷудам нишасти магас,  
Парешон шудӣ хотири чанд кас.

Ўро амакҳояш ба тарбияи худ гирифта, донишомӯзиашро таъмин кардаанд. Саъдӣ таҳсилро дар мактаб, сипас дар мадрасаи машҳуртарини Бағдод бо номи Низомия давом додааст:

Маро дар Низомия идрор буд,  
Шабу рӯз талқину такрор буд.

Баъзе лаҳзаҳои ҳаёти Шайх Саъдӣ дар асоси омӯзиши осори адабии ўмуайян гардидааст. Аз ҷумла, аз суханони Шайх Саъдӣ маълум мегардад, ки хонаводаи ўаҳли зиёй буда, аз ҷумлаи донишмандони замон маҳсуб мешудаанд:

Ҳама қабилаи ман олимони дин буданд,  
Маро муаллими ишқи ту шоирӣ омӯхт.

Мадрасаи Низомия дар Бағдод хеле машҳур буда, дар он устодони забардаст ва олимони машҳури замон дарс меуфтанд. Дар китобхонаи мадраса 200 000 ҷилд китобҳои қалами махфуз буд ва дар сатҳи мадраса мулоқоту ваъзгӯй ва баҳсҳои зиёд доир мегардид.

Шайх Саъдӣ илмҳои замони худ — забони арабӣ, қалом, фасоҷату балогат, ҳадис, фикҳ, тафсир, таъриҳ, тасаввуфро ба дараҷаи олий аз худ намуда, санъати воизиро омӯхт. Бо орифи номии замони худ Шаҳобиддини Суҳравардӣ ҳамсуҳбат ва минбаъд шогирди ў шуда, ба тасаввуф майл кард.

Солҳои 1215—1216 Шайх Саъдӣ ба сафар баромада, ба нияти ҳаҷ бе давлатҳои гуногун рафта аз ҷумла, ба ҳалқҳои дунё ва урғу одати эшон шинос мегардид, таҷриба меандӯҳт. Аз ҷониби дигар, Шайх Саъдӣ аксар маврид бо ваъзгӯй машғул мешуд, байни мардум илму дониш, хислатҳои неки инсонӣ, одаму одамгарӣ, сулҳу сафо ва дӯстию осоиштагиро тарғиб менамуд.

Тамоми умри шоир дар байни мардуми оддии меҳнаткаш гузаштааст. Ўаз як шаҳр ба дигар шаҳр, аз як деҳа ба дигар деҳа сафар карда, ҳаёти дарвешона мегузаронд. Бештарини ин роҳҳоро ў пиёда тай карда, дар байни ҳалқ давраҳо ороста насиҳат медод, шеърҳои пурҳикмат ҳонда, диққати онҳоро ба худ мекашид. Ўаз Осиёи Сагир, Барбария, Ҳабашистон, Миср, Димишқ, Арабистон, Эрон то ба Ҳиндустону Кошгар сафарҳои дуру дароз карда, ҳатто аз ҳаличи Форс ба баҳри Уммон, баҳрҳои Ҳинд ва Миёназамин низ баромадааст.

Шайх Саъдӣ умри дароз дид. Таърихи фавти ўро санадҳо 9-декабри соли 1292 нишон медиҳанд. Ўро дар мавзеи Мусаллои Шероз ба хок месупоранд ва оромгоҳи ў имрӯз зиёратгоҳи мардуми соҳибдилу соҳибмаърифат аст.

Пас аз бозгашт ба Шероз ў асаарҳои беҳтарини худ «Бӯстон» ва «Гулистон»-ро таълиф кардааст. Дар бораи таълиф шудани «Гулистон» худи Саъдӣ чунин навиштааст: «*Як шаб тааммули айёми гузашта мекардам ва бар умри талафкарда таассуф меҳӯрдам ва санги саро-*

*чаи дилро ба алмоси оби дида месуфтам... Баъд аз тааммули ин маънӣ маслиҳат он дидам, ки дар нишемани узлат нишинам, домани суҳбат фаро худ чинам ва дафтар аз гуфтаҳои парешон бишӯям ва минбаъд парешон нагӯям».*

### Мероси адабӣ

Дар «Гулистон» ў ба масъалаҳои таълиму тарбия бобҳои алоҳида баҳшида, таъқид мекунад, ки одамон ба фарзандони худ бояд гайр аз одоб касбу ҳунарро низ ёд диҳанд. «Гулистон» чун китоби хирадмандона ва ибраторумӯз дар саросари ҷаҳон шуҳрат пайдо кардааст. Он дар тамоми Шарқи Наздик яке аз мультабартарин китобҳо ба шумор рафта, дар мактабҳо чун китоби дарсӣ омӯхта мешуд. Ин китобро чун ҳамроҳ, ҳамсафар ва маслиҳатгар эъзоз мекарданд. Мегӯянд, ки дар қадим агар дар ҳонаводае ҷаҳор дона китоб мавҷуд бошад, яке аз онҳо ҳатман «Гулистон» будааст.

«Гулистон»-и Саъдӣ аз ҳикоятҳои хурд-хурди пурмазмун иборат аст. Шоир воқеаҳои дида ва ё шунидаашро, ки ибраторумӯзанд, ба риштai тасвир қашида, дар шакли ҳикоят ва шеър овардааст. «Гулистон» соли 1258 навишта шуда, аз ҳашт боб иборат аст: «Дар сирати подшоҳон», «Дар ахлоқи дарвешон», «Дар фазилати қаноат», «Дар фавоиди ҳомӯший», «Дар ишқ ва ҷавонӣ», «Дар заъф ва пири», «Дар таъсири тарбият», «Дар одоби суҳбат».

Саъдӣ одамонро ба мағрур нашудан аз дарёфти молу сарват, накардани бадгӯиву бадкорӣ, наварзидани бухлу ҳасад даъват менамояд. Шоир дурӣ ҷустан аз ин хислатҳои бад ва пеша кардани қаноатро яке аз шартҳои зиндагонии осоишта ва озодонаи инсон меҳисобад.

Ин андешаву афкори ахлоқии ў дар ҳикояте аз боби «Дар одоби суҳбат» равшану возех нишон дода шуда, дар замони мо низ аҳамияти тарбиявии худро гум накардааст:

«Мол аз баҳри осоиши умр аст, на умр аз баҳри гирд  
кардани мол!

Оқилиро пурсиданд:

— Некбаҳт кисту бадбаҳт чист?

Гуфт:

— Некбаҳт он ки ҳўрду кишт ва бадбаҳт он, ки мурду ҳишт!»

Инсоне, ки Саъдий Шерозӣ мавриди ситоиш қарор дода, орзуву омол, эҳсосу андеша ва ангезаҳои олами ботинии ўро ифода намудааст, хаёливу тадриҷӣ набуда, пеш аз ҳама, намоёнгари мардуми оддиву меҳнаткаш мебошад, ки тамоми фаму андӯҳ, ҷабру зулми замона ба сари онҳо бор шудааст.

Дар ҷои дигаре чунин омадааст: «Ранҷуреро гуфтанд:

— Дилат чӣ меҳоҳад?

Гуфт:

— Он ки дилам чизе наҳоҳад.

Меъда чу пур гашту шикамдард хост,  
Суд надорад ҳама асбоби рост.»

Бештар аз 700 сол аст, ки наслҳои форсизабон ин китобро меомӯзанд. Афкору ақоид ва андешаҳои башардӯстонаи Саъдӣ имрӯз ҳам барои тарбияи маънавии инсоният, пойдор гардонидани сулҳ, таъмин намудани иттифоқу иттиҳоди ҳалқу миллатҳои сайёраи мо хидмат мекунад.

Асари дигари саршор аз панду насиҳатҳои гуҳаррези Саъдӣ «Бўston» мебошад. Дар бораи сабаби назми ин китоби худ ў дар муқаддимаи асараи «Бўston» чунин гуфтааст:

Ба дил гуфтам аз Миср қанд оваранд,  
Бари дўстон армуғонӣ баранд.  
Маро гар тиҳӣ буд аз он қанд даст,  
Суханҳои ширинтар аз қанд ҳаст.

«Бўston» аз даҳ боб иборат буда, он низ чун асари тарбиявӣ аз паҳлӯҳои гуногуни зиндагӣ сухан мекунад. Бобҳои он ба адлу рой ва тадбири ҷаҳондорӣ, ба эҳсон, ишқ, тавозӯй, ризо, қаноат, тарбият, шукр, тавба баҳшида шудааст.

Ҳар ду асари номбаршуда дурданаҳои нотакорори маънавият ба шумор рафта, ақидаҳои насиҳатомез ва инсонпарваронаи онҳо то ба имрӯз накҳату бўйи худро гум нарарда, боз ба чандин насли одами хизмат хоҳанд кард.

**Аҳамияти асарҳои  
Саъдӣ**

Дар эҷодиёти Саъдӣ санъати саҷъ мақоми арзанда дорад. Наср бо навъҳои худ фарқ мекунад. Насри муқаррариро *орӣ* меноманд, насри оҳангнокро *мураҷҷаҳ* ва насри ҳамвазну қофиядорро *мусаҷҷаҳ*. Саъдии Шерозӣ аз ҷумлаи шоироне мебошад, ки дар насри мусаҷҷаҳ эҷод кардааст. Ҳусусияти хоси насри мусаҷҷаҳ ин бо қалимаю таъбирҳои ҳамвазну ҳамқофия навишта шудани асар мебошад. «Гулистан»-и Саъдӣ айнан бо ҳамин равия навишта шудааст.

Масалан, чунин омадааст: «Мушк он аст, ки худ бибӯяд, на он ки аттор бигӯяд» ё дар ҷойи дигар «Аз нафспарвар ҳунарварӣ наёду беҳунар сарвариро нашояд».

Афкори пандомӯзи ин марди ҷаҳондида ва гармию сардии рӯзгорро ҷашида дар таълиму тарбияи авлод аҳамияти қалон дорад. Ҷи хеле ки худи Саъдӣ мегӯяд: «Бартарии одам аз ҷорпоён ақёнокии вай аст».

Саъдӣ тарафдори таълиму тарбияи фарзандон буд. Ӯ бузургии инсонро танҳо дар ақл ва дониши ў медид.

Вуҷуди мардуми доно мисоли зарру тиллост,  
Ки ҳар кучо, ки равад, қадру қиматаш донанд.  
Бузургзодаи нодон ба шаҳраво монад,  
Ки дар диёри гарибаш ба ҳеч настонанд.

Асарҳои Саъдӣ дар ташаккули маънавият ва маърифати инсонӣ аҳамияти қалон доранд. Ӯ муаллими ахлоқ буд ва, пеш аз ҳама, инсонро ҳаматарафа тарбияидида дидан меҳост.

Мазан бетааммул ба гуфтор дам,  
Накӯ гӯй, гар дер гӯй, чи ғам?  
Бияндешу он гаҳ баровар нафас,  
В-аз он пеш бас кун, ки гӯянд: «Бас!»

Саъдӣ шахси ҷаҳондида буд. Ӯро мададгори пирон, тарбиятгари авлод, инсонпарвар, адолатчӯй номидан мумкин аст. Беҳуда нест, ки дар пештоқи даромадгоҳи Созмони Милали Муттаҳид абёти зерини Саъдиро дар тарҷума ба забонҳои гуногун ҷой додаанд:



Оромгоҳи Саъдӣ (Саъдия)

Бани одам аъзои яқдигаранд,  
Ки дар оғариниш зи як гавҳаранд.  
Чу узве ба дард оварад рӯзгор,  
Дигар узвҳоро намонад қарор.

**Пурсиш ва супориш**

1. Саъдӣ кадом намуди санъатро бештар истифода бурдааст?
2. Аз китоби «Гулистон» мисолҳои дигареро ёбед, ки дар он санъати саҷъ истифода шуда бошад.
3. Чаро асарҳои Саъдӣ аҳамияти маърифати доранд?
4. Мустақилона дар мавзӯи «Панду ахлоқ дар эҷодиёти Саъдӣ» маърӯза тайёр кунед. Дар он худи шумо кўшиш ба харҷ диҳед, ки санъати мусаҷҷаъро истифода баред.

## НАМУНА АЗ ОСОР

### ДУОИ ДАРВЕШ ҲАЧҖОЧРО<sup>1</sup>

Дарвеше дар Бағдод падид омад. Ҳаҷҷоқ ибни Юсуфро хабар карданд. Бихондашу гуфт:

— Дуои хайре бар ман бикун!

(Дарвеш) гуфт:

— Худоё, ҷонаш бистон!<sup>2</sup>

(Ҳаҷҷоқ) гуфт:

— Аз баҳри худо ин чи дуост?

(Дарвеш) гуфт:

— Ин дуои хайр аст туро ва ҷумлаи мусулмононро!

Эй забардасти зердастозор,  
Гарм то кай бимонад ин бозор?  
Ба чи кор оядат ҷаҳондорӣ?  
Мурданат беҳ, ки мардум озорӣ!

### ДАР АХЛОҚИ ДАРВЕШОН

Дузде ба хонаи порсое даромад, ҷандон ки ҷуст, чизе наёфт, дилтанг шуд. Порсо ҳабардар шуд. Гилеме, ки бар он ҳуфта буд, дар роҳи дузд андохт, то маҳрум нашавад.

Шунидам, ки мардони роҳи Ҳудо,  
Дили душманонро накарданд танг.  
Туро кай мұяссар шавад ин мақом,  
Ки бо дұстонат хилоф асты ҷанг?!

Муваддати<sup>3</sup> аҳли сафо чи дар рӯю чи дар қафо, на чунон, ки аз пасат айб гиранду пешат миранд.

<sup>1</sup>Ҳаҷҷоқ — номи яке аз амирони араб, ки дар золими шуҳрат ёфтааст.

<sup>2</sup>Яъне ҷонашро бигир.

<sup>3</sup>Муваддат — дүстій.

Дар баробар<sup>1</sup> чу гўсфанди салим<sup>2</sup>,  
Дар қафо ҳамчу турги мардумхор.

\* \* \*

Ҳар ки айби дигарон пеши ту оварду шумурд,  
Бегумон, айби ту пеши дигарон хоҳад бурд.

## ҲИКОЯТ

Дарвешеро зарурате пеш омад. Гилеме аз хонаи ёре бидуздид. Ҳоким фармуд, то дасташ бибуранд. Соҳиби гилем шафоат кард, ки ман ўро биҳил<sup>3</sup> кардам. Гуфто: «Ба шафоати ту ҳадди шаръ<sup>4</sup> фурӯ нагузорам». Гуфт: «Рост гуфти, лекин ҳар ки аз моли вақғ чизе бидуздад, қатъи ядаш<sup>5</sup> лозим наояд. Ҳар чи дарвешонрост, вақфи муҳтоҷон аст». Ҳоким даст аз ў бидошт ва маломат кардан гирифт, ки «чаҳон бар ту танг омада буд, ки дуздӣ накардӣ, илло аз хонаи чунин ёре?» Гуфт: Эй худованд, нашунидай, ки гуфтаанд: «Хонаи дўстон бирӯбу дари душманон макӯб!»

Чун ба саҳти дар бимонӣ, тан ба аҷз андар мадеҳ,  
Душманонро пӯст баркан, дўстонро пӯстин!

## ДУ БАРОДАР

Ду бародар буданд: яке хидмати султон кардӣ ва дигаре ба зўри бозу нон хўрдӣ.

Боре тавонгар дарвешро гуфт:

— Эй бародар, чаро хидмати султон накунӣ, то аз машиққати кор кардан бираҳӣ?

Бародари фақир ҷавоб дод:

— Ту чаро кор накунӣ, то аз мазаллати хидмат раҳой ёбӣ, ки хирадмандон гуфтаанд:

— «Нони худ хўрдану нишастан беҳ, ки камари заррин ба хидмат бастан».

<sup>1</sup>Дар баробар — дар рӯ ба рӯ.

<sup>2</sup>Салим — беозор

<sup>3</sup>Биҳил — ҳалол.

<sup>4</sup>Ҳадди шаръ — ҷазои шаръӣ.

<sup>5</sup>Қатъи яд — буридани даст.

Ба даст оҳаки тафта кардан хамир,  
Беҳ аз даст бар сина пеши амир.

## ҲИҚОЯТ

Якеро дўсте буд, ки амали девон кардӣ. Муддате итти-  
фоқи мулоқот наяфтод. Касе гуфт: «Фалонро дер шуд, ки  
надидӣ?» Гуфт: «Ман ўро наҳоҳам, ки бубинам». Қазоро  
яке аз қасони ў ҳозир буд, гуфт: «Чи хато кардааст, ки  
малулӣ<sup>1</sup> аз дидани ў?» Гуфт: «Ҳеч малоле нест, аммо дўсто-  
ни девониро вақте тавон дид, ки маъзул<sup>2</sup> бошанд ва маро  
роҳати хеш дар ранчи ў набояд».

Дар бузургиву доругири амал,  
З-ошноён фароғате<sup>3</sup> доранд.  
Рӯзи дармондагиву маъзулӣ<sup>4</sup>,  
Дарди дил пеши дўстон оранд.

## ҲИҚОЯТ

Дарвеше мұчаррад<sup>5</sup> ба гӯшаи сахroe нишаста буд. Под-  
шоҳе бар ў бигузашт. Дарвеш аз он ҷо, ки фароғи мулки  
қаноат аст, сар бар наёварду илтифот накард. Султон аз  
он ҷо, ки сатвати<sup>6</sup> салтанат аст, биранҷиду гуфт: «Ин тои-  
фаи хирқапӯшон<sup>7</sup> бар мисоли ҳайвонанд ва аҳлияту ода-  
мият надоранд». Вазир наздикаш омаду гуфт: «Эй ҷавон-  
мард! Султони рӯйи замин бар ту гузар кард, чаро хидма-  
те накардӣ ва шарти адаб ба ҷо наёвардӣ? Гуфт: «Султонро  
бигўй, таваққӯи<sup>8</sup> хидмат аз қасе дор, ки таваққӯи неъмат  
аз ту дорад ва дигар бидон, ки мулук<sup>9</sup> аз баҳри поси раи-  
ятанд, на раият аз баҳри тоати<sup>10</sup> мулук!

<sup>1</sup>Малулӣ — дилгиршуда.

<sup>2</sup>Маъзул — аз кор гирифташуда, бекор кардашуда.

<sup>3</sup>Фароғат — дар ин ҷо ба маънои бепарвой.

<sup>4</sup>Маъзулӣ — бекоршавӣ.

<sup>5</sup>Мұчаррад — танҳо.

<sup>6</sup>Сатват — ҳайбат, иқтидор.

<sup>7</sup>Хирқапӯшон — дарвешон

<sup>8</sup>Таваққӯи — умед, ҷашмдошт.

<sup>9</sup>Мулук — подшоҳон.

<sup>10</sup>Тоат — дар ин ҷо ба маънои парастиш.

Подшаҳ посбони дарвеш аст,  
Гарчи ромиш<sup>1</sup> ба фарри<sup>2</sup> давлати ўст.  
Гўспанд аз барои чўпон нест,  
Балки чўпон барои хидмати ўст.

Маликро гуфти дарвеш устувор омад<sup>3</sup>. Гуфт: «Чизе аз ман бихоҳ!» Гуфт: «Он ҳамехоҳам, ки дигар бора заҳмати ман надиҳй». Гуфт: «Маро панде бидеҳ». Гуфт:

Дарёб<sup>4</sup> кунун, ки неъматат ҳаст ба даст,  
К-ин давлату мулк меравад даст ба даст!

## ДУ ДАРВЕШ

Ду дарвеши хурросонӣ мулозими сухбати яқдигар сафар карданд. Яке заиф буд, ки ба ҳар ду шаб ифтор кардӣ ва дигаре қавӣ, ки рӯзе се бор хӯрдӣ. Қазоро бар дари шаҳре ба тухмати ҷосусӣ гирифтор омаданд. Ҳардуро ба хонае карданду ба гил бароварданд. Баъд аз ду ҳафта маълум шуд, ки бегуноҳанд. Қавиро диданд мурда ва заиф ҷон ба саломат бурда. Дар ин аҷаб монданд.

Ҳакиме гуфт:

— Хилофи ин аҷаб будӣ. Он яке бисёрхор буд, тоқати бенавоӣ наёвард, ба саҳти ҳалок шуд. Ва ин дигар хештандор буд, лоҷарам бар одати хештан сабр кард ва саломат бимонд.

Чу кам хӯрдан табиат шуд касеро,  
Чу саҳти пешаш ояд, саҳл гирад.  
Ва гар танпарвар аст андар фароҳӣ,  
Чу танги бинад, аз саҳти бимирад.

## ПОДШОҲ ВА ГУЛОМ

Подшоҳе бо гуломи аҷамӣ дар киштӣ нишаст ва гулом дигар дарёро надида буд ва меҳнати киштӣ наёзмуда. Гир-

<sup>1</sup>Ромиш — роҳат, фароғат.

<sup>2</sup>Фар (р) — шаъну шавкат.

<sup>3</sup>Яъне маъқул шуд.

<sup>4</sup>Дарёб — дастгири кун, ёри дех.

яву зорй дарниҳод ва ларза бар андомаш уфтод. Чандон ки мулотифат карданд, ором намегирифт ва айши малик аз ў мунаффас<sup>1</sup> буд.

Чора надонистанд. Ҳакиме дар он кишти буд, маликро гуфт:

— Агар фармон диҳӣ, ман ўро ба тариқе хомӯш гардонам? Гуфт:

— Фояти лутфу карам бошад.

Бифармуд, то гулом бар дарё андохтанд. Боре чанд ғута хўрд. Мўяш гирифтанд ва пеши кишти оварданд. Ба ду даст дар суккони кишти овехт. Чун баромад, ба гўшае биншаст ва ором ёфт.

Маликро ачаб омад, ҳакимро пурсид:

— Дар ин чи ҳикмат буд?

Гуфто:

— Аз аввал меҳнати фарқа шудан начашида буд ва қадри саломати кишти намедонист. Ҳамчунин қадри оғият касе донад, ки ба мусибате гирифтор ояд.

Эй сер, туро нони ҷавин хуш нанамояд,  
Маъшуқи ман аст, он ки ба наздики ту зишт аст.  
Ҳурони биҳиштиро дўзах бувад аъроф,  
Аз дўзахиён пурс, ки аъроф биҳишт аст.

Фарқ аст миёни он, ки ёраш дар бар,  
То он ки ду ҷашми интизораш бар дар.

### Пурсиш ва супориш

1. Натиҷаи сайру сафарҳои Саъди қадом асарҳо мебошад?
2. Дар бораи таълифи китоби «Гулистон» Саъди чи гуфтааст?
3. Бигўед, ки чаро дарвеш Ҳачҷочро чунин дуо кардааст?
4. Байти «Дар баробар чу гўсфанди салим, Дар қафо ҳамчу турги мардумхор»-ро маънидод кунед. Шоир дар ҳикояти худ киро турги мардумхор номидааст?
5. Барои чи яке аз бародарон аз хизмати султон даст қашидааст?
6. Бигўед, ки чаро дарвеш ба султон ҷавоби тунд додааст? Оё ўаз рӯи одоб рафтор кардааст?

## ҲИКОЯТ

Яке аз шуаро пеши амири дуздон рафт ва саное бар ў бигуфт. Фармуд, то чома аз ў баркананд ва аз дех бадар кунанд. Мискин бараҳна ба сармо ҳамерафт, сагон дар қафои вай афтоданд. Хост, то санге бардорад ва сагонро дафъ кунад, дар замин ях гирифта буд, очиз шуд. Гуфт:

— Ин чи ҳаромзода мардумонанд, сагро кушодаанду сангро баста.

Амир аз гурфа бидид ва бишунид ва бихандиду гуфт:

— Эй ҳаким, аз ман чизе бихоҳ!

Гуфт:

— Чомаи худ меҳоҳам, агар инъом фармой!

Разийно мин наволика би-р-раҳил — яъне аз атои ту ба қўч карданат хурсандем.

Умедвор бувад одами ба хайри касон,  
Маро ба хайри ту умед нест, шар марасон!

Солори дуздонро бар ў раҳмат омад ва чома боз фармуд ва қабопўстине бар ў мазид карду дираме чанд.

## ҲИКОЯТ

Шунидам, ки Ҷамшеди<sup>1</sup> фарруҳсиришт,  
Ба сарчашмае бар ба санге навишт.  
«Бар ин чашма чун мо басе дам заданд,  
Бирафтанд чун чашм бар ҳам заданд.  
Гирифтем олам ба мардиву зўр,  
Валекин набурдем бо худ ба гўр.  
Чу бар душмане бошадат дастрас,  
Маранҷон, к-ўро ҳамин гусса бас.  
Адў<sup>2</sup> зинда, саргашта пероманат<sup>3</sup>,  
Беҳ аз хуни ў кушта дар гарданат».

## ҲИКОЯТ

Гурӯҳе бар онанд аз аҳли сухун,  
Ки Ҳотам асам буд, бовар макун  
Баромад танини магас бомдод,

<sup>1</sup>Ҷамшеди — номи подшоҳи қадим

<sup>2</sup>Адў — душман, бадҳоҳ

<sup>3</sup>Пероман — тирду атроф

Ки дар чанбари анкабуте<sup>1</sup> фитод.  
Ҳама заъфу хомўшиаш кайд<sup>2</sup> буд,  
Магас қанд пиндошташ, қайд буд.  
Нигаҳ кард шайх аз сари эътибор,  
Ки, эй пойбанди тамаъ пой дор.  
На ҳар ҷо шакар бошаду шаҳду қанд,  
Ки дар гӯшаҳо домёр асту банд.  
Яке гуфт аз он ҳалқаи аҳли рой,  
Аҷаб дорам, эй марди роҳи Ҳудой.  
Магасро ту чун фаҳм кардӣ хурӯш,  
Ки моро ба душворӣ омад ба гӯш.  
Ту, к-огоҳ гардӣ ба бонги магас,  
Нашояд асам хонданат з-ин сипас.  
Табассумкунон гуфташ: "Эй тезхуш,  
Асам беҳ, ки гуфтори ботилниош.  
Касоне, ки бо ман ба хилват даранд,  
Маро айбпӯшу саногустаранд.  
Чу пӯшида доранд ахлоқи дун,  
Кунад ҳастиям зер, табъам забун.  
Фаро менамоям, ки менашнавам,  
Магар, к-аз такаллуф мубарро шавам.  
Чу колив<sup>3</sup> донандам аҳли нишаст,  
Бигўянд неку бадам, ҳар чӣ ҳаст.  
Агар бад шунидан наёяд хушам,  
Зи кирдори бад доман андар қашам.  
Ба ҳабли ситоиш фаро чаҳ машав,  
Чу Ҳотам асам<sup>4</sup> бошу айбат шунав.  
Саодат начуству саломат наёфт,  
Ки гардан зи гуфтори Саъдӣ битофт.

## ЭЙ СОРБОН!

Эй сорбон, оҳиста рон, к-ороми чонам меравад!  
Он дил, ки бо худ доштам, бо дилситонам меравад!

<sup>1</sup>Анкабут — тортанак

<sup>2</sup>Кайд — найранг

<sup>3</sup>Колив — кар, ношунаво

<sup>4</sup>Асам — кар

Ман мондаам маҳчур<sup>1</sup> аз ў, бечораю ранчур<sup>2</sup> аз ў,  
Гўй<sup>3</sup>, ки неше дур аз ў<sup>4</sup> бар устухонам меравад.

Гуфтам, ба найрангу фусун пинҳон қунам рози дарун,  
Пинҳон намемонад, ки хун бар оstonam меравад!

Бигзашт ёри саркашам, бигзошт айши нохушам,  
Чун мичмаре<sup>5</sup> пуроташам в-аз сар духонам<sup>6</sup> меравад.

Бо ин ҳама бедоди ў, в-ин аҳди бебунёди ў,  
Дар сина дорам ёди ў то бар забонам меравад!

Гуфтам: бигирям, то ибил чун ҳар фурӯ монад ба гил  
В-ин низ натвонам, ки дил бо корвонам меравад.

Маҳмил бидор, эй сорбон, тундӣ макун бо корвон,  
К-аз ишқи он сарви равон гўй равонам меравад!

Боз ою бар чашмам нишин, эй дилфиреби нозанин,  
К-ошўбу фарёд аз замин бар осмонам меравад!

Шаб то сахар менағнавам<sup>1</sup> в-андарзи<sup>2</sup> кас менашнавам,  
Ин раҳ на қосид<sup>3</sup> меравам, к-аз каф инонам<sup>4</sup> меравад.

Сабр аз висоли ёри ман, баргаштан аз дилдори ман  
Гарчи набошад кори ман, ҳам кор аз онам меравад.

Дар рафтани чон аз бадан гўянд ҳар навъе сухан,  
Ман худ ба ҷашми хештан дидам, ки чонам меравад.

Саъдӣ, фигон аз дasti мо лоиқ набуд, эй бевафо!  
Тоқат намеорам ҷафо, кор аз фигонам меравад!

\* \* \*

Ба бозувони тавонову қуввати сари даст  
Хатост панҷаи мискини нотавон бишкаст.

---

<sup>1</sup>Маҳчур — дур, чудо.

<sup>2</sup>Ранчур — озурдахотир.

<sup>3</sup>Гўй — гўё, гумон мекуни.

<sup>4</sup>Дур аз ў — яъне, дур бод ин неш аз ў (аз маҳбубаи ман).

<sup>5</sup>Мичмар — зарфе, ки дар он чизҳои хушбӯйдиҳанда дуд мекунанд.

<sup>6</sup>Духон — дуд.

Битарсад он ки бар афтодагон набахшояд,  
 Ки гар зи пой дарояд, касаш нагирад даст.  
 Ҳар он ки тухми бадй кишту чашми некй дошт,  
 Димоги бехуда пухту хаёли ботил баст.  
 Зи гўш пунба бурун ору доди халқ бидеҳ,  
 В-агар ту менадихй дод, рӯзе доде ҳаст!

## ИЛМ БО АМАЛ ФОИДАОВАР АСТ

Даъво макун, ки бартарам аз дигарон ба илм,  
 Чун кибр кардӣ, аз ҳама дунон фурӯтарӣ!  
 Аз ман бигӯй олимни тафсиргӯйро:  
 Гар дар амал нақӯши тутунон муфассирий.  
 Бори дараҳти илм надонам ба ҷуз амал,  
 Бо илм агар амал нақуний, шоҳи бебарӣ.  
 Илм одамият асту ҷавонмардиву адаб,  
 Варна даде ба сурати инсон мусавварӣ.  
 Мардон ба саъю ранҷ ба ҷое расидаанд,  
 Ту бехунар кучо расӣ, ар нафспарварӣ.  
 Умре, ки меравад ба ҳама мол, ҷаҳд кун,  
 То дар ризои Холики бечун ба сар барӣ.

### Пурсиш ва супориш

- Чаро Саъдиро пайғамбари ғазал меноманд?
- Шоир дар байти якум дилситон гуфта киро дар назар дорад?
- Дар байти «Дар рафтани ҷон аз бадан гӯянд ҳар навъе сұхан, Ман ҳуд ба ҷашми хештан дидам, ки ҷонам меравад» оё муболига мавҷуд аст?
- Ғазали «Эй сорбон»-ро аз ёд кунед ва калимаҳои ноғаҳмояшро ба дафтари адабиёт нависед.

<sup>1</sup>Менагнавам — осуда хоб намекунам.

<sup>2</sup>Андарз — насиҳат, панд.

<sup>3</sup>Қосид — қасдан.

<sup>4</sup>Инон — лаҷом, дар ин ҷо ба маъни иҳтиёр.



## МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ФАЗАЛ, СОХТ, МАВЗЎъ, МУНДАРИЧА, ЗАБОН ВА УСЛУБИ ОН

Фазал аз калимаи арабӣ гирифта шуда, дар истилоҳ порчай шеърие мебошад, ки вазн ва қофиияни якхела дорад. Истилоҳи «газал» ба адабиёти тоҷик аз адабиёти араб омадааст. Газал одатан аз 5 то 12 байтро дар бар мегирад.

Дар газал ҳатман бояд қофиияҳои мисраи дуввуми байтҳои дигар ба матлаъ мувофиқ ояд, яъне чунин қофиия-бандӣ шавад: аа, ба, ва, га...

Дар адабиёти тоҷик газал аз шеъру таронаҳои ишқӣ ва ҳалқӣ сарчашма гирифтааст.

Шумораи байтҳои газалҳои пешина он қадар зиёд набуда, онҳо танҳо ба лирикаи ишқӣ мансуб буданд. Барои намуна ба газалиёти Саъдӣ муроҷиат мекунем.

Сарви баланд бин, ки чӣ рафтор мекунад?  
Шӯхи шакардаҳон, ки чӣ гуфтор мекунад?

Девона мекунад дили соҳибтамизро,  
Ҳар гаҳ, ки илтифот паривор мекунад.

Он ҷашми маст бин, ки ба шӯхиву дилбарӣ,  
Қасди ҳалоки мардуми ҳушӯр мекунад.

Оҳиста-оҳиста миқдори байтҳои газал зиёд шуда, маънои панду ахлоқиро низ таҷассум кардаанд. Дар газали Ҳофиз дӯстӣ чунин тараннум шудааст:

Дарахти дӯстӣ биншон, ки коми дил ба бор орад,  
Ниҳоли душманий баркан, ки ранҷи бешумор орад.

Чу меҳмони ҳароботӣ баиззат бош бо риндон,  
Ки дарди сар қашӣ, ҷоно, гарат масти хумор орад.

Шаби суҳбат ганимат дон, ки баъд аз рӯзгори мо,  
Басе гардиш кунад гардун, басе лайлу наҳор орад.

Сайдои Насафӣ ба газал мавзӯъҳои иҷтимоӣ-сиёсиро низ доҳил карда, шумораи байтҳои газалро то ба 27 расонидааст.

Газал шеъре мебошад, ки ба воситаи он шоири ҳиссииёти лирикии аз табиату ҷамъият гирифтани худ ва муносибаташро нисбати онон баён мекунад.

Моҳ чун ҷеҳраи зебои ту нест,  
Мушк чун зулфи сумансои ту нест...

Кардам аз дидаву дил ҷои туро,  
Гарчи худ дидаву дил ҷои ту нест.

Чӣ дихӣ ваъдаи фардо, ки маро  
Дил ба он ваъдаи фардои ту нест.

Синаи кас нашиносам ба ҷаҳон,  
Ки дар он сина таманни ту нест.

Дар газал ташбеҳ ва тавсиф чун воситаи тасвир васеъ истифода шуда, аз ҷиҳати мазмун сода, аз ҷиҳати оҳангнокӣ ба сурудҳои мусиқавии ҳалқӣ монанд аст.

Аз газал муаллифи онро муайян кардан мумкин аст. Одатан муаллиф номи худро дар байти охирин меорад. Масалан:

Газал гуфтиву дур суфтий, биёву хуш бихон, Ҳофиз,  
Ки бар назми ту афшонад фалак иқди Сурайёро.


### Пурсиш ва супориш

1. Газал чист?
2. Газали зерини Ҳофиз кадом мавзӯъро инъикос кардааст?

*Дил меравад зи дастам, соҳибдилон, худоро,  
Дардо, ки рози пинҳон ҳоҳад шуд, ошкоро.*

3. Аз ин мисраи мақтаи газал ба кӣ тааллуқ доштани онро муайян кунед:

*Бад-ин назме, ки кардӣ дар маориф, Ҷавҳарӣ, инишо,  
Хуми соғи ҳақоиқ бод сарғи соғари нӯшат.*



## ЧАЛОЛИДДИНИ РУМӢ (1207 – 1273)

Хуш хиромон меравӣ, эй ҷони ҷон,  
бе ман марав,  
Эй ҳаёти дӯстон, дар бӯстон бе  
ман марав,  
Эй фалак, бе ман магарду эй қамар,  
бе ман матоб,  
Эй замин, бе ман мабошу эй замон,  
бе ман марав.

**Ч**алолиддини Румӣ дар оилаи олим ва фозил Баҳоуддин Валад дар Балх таваллуд шудааст. Номи аслии ў Муҳаммад буда, ҳамчун Мавлоно Румӣ шӯҳрат пайдо кардааст.

Аз сарчашмаҳо маълум мешавад, ки гузаштагони ў ҳама аз Хуросон будаанд. Падараш Баҳоуддин Валад яке аз олимони машҳури замони худ буда, Султонууламо унвон доштааст. Ўро дар Балх бо номи Валад мешинохтаанд ва марде хушсухан будааст ва дар маҷlisҳо сухан гуфта, дар байни мардуми Балх обрӯи хеле бузург доштааст. Бо сабаби низоъҳои мазҳабӣ ва сиёсие, ки байни Баҳоуддин Валад ва Муҳаммад Ҳоразмшоҳ иҳтилофот рӯй медиҳад, дар соли 1212 аз Балх оилаи Баҳоуддин ба мусофират рӯй мөорад.

Баҳоуддин Валад байни солҳои 614—618 (вақте ки Чалолуддин тақрибан панҷсола буд) бо мақсади зиёрати Каъба ба сафар мебарояд, дар шаҳри Нишопур ба дидори ориф ва шоири маъруф Шайх Фаридуддини Аттор мушарраф мегардад. Дар ин сафар Чалолиддин низ ба падараш ҳамроҳӣ мекард, байни ў ва Аттор суҳбате доир мегардад. Аттор ба Мавлавӣ маснавии худ «Асрорнома»-ро тақдим мекунад.

Ҳамин тавр, оилаи Чалолиддин аз Балх ба Макка, сипас ба Димишқ ва Ҳалаб (мадрасаи «Ҳалавия») сафар мекунанд. Соли 1220 онҳо аз Арманистон ба Туркия кӯчида, давоми ҳафт сол дар ҳамин ҷо мемонанд.

Дертар аз он сабаб, ки ў умри худро дар Рум (Туркияи имрӯза) гузаронида, дар он ҷо обрӯю эътибор пайдо кардааст, ба ўлақаби Румиро додаанд.

Аз хурдсоли Ҷалолиддин дар назди падарааш илм омӯхта, дар мадрасаҳои калонтарини Бағдод, Ҳалаб ва шаҳрҳои дигар низ таҳсил гирифтааст. Шаҳрҳои Бағдод ва Ди-мишқ он вақтҳо марказҳои бузургтарини илму адаб ба шумор мерафтанд. Дар мадрасаҳои ин шаҳрҳо Ҷалолиддин аз олим ва файласуфони он замона илм омӯхтааст.

Соли 1244 дарвеши номи Шамсаддини Табрези ба Қуния меояд ва байни ўву Мавлави дўстии ҳамнишини оғоз мейбад. Пас аз мулоқот бо Шамси Табрези Мавлави тамоман дигаргун шуд. Минбарро тарқ кард ва ба ошиқе шайдо ва ба ринде оламсўз мубаддал гашт.

Мехру алоқаи Мавлави ба Шамси Табрези ба ҳадде буд, ки онро то поёни умр фаромӯш накард ва тамоми ашъори худро бо номи ў бунёд кард.

Пеш аз шиносоии Ҷалолиддини Руми бо Шамси Табрези, ў ба шеъру шоири сару қор надошт. Баъди сухбатҳои бардавому унс гирифтани бо ин шахси соҳибирадаву фозил дар вучуди ў табаддулоти бузурге рӯй медиҳад. Ин марди начибро, ки озодӣ ва эҳсосоти инсонӣ, пеш аз ҳама, озодии ботиниро муҳимтарин мешуморид, бо тамоми ҳастияш мепарастад. Баъди марги Шамси Табрези Ҷалолиддини Руми номи устод ва пешвои рӯҳониашро дар асарҳояш боқӣ мегузорад, ба ин хотир, девони ў бо номи Шамси Табрези машҳур аст.

**Мероси адабӣ**

Осори адабии ин марди начибу хирадмандро ҳам наср ва ҳам назм ташкил медиҳад. Аз байни асарҳои ў «Маснавии маънавӣ», «Девони Кабир» ё «Куллиёти Шамс» ба ў обрӯи беназире овардаанд. Ин асарҳо аз газалу қасида ва рубоиҳо иборат мебошанд.

Бузургдошли инсон, тараннуми қадру манзалати навъи башар мағз андар мағзи шеърҳои Румиро ташкил медиҳанд. Чакидаҳои қалами сеҳрангез ва хаёлоти осмонии ин адиби мумтоз маҳбуби форсизабонон ва ҷаҳониён аст.

«Девони Кабир» аз газалҳое иборат мебошад, ки ишқи пурҷӯшу хурӯши инсониро тараннум менамоянд. Дар газал-

ҳои ў ҳаяқон ва ҳисси саршори ишқи инсонӣ хеле самимӣ ва таъсирбахш ифода ёфтааст.

Ривояте мавҷуд аст, ки гӯё Малик Шамсиддини Ҳинди ном малики мулки Шероз номае ба воситаи аъзаб-ул-калом ба шайх Саъдӣ фиристода ҳоҳиш намудааст, ки газале гарib, ки дорои маънни ачиб бошад, фиристонад, то физои чони худ созад.

Шайх Саъдӣ газали Мавлоноро, ки дар он айём ба Шероз бурда будаанд, навиштааст:

Ҳар нафас овози ишқ мерасад аз чаппу рост,  
Мо ба фалак меравем, азми тамошо кирост?...

Ва дар охири нома навиштааст, ки «*дар иқлими Рум подшоҳе муборакқадам пайдо шудааст, ки ин ҳадя аз ўст. Аз ин беҳтар газал нагуфтаанд ва низ наҳоҳанд гуфт. Маро ҳаваси он аст, ки ба зиёрати он сulton ба диёри Рум равам ва Румро бар хоки поий ў бимолам...*»

Асари дигаре, ки ба ў шуҳрати оламшумул овардааст, «Маснавии маънавӣ» мебошад. Дар асоси ҷаҳонбинии вәсei худ ў ғояҳои хеле пешқадами замонаашро тасвир кардааст. Ин асар фикрҳои фалсафи ва ахлоқии адибро таҷассум кардааст. Ў тавонистааст, ки мавзӯъҳои мавҷудаи замонаро нисбат ба гузаштагонаш муфассалтар тадқиқ кунад.

«Маснавии маънавӣ» маъруфтарин маснавии забони форсист, ки ҷанбаи асосии он китобҳои муқаддаси динӣ аст. Дар ҳақиқат, ин асар аз лиҳози оғозу анҷом, назми хосае, ки шарҳу тафсири маҳсусро талаб дорад, аз лиҳози услуби арзи матолиб ва роҳу расми тамсил ба китобҳои муқаддас шабоҳат дорад.

Дар «Маснавӣ» асосан робитаи инсон бо Ҳудо тасвир мешавад. Дар он Паёмбар (с) ҳамеша меҳрубону ғамхор тасвир шудааст. Ба аёдати яке аз саҳобаҳои бемор рафтани ўро ба қалам дода, манфиатҳои он аёдатро шоир чунин таъкид менамояд:

Аз саҳоба ҳоҷае бемор шуд,  
В-андар он бемориаш чун тор шуд.  
Мустафо омад аёдат сўйи ў,  
Чун ҳама лутфу карам буд хўйи ў.

Дар аёдат рафтани ту фоида-ст,  
Фоида он боз бо ту омада-ст.

Аёдати Паёмбар (с) ба бемор рӯҳи тоза баҳшида, умри дубора ато мекунад. Бояд таъкид намуд, ки саропои «Маснавии маънавӣ» аз ҳикоятҳо доир ба лаҳзаҳои гуногуни рӯзгори Муҳаммад (с) иборат буда, ҳар кадом хислатҳои начиби ўро равшан мекунад.

Румӣ масъалаҳои басо мушкили назарӣ, фалсафӣ ва сӯфиёнаро хеле сода, бо усули муқоиса ва тамсил фаҳмонида додааст. Дар «Маснавии маънавӣ»-и худ Румӣ аз латифаҳо, афсонаҳо, ривоятҳои ҳалқҳои Шарқ моҳирона истифода кардааст.

Илова бар тасвиру тавсиф ва ситоишу бузургдошти инсони комил дар осори Ҷалолуддини Румӣ роҳу василаҳои ташаккули инсон, таълиму тарбияи ўҳам ба қалам омадааст. Яке аз чунин василаҳо панду андарз аст, ки дар фарҳангӣ мардуми ориёй суннати бостонӣ дорад.

Панду андарзҳои ҳакимонаву орифонаи Мавлоно, ки бештар аз Қуръони мациду ҳадисҳои набавӣ сарчашма мегиранд, дарвоҷеъ, дурданаҳои маънавӣ буда, барои ҳар як фарди чомеа новобаста аз дину мазҳаб, ирқу нажод, забону миллат муассиру судманд мебошанд.

Ҷалолиддини Румӣ «Фиҳӣ мо фиҳӣ», «Мачолиси сабъа» ва «Мактубот» ном асарҳои насрӣ низ дорад. Асари якум фикрҳои сӯфиёна ва фалсафии ўро дар бар мегиранд. «Мачолиси сабъа» аз ҳафт қисм иборат буда, ваъзҳои Румиро ташкил медиҳад. «Мактубот» мукотибаҳои Румӣ ба шахсони ҷудогона мебошад.

### Пурсиш ва супориш

1. Чаро ба шоир лақаби Румӣ додаанд?
2. Ихлоси Ҷалолиддини Румӣ ба Шамси Табрезӣ ўро ба кадом роҳ ҳидоят намуд?
3. Мазмун ва мундариҷаи осори Ҷалолиддин Румиро гуфта дижед.
4. Кадом асарҳои Румӣ мақоми баланд доранд?

## БАЧАИ РЎЙИ БОМ

Радий Фиши

Дар дашту ҳомун, гирду атрофи шаҳри Балх қариби фуруб хуршеди аргувонии зимистон ба муқобили боди сард қиём менамуд.

Чалолиддин болои боми хокпӯш дастонашро ба остини фараҷи васеъ ва то буҷулаки пой дарозаш андохта, ду оринҷашро бо ду кафаш дошта, ба қофилаи одамон, ки мӯрчаосо, ба қавли доноён, ду ҳазор сол ҳамчунин омадшуд доштаанд, назора менамуд. Шаҳри Балх борҳо бо дасти госибон ба хок яксон шуда, аз бун барканда гаштааст, вали ҳоло чуноне буд, ҳамон тавр пуршӯр, гуногунзабон ва боҳашамат қомат афрохтааст...

Бача дар болои бом аз сармо ба худ печид ва пушт ба бод гардонд. Бурчи аз хишти хом бардоштаи дарвозаи Навбаҳор дар шафаки офтоби мағриб гулханосо медураҳшид: чуноне имрӯз падари ў дар масҷиди ҷомеъ башорат дод, мебоист ҳамин дарвозаҳо зарбай нахустро дучор мегаштанд.

Ҳафтаҳое, аз бозе ки манзили падар ва бофу токзорони меҳри модар ба байъ монда шуд, мудом издиҳом ба ҳавли даробаро мекарданд. Насибаҳонум, дояи падар, дар ҳавлии дарун, азбаски қиблиагоҳ навҳагариро қатъян манъ намуд, сиришқашро ҳомӯшона фурӯхрда, гилему бӯрёҳо, болишту саҷҷодаҳоро раҳт мебаст, лаълиҳои биринҷӣ, тос, кӯза ва шамъдонҳоро сомон менамуд. Толибильмон ва муридони падар бо бозаргонон ҳаридуfurӯш менамуданд, сорбонону қофилаҳоро киро мекарданд. Авзоъ пурташвиш буд — таку дави зиёд ва дар ҳамчунин вакт фаши сайидон, ки худро аз авлоди пайғамбар метарошанд, боли чӯҷабараквор сабз ҷило медоданд. Сайид Бурҳониддин, халифаи падар, марди аспрӯй, болобаланд ва логар, ки барҳақ ба паррандаи лошахӯре монанд буд, вақте китоби осмониро қироат мекард, ё худ оёт тиловат менамуд, андарзи падарашро мешунид, ё фарзандонашро таълим медод, — ҳамаи ин корҳоро бо ҷидду ҷаҳди тамом ба сомон мерасонд.

Қиблиагоҳ худ китобҳоро сара мекард: маҷмӯи ҳадисҳо аз сират ва кирдори пайғамбар, муҷалладоти осори фуқаҳо,

девони Мутанабби, Саной, Аттор ва расоили алломаҳо Фаззолиу ал-Хоразмӣ, ки бо хати настаълик, бо дasti хаттотони Балх — уммулмадоини Ҳаросон, Ҳирот, Хоразм, Самарқанду Нишопур, Табрезу Димишқ Наҷаф, алқисса дар кулли олами тамаддуни муслимин тансих гаштаанд. Фарҳанги дар ҷилдҳои ҷарму ҷӯб ва зарринмуқоваҳо фароҳам омада, ки ба ҷандин насли воизон ва уламои Балх тааллуқ доштанд ва аз авлод ба авлоде ирс мондааст, аз радифи кафи дasti дорчинранги ў мегузашт.

Сайид Бурҳониддин рафи қитобҳоро бо эъзоз бағал зада, ба ҳавлича мебурду андаруни сардоба, дар рӯи намади густурда мегузашт.

Аввал зери маҷнунбеди лаби сардоба қитобҳоро ба пӯсти хом мепечонданд, ки аз селобаҳои кӯҳсор, агар пеш оянд, гузуштан аз рутубат ва ё гармсери биёбонҳо авроқаш осеб набинад. Бӯгчаҳои ҷорғушаи қитобҳои ба сони дарзаҳои пахта, валие ҷорӣ баробар аз он сангинтар, даҳ уштурро бор буд, бо вуҷуди ин, падар қитоб сара мекард.

Ҷалолиддин бо бародар аз дунболи Сайид меомаданд ва диданд, ки дар пеши падар қитобе боз ва он қитоб ба лавҳ гузуштаю бузургвор мар онро гӯё мусҳаф бошад, саҷда овардааст, варақҳоро бо эҳтирому навозишкорона сафҳа мезанад, лабонаш оҳиста мечунбанд, ҳамчунон сарашро алвонҷ медиҳаду ҷашмонаш ба девор дӯхта шуда...

Ҷалолиддин дар овони охир ҳолати сурури музтари болудро аз сар мегузаронд, ки ба реҳлати дурудароз мебарояд, мамолики ноошно, шаҳр ва салтанатҳоро мебинад, аз ҳамин хотир саҷдаи падар, ки ба ҷуз Парвардигор, ба қасею чизе сар фуруд намеовард, ба дилаш коргар нашуд.

Ҳанӯз писари дувоздаҳсола талхии ғурбатро начашида буд.

Алҳол танҳо дар болои боми падар истода шаҳри ба шафақи мағриб гулханосо гаркро медид ва дар дилаш андӯҳи сӯзони ноошное нуфуз менамуд...

## НАМУНА АЗ ОСОР

### АЗ «ДЕВОНИ КАБИР»

#### ҒАЗАЛИЁТ

Эй ёри ман, эй ёри ман, эй ёри безинҳори ман,  
Эй ҳаҷри ту дилсӯзи ман, эй лутфи ту ғамхори ман.

Чун Юсуфӣ дар дилбарӣ, оиву ҷӯй Муштарӣ,  
То оташе андар занӣ дар Мисру дар бозори ман.

Эй дар замин моро қамар, эй нимишаб моро саҳар,  
Андар хатар моро сипар, эй абри шаккарбори ман.

Хуш меравӣ дар ҷони ман, чун мекунӣ дармони ман,  
Эй дину эй имони ман, эй баҳри гавҳарбори ман.

Ҳам мӯнису ғамхори ман, ҳам давлати ҳандони ман,  
Валлаҳ, ки садчандони ман, як даст аз бисёри ман.

Эй шабравонро машъала, девонагонро силсила,  
Эй манзили ҳар қофила, эй қоғиласолори ман.

Ҳам раҳзаниӣ, ҳам раҳбарӣ, ҳам Моҳиву ҳам Муштарӣ,  
Ҳам ин сарӣ, ҳам он сарӣ, ҳам ганчи истизҳори ман.

Эй ҷони ман, эй ҷони ман, султони ман, султони ман.  
Дарёи бепоёни ман, болотар аз пиндори ман.

Эй хоки ту афлоки ман, эй заҳри ту тарёки ман,  
Завқи дили ғамноки ман, шавқи ҳама асрори ман.

Гӯяд: Биё, шарҳе бигӯ! Гӯям: Чи гӯям пеши ту?  
Гӯяд: Биё, ҳила маҷӯ, эй бандай таррори ман!

Гӯям, ки ганчи шойгон, гӯяд: Бале, бе ройгон,  
Ҷон гӯяму он гаҳ, чи ҷон, гӯям, сабук кун бори ман.

Ҳар қо ки шере меравад, пешаш сияҳгӯше равад,  
Эй тан, сияҳгӯши магар ё шеъри маънидори ман?

Бингар сияҳгӯши маро, бар шер тавре мезанад,  
Тавфе кунед, эй ошиқон, бар Каъбаи асрори ман.

Хомӯш кун, гар партави анвори Шамсиддин бувад,  
Ҳам зинати анвори дил, ҳам равнақи аброри ман.

\* \* \*

Манигар ранчу балоро, бинигар ишқу валоро,  
Манигар ҷавру ҷафоро, бинигар сад нигаронро!

Фамро лутф лақаб қун, зи ғаму дард тараб қун,  
Ҳам аз ин хуб талаб қун фараҷу амну амонро!

Биталаб амну амонро, бигузин гӯшагиронро,  
Бишунав роҳдиҳонро, макушо роҳи даҳонро!

\* \* \*

Кибру такаббур бигузору бигир  
Дар ивази кибр чунин кибриё.

Пок шав аз хешу ҳама хок шав,  
То ки зи хоки ту бирӯяд гиё.

В-ар чу гиё ҳушк шавӣ, хуш бисӯз,  
То ки зи сӯзи ту фурӯзад зиё.

В-ар шавӣ аз сӯз чу хокистаре,  
Бошад хокистари ту кимиё.

\* \* \*

Ташна нахуспид магар андаке,  
Ташна кучо, хоби гарон аз кучо?  
Чун-к бихуспад ба хоб об дид,  
Ё лаби ҷӯ, ё ки сабӯ, ё сақо.

\* \* \*

Дило, назди касе биншин, ки ў аз дил хабар дорад.  
Ба зери он дарахте рав, ки ў гулҳои тар дорад.  
Дар ин бозори атторон марав ҳар сў чу бекорон,  
Ба дуккони касе биншин, ки дар дуккон шакар дорад.  
Тарозу гар надорӣ, пас туро з-ӯ раҳ занад ҳар кас,  
Яке қалбе биёрайд, ту пиндорӣ, ки зар дорад.  
Туро бар дар нишонад ў ба таррорӣ, ки меоям,  
Ту маншин мунтазир бар дар, ки он хона ду дар дорад!  
Ба ҳар деге, ки мечӯшад, маёвар косаву маншин,  
Ба ҳар деге, ки мечӯшад, дарун чизе дигар дорад.  
На ҳар килке шакар дорад, на ҳар зере забар дорад,  
На ҳар чашме назар дорад, на ҳар баҳре гуҳар дорад.

\* \* \*

Он шахс, ки мурданист фардо,  
Имрӯз чаро ҷафо намояд?!  
Чизе, ки ба худ намеписандад,  
Он бар дигаре чӣ озмояд?!  
Аз ҳашм махой ҳеҷ касро,  
То ҳашми Ҳудо туро нахояд.  
Бархез зи қасди хуни ҳалқон  
То бар сари ту фурӯ наояд.

### АЗ «МАСНАВИИ МАЊНАВӢ»

Нори хандон боғро хандон кунад,  
Суҳбати мардон-т аз мардон кунад,  
Гар ту санги сахраву мармар шавӣ,  
Чун ба соҳибдил расӣ, гавҳар шавӣ.  
Мехри покон дар миёни ҷон нишон,  
Дил мадеҳ илло ба меҳри дилхушон.  
Кӯйи навмедӣ марав, уммадҳост,  
Сӯйи торикий марав, хуршедҳост.

\* \* \*

Шукри неъмат, хуштар аз неъмат бувад,  
Шукрбора кай сӯйи неъмат равад?

Шукр чони неъмату неъмат чу пўст,  
З-он, ки шукр орад туро то кўйи дўст.  
Неъмат орад фафлату шукр интибоҳ,  
Сайди неъмат кун ба доми шукри шоҳ.  
Неъмати шукрат кунад пурчашму мир,  
То куни сад неъмат исори фақир.  
Сер нўши аз таъому нуқли Ҳақ,  
То равад аз ту шикамхориву дақ.

\* \* \*

Ин сухан дар сина дахли мағзҳост,  
Дар хамўши мағзи ҷонро сад намост.  
Чун биёмад дар забон, шуд ҳарчи мағз,  
Ҳарқ кам кун, то бимонад мағзи мағз.  
Марди камгўяндаро фикр аст зафт,  
Қишири гуфтан чун фузун шуд, мағз рафт.  
Пўст афзун буд, логар буд мағз,  
Пўст логар шуд, чу комил гашту нағз.

### ҲИКОЯТИ ХОНА ҶУСТАНИ ГАРИБЕ

Як гарибе хона мечуст аз шитоб,  
Дўсте бурдаш сўйи хонай ҳароб.  
Гуфт ў: «Инро агар сақфе будй,  
Паҳлуи ман мар-туро маскан шуди.  
Ҳам иёли ту биёсудӣ, агар  
Дар миёна дошти ҳуҷрай дигар.  
В-ар расидӣ меҳмон рӯзе туро,  
Ҳам биёсудӣ, агар будет ҷо.  
Кошкӣ, маъмур<sup>1</sup> будӣ ин саро,  
Хонаи ту будӣ ин маъмури мо».  
Гуфт: «Оре, паҳлуи ёрон хуш аст,  
Лек, эй ҷон, дар «агар» натвон нашаст».

---

<sup>1</sup>Маъмур — обод.

## ҚИССАИ КҮДАКЕ, КИ ДАР ПЕШИ ТОБУТИ ПАДАР МЕНОЛИД ВА СУХАНИ ЧҮХЙ

Күдаке дар пеши тобути падар  
 Зор менолид, бармекўфт сар:  
 «К-эй падар, охир, кучоят мебаранд,  
 То туро дар зери хoke биспуранд.  
 Мебарандат хонаи тангу заҳир<sup>1</sup>,  
 Не дар ў қолию не фаршу ҳасир<sup>2</sup>.  
 Не чароге дар шабу не рӯз нон,  
 Не дар он бўйи таому не нишон.  
 Не дарашиб маъмур, не сақфу на бом,  
 Не дар ў баҳри зиёе<sup>3</sup>, ҳеч чом<sup>4</sup>.  
 Не дар он аз баҳри меҳмон оби чоҳ,  
 Не яке ҳамсоя, к-ў бошад паноҳ.  
 Ҷисми ту, ки бўсагоҳи халқ буд,  
 Чун шавад дар хонаи кўру қабуд<sup>5</sup>.  
 Хонаи безинҳору чойи танг,  
 К-андарон не рўй мемонад, на ранг».  
 З-ин насақ авсофи хона мешумурд,  
 В-аз ду дига ашки хунин мефушурд.  
 Гуфт Ҷўҳи<sup>6</sup> бо падар: «Эй арчманд,  
 В-аллаҳ, инро хонаи мо мебаранд».  
 Гуфт Ҷўҳиро падар: «Аблаҳ машав»,  
 Гуфт: «Эй бобо, нишониҳо шунав.  
 Ин нишониҳо, ки гуфт ў як ба як,  
 Хонаи морост бе тазвиру шак.  
 Не ҳасиру не чарогу не таом,  
 Не дарашиб маъмуре не сақфу на бом».

### ПАНДУ АНДАРЗҲО

Дона чун андар замин пинҳон шавад,  
 Сирри ў сарсабзии бўстон шавад.  
 Зарру нуқра гар набудандӣ ниҳон,  
 Парвариш кай ёфтандӣ зери кон?

<sup>1</sup>Заҳир — ноҳуш.

<sup>2</sup>Ҳасир — бўрё.

<sup>3</sup>Зиёе — равшани.

<sup>4</sup>Чом — шиша, оина.

<sup>5</sup>Кўру қабуд — тангу тор.

\* \* \*

Ваъдаҳо бошад ҳақиқӣ, дилпазир,  
Ваъдаҳо бошад маҷозӣ, тосагир.  
Ваъдаи аҳли қарам ганчи равон,  
Ваъдаи ноаҳл шуд ранчи равон.

\* \* \*

То зи заҳру аз шакар дарнагзарӣ,  
Кай ту аз гулзори ваҳдат бӯ барӣ?  
Охир одамзодай, ай ноҳалаф,  
Чанд пиндорӣ ту пастиро шараф?

\* \* \*

Ин сухан чун пӯсту маънӣ мағз дон,  
Ин сухан чун нақшу маънӣ ҳамчӯ чон.  
Пӯст бошад мағзи бадро айбпӯш,  
Мағзи некӯро зи файрат гайбпӯш.

### Пурсиш ва супориш

1. Фазали шоирро хонда бароед. Калимаҳои душворфаҳмро ба дафтари адабиёт нависед.
2. Фазалро бо ёрии омӯзгор ва ҳамсинфонатон таҳлил кунед.
3. Муқоламаи фарид ва дӯсташро бо суханони худ нақл кунед.
4. Писари Ҷӯҳӣ ба падар дар бораи кучо бурдани тобут чи гуфт?



## УБАЙДИ ЗОКОНӢ (1270 — 1370)

Номи Убайдӣ кай равад аз ёди  
аҳли дил?  
Чун гуфтаҳои нозуки ӯ ёдгори ўст.

Гузаштагони Убайди Зоконӣ аз Арабистон ба Эрон кӯчида, дар Зокон ном маҳалли Қазвин муқим шудаанд. Убайди Зоконӣ соли 1270 дар оилаи собиқ вазир таваллуд шудааст. Ӯ таҳсили ибтидоиро дар худи Зокон гирифта, сипас мадрасаро дар Бағдод хондааст.

Вале дар давраи Убайди Зоконӣ ҳаводорони илму адабиёт кам буданд. Инро ҳамзамони Убайди Зоконӣ Ҳофиз низ таъкид кардааст. Бинобар он, вақте соли 1329 Убайди Зоконӣ китоберо дар мавзӯи панду ҳикмат тайёр карда, ба дарбори султон мебарад, онро қабул намекунанд.

Чунин рафтори аҳли дарбор ва, умуман, муносибати манфии муҳити дарбор Убайдро водор мекунад, ки асарҳои танқидӣ ва ҳаҷвӣ нависад.

Убайди Зоконӣ тақрибан соли 1341 аз Бағдод ба Шероз меояд ва ба кори дарбор мепардозад. Солҳои хизмат дар дарбор шумораи асарҳои ҳаҷвии ӯ камтар шуда, танҳо латифаҳояш ба ҷашм мерасанд, ки шояд барои хурсанд кардани табъи шоҳ эҷод шуда бошанд.

Солҳои хизмати дарбории Убайд нисбатан осуда буданд. Лекин дере нагузашта дар натиҷаи табаддулоти давлатӣ ва ба сари таҳти Шероз омадани ҳокими Кирмон Муборизиддин ибни Муҳаммад Убайд маҷбур мешавад, ки Шерозро тарқ кунад. Дар ин давра ватани ӯ Қазвин низ дар зери оташи муборизаҳои байниҳудӣ буд, бинобар ин, Убайди Зоконӣ сӯи Ироқ ва Бағдод роҳ пеш мегирад.

Дар Бағдод ўро хуш намепазиранд ва «гадои Бағдод», «сару по бараҳнаи Шероз» гўён таҳқир мекарданд. Убайд дер тоқат карда натавониста, аз Бағдод боз ба Шероз мерарад. Дар бораи солҳои охири зиндагии шоир маълумоте нест. Убайди Зоконӣ соли 1370 аз олам чашм пўшидааст.

Мероси адабии ин шоир ва нависандаи моҳир ҳаҷман зиёд нест, аммо мазмунан хеле ганист.



Убайди Зоконӣ асарҳои худро дар шаклҳои гуногун — ҳам назм ва ҳам наср эҷод кардааст. Мероси адабии ўаз «Наводир-ул-амсол», рисолаи «Ахлоқ-ул-ашроф», «Сад панд», «Даҳ фасл», «Дилкушо», «Ришнома», достони «Ушшоқнома», «Мушу Гурба», «Фолномаи буруҷ», «Фолномаи вуҳуш ва тујор», қасидаву газал, қитъаву рубоиҳои зиёд иборат аст.

Рисолаи «Ахлоқ-ул-ашроф» солҳои 1339—1340 эҷод шуда, мулоҳизаҳои танқидиро дар бораи нуқтаи назари гузаштагон ва мусиронаш дар бар мегирад. Асари мазкур дорои аҳамияти тарбиявӣ ва ахлоқӣ буда, ҷаҳолатпарастӣ, фармонфармои синфи ҳокимро аз забони гузаштагон зери танқид мегирад. Дар он муҳокимаҳои шоир бо шеърҳои форсӣ-тоҷикӣ ва ҳадисҳои бо забони арабӣ овардашуда тасдиқ мегарданд.

Нависанда латифаҳои дилнишини ҳалқиро дар асарҳояш истифода бурда, худ низ латифаҳои ҳаҷвомез иншо кардааст. Рисолаи «Дилкушо» ном маҷмӯаи ўаз ҳикоячаҳои ҳандаовар, ки расвой, бемаънигӣ ва камбудиҳои ондавраинаи ҷамъиятро зери танқид мегиранд, иборат аст. Дар ин асар низ ахлоқу одоби табақаҳои ҳукмрон, зулму истибдод ва хислатҳои ношоистаи байни мардум вуҷуддошта, аз қабили дуздӣ, пораҳӯрӣ, фисқу фасод бо ҳазлу мutoиба ба зери тозиёнаи танқид гирифта шудааст. Асар бо ду забон — тоҷикӣ ва арабӣ таълиф ёфтааст.

Достони «Мушу Гурба» воқеаи солҳои 1335—1370-ро дар бар мегирад, ки задухӯрдҳои доҳила дар авҷ буд ва онро шоир дар либоси тамсил ифода намудааст.

Сарсухани хурди достон аз чунин байтҳо оғоз меёбанд:

Агар дорӣ ту ақлу донишу хуш,  
Биё, бишнав ҳадиси «Гурбаву Муш».

Бихонам аз бароят достоне,  
Ки дар маъни он ҳайрон бимони...

Ба адиби халқпарвари часур мұяссар шудааст, ки аз мавқеи мардумй истода, паҳлұғои гуногуни зиндагй, қашшоқиву бенавоии мардум ва дабдабаву бемаънигии синфи ҳукмронро танқид намояд.

Рисолаи «Даҳ фасл» ба тариқи наср навишта шудааст. Чий хеле, ки аз номи асар маълум аст, он аз даҳ фасл иборат мебошад. Дар ин асар фикри нависанда дар шакли луғат ва эзоҳи он оварда шудааст. Дар эзоҳи луғат нависанда тарзи ифодай киноявиро пеш гирифтааст.

Рисолаи «Сад панд» асари насрист. Дар ин асар фикрхो дар шакли масал, мақол баён шудаанд. Микдори ин гуна мақолҳо садто аст. Тарзи баёни асар маҷозӣ (киноя ва пи-чинг) аст.

Ғазалҳо, қитъаҳо, рубоиҳо, тарҷеъбанд, қасидаҳо асарҳои манзуми ў буда, дар давоми тамоми эҷодиёти шоир навишта шудаанд. Убайди Зоконӣ чий дар шакли қасидаҳои мадҳия ва чий дар шакли газал маҳорати баланд дорад ва онҳо дар эҷодиёти ў мавқеи асосиро ишғол менамоянди.

Ғазалҳо ва қитъаҳои ў дорои мазмуни иҷтимоии баланд буда, инъикоскунандай садоқат, муҳаббати пок, ҳаётдустӣ ва ақидаҳои башардустӣ мебошад. Равияи ҳаматарафа ва инкишофёфта ва ба камолрасидай Убайд ҳаҷв аст. Ҳаҷви Убайди Зоконӣ қувваи тез таъсиркунанда дошта, шакли кӯтоҳ ва бою равшан дорад. Он бо кушодани нуқсонҳои ҷамъият нақши беназир бозидааст.

### Пурсиш ва супориш

- Чи водор сохтааст, ки Убайди Зоконӣ ба ҳаҷв ва танқид даст занад?
- Асарҳои Убайди Зоконӣ бо назм навишта шудаанд ё бо наср?
- Убайди Зоконӣ дар асараш «Ахлоқ-ул-ашроф» тасдиқи фикрҳои худро бо қадом забонҳо овардааст?
- Хусусияти хоси асарҳои Убайди Зокониро номбар кунед.

## НАМУНА АЗ ОСОР

### ХЕЧ МУРГЕ АЗ ЛАКЛАК ЗИРАКТАР НЕСТ

Талҳакро (номи қаҳрамони фолклорӣ, мисли Афандӣ) бо муҳиме пеши Хоразмшоҳ фиристоданд. Муддате он ҷо бимонд. Магар Хоразмшоҳ риояте, чунон ки ў меҳост, намекард. Рӯзе пеши Хоразмшоҳ ҳикояти мурғон ва хосияти ҳар яке мегуфтанд.

Талҳак гуфт:

— Ҳеч мурғе аз лаклак зирактар нест.

Гуфтанд:

— Аз чӣ донӣ?

Гуфт:

— Аз баҳри он ки ҳаргиз ба Хоразм намеояд.

### ХЕШОВАНДОН МЕБОЯД БА ТАЪЗИЯИ ШУМО ОЯНД

Дарвеше ба дари хонае расид, пораи ноне бихост. Духтараке дар хона буд, гуфт:

— Нест.

(Дарвеш) гуфт:

— Ҷӯбе дех.

Гуфт:

— Нест.

Гуфт:

— Пораи намак.

Гуфт:

— Нест.

Гуфт:

— Кӯзаи об.

Гуфт:

— Нест.

Гуфт:

— Модарат кучост?

Гуфт:

— Ба таъзияти хешовандон рафтааст.

Гуфт:

— Чунон ки ман ҳоли хонаи шумо мебинам, хешован-  
дени дигар мебояд, ки ба таъзияи шумо оянд.

## ХУДОВАНД ИН ДУЗДРО МЕШИНОСАД

Дари хонаи Ҳачи бидуздианд. Ў бирафт ва дари мас-  
чиде барканд ва ба хона мебурд. Гуфтанд:

— Чаро дари масҷид баркандай?

Гуфт:

— Дари хонаи ман дуздидаанд ва Худованд ин дуздро  
мешиносад. Дуздро ба ман супорад ва дари хонаи худ боз  
ситонад.

## САҲВ ДАР ҚҰЗА БОШАД

Туркмоне бо яке даъво дошт. Құза пур гақ кард ва по-  
рае равған бар сар гудохт ва аз баҳри қозӣ ришват бурд.  
Қозӣ бистуд ва тарафи туркмон гирифт ва воқеа чунонки  
хотири ў меҳост, охир кард ва мактубе мусаҷҷал<sup>1</sup> ба турк-  
мон дод. Баъд аз ҳафтае қазияи<sup>2</sup> равған маълум кард. Турк-  
монро бихост, ки «дар он мактуб саҳве ҳаст, биёр, то ислоҳ  
кунам». Туркмон гуфт: «Дар мактуби ман ҳеч саҳве нест.  
Агар саҳве бошад, дар құза бошад».

## АЪРОБӢ ВА ҲАЛИФА

Аъробиро пеши ҳалифа бурданд. Ӯро дид бар тахт ни-  
шаста ва дигарон дар зер истода. Гуфт:

— Ассалому алайкум ё Аллоҳ!

Ҳалифа гуфт:

— Ман Аллоҳ нестам.

Гуфт:

— Ё Ҷабраил!

Гуфт:

— Ман Ҷабраил нестам.

Гуфт:

— Аллоҳ нестӣ, Ҷабраил нестӣ, пас чаро бар он боло  
рафта танҳо нишастай? Ту низ дар зер ой ва дар миёни  
мардумон биншин.

<sup>1</sup>Мусаҷҷал — муҳру имзошуда.

<sup>2</sup>Қазия — кор, воқеа.

## САГ ДАР МАСЧИД

Мавлоно Шарафиддин бар дари масциде мегузашт. Ходими масцид сагеро дар масцид печида буд ва мезад. Саг фарёд мекард. Мавлоно дари масцид бикушод, саг бадар част. Ходим ба Мавлоно итоб кард.

Мавлоно гуфт:

— Эй ёр, маъзур дор, ки саг ақл надорад ва аз беақлий дар масцид меояд. Мо, ки ақл дорем, ҳаргиз моро дар масцид мебиний?

## ДАРВЕШ ДАР ДЕҲА

Дарвеше ба дари деҳе расид. Ҷамъе кадхудоёнро дид он чо нишаста. Гуфт:

— Маро чизе бидиҳед, вагарна ба Худо, бо ин деҳ ҳамон бикунам, ки бо он деҳи дигар кардам. Эшон битарсиданд. Гуфтанд: «Мабодо, ки соҳире<sup>1</sup> ё валие бошад, ки аз ў ҳаробӣ ба деҳи мо расад». Он чӣ хост, бидоданд. Баъд аз он пурсиданд, ки:

— Ту бо он деҳ чӣ карди?

Гуфт:

— Он чо суоле кардам, чизе надоданд, ба ин чо омадам. Агар шумо чизе намедодед, ин деҳро низ раҳо мекардам ва ба деҳе дигар мерафтам.

## ҚАЛАНДАР ВА ТАБИБ

Қаландаре набз ба табиб дод. Пурсид, ки:

— Маро чӣ ранҷест?

Гуфт:

— Туро ранҷи гуруснагист.

Ва ўро ба ҳариса меҳмон кард. Қаландар чунон сер шуд, гуфт:

— Дар лангари<sup>2</sup> мо даҳ ёри дигар ҳамин ранҷ доранд.

## ҲИКОЯТИ ҚАЗВИНӢ

Қазвиние пеши табиб рафту гуфт:

— Мӯйи ришам дард мекунад.

<sup>1</sup>Соҳир — сеҳркунанда, ҷодугар.

<sup>2</sup>Лангар — бошишгоҳи дарвешон.

Пурсид, ки:

— Чӣ хӯрдай?

Гуфт:

— Нону ях.

Гуфт:

— Бирав бимир, ки на дардат ба дарди одамӣ мемона-  
ду на хӯрокат!

## ГАНДУМ

Шахсе ба дӯсте гуфт:

— Панҷоҳ ман гандум доштам. То маро хабар шуд, му-  
шон тамом хӯрда буданд.

Ў гуфт:

— Ман низ панҷоҳ ман гандум доштам. То мушонро  
хабар шуд, ман тамом хӯрда будам.

## ҲИҚОЯТ

Рӯбоҳро пурсиданд, ки дар турехтан аз саг чанд ҳила  
донӣ?

Гуфт: Аз сад фузун бошад, аммо накӯтар аз он ҳама  
ин ки ману ўро бо яқдигар иттифоқи дидор наяфтад.

## ҲИҚОЯТ

Марде ба ҳиндувонафурӯше гузашт, ки бонг мекард:

Ин ҳамчун хурмову асал аст ва ширинтар аз шакар аст!

Мард ўро гуфт: Маро беморест, ки ўро ҳиндувонаи  
туруш илоҷ аст. Аз ин миён яке туруш ҷудо кун.

Гуфт: Бихару бибар ва бонги ман мангар, ки тамоми  
инҳо аз сирко туруштар бошад.

## ҲИҚОЯТ

Шахсе меҳмонеро дар зерхона хобонд, нимашаб садои  
хандаи вайро дар болохона шунид. Пурсид, ки:

— Дар он ҷо чӣ мекунӣ?

Гуфт:

— Дар хоб фалтидаам.

Гуфт:

— Мардум аз боло ба поин галтанд, ту аз поин ба боло галтий?

Гуфт:

— Ман ҳам ба ҳамин галтидан меандешам.

## ҲИКОЯТ

Султон Маҳмуд дар зимишоне саҳт ба Талҳак гуфт, ки:

— Бо ин чомаи якло<sup>1</sup> дар ин сармо чӣ мекунӣ, ки ман бо ин ҳама ҷома меларзам?

Гуфт:

— Эй подшоҳ, ту низ монанди ман қун, то наларзӣ!

Гуфт:

— Магар ту чӣ кардаӣ?

Гуфт:

— Ҳар чӣ ҷома доштам, ҳамаро дар бар кардаам.

## ҲИКОЯТ

Рустоие модагове дошт ва модаҳаре бо қурра. Ҳар бимурд. Шири гов ба қурраи ҳар медоданд ва эшонро шири дигар набуд ва рустоӣ малул шуд, гуфт: Худоё, ту ҳаркурато марге бидех, то аёлони ман шири гов бихӯранд.

Рӯзи дигар дар пойгоҳ рафт. Говоро дид мурда. Мардакро дуд аз сар бадар рафт. Гуфт: Худоё, ман ҳарро гуфтам, ту гов аз ҳар бознамешиносӣ?!

### Пурсиш ва супориш

1. Дар ҳикояти «Ҳеч мурғе аз лаклак зирактар нест» Талҳак худро ба ки монанд кардааст?
2. Чаро дарвеш ба духтарак гуфт, ки хешовандон бояд ба таъзияи онҳо оянд?
3. Туркмон бо суханони «дар мактуби ман ҳеч саҳве нест, агар саҳве бошад, дар кӯза бошад» чӣ гуфтани аст?

<sup>1</sup>Якло — абра, беастар.

## МУШУ ГУРБА

(Порча аз достон)

Эй хирадманди оқилу доно,  
Қиссаи «Мушу Гурба» бархоно!  
Қиссаи «Мушу Гурбаи» манзум  
Гүш кун ҳамчу дури галтоно!  
Аз қазои фалак яке Гурба  
Буд чун аждаҳо ба Кирмоно.  
Шикамаш таблу синааш чу сипар,  
Шердуму палангчангоно.  
Аз гиреваш<sup>1</sup> ба вақти гурридан  
Шери дарранда шуд ҳаросоно.  
Сари ҳар суфра чун ниҳодӣ пой,  
Шер аз вай шудӣ турезоно.  
Рӯзе андар шаробхона шудӣ  
Аз барои шикори мушоно.  
Дар паси хуми май намуд камин<sup>2</sup>  
Ҳамчу дузде, ки дар биёбоно.  
Ногаҳон Мушаке зи деворе  
Ҷаст бар хуми май хурӯшоно.  
Сар ба хум барниҳоду май нӯшид,  
Маст шуд ҳамчу шери гурроно.  
Гуфт: «Ку Гурба, то сараш биканам?!  
Пўсташ пур кунам зи коҳоно!  
Гурба дар пеши ман чӣ саг бошад?  
Ки шавад рӯ ба рӯ ба майдоно».  
Гурба инро шуниду дам назадӣ,  
Чангӯ дандон задӣ ба сўҳоно.  
Ногаҳон ҷасту Мушро бигрифт,  
Чун паланге шикори кӯҳоно.  
Муш гуфто, ки: «Ман гуломи туам,  
Афв кун аз ман ин гуноҳоно!»  
Гурба гуфто: «Дурӯғ камтар гӯй!  
Нашнавам ман фиребу макроно».  
Гурба он Мушро бикушту бихӯрд,

<sup>1</sup>Гирев — наъра ва гурриш.

<sup>2</sup>Камин — шинак.

Сўи масцид шуди хиромоно.  
Дасту рўро бишусту масҳ кашид,  
Вирд меҳонд ҳамчу муллоно:  
«Бор Илоҳо, ки тавба кардам ман,  
Надарам мушро ба дандоно.  
Баҳри ин хуни ноҳақ, эй, ҳаллоқ,  
Ман тасаддуқ диҳам ду ман ноно».  
Он қадар лоба карду зори кард,  
То ба ҳадде, ки гашт гирёно.  
Мушаке буд дар паси минбар  
Зуд бурд ин хабар ба мушено:  
«Муждагонӣ, ки гурба тоиб<sup>1</sup> шуд,  
Зоҳиду обиду<sup>2</sup> мусулмоно.  
Буд дар масцид он сутудахисол<sup>3</sup>  
Дар намозу ниёзу афгоно».  
Ин хабар чун расид бар мушон  
Ҳама гаштанд шоду хандено.  
Ҳафт муши гузида<sup>4</sup> барҷастанд,  
Ҳар яке қадхудо<sup>5</sup> ду дехқоно<sup>6</sup>.  
Бар гирифтанд баҳри Гурба зи меҳр  
Ҳар яке тухфаҳои алвоно<sup>7</sup>.  
Он яке шишаи шароб ба даст  
В-он дигар барраҳои бирёно.  
Он яке таштаки<sup>8</sup> пур аз кишмиш  
В-он дигар як табақ зи хурмоно.  
Он яке зарфе аз панир ба даст  
В-он дигар мост бо каранно<sup>9</sup>.  
Он яке хончай палав бар сар,  
Афшура<sup>10</sup>, оби лиму, уммоно<sup>11</sup>.

<sup>1</sup> *Тоиб* — тавбакунанда.<sup>2</sup> *Обид* — ибодаткунанда.<sup>3</sup> *Сутудахисол* — хислатҳои таърифи — сара ва писандида.<sup>4</sup> *Гузида* — интихобшуда, хуб ва сара.<sup>5</sup> *Қадхудо* — давлатманд.<sup>6</sup> *Дехқон* — заминдори калон.<sup>7</sup> *Алвон* — лавнҳо — рангҳо, рангоранг.<sup>8</sup> *Таштак* — лаълий, табақ.<sup>9</sup> *Каранно* — навъе аз нон.<sup>10</sup> *Афшура* — шарбат, оби мева (аз қалимаи фишурдан).<sup>11</sup> *Уммоно* — номи баҳр дар Арабистон.

Назди гурба шуданд он мушон  
Бо салому дуруду<sup>1</sup> эҳсоно.  
Арз карданд бо ҳазор адаб,  
К-эй фидои раҳат ҳама чоно.  
Лоиқи хидмати ту пешкаше  
Кардаем мо, қабул фармоно».  
Гурба чун мушакон бидид, бихонд:  
«Ризқакум фис-самои ҳаққоно»<sup>2</sup>  
Ман гурусна басе басар бурдам,  
Ризқам имрӯз шуд фаровоно.  
Рӯза будам ба рӯзҳои дигар  
Аз барои ризои Раҳмоно.  
Ҳар кӣ кори Худо кунад, ба яқин  
Рӯзияш мешавад фаровоно.  
Баъд аз он гуфт: «Пеш фармоед,  
Қадаме чанд, эй рафиқоно!»  
Мушакон ҷумла пеш мерафтанд,  
Танашон ҳамчу бед ларзоно.  
Ногаҳон Гурба част бар мушон,  
Чун мубориз ба рӯзи майдоно.  
Панҷ муши гузидаро бигрифт,  
Ҳар яке қадхудову элхоно<sup>3</sup>.  
Ду бад-ин чангю ду бад-он чангол,  
Як ба дандон чу шери фурроно.  
Он ду муши дигар, ки чон бурданд,  
Зуд бурданд ҳабар ба мушоно.  
Ки: «Чи биншастаед, эй мушон!  
Хокатон бар сар, эй ҷавонено!  
Панҷ муши раисро бидарид  
Гурба бо чангҳову дандоно».  
Мушаконро аз ин мусибату ғам  
Шуд либоси ҳама сиёҳоно.  
Хок бар сарқунон ҳамегуфтанд:  
«Эй дарего, раиси мушоно!»  
Баъд аз он муттафиқ шуданд, ки мо  
Меравем пойтахти султоно.

<sup>1</sup>Дуруд — салом.

<sup>2</sup>Маънояш: Ризқамро Худо аз осмон дод.

<sup>3</sup>Элхон — лақаби подшоҳони мугул дар Эрон.

То ба шаҳ арзи ҳоли хеш кунем,  
 Аз ситамҳои хайли гурбоно».  
 Шоҳи мушон нишаста буд ба таҳт,  
 Дид аз дур хайли мушоно.  
 Ҳама як бор карданаш таъзим,  
 К-эй ту шаҳаншаҳӣ ба давроно!  
 Гурба кардаст зулм бар моҳо,  
 Эй шаҳаншаҳ, ўлам<sup>1</sup> ба қурбоно!  
 Соле як дона мегирифт аз мо,  
 Ҳол ҳирсаши шуда фаровоно.  
 Ин замон панҷ-панҷ мегирад,  
 Чун шуда тоибу мусалмоно.  
 Дарди дил чун ба шоҳи худ гуфтанд,  
 Шоҳ фармуд, к-эй азизоно!  
 Ман талоғӣ<sup>2</sup> ба Гурба хоҳам кард,  
 Ки шавад достон ба давроно!»  
 Баъди як ҳафта лашкарे орост,  
 Сесаду сӣ ҳазор мушоно.  
 Ҳама бо найзаҳову тиру камон,  
 Ҳама бо сайфҳои<sup>3</sup> бурроно.  
 Фавҷҳои<sup>4</sup> пиёда аз як сӯ,  
 Тегҳо дар миёна ҷавлоно.  
 Чунки ҷамъоварии лашкар шуд  
 Аз Ҳурисону Рашту Гелено.  
 Яккамуше вазири лашкар буд,  
 Ҳушманду далеру фаттоно<sup>5</sup>.  
 Гуфт: «Бояд яке зи мо биравад  
 Назди Гурба ба шаҳри Кирмоно.  
 Ё биё пойтакт дар хидмат,  
 Ё ки омода бош ҷангоно».  
 Мушаке буд элчие зи қадим,  
 Шуд равона ба шаҳри Кирмоно.  
 Нарм-нармак ба Гурба ҳолӣ кард<sup>6</sup>,  
 Ки: «Манам элчие зи мушоно.

<sup>1</sup>Ўлам — мурам.

<sup>2</sup>Талоғӣ — пур кардани он чизе, ки холи шудааст.

<sup>3</sup>Сайф — шамшер.

<sup>4</sup>Фавҷ — қисме аз лашкар.

<sup>5</sup>Фаттон — зирак ва доно.

<sup>6</sup>Ҳолӣ кард — арз кардан, баён кардан.

Хабар овардаам барои шумо,  
 Азми ҹанг карда шоҳи мушоно.  
 Ё бирав пойтахт дар хидмат,  
 Ё ки омода бош ҹангоно».  
 Гурба гуфто, ки: муш... хўрда,  
 Шаҳат хато кардаст,  
 Ман наёям бурун зи Кирмоно.  
 Лекин андар хафо<sup>1</sup> тадорук кард,  
 Лашкари мӯъзаме<sup>2</sup> зи гурбоно.  
 Гурбаҳои бароқи шершикор,  
 Аз Сифоҳону Язду Кирмоно.  
 Лашкари гурба чун муҳайё шуд  
 Дод фармон ба сӯи майдоно.  
 Лашкари мушҳо зи роҳи кавер<sup>3</sup>,  
 Лашкари гурба аз кӯҳистоно.  
 Дар биёбони Форс ҳар ду сипоҳ  
 Разм<sup>4</sup> доданд чун далероно.  
 Ҷангӣ мағлуба шуд дар он водӣ,  
 Ҳар тараф рустамона ҹангоно.  
 Он қадар мушу гурба кушта шуданд,  
 Ки наёяд ҳисоб осоно.  
 Ҳамлаи саҳт кард гурба чу шер,  
 Баъд аз он зад ба қалби<sup>5</sup> мушоно.  
 Мушаке асби гурбаро пай кард<sup>6</sup>,  
 Гурба шуд сарнагун зи зиноно.  
 Аллаҳ-аллаҳ фитод дар мушон,  
 Ки бигиред, паҳлавонено».  
 Мушакон табли шодиёна заданд,  
 Баҳри фатҳу зафар фаровоно.  
 Шоҳи мушон ба фил шуд савор,  
 Лашкар аз пешу пас хурӯшоно.  
 Гурбаро ҳар ду даст баста баҳам  
 Бо қалофу<sup>7</sup> танобу ресмоно.

<sup>1</sup>Хафо — маҳфи, пинҳони.

<sup>2</sup>Мӯъзам — бузург.

<sup>3</sup>Кавер — биёбон, ҷойҳои ҳароба ва гайри қобили зироат.

<sup>4</sup>Разм — ҹанг.

<sup>5</sup>Қалб — миёна. Чунончи қалби лашкар — миёнаи лашкар.

<sup>6</sup>Пай кардан — буридани пай.

<sup>7</sup>Қалоф — қалоба, ресмон.

Шоҳ гуфто: «Ба дор оvezед,  
Ин саги рўсиёҳи нодоно!»  
Гурба чун дид шоҳи мушонро,  
Файраташ шуд чу дег ҷӯшоно.  
Ҳамчу шереншишт бар зону,  
Канд ресмон он ба дандоно.  
Мушаконро гирифту зад ба замин,  
Ки шудандӣ ба хок яксоно.  
Лашкар аз як тараф фирорӣ шуд,  
Шоҳ аз як ҷиҳат гурезоно.  
Аз миён рафт филу филсавор,  
Махзану таҳту тоҷу айвоно.  
Ҳаст ин қиссаи ачибу гарӣ,  
Ёдгори Убайди Зоконо.

\* \* \*

Чони ман панд гир аз ин қисса,  
Ки шавӣ дар замона шодоно.  
Гараз аз «Мушу Гурба» бархондан,  
Муддао фаҳм кун, писарҷоно!

### Пурсиш ва супориш

1. Ба воситай қиссаи «Мушу Гурба» Убайди Зоконӣ киҳоро зери танқид гирифтааст?
2. Аз байти «Аз қазои фалак яке гурба, буд чун аҷдаҳо ба Кирмоно» чиро дарк кардан мумкин аст?
3. Гурба панҷ мушро ба ҷонгол афтонид, ки «ҷар яке қадхудову элхоно» гуфта шоир киҳоро дар назар дорад?
4. Қиссаи «Мушу Гурба»-ро то ба охир ҳонда, мазмуни онро таҳдил кунед.
5. Ба фикри Шумо сужети ин қисса ба сужети мултфилми дӯстдоштаи бачагон «Мики Маус» монанд аст ё не? Монандӣ ва фарқияти онҳоро муайян кунед.



## КАМОЛИ ХУЧАНДӢ (1318 — 1401)

Оламе рӯй ниҳоданд ба ашъори  
Камол,  
Ки хаёлоти латиф аст дар оби  
суханаш.

Камолиддин Абӯаҳмад Муҳаммади Хуҷандӣ, ки бо лақаби «Хоҷа Камол» машҳур аст, дар Хуҷанд таваллуд ёфтاست. Падари ўро аз бузургони Хуҷанд мешуморанд. Камол пас аз гирифтани маълумоти ибтидой дар зодгоҳаш ба Самарқанд, Тошканд ва Ҳоразм сафар карда, аз устодони номдор илмҳои замонааш, аз қабили забони арабӣ, қалом, мантиқ, ҳикмат, таъриҳ, фиқҳ, зироатпарварӣ, бодорӣ ва ҳисобро омӯхтааст.

Камол чун аз замони наврасӣ ба адабиёт шавқу рағбат дошт, ўсадҳо байти шоирон, нақлу ривоятҳо ва афсонаҳою ҳикояҳоро аз ёд медонист.

Камоли Хуҷандӣ дар синни 40—45 солагӣ аз нобасомониҳои ҳаёти ондавраинаи Мовароуннаҳр сари худро гирифта, бо мақсади ҳаҷ ба Ҳиҷоз рӯй овардааст. Ба ҷониби Ҳиҷоз сафар кардани ўро аз байти зерин дарк кардан мумкин аст:

Рафт овоза, ки имсол ба ҳаҷ рафт Камол,  
Бас муборак сафаре, чун ту ба ў ҳамсафарӣ.

Баъд аз Ҳиҷоз ба Озарбойҷон омада, чанд соли умри худро дар Табрез сипарӣ намудааст. Табрез дар он давраҳо яке аз шаҳрҳои мӯътабари Эрон ба шумор рафта, хушобу ҳаво ва басо зебо буд.

Давраи шуҳрати адабии Камоли Хуҷандӣ дар Табрез ибтидо гирифта, дар муддати кӯтоҳ шеърҳояш ў бо ҷозибаву дилпазирии худ диққати аҳли адабро ба худ ҷалб

мекунад. Хонаи ў маҳфили шоирон, донишмандон, хушнависон ва созандагони номии Табрез мегардад. Шеърҳояш бошад, вирди забони муштоқон ва маҳфилорёёни замон гашта, ҳатто дар давоми ҳаёташ девони шеърҳои ўтартиб ва танзим мегарданд.

Ҳокими Табрез Султон Ҳусайн ба Камол дар Волиёнкӯҳ бое ҳадя карда, дар он чо хонақоҳу қасре бунёд карда медиҳад. Камол ин мавзеъро ба боги пурдараҳте табдил дода, онро «Боги биҳишт» ном ниҳодааст. Ин бофарони камбағалон ва бечорагон, ҳамчунин фароғатгоҳи худи шоир буд.

Вале зиндагии осоиштаи шоир дар ин чо дер давом намекунад. Соли 1385 подшоҳи Даشتӣ Қипчоқ Тӯхтамишхон аз Дарбанд ба Табрез хучум оварда, дар қатори ганиматҳои дигари ба даст овардааш Камолро бо хоҳиши завчааш ба пойтакти давлати Олтин Ўрда — шаҳри Сарой гирифта мебарад ва он чо 4 сол мемонад.

Гарчанде дар Сарой Камол зиндагии бофарогат дошт ва сайру саёҳатҳо мекард, ғами ҳичрон, дурии ёру дўст ва танҳой ўро азоб медод. Чун аҳли хонаводаи Камол дар Табрез монда буд, ў ҳамеша ёди онҳо мекард. Ашъори худро пайваста ба Табрез мефиристод. Ва яке аз он ин рубоист:

Табрез маро ба чойи чон хоҳад буд,  
Пайваста маро вирди забон хоҳад буд.  
То дарнакашам оби Чарандобу Гиҷил,  
Сурхоб зи чашми ман равон хоҳад буд.

Ў ба Табрез, ба Волиёнкӯҳи азизаш бармегардад ва дар ҳамон чо бо аҳли илму фарҳанг маҷlisҳои адабию илмӣ доир мекард, ҳамсафон ва шогирдони зиёде пайдо карда буд.

Роҳи зиндагии ўроҳи илму амал, омӯзиши ҳақиқат ва ишқи бемунтаҳо нисбат ба Офаридгори ин олам буда, ҳатто нақл мекунанд, ки Камол дар шаби охирини умраш чунин байтҳоро замзама карда будааст:

Бо субҳ бигӯед, ки бевақт мазан дам,  
Имшаб шаби васл аст, нигаҳ дор нафасро.  
Чун дид Камол он сари кӯ, тарки ватан кард,  
Булбул чу чаман дид, раҳо кард қафасро.

Баъд аз ба тасарруфи заминҳои Амир Темур шомил гардидани Сарой соли 1395 Камол ниҳоят ба Табрез бармегардад ва соли 1401 дар ҳамон ҷо вафот мекунад.

Дар лавҳи мазораш, ки дар Валиёнкӯҳ боқист, ин байти худи Камол сабт ёфтааст.

Камол, аз Каъба рафти бар дари ёр,  
Ҳазорат оғарин, мардана рафтӣ!

Камол ҳамеша бо ёди Ватан мезист ва аз ҳуҷандӣ будани худ ифтихор мекард:

Бо лутфи табъ мардуми Шероз аз Камол,  
Бовар намекунанд, агар гӯям: «Ҳуҷандиям».

### Мероси адабӣ

Камоли Ҳуҷандӣ аз худ девоне боқӣ гузаштааст, ки аз 977 ғазал, 100 қитъа, 34 рубой ва 4 қасида иборат аст. Файр аз ин, дар девони ў мустазод низ ҳаст.

Девони Шайх Камол хеле зиёд рӯйнавис шудааст. Аз ин лиҳоз, нусхаҳои зиёди он то ба имрӯз омада расида. Дар китобхонаҳои бузургтарини дунё, амсоли Фаронса, Англия, Олмон, Туркия, Ҳиндустон, Эрон, Афғонистон, дар ИДМ нусхаҳои хеле зиёди девони Шайх Камол арзи вучӯд намудааст.

Бисёрнусхагии девон ва гуногуни төъдоди ғазалҳо дар ин нусхаҳо мураттаб соҳтани нусхай асли девони Шайх Камолро муракқаб мегардонад. Баъзе аз мураттибони девон бар сари он ақидаанд, ки миқдори байтҳои девони шоир ба 10 000 байт мерасад.

Нусхай аз ҳама комилтари девони ашъори Шайх Камол дар захирай дастанависҳои шарқии Пажӯҳишгоҳи Шарқшиносии АУ Ӯзбекистон маҳфуз аст, ки соли 825 ҳичрӣ (1422 мелодӣ), яъне 22-сол пас аз фавти Камол китобат шудааст.

Камоли Ҳуҷандӣ озодандеш буд ва ғазалҳои ў дар пайравии Рӯдакӣ, Низомӣ, Румӣ, Ҳофиз ва дигар шоирон навишта шудааст. Камоли Ҳуҷандӣ ва Ҳофизи Шерозӣ, ки дар як замон зиндагӣ кардаанд, дўстони қарин буда,

бо ҳамдигар мукотиба доштанд, ғазалҳои яқдигарро хонда завқ мебурданд.

Камоли Ҳуҷандӣ дар ғазалсарой аз забардасттарин устодон ба шумор меравад. Мазмуни ғазалҳои Камол ишқӣ ва иҷтимоӣ буда, бештар аз вазъияти ногувори замонааш шикоят кардааст. Фазалиёти ў бо тараннуми ишқ, лаззати қалбии инсон, васфи ёр, ранҷу фироқ, меҳнату машақ-қатҳои ошиқона хонандаро мафтун мекунад.

Лаъли ҷонбахшат зи ҷон нозуктар аст,  
Қаддат аз сарви равон нозуктар аст.

Эй дили нозукмизоҷ, аз рӯи хуб  
Он талаб, к-аз ҳусн он нозуктар аст.

Омадан ҳар дам ба нозу рафтанат  
Аз насими ҷонфишон нозуктар аст.

Алҳақ аз сарриштаи борику ваҳм  
Сад бирешим он миён нозуктар аст.

Ноз кам кун бо чунин дил, ҷони ман,  
Худ чӣ дил, к-аз ҷони ҷон нозуктар аст.

Барги гул ҷандон, ки дорад нозуқӣ,  
Хотири булбул аз он нозуктар аст.

Гарчи нозук нуктае гуфти, Камол,  
З-ин ҳикоят он даҳон нозуктар аст.

Ишқ дар тасаввури ў ҳавасу бозӣ набуда, боиси зиндагӣ мебошад ва маҳз ба туфайли чунин ишқ умр маъни пайдо мекунад:

Ишқ дар тинати дилҳо намак аст,  
Сӯзи ошиқ зи само то самак аст.

Дар баробари лутфи сухан ва умқи маъни, хушоҳангӣ ва ҷозибаноқӣ аз ҷиҳатҳои хоси ғазалиёти Камол аст. Бинобар ин, аксари ғазалҳои ў ба оҳангҳои «Шашмақом» дароварда шуда, ба оҳангҳои ҳалқӣ низ суруда мешаванд.

Камол чун омӯзгори ахлоқи писандида ва одоби ҳамида баромад мекунад ва дар ашъори ўгоҳе панду андарзҳои олий низ вомехӯранд:

Бикӯш, то ба каф орӣ калиди ганчи вучуд,  
Ки бе талаб натавон ёфт гавҳари мақсад.

Дар ҷойи дигар ў мегӯяд:

Ҳаваси сухбати ёрон агарат меафтад,  
Bo рафиқони мухолиф нақуни ёри беҳ.

Беҳтарин сатрҳои Камол ба дӯстӣ бахшида шуда, ў суҳбати дӯстро биҳишт, нақди зиндагонӣ дониста, хоки дари ёрро аз гулшани ҷаннат беҳ мешуморад ва ўро анису мӯнис ва маншай умед дар ноумедиҳо медонад:

Ҳар кӣ дар олам кам аз як лаҳза дур аз ёр зист,  
Кард нақди зиндагонӣ зоеъу бисёр зист.

Бо суханони А. Афсаҳзод «Шеъри Камол монанди рӯди Сир соғ, гуворо, пуроб, зоҳирон ором, ботинан пуртуғён ва рӯҳнавоз аст».

Сабқу услуби Камол ниҳоят ҷолиби таваҷҷӯҳ буда, ўро чун устоди бемисли шеъри форсӣ муаррифӣ мекунад. Камол чун давомдиҳандай сабки саҳли мумтанеъ суханҳои ширин, ибораҳои дилнишин, калимаҳои мутаносиб, ташбеху истиораҳои нодир, таҷнису муболигаҳои дилфиреб, зарбулмасалу мақол ва таъбирҳои ширадори ҳалқиро мөҳирона ба кор бурдааст.

Адибон Камолро чун устоди сухан ва шеъри хушоҳанг дониста, ба ҷиҳати лутғи сухан ва умқи маънӣ дар пояи баланди ашъори форсӣ мегузоранд.

### Пурсиш ва супориш

1. Камол аслан аз куҷо будааст?
2. Мақсади сафари Камоли Ҳуҷандӣ ба Ҳичоз ва Табрез чи буд?
3. Дар бораи дӯстии Ҳофизи Шерозӣ ва Камоли Ҳуҷандӣ чи медонед?
4. Мероси адабии Камолро номбар кунед.

## НАМУНА АЗ ОСОР

### ФАЗАЛИЁТ

Омад даруни дил ғамат, дигар намеояд бурун,  
Савдои он зулфи сияҳ аз сар намеояд бурун.

Шавқи биҳишту ҳуриин, савдои ону фикри ин,  
Аз дил бурун омад, vale дилбар намеояд бурун.

То рух напӯшӣ, кай шавад аз дида ашки мо равон?  
Пинҳон нагашта офтоб, ахтар намеояд бурун.

То дил нарӯфтам аз ҳама, нақше дар ў пайдо нашуд,  
Оинаро бе сайқале гавҳар намеояд бурун.

Гуфти: Бурун ой аз дарам, биншин ба хоки оston,  
Шаҳ ҳар чӣ гӯяд, зон сухан чокар намеояд бурун.

То ту наронӣ, кай раванд аз кӯи ту дилҳои мо?  
Норонда ҳукме подшо, лашкар намеояд бурун.

Аз ғамза ҷашми хуният бар реши дил зад наштаре,  
Хунҳо бурун омад, vale наштар намеояд бурун.

Ҷашми Камол аз талхии ҳаҷри ту шуд гавҳарфишон,  
Бе талхие аз баҳрҳо гавҳар намеояд бурун.

\* \* \*

Маро ба гуфти қасон чун қалам марон аз пеш,  
Ки ман зи дasti ту ҳоҳам гирифт худ сари хеш.

Чу дил ҳадиси ту гӯяд, зи дида хун бичакад,  
Равад ҳароина хун, чун даҳан кушояд реш.

Агар ба реши дилам неши тез дарнигарад,  
Дар он назора зи ҳайрат фурӯ равад сари неш.

Ба ҳалқаҳои гуломӣ маро гарон шуд гӯш,  
Ба дasti он накунад дил, ки баркашӣ аз кеш.

Дило, бибоз сару чон ба расми дарвешӣ,  
Чунон ки нашнавам ин бор панди некандеш.

Мазиди ҷавр зи дил кам накард меҳри Камол,  
Чаро, ки ҷаври ту беш асту меҳр беш аз пеш?

\* \* \*

Мо дар ин шаҳр ба доми санаме дар бандем,  
Ки ба дашном аз ўшоду ба ғам хурсандем.

Ҳамчӯ паргор зи ёрем ҷудо, саргардон,  
То дар ин доира кай боз ба ҳам пайвандем?

Дар ғами фурқати ўнолакунон бо дили реш,  
Гаҳ-гаҳе зор бигирийему гаҳе меҳандем.

Аз дили сӯхтаи мо чӣ ҳабар дорад шамъ?  
Беш аз ин нест, ки дар гиря ба ҳам монандем.

Як раҳ аз боди саҳар пурс, ки мо дилшудагон  
Ҷамъ дар ҳалқаи он зулфи парешон чандем?

Шарҳи он зулфи пароканда дароз аст, мапурс,  
Беҳтар он аст, к-аз он қисса забон дарбандем.

Гарчи риндему назарбоз, мақун айб, Камол,  
Ин ҳунар бас, ки на сӯғиву на донишмандем.

\* \* \*

Ошӯби ҷонӣ, шӯҳӣ ҷаҳонӣ,  
Беэътиқодӣ, номеҳрублонӣ.

Аз пеши хешам то чанд ронӣ,  
Захри фироқам то кай ҷашонӣ?

Ман меҳр варзам оре, ман инам,  
Ту, кина варзӣ оре, ту онӣ.

Гоҳам навозӣ, гоҳам гудозӣ,  
Гоҳе чунинӣ, гоҳе чунонӣ.

Бе ҷурм қуштан ҳар дам якеро  
Натвон, валекин ту метавонӣ.



З-ин сон, ки дорӣ аз хеш дурам,  
Гар мирам аз гам, аз ман надонӣ.

Гуфтам: Нисорат созам дури ашк,  
Гуфто: Чи гӯям? Дур мечаконӣ.

Бо ту чӣ монад Хизру Масеҳо,  
Умре ту ҳаргиз бо кас намонӣ.

Гар аз Камол, эй мӯнис, малулий,  
Рафтам зи қӯят, бурдам гаронӣ.

\* \* \*

Боз ид омаду лабҳо зи тараф<sup>1</sup> хандон шуд,  
Шодии ид ба дидори ту сад чандон шуд.

Моҳ дар ид напӯшад руху бошад пайдо,  
Парда бадор, ки дигар натавон пинҳон шуд.

Аброят дод ба мардум зи маҳи ид нишон,  
Ҳамаро ҷашм ба наззораи ў ҳайрон шуд.

Ҳар ки дидат чу маҳи ид шаб аз гӯши бом,  
Маст чун ҷашми ту дар хонаи худ ғалтон шуд.

Писта ҳар ид гарон будиву бодом бақадр,  
Аз лабу ҷашми ту ин ид ҳама арzon шуд.

Одат ин аст, ки дар ид нахустин биқушанд  
Ғамзаро, аз чӣ ба нокуштани ман фармон шуд?

Сабр то иди дигар чун натавонист, Камол,  
Кард иди дигару бар дари ў қурбон шуд.

\* \* \*

Ҳар гул, ки зи хоки ман бирӯяд,  
Ошиқ шавад он ки он бибӯяд.

Дар домани дӯст ҳоҳад овехт  
Хоре, ки зи турбатам<sup>2</sup> бирӯяд.

Маъшуқ шаҳиди ишқи худро  
Бо ашк бишӯяду бимӯяд<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Тараф — шодӣ, сурур.

<sup>2</sup> Турбат — гӯр.

<sup>3</sup> Бимӯяд — гиряву нола кардан.

То дида шавад ба хоки он пой,  
Ошиқ раҳи ӯ ба дида пўяд<sup>1</sup>.

Хубон ҳама рӯ ба об шўянд,  
Рухсори ту обро бишўяд.

Чўяд дилам он даҳан ҳамеша,  
Чизе, ки наёфт, кас чи чўяд?

Васфи даҳанат Камол доим  
Дар қофияҳои танг гўяд.

\* \* \*

Дил муқими қўйи чонон асту ман ин чо гариб<sup>2</sup>,  
Чун кунад бечораи мискин тани танҳо гариб?

Орзуманди диёри хешаму ёрони хеш,  
Дар ҷаҳон то чанд гардам бесару бепо гариб?

Чун ту дар фурбат<sup>3</sup> наяфтодӣ, чи донӣ ҳоли ман?  
Меҳнати<sup>4</sup> фурбат надонад ҳеҷ кас, илло<sup>5</sup> гариб.

Ҳаргиз аз рўйи қарам рӯзе напурсидӣ, ки чист  
Ҳоли зори мустаманди<sup>6</sup> монда дур аз мо гариб.

Чун дар ин даврон намеафтад касе бар ҳоли худ,  
Дар чунин шаҳре ки мебинӣ, кӣ афтад бо гариб?

Дар гариби чон ба саҳти медиҳад мискин<sup>7</sup> Камол,  
Во гариби, во гариби, во гариби

\* \* \*

Ай дил, ин бечорагиву мустамандӣ то ба кай?  
Чун надорӣ рўйи дармон, дардмандӣ то ба кай?  
Бар дили пурхуни ман бигрист имшаб чашми ҷом,  
Шамъи маҷлисро бигӯ, к-ин хираҳандӣ то ба кай?  
Аз ҳаводории мову ту чу мустағнист<sup>8</sup> ёр,

<sup>1</sup> Пўяд — тай кардан

<sup>2</sup> Гариб — қаси аз хонумон, аз ватан дурафтода, танҳо, бекас.

<sup>3</sup> Фурбат — гариби, бекасӣ.

<sup>4</sup> Меҳнат — азоб, ранҷ.

<sup>5</sup> Илло — гайр аз, ба ҷуз.

<sup>6</sup> Мустаманд — бечора, гамгин, андӯҳгин.

<sup>7</sup> Мискин — бечора, оқиз, фақир.

<sup>8</sup> Мустағнист — бениёз

Ай рақиб, ин чоплусиву лавандй то ба кай?  
Пеши қадди ёрам, эй сарви сиҳӣ<sup>1</sup>, шарме бидор,  
Дар чаман бо пойи ҷубин сарбаландй то ба кай?  
Бо ту худро кард монандй гул аз боди ҳаво,  
Гуфт дар рӯяш сабо, к-ин худписандй то ба кай?  
Фамзаи ҷодуят аз мо чанд пӯшонад назар?  
Оламе кардӣ мусаххар<sup>2</sup>, ҷашмандй то ба кай?  
Гӯиям ҳар дам, ки берун рав зи шаҳри мо, Камол,  
Ин самардқандигариҳо бо ҳуҷандй то ба кай?

\* \* \*

Бе ту маро зиндагӣ ба кор наёяд,  
Неъмати бедӯст ҳушгувор наёяд.  
То ту наёй чу орзу ба канорам,  
Ҳеч муродем дар канор наёяд.  
То надиҳӣ зулфи беқарор ба дастам,  
Хотири ман бар сари қарор наёяд.  
Гар саги худ ҳониям, иҳонати<sup>3</sup> туст он,  
В-арна маро з-ин ҳадис<sup>4</sup> ор наёяд.  
Ҷашми аёдат аз ӯ кирост, ки агар низ  
Хок шавам, бар сари мазор наёяд.  
Кас натавонад гирифт он расани зулф<sup>5</sup>,  
То ба сари худ ба пойи дор наёяд.  
Нақди ду олам бинех, Камол, ки он ҷо  
Чони гаронмоя дар шумор наёяд.

### Пурсиш ва супориш

1. Мавзӯи ғазалҳои шоир аз чиҳо иборат аст?
2. Аз синфи 6 ғазали «Дар ёди Ватан»-и шоирро ба хотир оред. Мазмуни он чи гуна буд?
3. Чаро шоир дар бораи Ватани худ бо сӯзу гудоз менависад?
4. Ғазалҳоро аз ёд кунед.

<sup>1</sup> Сиҳӣ — баланд, рост.

<sup>2</sup> Мусаххар — тасхиркардашуда, мағлубкардашуда.

<sup>3</sup> Иҳонат — ҳақибу ҳор пиндоштан.

<sup>4</sup> Ҳадис — сухан.

<sup>5</sup> Расани зулф — ба маъни асрори Ҳақ омадааст.



## САНЪАТҲОИ МАҲНАВӢ

Санъатҳои бадей ё санъатҳои тасвири бадей ин усул ва тарзи истифодай мақсадноки вожаву ибора ё худ тарзи хоси баён мебошад, ки барои ифодаи матлабе дар шаклу тобиши нав ба кор бурда мешаванд. Санъатҳои бадей дар адабиёти тоҷик ба ду гурӯҳ тақсим карда шудааст: санъатҳои маҳнавӣ ва санъатҳои лафзӣ.

Он санъатҳое бадеиен, ки ба вожаву ибораҳо тобишҳои гуногуни маҳнавӣ, тасвирҳои шоирона медиҳанд ва мазмумни маҳнавии шеърро амиқ, суфта ва рехта мекунанд, **санъатҳои маҳнавӣ** номида мешаванд.

Ба санъатҳои маҳнавӣ тасвири воситаҳои бадей чун ташбех, маҷоз, истиора, киноя, талмех, муболига, ташхис, муқобила ва гайра доҳил мешаванд.

Қариб тамоми шоирон ба санъатҳои маҳнавӣ такя мекунанд. Чунки бидуни истифода аз санъати маҳнавӣ хушоянд, дилписанд, марғубу хотирнишин таълиф намудани асари бадей имкон надорад. Осоре, ки ба санъати маҳнавӣ робита надорад, аслан дар адабиёти бепоя дониста мешавад ва он маҳбубият пайдо намекунад.

Миқдори санъатҳои бадей ва тобишҳои маҳнавии онҳо ба якчанд омилҳо ба монанди соҳти чомеаи инсонӣ, ҳодисаву воқеаҳои иҷтимоиву таърихии инсон, ҷараёни инкишофи олами набототу ҳайвонот, табиати забони ҳалқҳо, тамаддуни мардум, завқи эстетикии ҳалқи соҳибадабиёти робитай қавӣ дорад. Масалан, дар адабиёти тоҷик, ки таърихи басо қадиму ғаниро дорост, бештар аз 300 санъати бадей қаламдод шудааст. Сабаби зиёдии санъатҳои бадей, баҳусус санъати маҳнавӣ дар адабиёти мо ва ба тақозои одобу ҳусни сухан ва фарҳангии мардум ҷавоб дода тавонистани онҳо аз як тараф ба нафосату назокати забон во-

баста бошад, аз тарафи дигар маҳз таърихи тўлонии адабиёт ба ин алоқамандии зич дорад.

Дар забони зиндаи гуфтугӯй ҳам санъатҳои маънавӣ фаровон истифода мешаванд. Масалан, то ба имрӯз миқдори зарбулмасалу мақолҳои забони тоҷикий бештар мегарданд. Пояи ҳама гуна зарбулмасалу мақолҳо санъатҳои маънавист.

Санъатҳои маънавӣ бо тамоми назокату фасоҳати худ дар осори классикони шеъру ғазал ба монанди Ҳофизу Саъдии Шерозӣ, Камоли Хуҷандӣ ва дигарон зухур ёфтанд.

Масалан, Ҳофиз дар ашъори худ ба риёкорону фиребгарон ҳамла карда, онҳоро таъна карда мегӯяд:

Воизон, к-ин чилва дар меҳробу минбар меқунанд,  
Чун ба хилват мераванд, он кори дигар меқунанд.  
Мушкиле дорам, зи донишманди маҷлис бозпурс,  
Тавбафармоён чаро худ тавба камтар меқунанд?  
Гӯиё бовар намедоранд рӯзи доварӣ,  
К-ин ҳама қалбу дагал дар кори довар меқунанд.

Дар ин мисраъҳо ўгоҳе пинҳонӣ, гоҳе ошкоро чехрайи ҳақиқии воизону зоҳидони риёкорро нишон додани мешавад, ки ин дар навбати худ таҷассуми санъати маънавӣ бо истифода аз воситаҳои тасвири гуногун мебошад.

### Пурсиш ва супориш

1. Санъатҳои бадей чанд намуд доранд?
2. Санъати маънавӣ чист?
3. Санъати маънавӣ ба қадом воситаҳои тасвир такя меқунад?
4. Аз ғазали Ҳофиз қадом маъниро бардоштан мумкин аст?
5. Истифодаи санъати маънавиро дар зарбулмасал ва мақолҳо шарҳ диҳед.



## ҲОФИЗИ ШЕРОЗӢ (1321 — 1389)

Фазал гуфтию дур сүфтӣ, биёву  
хуш бихон, Ҳоғиз,  
Ки бар назми ту афшонад  
фалак иқди Сурайёро.

**П**адари Ҳоғиз аслан исфаҳонӣ буда, бо тоҷирӣ машгул буд. Барои ривоҷи кори савдо ба Шероз омада, солҳои беҳтарини умри худро дар ин ҷо мегузаронад. Ҳоғизи Шерозӣ соли 1321 дар ҳамин шаҳри зебоманзари хушҳаво дида ба дунё мекушояд. Лекин тақрибан дар 6—7 солаги-яш аз падар ятим монда, бо модараш дар ҳоли бечорагӣ мемонад. Ӯ аз тифли ба хизматгорӣ даромада, зери лагаду азобҳои зиёди хӯҷаини худ мемонад. Дертар ӯ аз он ҷо турехта, ба хизмати нонвой медарояд.

Ҳамин тавр, солҳо сипарӣ мешаванд. Аз субҳ то шом ӯ меҳнат мекард, то худ ва модари худро аз гуруснагӣ эмин дорад. Ҳар гаҳ гузораш аз назди мактабхонаи маҳалла мегузашт ва ӯро ҳаваси дарсхонӣ бедор мешуд. Рӯзе ин матлаби худро ба муаллим баён мекунад. Муаллим аз ӯ пул талаб мекунад. Нонвое, ки Ҳоғиз хизмати ӯро мекард, шунида розӣ мешавад, ки ба ӯ ёри расонад. Ҳамин тавр, ӯ ба сабақомӯзӣ бо рағбати том машгул мешавад.

Дар яке аз дӯконҳои маҳалла шоирон, базлагӯён, қиссаҳонон, соҳибзавқон ҷамъ шуда, суханҳои ширин меғуфтанд, шеърҳо меҳонданд, «Шоҳноҳонӣ» мекарданд ва сўҳбатҳои тӯлонӣ меоростанд. Ба Ҳоғиз низ ин сўҳбатҳо гуворо буда, ҳар гаҳ ӯ ба онҳо гӯш меандоҳт, дар дили Ҳоғизи ҷавон орзуи суханварӣ камол мейфт.

Ҳамин тавр, ӯ шомили мадраса шуда, Қуръонро ба пуррагӣ аз ёд карда, бо чордаҳ тарз ё оҳанг меҳондагӣ

шуд. Табъи баланди шоирий ва ҳофизаи қавий ўро ба ғазал-сарой ҳидоят мекунад. Акнун дар сұхбатҳои дилнишини аҳли адаби Шероз ў беҳтарин ғазалҳои эчодкардаи худро меҳондагӣ мешавад.

Бузургтарин таърихнигори тоҷик Бобоҷон Ғафуров дар «Тоҷикон» ном асари худ вазъи сиёсию иҷтимоии замони зиндагии Ҳоҷа Ҳофизро хеле мушаххас ба қалам додааст. Замони зиндагии Ҳофиз даврони басе фитнаангез, пур аз ҷангу ҷидол ва задухӯрдҳои доҳилию беруна буд. Махсу-сан, дар замони ҳукуматдории Амир Муборизиддин вазъи зиндагии мардум хеле вазнин мешавад, ки дар баязе ғазал-ҳои Ҳофиз вазъи замон ва норизоӣ аз он ба риштаи тас-вир кашида шудааст:

Агарчӣ бода фараҳбахшу бод гулбез аст,  
Ба бонги ҷанг маҳӯр май, ки муҳтасиб тез аст.

Суроҳиеву ҳарифе гарат ба ҷанг афтад,  
Ба ақл нӯш, ки айём фитнаангез аст.

Вазъи сиёси дар замони зиндагии Ҳоҷа Ҳофиз хеле муташаниҷ буда, мамлакат дар натиҷаи задухӯрдҳои пай-дарпай ҳаробу аброр гашта буд. Зиддиятҳои доҳилий ва ни-зоъҳои байни амирон мамлакатро ба парокандагӣ оварда буд. Бар замми ин, ҳучуми Амир Темур соли 1387 давлати Форсро ба ҳаробӣ овард.

Боре Амир Темур, ки аз Шероз гузар дошт, талаб меку-над, ки Ҳофизро назди ў оранд. Ҳофиз назди ў бо либос-ҳои ҷандаи фақирона ҳозир шуда, мунтазири пурсиш мешавад. Амир Темур аз ў пурсид:

— Эй мард, ин байтро ту гуфтай?

Агар он турки шерозӣ ба даст орад дили моро,  
Ба ҳоли ҳиндуяш бахшам Самарқанду Бухороро.

Охир ман ранҷе кашидам, то Самарқанду Бухороро обод кунам, ту онро ба як ҳоли ҳинду мебаҳшӣ?

Ҳофиз пас аз сукуте ба либосҳои фақиронаи худ ишора карда мегӯяд:

— Эй султони олам, аз ҳамин бахшандагиҳост, ки ба чунин рӯз афтодам».

Амир Темур аз ин ҷавоби Ҳофиз ба завқ омада, табасум мекунад.

Ҳофиз низ мисли дигар адібон ҳаёти пурфоциаро аз сар гузаронидааст. Лекин саҳтиҳои рӯзгор, қасдҳои бади ҳасудон Ҳофизи хоксор ва фурӯтанро шикаста натавонистанд. Шеъри Ҳофиз саросари ҷаҳонро мафтун месоҳт.

Бо вуҷуди ин гуна нобасомониҳо Ҳофиз зодгоҳи худ шаҳри Шерозро дўст медошт ва дар газалҳои худ онро та-раннум менамуд:

Шерозу оби Рукнигу ин боди хушнасим,  
Айбаш макун, ки ҳоли руҳи ҳафт кишвар аст.

Овозаи Ҳофиз ба кишварҳои дуру наздик паҳн мешавад. Газалҳои ўро дар Ҳиндустону Туркистон, Ҳурросону Ироқ ва Мовароуннаҳру Озарбойҷон замзама мекунанд. Дар ин бора худи шоир мегӯяд:

Зи шеъри Ҳофизи Шероз меҳонанду мерақсанд  
Сияҳчашмонони қашмириву туркони самарқандӣ.

\* \* \*

Ғазалсарои Ҳофиз бад-он расид, ки чарх  
Навои Зуҳра ба ромишгарӣ биҳишт аз ёд.

### Мероси адабӣ

Осори адабии Ҳоҷа Ҳофизро 495 газал, 34 қитъа, 2 маснавӣ, 41 рубой ва 1 «Соқинома» ташкил медиҳад. Аз Ҳофиз то замони мо як девони кулиёт омада расидааст, ки аз рӯи маълумоти тазкиранигорон мураттиби он девон Муҳаммад Гуландом аст.

То имрӯз якчанд нусхаҳои девони Ҳофиз мураттиб гардидааст, ки мукаммалтарини он нусхаҳои дар Эрон таҳияшудаи Ҳалҳолӣ, Муҳаммад Қазвинӣ ва Қосим Фанӣ мебошад. Газалҳои Ҳофиз шуҳрати беандоза қасб карда, ба забонҳои дунё тарҷума ва нашр гардидааст.

Нисбати девони Ҳофиз, маҳсусан газалҳои ў шарҳу тавзехоти зиёд таълиф ёфтааст, ки дар роҳи маърифати осори Ҳофиз аҳамияти маҳсус доранд. Аз ҷумлаи он асарҳо «Фол-

нома»-и Муҳаммади Ҳиравӣ (асри XVI), шарҳои Фатхуллоҳ Алӣ (1858), Фунунӣ, Муҳаммад Содик Алӣ ва дигарон ба забони форсӣ-тоҷикиӣ, «Фолнома»-и Мулло Ҳусайнӣ Кифали (соли 1577) ба забони туркӣ, «Шарҳи девони Ҳофиз»-и Сурури, Шамъӣ ва Судии Буснавиро номбар кардан мумкин аст.

Дар эҷодиёти Ҳофиз жанри газал мақоми хоса дорад. Давлатшоҳи Самарқандӣ дар «Тазкират-уш-шуаро» менависад, ки «Нодираи замон ва аъчубаи ҷаҳон буда. Ва сухани ўро ҳолатҳоест, ки дар ҳавзаи тоқати башарӣ дарнаёд. Ва бузургон ўро «Лисонулгайб» ном кардаанд. Ва сухани ўбетакаллӯф асту сода, аммо дар ҳақоиқу маориф доди маъниҳо дода...»

Сифатҳои нек, накӯкорию ғамхорӣ, меҳру муҳаббат ба инсон мазмуни асосии шеърҳои ўро ташкил медиҳад. Ҷакомаҳои ўсаросар панди зиндагиянд. Шоир дар яке аз газалҳояш чунин мегӯяд:

Панди Ҳофиз бишунав, хоча, бирав некӣ кун,  
Ки ман ин панд беҳ аз дурру гуҳар мебинам.

\* \* \*

Мабош дар пайи озору ҳар чӣ ҳоҳӣ, кун,  
Ки дар тариқати мо гайр аз ин гуноҳе нест.

\* \* \*

Дарахти дӯсти биншон, ки коми дил ба бор орад,  
Ниҳоли душманий баркан, ки ранҷи бешумор орад.

Аҳволи бади иҷтимоӣ ва ахлоқӣ, вазъияти ошуфтаву вайроншуда, ҳаробиҳои маънавӣ, дурӯягию молимардумхӯрӣ, хиёнату шармандагиҳо ва дигар нобасомониҳо сиришти инсонии пири Шерозро озурда менамуд ва доду фифонашро баланд мекард, ки дар чунин сатрҳояш наамоён аст:

Ҷаҳон пир асту бебунёд, аз ин фарҳодкуш фарёд!  
Ки кард афсуну найрангаш малул аз ҷони Ширинаам.

Шоир ҳамеша хушбахти инсонро орзу мекард. Ў ба ояндаи саодатманд бо ҷашми умед менигарист:

Бигзарад ин рўзгори талхтар аз заҳр,  
Бори дигар рўзгоре чун шакар ояд.

Булбули ошиқ, ту умр хоҳ, ки охир  
Бог шавад сабзу шохи гул ба бор ояд.

Дар эҷодиёти Ҳофиз ишқ бар хилофи ҳаёти иҷтимоий-  
сиёсии онвақта, аҳқоми дину шариат мавқеи баланд до-  
рад. Дар он вақтҳо чи дар Шарқу чи дар Фарб овози машъ-  
уми зоҳидону роҳибон шунавида мешуданд. Бар зидди  
ҳамин гуна бемаънигиҳои замона Ҳофиз бо ғазалҳои ша-  
карбораш ба ҳукму эътиқоди аҳли дину риё, ки ишқу му-  
ҳаббати моддиро инкор мекарданд, баромад кардааст:

Ишқбозию ҷавонию шароби лаълғом,  
Мачлиси унсу ҳарифи ҳамдаму шурби мудом.

Соқии шаккардаҳону мутриби шириңсухан,  
Ҳамнишине неккирдору надиме некном.

Шоҳиде аз лутғу покӣ рашки оби зиндагӣ,  
Дилбаре дар ҳусну хубӣ гайрати моҳи тамом.

Аз мисраъҳои болоӣ маълум мешавад, ки ошиқон дар  
назари Ҳофиз ҳамчун мардумони маърифатпарвар, со-  
ҳиби камолот, ахлоқи писандида ва инсонҳои озод мебо-  
шанд.

Такрори афкори олий, истифодаи оятҳои Қуръон ва  
ҳадисҳои пайғамбар низ дар эҷодиёти ў момехӯранд:

Ба ҳеч вирди дигар нест ҳочат, эй Ҳофиз,  
Дуои ними шабу дарси субҳоҳат бас!

\* \* \*

Ҳофизо, дар кунчи фақру хилвати шабҳои тор!  
То бувад вирдат дуову дарс Қуръон, ғам маҳӯр!

\* \* \*

Дуои субҳу оҳи шаб қалиди ганчи мақсад аст,  
Бад-ин роҳу равиш мерав, ки бо дилдор пайвандӣ.

Бо ин газали худ Ҳофиз қайд мекунад, ки агар дили  
шабу дили Қуръону дили бандай мұымын мувоғиқ оянд,

дуои муъмин мустақоб мегардад, ҳамчунин субҳоҳон, вақте инсон тоза аз хоб бармехезад ва рӯ ба тоату ибодат, омӯзишу кор мениҳад, файзу барака ба ўнасиб мегардад.

Ғазалҳои Ҳофиз бо забони содаву равон, бо истифода аз қалимаҳои шинаму гӯшнавоз таълиф ёфтаанд.

Дар ҳақиқат, ашъори Ҳофиз тӯли асрҳост, ки ақлу хир ради инсониро тасхир кардааст. Садҳо намояндагони илму фарҳанг назди афкори ҷовидонии ўсари таъзим фуруд оварда, ба ибораи Ҳёте орзу карданд, ки «агар рӯзе дунё ба сар ояд, эй Ҳофизи осмонӣ, орзу дорам, ки танҳо бо ту ва дар канори ту бошам, ҳамроҳи ту бода нӯшам ва чун ту ишқ варзам, зеро ки ифтиҳори зиндагӣ ва мояи ҳаёти ман астӣ».

Тамоми умри Ҳоҷа Ҳофиз дар Шероз гузашт. Ўсли соли 1389 мелодӣ аз олам гузаштааст. Замони пур аз фоциа ва дасисаҳои дарборию ҷангҳои дохилию беруна имкони орому осуда умр ба сар бурдани шоирро ҳамешагӣ халалдор мекард. Аз ин лиҳоз, Ҳоҷа Ҳофиз бо ҳасрату надомат аз замони носозгор шикоят менамуд:

Ёри андар кас намебинем, ёронро чӣ шуд?  
Дўстӣ кай охир омад, дўстдоронро чӣ шуд?

Оби ҳайвон тирагун шуд, Ҳизри фарруҳпай кучост?  
Хун чакид аз шоҳи гул, боди баҳоронро чӣ шуд?

Садҳазорон гул шукуфту бонги мурге барнаҳост,  
Андалебонро чӣ пеш омад, ҳазоронро чӣ шуд?...

### Пурсиш ва супориш

1. Бачагии Ҳофиз чӣ гуна буд?
2. Мехри Ҳофиз нисбат ба адабиёт аз кучо манбаъ гирифтааст?
3. Дар бораи оғози шуҳрати адабии Ҳофиз нақл кунед.
4. Мазмун ва мундариҷаи ғазалиёти Ҳофиз аз чӣ иборат аст?
5. Муайян кунед, ки қадом ғазалҳои машҳури Ҳофизро ҳофизони машҳури тоҷик месароянд.
6. Мустақилона аниқ кунед, ки ҷарои сурудхононро ҳофиз мегӯянд? Номи Ҳофизи Шерозӣ бо маънои «ҳофиз» чӣ қаробат дорад?

## ҲОФИЗНОМА

*Аълохон Афсаҳзод*

*(Порча)*

Шамсиддин Муҳаммад тақрибан то 6—7 солагиаш дар зери боли падар, дар оғӯши модар бо фароғат меҳуспид, бо хандаҳои ширини кӯдаконаи худ ба дили падару модар олам-олам хурсандиву шодӣ меовард. Вале ҳанӯз ўтифли 6—7 сола буд, ки дар хонаводаи онҳо ҷои хушбахтиро ғаму андӯҳи чонкоҳ фаро гирифт. Падари Шамсиддин Муҳаммад ҷавонмарг шуда, хонаро ба ғамобод табдил дод. Бародарони Шамсиддин Муҳаммад, ки ҷандон аз худи ўқалон набуданд, ҷавонони нозпарварди коҳиле буданд. Аз ин рӯ, мероси боқигузоштаи падарро дар як муддати кӯтоҳе ба боди ғано дода, сару сомони худро гум карданд. Кор ба ҷое расид, ки онҳо модару додари хурдсоли худро ба дасти тақдир супурда, ҳар қадоме дар ҷустуҷӯи бурдаи нон ба шаҳрҳои дигар рафтанд.

Шамсиддин Муҳаммади хурдсол бо модараши дар ватани худ монд. Онҳо либосу палосе ва ризқу рӯзие на доштанд. Шабу рӯз ба умеди тӯъмае дар вайрони худ менишастанд. Аз дасти модари бечора коре намеомад, ки нури ҷашми худро хӯронад ва пӯшонад. Ягона шодии кӯдаки 6—7 сола оғӯши пурмехри модари логар ва ғурӯсна буд. Парешонии рӯзгор ба ҷое расид, ки модари бечора писараки хурдакаки худро ба яке аз аҳли маҳалла ба хидмат супурд. Тифли 7—8 сола ба ҳавлии хӯҷаинаш об меовард, ба ҳавлии дарун ҳезум медаровард, ба кӯдаки соҳибхона нигоҳубинӣ мекард ва ба арақи ҷабин қути лоямуте ба даст оварда бо модараки бечораи пуркулфати худ бахш мекард. Аммо хӯҷаини Ҳофиз марди бераҳме буд, ўро баҳудаву беҳуда мезад, лагадкӯб мекард, ҳуллас азоб медод. Ҳанӯз ҷашми рӯз накафида садои дурӯшти ў мебаромад:

— Ятимча, ҳез аз хоб, нисфи рӯз шуд, аз туро бедор кардан мурдаро аз гӯр ҳезондан осонтар аст...

Шамсиддин Муҳаммад андак, ки худро шинохт, аз рафтори он мард нафррат карда, аз даргоҳи ў баромада рафт. Аммо ба кучо мерафт, чи коре мекард? Ҳуд ва

модарро хўрондан ва пўшондан лозим буд. Рўзе бо хотири парешон дар кўчаҳои шаҳр сарсарӣ мегашт. Аз паҳлӯи хоначай хурди фарсада гузашт. Ин хонача назарногир буд. Аммо Шамсиддин Муҳаммад ҳангоме аз паҳлӯи он мегузашт, бўи дилпазири нони гармаки кунцитдор ба машоми ўрасида, иштиҳояшро ба ҳаракат овард. Акнун ба ёдаш омад, ки аз субҳ луқмае ба даҳон нагирифтааст.

Беихтиёр фурсате он чо истод. Аз дарун кўза дар даст нонво баромада, писаракро дид ва кўзаро ба дasti ўдода фармуд, ки аз ҷӯ об биёрад.

Шамсиддин Муҳаммад обро оварда, ба дари дўкон гузашт. Вале дўкондор боз ба ўкор фармуд. Ба ҳамин тариқ ў ба хидмати ин нонво даромада, ба ҳамиргирӣ шогирд истод. Меҳнати ин корхона бассе тоқатшикан буд. Писараки 10—12 сола ба ҳар савор шуда рафта, аз осиё орд меовард, аксари шабҳо аз нимишаб то дамидан сафедии бомдод машгули ҳамиргирӣ мешуд, ба дегдон алав мемонд, нонҳои аз танӯр кандашударо тунук мекард, баъди гармиашон фуромадан ҷамъ оварда, дар карсонҳо чо мекард. Баробари рӯз оғоз шудан дўкондор нонҳои гарми худро ба бозор мебаровард. Шамсиддин Муҳаммад ҳам музди худро гирифта, ба сўи модари ҷашм ба роҳ мешитофт. Модари бечора аз як тараф заҳмати тоқатфарсои нури дидай худро дила, хўрданию нўшиданӣ дар комаш заҳр мегашт, аз тарафи дигар луқмаи бо арақи ҷабин ёфтай писарчай худро ба даҳон партофта, аз дастёри шудани писараш қабат-қабат гўшт мегирифт.

Дидори модар ва меҳри ў кўфтагии шабонаро дар як он мебаровард. Чанд дақиқа нагузашта кўдаки кўфташударо дар қулбаи модар хоб мебурд. Ҳамин аҳвол рӯзҳо, моҳҳо, солҳо давом мекард.

Дар маҳаллае, ки Шамсиддин Муҳаммад кор мекард, мактабхонае буд, ки аксари бачагони доро дар он чо дарс меонданд. Шамсиддин Муҳаммад ҳар рӯз аз он роҳ гузашта, дарсхонии онҳоро дила, ҳавасаш меомад. Фулгулаи бачаҳои толиби илм, ки дар атрофи устоди худ ҳалқа зада менишастанд, баҳс карда хондани онҳо, ўро ба шавқ меовард. Охир, чӣ навъ ў ба шавқ наояд? Бачаҳое, ки ҳарфҳоро медонистанд, китобҳоро меонданд, ҳатто асрори ни-

ҳони онҳоро мефаҳмиданд. Аз ҳамин чиҳат вай ҳар бор, ки аз паҳлӯи ин мактабхона мегузашт, муддате истода, ба дарсхонии бачаҳо наззора мекард.

Рӯзе ў бо муаллим воҳӯрда матлаби худро баён кард. Муаллим барои хондан пул талаб кард. Аммо ятими бечора пуле ва бизоате надошт. Вай бо як азоб рӯзи худ ва модарашро мегузаронд. Аммо шавқи хондан ўро ором на-мегузошт. Хаёлаш ба олами орзу парвоз мекард, ақлаш роҳ мечуст, шавқ ўро ба сўи мактаб раҳнамун мешуд. Вай азми қатъӣ кард, ки бояд хонад. Ин хабар ба гўши нонво ҳам расид. Ў, ки ба ин писараки поксиришти гапдаро дил баста буд, рӯзе дар омади гап пурсид:

— Ту хондан хостай, Шамсиддин?

— Бале, — ҷавоб дод писарак.

— Фикр кун, писарам, илму маърифат нуру рӯшноист, лекин шиками касеро сер намекунад, беҳтараш ҳунар омӯз. Ҳунар аз ганҷ беҳ, — нонво меҳост боз суханашро давом диҳад.

Вале Ҳофиз сухани ўро то ин чо гӯш карда, ҷавоб дод:

— Майлаш гурусна бошам, аммо меҳоҳам каме хондану навиштанро ёд гирам.

Масъала ин тавр ҳал шуд: Шамсиддин Муҳаммад музди аз нонвой мегирифташро ҳар рӯз се ҳисса мекард: якеро ба модар мебурд, дигареро ба мактабдор медод, сеюмиро барои худ мемонд. Лекин ҳиссаи худро боз ба ду тақсим карда, як қисмашро худ барои қути лоямут сарф мекард ва қисми дигарро ба бечораҳо ва дармондагон мебахшид.

Зиндагии Шамсиддин Муҳаммад боз ҳам саҳттар шуд. Ҳамаи бачагони шарикдарси ў ба ҷуз хондан вазифаи дигаре надоштанд. Вай бошад, тамоми шаб мижа таҳ накарда, дар дўкони нонпазӣ обу арақ резонда кор мекард. Субҳ ба кулбай модар баргашта, бахши ўро ба вай супурда, ба мактабхона меомад ва ба хондани дарс машгул мешуд. Ақли расо, заковати фитрӣ, ҷидду ҷаҳд, меҳнатдӯстӣ ва ҳофизи фавқулоддаи Шамсиддин Муҳаммад муаллимро ба ҳайрат мегузошт...

Дар наздикии маҳаллае, ки Ҳофиз мезист, бazzозе дўконе дошт. Он бazzоз аз аҳли завқ ва муҳлиси шеъру қаломи бадеъ буд. Вай ҳар бегоҳи чумъя баъди намози пешин дўкони

худро об зада мерўфт ва ба болои он палоси нимдоштеро густурда, дар мобайни он як лаълиро бо каме қурсу қанд мегузозшт. Шоирон, базлагүён, қиссаҳонон, соҳибзавқон ба ин чо омада, бо ҳам мусоҳиба мекарданд. Шоирон шеърҳои нави худро меҳонданд. Мардум ҳам дар атроф ҷамъ шуда, дурре ба гӯшвори худ аз он суҳбатҳо дармеёфтанд. Ширинсуханий, завқмандии онҳо ба Ҳофиз басе хуш омада буд. Худ ба худ ў мегуфт: «Ин гурӯҳ беҳтарин одамон ҳастанд»...

Дар ин маҷлисҳо шоҳномаҳонӣ ҳам мешуд. Аммо дар ин чо шоҳномаҳонӣ қайфи маҳсусе дошт. Зоро дар атрофи Шероз ёдгориҳои зиёди замонҳои қадим мавҷуд буданд, ки онҳо бо қаҳрамонони «Шоҳнома» вобастагӣ доштанд....

Чунин суҳбатҳо дар дили Шамсиддин орзуе ба вучуд овард, ки аз қабили суханварон шавад. Ў худ шеър мегуфт, гуфтаҳои худро гаштаву баргашта такрор мекард. Ба назарааш чунин менамуд, ки дурри маънӣ суфтааст ва бояд онро ҳама хонанд, гӯш кунанд ва донанд. Вале ҳаё монеъ мешуд, ки гуфтаҳои худро ба гӯши касе расонад. Шояд аввалин бор ин розро ў ба модари мушғиқи худ кушода бошад. Номи шоири ўро оҳиста-оҳиста ба худ асир мегардонд. Ў ашъори худро ба дигарон хонда ва ба худ «Ҳофиз» тахаллус интихоб менамояд.

### Пурсиш ва супориш

1. Шамсиддин Муҳаммад дар чандсолагӣ аз падар ятим мондааст?
2. Аҳволи Шамсиддин чӣ гуна шуд?
3. Шамсиддин чӣ гуна ба мактаб даромад?
4. Кадом воқеаҳо шавқу ҳаваси Шамсиддинро нисбат ба шеър бедор кард?

## НАМУНА АЗ ОСОР

### ҒАЗАПХО

Ин чи шўрест, ки дар даври қамар мебинам.  
Ҳама оғоқ пур аз фитнаву шар мебинам...

Ҳар касе рӯзи беҳӣ металабад аз айём,  
Иллат он аст, ки ҳар рӯз батар мебинам.

Аблаҳонро ҳама шарбат зи гулобу қанд аст,  
Кути доно ҳама аз хуни ҷигар мебинам.

Аспи тозӣ шуда маҷрӯҳ ба зери полон,  
Тавқи заррин ҳама дар гардани ҳар мебинам...

Ҳеч раҳме на бародар ба бародар дорад,  
Ҳеч шафқат на падарро ба писар мебинам.

Панди Ҳофиз бишунав, Хоча, бирав, некӣ кун,  
Ки ман ин панд беҳ аз дурру гуҳар мебинам.

\* \* \*

Сина моломоли дард аст, эй дарего марҳаме,  
Дил зи танҳой ба ҷон омад, худоро ҳамдаме,

Чашми осоиш кӣ дорад з-ин сипеҳри тезрав?  
Соқиё, ҷоме ба ман дех, то биёсоям даме!

Зиракеро гуфтам: «Ин аҳвол бин». Ҳандиду гуфт:  
«Саъб рӯзе, булъаҷаб коре, парешон оламе!».

Сўхтам дар ҷоҳи сабр аз баҳри он шамъи Чигил,  
Шоҳи туркон фориф аст аз ҳоли мо, ку Рустаме?

Дар тариқи ишқбозӣ амну осоиш балост,  
Реш бод он дил, ки бо дарди ту ҳоҳад марҳаме.

Аҳли кому нозро дар кўи ринди роҳ нест,  
Раҳраве бояд ҷаҳонсӯзе, на хоме, бегаме.

Одаме дар олами хокӣ намеояд ба даст,  
Оламе дигар бибояд соҳт в-аз нав одаме.

Хез, то хотир бад-он турки самарқандӣ диҳем,  
К-аз насимаш «Бӯйи ҷӯйи Мӯлиён ояд ҳаме»,

Гирияи Ҳофиз чӣ созад пеши истиғнои ишқ,  
К-андар ин дарё намояд ҳафт дарё шабнаме.

\* \* \*

Агар он турки шерозӣ ба даст орад дили моро,  
Ба холи ҳиндуюш бахшам Самарқанду Бухороро.

Бидеҳ соқӣ, майи боқӣ, ки дар ҷаннат наҳоҳӣ ёфт,  
Канори оби Рукнободу гулгашти Мусаллоро.

Фигон, к-ин лӯлиёни шӯхи ширинкори шаҳрошӯб  
Чунон бурданд сабр аз дил, ки туркон хони яғморо.

Зи ишқи нотамоми мо ҷамоли ёр мустағнист,  
Ба обу рангу холу ҳат чӣ ҳоҷат рӯйи зеборо?!

Ман аз он ҳусни рӯзафзун, ки Юсуф дошт донистам,  
Ки ишқ аз пардаи исмат бурун орад Зулайхоро.

Агар дашном фармой в-агар нафрин, дуо гӯям,  
Ҷавоби талҳ мезебад лаби лаъли шакархоро.

Насиҳат гӯш кун, ҷоно, ки аз ҷон дӯсттар доранд  
Ҷавонони саодатманд панди пири доноро:

Ҳадис аз мутрибу май гӯву рози даҳр камтар ҷӯ,  
Ки кас накшуду накшояд ба ҳикмат ин муамморо.

Ғазал гуфтиву дур сүфти, биёву хуш бихон, Ҳофиз,  
Ки бар назми ту афшонад фалак иқди Сурайёро.

\* \* \*

Биё, то гул барафшонему май дар согар андозем,  
Фалакро сақф бишкофему тарҳе нав дарандозем.

Агар ғам лашкар ангезад, ки хуни ошиқон резад,  
Ману соқй ба ҳам созему бунёдаш барандозем.

Шароби аргавониро гулоб андар қадаҳ резем,  
Насими атргардонро шакар дар мичмар андозем.

Чу дар даст аст руде хуш, бизан, мутриб, суруде хуш,  
Ки дастафшон газал хонему покӯбон сар андозем.

Сабо, хоки вучуди мо бад-он олицаноб андоз,  
Бувад, к-он шоҳи хубонро назар бар манзар андозем.

Яке аз ақл мелофад, дигар томот мебофад,  
Биё, к-ин довариҳоро ба пеши довар андозем.

Биҳишити адн агар хоҳӣ, биё бо мо ба майхона,  
Ки аз пойи хумат рӯзе ба ҳавзи Кавсар андозем.

Сухандониву хушхонӣ намеварзанд дар Шероз,  
Биё, Ҳофиз, ки мо худро ба мулке дигар андозем.

\* \* \*

Айби риндон макун, эй зоҳиди покизасиришт,  
Ки гуноҳи дигарон бар ту наҳоҳанд навишт.

Ман агар некам, агар бад, ту бирав, худро бош,  
Ҳар касе он даравад оқибати кор, ки кишт.

Ҳама кас толиби ёранд, чи ҳушёру чи масти,  
Ҳама ҷо хонаи ишқ аст, чи масцид, чи қуништ.

Сари таслими ману хишти дари майкадаҳо,  
Муддаъӣ гар накунад фаҳми сухан, гӯ: сару хишт.

Ноумедам макун аз собиқаи лутфи азал,  
Ту паси парда чи донӣ, ки кӣ хуб асту кӣ зишт?

На ман аз пардаи тақво бадар афтодаму бас,  
Падарам низ биҳишти абад аст аз даст биҳишт.

Боги фирдавс латиф аст, валекин зинҳор,  
Ту ганимат шумар ин сояи беду лаби кишт.

Ҳофизо, рӯзи аҷал гар ба каф ори ҷоме,  
Яксар аз кӯйи ҳаробот барандат ба биҳишт.

\* \* \*

Рӯзи васли дўстдорон ёд бод,  
Ёд бод, он рӯзгорон ёд бод!

Комам аз талхии ғам чун заҳр гашт,  
Бонги нӯши шодхорон ёд бод!

Гарчи ёрон фориганд аз ёди ман,  
Аз ман эшонро ҳазорон ёд бод!

Мубтало гаштам дар ин банду бало,  
Қўшиши он ҳақгузорон ёд бод.

Гарчи сад рӯд аст дар ҷашмам мудом,  
Зиндарӯди боғкорон ёд бод!

Рози Ҳофиз баъд аз ин ногуфта монд,  
Эй дареғо, роздорон ёд бод!

\* \* \*

Мо зи ёрон ҷашми ёрӣ доштем,  
Худ ғалат буд, он чӣ мо пиндоштем.

То дарахти дўстӣ кай бар диҳад?  
Ҳолиё рафтему тухме коштем.

Гуфтугӯ оини дарвешӣ набуд,  
В-арна бо ту моҷароҳо доштем.

Шевави ҷашмат фиреби ҷанг дошт,  
Мо ғалат кардему сулҳ ангоштем.

Гулбуни ҳуснат на худ шуд дилфурӯз,  
Мо дами ҳиммат ба ў бигмоштем.

Нуктаҳо рафту шикоят кас накард,  
Чониби ҳурмат фурӯз нагзоштем.

Гуфт: «Худ доди ба мо дил, Ҳофизо!  
Мо муҳассил бар касе нагмоштем».

\* \* \*

Донӣ, ки чист давлат? Диори ёр дидан,  
Дар кўйи ў гадой бар ҳусравӣ гузидан.

Аз ҷон тамаъ буридан осон бувад, валекин  
Аз дўстони ҷонӣ мушкил тавон буридан.

Хоҳам шудан ба бўстон чун гунча бо дили танг  
В-он ҷо ба некномӣ пироҳане даридан,

Гаҳ чун насим бо гули рози нуҳуфта гуфтан,  
Гаҳ сирри ишқбозӣ аз булбулон шунидан.

Бўсидани лаби ёр аввал зи даст магзор,  
К-охир малул гардӣ аз дасту лаб газидан.

Фурсат шумор суҳбат, к-аз ин дуроҳа манзил  
Чун бигзарем, дигар натвон ба ҳам расидан.

Гўйи бирафт Ҳофиз аз ёди шоҳ Яҳё,  
Ё Раб, ба ёдаш овар дарвеш парваридан!

### Пурсиш ва супориш

1. Аз мазмуни ғазалҳои дар қитоби дарсӣ овардашудаи Ҳофиз муайян кунед, ки онҳо ба қадом мавзӯй бахшида шудаанд?
2. Маънои байти «Аблаҳонро ҳама шарбат зи гулобу қанд аст, Қути доно ҳама аз хуни ҷигар мебинам»-ро чӣ гуна шарҳ медиҳед? Оё имрӯз низ аҳвол чунин аст?
3. Дар ғазалҳои Ҳофиз қадом воситаҳои тасвири бадей истифода шудаанд?
4. Ғазалҳои болоиро аз ёд кунед. Калимаҳои душворфаҳмро ба дафтари адабиёт навишта, дар хотир доред.

АДАБИЁТИ  
ЎЗБЕК

## ЁДГОРИҲОИ ХАТТИИ ТУРКӢ



Аз навиштаоти хаттии туркӣ то замони мо намунаҳои на он қадар зиёд омада расидааст. Қисми зиёди онҳо несту нобуд гаштаанд. Агар қисмеро барфу борон ва оғатҳои дигари табии аз байн бурда бошад, қисми дигар дар натиҷаи тохтузҳои аҷнабиён ва ҷангҳои бе-сарусомон нобуд шудаанд. Лекин аз он қисми ёдгориҳои хаттии бокимонда дар бораи адабиёт ва тамаддуни бойи туркони қадим маълумот гирифтан мумкин аст. Ин гуна сарчашмаҳо гувоҳи таърихи дуру дарози мардуми кишвари мо низ мебошанд.

Навиштаоти қадимтарини туркӣ бо номи «Туркий битиклар» машҳур мебошад. Яке аз чунин битик ё навиштаот «Ўрхун ва Енисей» мебошад.

Чуноне ки аз сарчашмаҳои таърихӣ маълум аст, аввалин маълумотҳо дар бораи ёдгориҳои хаттии туркӣ дар давраи Пётри I пайдо шудаанд. Яке аз хизматчиён — дӯстдори таърих Ремезов дар бораи аввалин ёдгориҳои хаттии туркӣ дар болои сангҳо маълумот ба даст овардааст. Дертар аз суханҳои оғитсери дар ҳабс будаи швед Иоган Странберг дар бораи дар ҳавзай дарёи Енисей болои сангҳо мавҷуд будани навиштаотҳои номаълум маълумот ба даст омадааст.

Соли 1889 тадқиқотчии рус Н.М. Ядринсев дар соҳили дарёи Ўрхуни Мугулистон як қатор ёдгориҳои рӯисангиро пайдо мекунад. Аз ҳамин ҷост, ки ин навиштаотҳо бо номи «Ўрхун ва Енисей» маълум ва машҳур шуда, хондани онҳо низ ба олимон муюссар шудааст.

ОНҲО ба забонҳои уйғурӣ, сүғдӣ, монӣ ва сурӯйӣ на-вишта шуда буданд, ки ба забони ҳозираи туркӣ қаробат доранд.

Ин гуна навиштачотҳо дар санги сари қабр, санги мармар, оина, пўст ва пўстлохи дарахтон, сафол, чўб ва зарфҳои филизиӣ сабт ёфтаанд. Онҳо намунаи аз ҳама қадимтарин ва мукаммалтарини навиштачоти туркӣ ҳисоб меёбанд. Навиштачотҳо аз эҷодиёти шифоҳии ҳалқ ва мифҳо маншаъ гирифтаанд.

Дар яке аз чунин сарчашмаҳо дар бораи Кӯлтегин ном шахс чунин оварда шудааст: «Вақте дар боло осмони кабуд оғарида шуду дар поён замини сиёҳ, дар байни ҳардүи инҳо фарзандони одам оғарида шуд. Дар ҳукмронии ин фарзандони одам аҷдоди ман Буминҳоқон ва Истемиҳоқон нишастанд. Онҳо иттифоқи қабилаҳо ва барқарорсозии ҳалқи туркро таъмин менамуданд...»

Маълум мешавад, ки чунин ёдгориҳои рӯисангӣ сарчашмаҳои мұтамади таърихӣ низ ба шумор рафта, дар бораи ҷараёни ташаккулёбии давлатдории ҳалқҳои туркизабон маълумоти беназир медиҳанд.

Дигар сарчашмаи боэътиҳод ин ёдгории Талас мебошад. Он аз номи дарёи Талас, ки дар Айиртом ном маҳалли назди Ҷамбул (соли 1898) ёфта шудааст, гирифта шудааст. Ин навиштачот дар рӯи санг ҳаккокӣ шуда, дар бораи Чур ном шахс маълумот додааст. Ба чунин ёдгориҳои беназир ёдгории Судции Муғалистон, ёдгории аз назди дарёи Енисей ёфтшуда ва дар таърихи дертар «Фолнома» ном асарро низ шомил кардан мумкин аст.

То асрҳои XI—XII истифода аз илму адабиёт ва ба манфиати синғӣ хизмат кунонидани онҳо анъанаи сардорони давлати феодалий гардида буд.

Қарахониҳо низ ба ин гуна анъанаҳо такя карда, дар Балосогун, ки дарбори онҳо буд, шоибу олимонро ҷамъ оварда, барои мустаҳкам кардани ҳокимиияти ҳуд аз эҷодиёти он давра истифода бурдаанд.

Дар замони Қарахониҳо адабиёти хаттӣ бо забони туркӣ пайдо шудааст. Яке аз асарҳои муҳимме, ки дар бораи хусусиятҳои забонии қабилаҳои гуногуни туркизабони асрҳои XI—XII маълумот медиҳад, «Девони луготи турк»-и Махмуди Кошгарӣ мебошад.

Маҳмуди Кошгарӣ яке аз арбобони фарҳанги ҳалқҳои турк мебошад. Номи падари Маҳмуд Ҳусейн ва бобояш Муҳаммад буда, Кошгарӣ тахаллуси вай аст. Ў дар асри XI таваллуд шуда, зиндагӣ ва эҷод кардааст. Ў китоби худро соли 1074—1075 навишта, ба яке аз намояндагони маъруфи ҳалифагони аббосӣ Муҳаммад ал-Муқтадо бахшидааст.

Маҳмуди Кошгарӣ дар давраи ҷавонии худ аз Балосогун ба Чини Боло, Мовароуннаҳр, Хоразм, Фарғона, Бухоро, Афғонистони Шимолӣ сафар карда, гуфтугӯ ва ше-ваҳои гуногуни туркӣ, туркманиӣ, чигилиӣ, яғмо, қирғизро ба хубӣ омӯхтааст. Дар натиҷаи ҷамъ овардани маводҳои пурқимат ў дар асоси анъанаи луғатнависии арабӣ китоби худро тартиб додааст.

Дар саҳифаҳои китоби мазкур миқдори зиёди афсонаву ривоятҳо, мақолу маталҳо, панду ҳикматҳо низ ҷой гирифтааст. Қисми зиёди шеърҳои он рубоиҳои ҳалқии туркӣ мебошанд.

Дар девон суруду достонҳои миллӣ-қаҳрамонӣ низ ҷамъ оварда шудааст. Дар ин гуна суруду достонҳо ҷасорату мардонагӣ, сабру таҳаммул, меҳру мурувват барин хислатҳои нақиби ҳалқҳои турк таҷассум ёфтаанд.

Яке аз сурудҳои ҳамосавие, ки дар девон ҷой гирифтааст, ин мунозираи «Зимиston ва тобистон» мебошад. Дар он дар асоси тасвири маҷозӣ, ташбех, истиора ҳаёти ҳалқҳои туркинажод, фаъолият ва муҳити табиии онҳо тасвир ёфтааст. Аз ҷумла:

Келди асин аснайу,  
Қозга тӯпал уснайу.  
Кирди будун қуснайу,  
Қара булит қўкрашур.

Тарҷума:

Шамол омад ҳуввосзанон,  
Гулдур-гулдур чун бурон,  
Мардум ҳама шуд тарсон,  
Абри сияҳ наъра зад.

Дар «Девон» ҳамчунин панду насиҳатҳое низ ҷой до-ранд, ки ба ҳушёриӣ, бузургӣ, эҳтиёткорӣ аз душман, ҳур-

мати падару модар, олиҳимматӣ, меҳмондӯстӣ баҳшида шудаанд:

Билга эран савларин алғил ўгут,  
Эзгу сави эзласа ўзга сингар.  
Ардаги тила ўрганинг, бўлма қуваз,  
Ардашсизин — ўгунса ангма ангар.

Тарҷума:

Аз сухани олим баҳрабардор бош,  
Чун сухани нек дилро бошад роҳат.  
Нашав қайсар, илм омӯзу ҳикмат,  
Роҳгум занад лоғзану беҳиммат.

Дигар ёдгории хаттии машҳури туркӣ ба қалами Юсуф Хос Ҳошиб мансуб буда, бо номи «Кутадгу билиг» («Илми баҳтоваранда») машҳур мебошад.

Юсуфи Балосоғуни дар миёнаи солҳои 1016—1018 дар шаҳри Балосоғуни кишвари Еттисув (Ҳафтруӯд) дида ба дунё кушодааст. Дар он давраҳо кишварҳои Еттисув ва Туркистони Шарқӣ дар тасарруфи давлати Қарохониён буданд.

Дар бораи шоир маълумот он қадар зиёд нест. Ў дар синни панҷоҳсолагӣ асари худ «Кутадгу билиг»-ро навишта ба охир мерасонад. Ин китобро «Шоҳнома»-и туркӣ низ ном бурдаанд. Ў дар муқаддимаи китоб дар бораи худ чунин маълумот додааст: *«Мураттиби китоби мазкур дар Балосоғун зода шуда, одами пурсабру таҳаммул мебошад»*. Аммо ў китоби мазкурро дар Кошғар ба охир расонида, ба даргоҳи малики Машриқ Табгочхон овардааст. Малик ўро хуб пазирой карда, унвони Хос Ҳошибро ба ў додааст.

Аз мазмуни китоб бармеояд, ки ў дар баробари забони туркӣ забонҳои форсӣ ва арабиро ба таври мукаммал мединист. Файр аз ин ў хатти қадимаи туркӣ ва эҷодиёти шифоҳии ҳалқро ба хубӣ аз худ карда буд.

То ба имрӯз танҳо қисми муқаддимавии достони ягонаи ў «Кутадгу билиг» омада расидаасту халос. Аз мазмун ва мундариҷаи китоб бармеояд, ки «Кутадгу билиг» чун дастури амалиёти ҳокимиятдории ҳокимони қарохонӣ хизмат кардаааст. Муаллифи китоб ба баромади сулолаи Қаро-

хониён низ дахл карда, онҳоро аз авлоди Афросиёб (подшоҳи афсонавии Тўрон) ва дорои таърихи ҳазорсола ба қалам додааст. Ташиқ ва паҳн намудани ин ақида ва ба ин восита мустаҳкам намудан ва қонунӣ гардонидани мавқеи подшоҳони қарохонӣ вазифаи аввалай шоирону олимони дарбори онҳо гашта буд.

«Кутадгу билиг» асари тарбиявӣ буда, дар пештоқи иморатҳо, асбобҳои гуногуни мисин ва тиллой аз ин китоб порчаҳо кандакорӣ карда мешуданд.

Асар дар шакли маснавӣ навишта шуда буд. Дар он номҳои Афросиёб, Нӯшервон, Заҳҳок, Фаридун барин қаҳрамонҳои достонҳои «Шоҳнома» такрор шудааст.

Аз рӯи мазмун ва мундариҷа «Кутадгу билиг» ба «Қобуснома» ва «Сиёсатнома» низ шабоҳат дорад.

Муаллиф мегӯяд, ки он чизе, ки дар китоб навишта мешавад, боқӣ мемонад ва онро авлоди оянда меҳонад. Барои тасдиқи фикри худ ў чунин далел овардааст:

Таҷиклар битигди битимиш муни,  
Битигди йоқ эрса, ким уққа ани.

Тоҷикон инро дар китоб навиштаанд,  
Агар навишта намешуд, онро кӣ меҳонд.

Намояндаи дигари адабиёти қадими турк Адіб Аҳмади Юғнак мебошад. Ў дар деҳаи Юғнак таваллуд шудааст. Мувофиқи маълумотҳо ин шаҳр ё дар атрофи Самарқанд ё водии Фарғона ва соҳилҳои Сирдарё ҷой гирифта будааст. Асари ягонаи пандномавии ў «Ҳибат-ул-ҳақоиқ» («Туҳфаи ҳақиқатҳо») мебошад. Он дар шакли достон буда, на ҳамаи бобҳои он то ба имрӯз омада расидааст.

Аз рӯи дастҳат ин асар соли 1480 дар Константинопол бори аввал чоп шудааст. Асар дар шакли назм навишта шуда, аз 506 сатри шеърий иборат аст. Дар зери ҳар як сатри шеър бо забони уйғури ҳамон матн бо ҳарфҳои арабӣ дарҷ шудааст.

Қисми асосӣ ва хотимавии достон дар шакли рубой навишта шудааст. Сабаби ба худ таҳаллуси «Адіб»-ро

гирифтани Аҳмади Юғнакӣ ин ба адаб рӯй овардани ў мебошад. Асари ў барои тарбияи исломӣ ва воқиф гардидан аз сирру асрори камолоти маънавии инсон пешбинӣ шудааст.

Қисми аввали китоб ба шукри Аллоҳ ва Муҳаммад пайгамбар (с) ва чор халифаи аввалин таълиф гардида, маълум карда мешавад, ки китоб ба абадӣ гардонидани номи Додсипоҳсолор бахшида шудааст.

Қисми якум дар фоидаи дониш ва зарари бедонишӣ, қисми дуюм дар бораи эҳтиёт намудани забон, қисми сеюм дар бораи тағйирёбандагии ҷаҳон баҳс мекунад. Қисмати чорум масъалаҳои ҷуду саховат ва бухлу ҳасудро мекушояд. Дигар қисматҳои китоб масъалаҳои кибру гуурӯр ва тавозӯй, тамаъкорӣ ва қароматро инъикос кардааст. Дар охири китоб муаллиф дар бораи ҳуд баъзе маълумотҳои тарҷимаиҳолӣ додааст.

Аз ин ҷо маълум мешавад, ки ин китоб масъалаҳои тарбияи ахлоқӣ, меҳру мурувват нисбати инсон, садоқатро тарғиб карда, молпарастӣ, нияти бад, такаббур, риё, таҷовуз, сафсата барин ҳислатҳоро танқид мекунал.

Асари мазкур ба ривоҷи маданияти ҳалқҳои турки Ҳуросон ва Мовароуннаҳр хизмат кардааст.

Мувофиқи баъзе маълумотҳо нусҳаи аз ҳама қадимтарини асар бо супориши Арслонхӯҷа Тарҳон аз ҷониби ҳаттоти уйғур Зайнул Обид Ҳасанӣ бо ҳати уйғурӣ рӯйнавис карда шуда, баъзе оят, ҳадис ва байтҳои он бо забони арабӣ будааст. Нусҳаи мазкури асарро «Атабат-ул-ҳақоиқ» («Дарҳои ҳақиқат») ном дода будаанд.

Асар боз як бори дигар соли 1480 аз ҷониби котиби аз Туркистон ба Истамбул рафтаги — Шайхзода Абдураззоқ бо ду намуди ҳат — уйғурӣ ва арабӣ рӯйбардор карда мешавад.

Баъди он ки олим турк Наҷиб Осим солҳои 1914—1916 ин нусҳаи асарро ёфта тадқиқ мекунад ва ба нашр омода месозад, дастхати сеюм бо ҳати арабӣ навишта мешавад.

Як қатор қасидаҳо низ, ки дертар ёфт шудаанд, мисоли беназири ёдгориҳои ҳаттии туркӣ мебошанд. Ин қаси-

даҳо на танҳо бо алифбои уйгурӣ, балки бо алифбои арабӣ низ навишта шуда, сарчашмаи боэътиномди давраи гузариш аз забони уйгурӣ ба забони чигатоӣ ба шумор мера-ванд.

**Пурсиш ва супориш**

1. Навиштаоти қадимаи туркӣ «Ўрхон ва Енисей» аз куҷо ёфт шудааст?
2. «Девони луготи турк»-и Маҳмуд Кошғарӣ дар замони мо чӣ аҳамият дорад?
3. Дар бораи Юсуф Ҳоҷиб ва сабаби Ҳоҷиб ном гирифтани ў маълумот диҳед.
4. Чаро «Кутадгу билиг»-ро ба «Шоҳнома», «Қобуснома» ва «Сиёсатнома» монанд мекунанд?
5. «Ҳибат-ул-ҳақоик» дар қадом шакл навишта шудааст?
6. Мустақилона бо номи «Осори қадимаи туркӣ» маърӯза тайёр кунед ва бо ҳамсинфонатон дар ин мавзӯъ мубоҳиса ороед.



**АДАБИЁТИ  
ЧАҲОН**



**МУҲАММАД  
ИҚБОЛ  
(1877 — 1938)**

**Манеҳ аз каф ҷароғи орзуро,  
Ба даст овар мақоми ҳою ҳуро.  
Машав аз чорсӯи ин ҷаҳон гум,  
Ба ҳуд боз ою бишкан чорсӯро.**

**М**уҳаммад Иқбол 8 ноябри соли 1877 дар шаҳри Сиёлкути Панҷоб дар оилаи тоҷири маърифатдӯст дид ба дунё кушодааст. Падари ў Шайх Нур Муҳаммад шахси диндор буд ва меҳост, ки писараш ҳам дар омӯзишгоҳи динӣ хонад. Муҳаммад Иқбол як сол дар омӯзишгоҳи динӣ меҳонад. Падари Муҳаммад бо мударрисони номдори Сиёлкут муюширати дӯстона дошт. Боре ба омӯзишгоҳ яке аз дӯстони падарааш Сайид Мирҳасан омад ва вакте ки Иқболи хурдакакро машғули дарс хондан дид, пешонии кушодаву қиёғаи масъум ва мӯйҳои хокистарии ин бача ўро бисёр таҳти таъсир қарор дод. Вакте фаҳмид, ки ин бача фарзанди Шайх Нур Муҳаммад аст, ҳоҳиш кард, ки ўро таҳти сарпарамии вай қарор диҳад. Ҳамин тавр, Муҳаммад Иқболи хурдакак аз устоди ҳуд дар баробари илмҳои динӣ илмҳои ҷадидро низ азбар мекунад.

Иқбол хеле зирақу боҳуш буд. Бинобар ин, Сайид Мирҳасан бо таваҷҷӯҳи зиёд ба ў таълим медод. Ў ба Муҳаммад Иқбол забони форсӣ, арабӣ, адабиёти урду, илмҳои ҳикмату тасаввуфро таълим дод. Бисёре аз ҳусусиятҳои шаҳсии Иқбол, мисли содагӣ, қаноат, бениёзӣ, зарофату нуктасанҷӣ айнан мисли устодаш буд. То охирин лаҳзаҳои зиндагии Сайид Иқбол пеши ў мерафт ва дар масъалаҳои илмии ҳуд аз вай қӯмак мегирифт.

Вакте Муҳаммад Иқбол дар синфи 5-ум меҳонд, аллакай ба шеър алоқа дошт ва садояш ҳам бисёр ширин

буд. Ўаз бозор қиссаҳои манзум меҳарид ва барои аҳли хонаводааш бо овози хуш меҳонд ва то нимишаб мутолия мекард.

Боре дар нимишаб модараш аз хоб бедор шуду дид, ки Иқбол дар канори шамъ машғули дарстайёркунӣ аст. Модар чанд бор ўро садо кард, vale ҷавоб нашунид. Пас наздаш омаду пурсид: «Дар нимишаб чӣ меҳонӣ? Истироҳат кун». Иқбол нимхобу нимбедор ҷавоб дод: «Модарҷон, ман хонда истодаам». Иқбол саргарми хондан аллакай хоб рафта будааст.

Соли 1895 Иқбол пас аз ҳатми мактаби ибтидоӣ ба коллекчи техникии Сиёлкут дохил шуда, онро бо медали тилло ҳатм кард. Дӯstonи ўదертар менависанд, ки дар хобгоҳ манзили Иқбол рафта-рафта ба ҷои ҷамъшавии дӯstonу маркази шеърхонӣ табдил ёфт. Иқбол дар давоми солҳои 1895—1899 дар Донишкадаи давлатии шаҳри Лоҳур таҳсилли илм мекунад. Иқбол дар баробари таҳсил дар донишгоҳ дар коллекчи ховаршиносӣ низ хонда, соҳиби дипломи аъло аз забонҳои англисӣ ва арабӣ мегардад. Баъди Донишкадаи давлатии Лоҳурро бо баҳои аъло тамом кардан ба унвони магистри фалсафа ноил шудааст.

Иқбол илова ба дарсҳои фалсафа соли 1898 ба дарсҳои Донишкадаи ҳуқуқи Лоҳур ҳам мерафт, то ҳуқуқу қонунро биёмӯзад.

Соли 1904 ў ба Инглистон рафт. Дар ин замон Иқбол як шеъри видоъ бо номи «Нолай фироқ» навиштааст. Дар бораи азми ба Инглистон рафтани худ Иқбол чунин менависад:

Тарҷумаи шеър:

Дашти ваҳшати ман уқдаи тақдирро боз хоҳад кард,  
Ман занҷири Панҷобро шикаста, он ҷо оҳам расид.



Ана дар ҳамин солҳо ў дар маҳфилҳои адабӣ иштирок карда, бо фикрҳои пешқадами худ баромад мекунад. Муҳаммад Иқбол ба донишҳои гирифтаи худ қонеъ нагардида, дар Донишгоҳи Кембриҷи Лондон ба омӯхтани фалсафа ва адабиёти Шарқу Farb машғул мешавад. Ўз забони

англисиро ба хуби аз худ карда, асарҳои зиёди илми менависад.

Ибтидои шоирии Иқбол бо сабки қадимиғазал буд. Мутолиаи фалсафа гоҳе дар газал бо сабки қадимиғазал бо сабки қадимиғазал пайдо мекард. Иқбол навиштааст: «Ман эътироф менунам, ки аз Гегел (файласуфи олмонӣ) ва Ҳёте (шоири олмонӣ), Мирзо Фолиб, Абдулқодири Бедил ва Ворсвод (шоири англisis) бисёр истифода кардаам...»

Ҳамин буд, ки Иқбол ашъори худро ба сабки ҷадид менавиштагӣ шуд ва газали суннатиро тарқ карда, фақат ба назм шурӯъ кард. Ин ҳама таҳти таъсири афкори гарбӣ буд.

Иқбол таҳти таъсири асарҳои ҷадид ба сурудани ашъори ватаний ва миллӣ поя гузошт. Дар Инглистон шеърҳои ўбештар дар моҳномаи адабии урдугии «Махзан» ва рӯзномаи «Пайсаҳбор» чоп мешуданд.

Дар дили Муҳаммад Иқбол ҷашмаи шеъру шоири ҷӯш мезад. Ў меҳост ҳалқи мазлумро бо шеърҳои худ аз хоби гарон бедор қунад, онҳоро ба роҳи дуруст ҳидоят созад. Аз dame, ки Муҳаммад Иқбол ба арсаи адабиёт қадам ниҳод, ў шеърро ҳамчун аслиҳаи мубориза баланд мегузошт.

Дере нагузашта ҳаводорони шеъри ў зиёд мегардад. Дар он даврае, ки тамоми ҳалқҳои Ӯрупо давраи бедории ҳалқии худро аз сар гузаронида буданд, Муҳаммад Иқбол меҳост ҳалқи ҷафокиши худро бо шеърҳои обдори хеш бедор қунад. Онҳоро ба роҳи дуруст ҳидоят қунад. Ў ҳамчун олим ва шоири пешқадами замони худ машъали муборизаро бар зидди зулму истибод баланд бардошта, ҳалқи худро раҳнамо гаштааст. Мақсади ягонаи ў сулху осоиштагӣ, беҳбудии зиндагонии ҳалқ, адолат буда, шеърҳояш таҷассумгари ин ақидаҳои пешқадами ў мебошанд.

Эҷодиёти Муҳаммад Иқбол бо ду забон — форсӣ ва урду ҷараён гирифтааст.

Аввалин силсилаи шеърҳои форсии ў бо номи «Паёми Машриқ» соли 1923 ба табъ расидааст, ки ҷавоб ба «Девони Фарбиву Шарқӣ»-и шоири олмонӣ Ҳёте буд. Ин девони Муҳаммад Иқбол шеърҳои фалсафӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва ишқии шоирро дар бар гирифтааст, ки бо панду ахлоқи

худ намунаи ибрат шудааст. Ин мақмӯро ба шоҳи ағғон Амонуллохон тақдим намудааст:

Пири Магриб — шоири олмонавӣ,  
Он қатили шеваҳои паҳлавӣ.  
Баст нақши шоҳидони шӯҳу шанг,  
Дод Машриқро саломе аз фаранг.  
Дар ҷавобаш гуфтаам «Пайгоми Шарқ»,  
Моҳтобе рехтам бар шоми Шарқ.

Мақмӯаи дигари форсии ў «Забури Аҷам» ном дорад. «Забури Аҷам» мақмӯаи ғазал, тарона ва маснавиҳои форсӣ (1927) мебошад. Маснавиҳояш «Гулшани рози ҷадид» ва «Бандагинома» ном дошта, аввалий дар мавзӯи «марди комил» назира ба «Гулшани роз»-и Шайх Маҳмуди Шабистарист (орифи аспи XIII). «Бандагинома» рисола дар бораи санъат аст. Аҳамият ва арзиши ҳунари асиљро ситоиш карда, ҳама гуна тобеъияти маънавиро маҳқум ба завол мепонад.

Мақмӯаи ашъори бо забони урду навиштаи Муҳаммад Иқбол «Бонги даро» (1924) манзумаҳои муҳими ўро гирд овардааст. «Бонги даро» манзумаҳои «Хизри роҳ» ва «Тулуи ислом»-ро дар бар мегирад.

Муҳаммад Иқбол бо ашъори дорои мазмуни баланди иҷтимоӣ ва сиёсию фалсафии худ маҳбуби тамоми ҳалқҳои Ҳиндустон ва Покистон шудааст. Шеърҳои ў то ба имрӯз вирди забони ҳалқи меҳнаткаш аст.

Муҳаммад Иқбол 21 апрели соли 1938 дар Ҳиндустон аз олам ҷашм пӯшид. Сатрҳои зерин Иқболро зиндаву ҷовид дар хотири олами илму маърифат сабт намудааст:

Пас аз ман шеъри ман хонанду дарёбанд, мегӯянд:  
Ҷаҳонеро дигаргун кард як марди худогоҳе.

### Пурсиш ва супориш

1. Муҳаммад Иқбол дар куҷоҳо таҳсили илм кардааст?
2. Чаро Муҳаммад Иқболро шоири муборизи Ҳинду Покистон меноманд?
3. Шоир қадом забонҳоро медонист? Ашъори назмии худро бо қадом забонҳо навиштааст?

## НАМУНА АЗ ОСОР

### ПАНДИ БОЗ БА БАЧАИ ХЕШ

— Ту донӣ, ки бозон зи як ҷавҳаранд,  
Дили шер доранду мушти паранд.  
Накӯшеваву пухтатадбир бош,  
Ҷасуру ғаюру қалонгир бош.  
Маёmez бо кабку тӯрангу сор,  
Магар ин ки дорӣ ҳавои ширкор.  
Чи қавме? Фурӯмояи тарснок,  
Кунад пок минқори худро ба хок.  
Шуд он боша нахчири нахчири хеш  
Ки гирад зи сайди худ оину кеш.  
Басо ширкра афтода бар рӯи хок,  
Шуд аз суҳбати доначинон ҳалок.  
Нигаҳ дор худрову хурсанд зӣ,  
Далеру дурушту тануманд зӣ.  
Тани нарму нозук ба тәҳу гузор,  
Раги саҳт чун шоҳи оҳу биёр.  
Насиби ҷаҳон он чи аз хуррамист,  
Зи сангинию меҳнату пурдамдилист.  
Чи хуш гуфт фарзанди худро уқоб,  
Ки як қатра хун беҳтар аз лаъли ноб.  
Чунин ёд дорам зи бозони пир,  
Нишеман ба шоҳи дарахте магир.  
Куноме нагирем дар боғу кишт,  
Ки дорем дар кӯҳу саҳро биҳишт.  
Зи рӯи замин дона чидан хатост,  
Ки паҳнои гардун худододи мост.  
Наҷибе, ки по бар замин судааст,  
Зи мурғи саро сифлатар будааст.  
Пайи шоҳбозон бисот аст санг,  
Ки бар санг рафтан кунад тезчанг.  
Ту аз зардчашмони саҳростӣ,  
Ба гавҳар чу Симурғ болостиӣ.  
Ҷавони асилий, ки дар рӯзи ҷанг,  
Барад мардумакро зи ҷашми паланг.

Ба парвози ту сатвати нуриён,  
Ба рагҳои ту хуни кофуриён<sup>1</sup>.  
Таҳи чархи гардандаи кӯзпушт,  
Бихӯр он чӣ гириӣ зи нарму дурушт.  
Зи дасти касе тӯмаи худ магир,  
Накӯ бошу панди накӯён бигир!

### НАГМАИ СОРБОНИ ҲИЧЗОЗ

Ноқаи сайёри ман,  
Оҳуи тотори ман,  
Дирҳаму динори ман,  
Андақу бисёри ман,  
Давлати бедори ман,—  
Тезтарақ гом зан,  
Манзили мо дур нест.

Дилкашу забостиӣ,  
Шоҳиди раъностӣ,  
Рӯкаши ҳуростӣ,  
Файрати Лайлостиӣ,  
Духтари сахrostӣ,—  
Тезтарақ гом зан,  
Манзили мо дур нест.

Дар тапиши офтоб,  
Ғӯта занӣ дар сароб,  
Ҳам ба шаби моҳтоб,  
Тунд равӣ чун шаҳоб,  
Чашми ту нодида хоб,—  
Тезтарақ гом зан,  
Манзили мо дур нест.

Лаккаи абри равон,  
Киштии бебодбон,  
Мисли Хизир роҳдон,  
Бар ту сабук ҳар гарон,  
Лахти дили сорбон,—

---

<sup>1</sup>Кофур — як навъ бози сафедранг.

Тезтарак гом зан,  
Манзили мо дур нест.

Сўзи ту андар зимом,  
Сози ту андар хиром,  
Бехўришу ташнаком,  
По ба сафар субҳу шом,  
Хаста шавӣ аз мақом,—  
Тезтарак гом зан,  
Манзили мо дур нест.

Шоми ту андар Яман,  
Субҳи ту андар Қаран,  
Реги дурушти ватан,  
Пойи туро ёсуман,  
Эй, чу ғизоли хутан,—  
Тезтарак гом зан,  
Манзили мо дур нест.

Маҳ зи сафар по кашид,  
Дар паси тал орамид,  
Чомаи шаб бардариd,  
Боди биёбон вазид,—  
Тезтарак гом зан,  
Манзили мо дур нест.

Нагмаи ман дилкушой,  
Зеру бамаш ҷонғизой,  
Қофилаҳоро дарой,  
Фитнарабо, фитназой  
Эй, ба ҳарам чеҳрасой,—  
Тезтарак гом зан,  
Манзили мо дур нест...

### **АЗ «АРМУГОНИ ҲИЧОЗ»**

Цаҳон аз худ бурун овардаи кист?  
Ҷамолаш ҷилваи бепардаи кист?  
Маро гӯй, ки аз шайтон ҳазар кун,  
Бигӯ бо ман, ки ў парвардаи кист?

\* \* \*

Фарибе, дардманде, найнавозе,  
Зи сўзи нағмаи худ дар гудозе.  
Ту медонӣ чӣ мечӯяд, чӣ ҳоҳад,  
Дили аз ҳар ду олам бе ниёзе?

\* \* \*

Адаб пирояи нодону доност,  
Хуш он, к-ӯ аз адаб худро биёрост.  
Надорам он мусулмонзодаро дўст,  
Ки дар дониш фузуду аз адаб кост.

\* \* \*

Гила аз сахтии айём бигзор,  
Ки сахтий нокашида камиёр аст.  
Намебинӣ, ки оби ҷӯйборон,  
Агар бар санг ғалтад, хушгувор аст?

\* \* \*

Чӣ хуш гуфт уштуре бо курраи хеш:  
«Хунук он кас, ки донад кори худро.  
Бигир аз мо қуҳан саҳронавардон  
Ба пушти хеш бурдан бори худро».

### Пурсиш ва супориш

1. Боз ба бачаи хеш чӣ гуна насиҳат мекард?
2. Матънои байти «Маёмез бо кабку тўрангу сор, Магар ин ки дорӣ ҳавои шикор»-ро матънидод кунед. Шоир чӣ гуфтан меҳоҳад?
3. Оё панди бозро ба инсон низ марбут донистан мумкин аст? Аз ҷумла ҷунин суханонро: «Зи дasti қасе тӯймаи худ магир, Накӯ бошу панди накӯён пазир!».
4. Шеъри «Нағмаи сорбони Ҳичоз»-ро аз ёд кунед. Мазмуни онро бо ҳамсинфон муҳокима намоед.
5. Аз «Армугони Ҳичоз» мисраъҳои писандидаатонро аз ёд кунед.



АЛЕКСАНДР  
ПУШКИН

(1799 — 1837)

Александр Сергеевич Пушкин 26 майи соли 1799 дар оилаи дворянҳои Москва таваллуд шудааст. Оилаи Пушкин зиётиарин оилаи дворянҳои Москва ба ҳисоб мерафтанд. Дар хонаи онҳо шоирон, рассомон ва мусиқачиёни намоён гирд меомаданд. Падари Пушкин китобхонаи беназир дошт. Ҳамин буд, ки дар синни 12-солагӣ баяди тарбияи хуби оилавӣ гирифтанаш, ўро ба Литсей Саркоселскийи назди Петербург, ки дар он ҷо бӯстонсаройи шоҳони рус ҷойгир шуда буд, барои таҳсил мефиристанд.

Дар литсей таълими серқирра ба роҳ монда шуда буд. Тарбияи дар литсей гирифтаи Пушкин тамоми умр ба ўғоида овард. Дошишомӯзони литсей дар баробари интишори маҷаллаҳои худ ба адабиёт мароқи калон зоҳир мекарданд. Дар оянда Пушкин ба хотир меорад, ки «Навиштан ва чоп кардани асарҳои худро ман аз 13-солагӣ оғоз кардаам».

Соли 1815 дар яке аз имтиҳоноти литсей ў шеъри «Хотироти ман дар бораи Сарское село»-ро хонда медиҳад, ки ба тамоми умр ўро маъруфу машҳур гардонидааст.

Дертар ў ба Петербург қӯчида омада, ба коллегияи корҳои хориҷӣ ба кор медарояд.

Солҳои аввалини баяди хатми литсей ў шеърҳои «Деха», «Ба Чаадаев», «Озодӣ» ва поэмаи «Руслан ва Людмила»-ро менависад.

Шеърҳои ширадор ва озодфикронаи Пушкин хусусан, ҷавононро ба худ ҷалб мекард. Ин буд, ки бо қарори Александри 1 ў ба Екатеринославл фиристода мешавад.

Тобистони соли 1820 Пушкин ба беморӣ дучор шуда, ба Қафқоз мекӯчад. Ёддоштҳои ў дар бораи ин маскани зебоманзар дар поэмаҳояш «Маҳбуси Қафқозӣ», «Бародарон — роҳзанҳо», «Фаввораи Боҳҷасарой», «Сиганҳо» акс ёфтаанд.

Дертар ў ба шаҳри Одесса ва сонӣ ба деҳаи модариаш Михайловски губернияи Псков кӯч мебандад. Дар ҳамин деҳаи табиаташ зебо ў романи шеърии «Евгений Онегин»-ро менависад. Пушкин дертар дар бораи деҳа чунин навишта буд: «Ман рӯзҳои беҳтарини ҳаётамро дар ин ҷо гузаронида, қушиш мекунам, ки романи шеърии «Евгений Онегин»-ро ба охир расонам». Романи мазкур дар оянда ба ў шуҳрати оламшумул овардааст.

Зиндагонӣ дар деҳа, табиати дилрабои он, ҳаёти осоишта ва орзуву омоли деҳотиён, дояни меҳрубон Арина Родионовна ҳама ба ў руҳияти эҷодӣ бахшидаанд. Трагедияи «Борис Годунов», поэмаи «Граф Нулин», шеърҳои «Деҳа», «Иқтидо ба Қуръон», «Пайғамбар», «Лаҳзаи гувороро дар хотир дорам...», романи шеърии «Араби Петри Бузург» айнан дар ҳамин маҳал рӯйи коғаз оварда шудаанд.

Ў боз ба Москва бармегардад. Лекин вазъи иқтисодии ў хуб набуд. Ин буд, ки соли 1830 баъди хонадоршавӣ Пушкин боз ба Сарское село баргашта, дар ҳамон ҷо «Мактубҳои Онегин ба Татяна», «Афсона дар бораи шоҳ Султон»-ро менависад. Баъди солҳои 1833 ў асарҳои «Таърихи Пугачев», «Афсона дар бораи моҳигир ва моҳӣ», шеърҳои «Тирамоҳ», «Пиковая дама» ва гайраро ба қалам овардааст.

Александр Сергеевич Пушкин истеъоди дурахшанда дошт. Таъриҳ, ҳаёт ва табиати фусункори ватанаш, шодӣ ва меҳнати мардумони он, фикр ва орзуву омоли ҳалқаш дар асарҳои ў ҷилдагар шудаанд.

29 январи соли 1837 ў дар Петербург вафот кардааст. Дар ин бора яке аз рӯзномаҳои Петербург чунин навишта буд: «Офтоби толеъи шеърияти мо гурууб кард! Пушкин дар айни камолот ва машҳурияти худ вафот кард...».

## НАМУНА АЗ ОСОР

### ИҚТИДО БА ҚУРЬОН

(Эҳдо ба П.А. Осипова)

Қасам ба ҷуфту тоқ,  
Қасам ба ханҷару ҷазо қасам.  
Қасам ба кавкаби сахар  
Ва бар намози шому партави дуюо қасам.

Бидон, ки ҳеч тарки ту накардаам,  
Киро, бигӯ, киро нишондаам ба сояи рафоҳ?  
Киро, киро ҳабиби хеш хондаам,  
Киро зи теги хасм додаам паноҳ?

Ки буд обро расонда бар начоти ту  
Гаҳе, ки сўхти зи тафси дашти ташнаҷон?  
Ки буд он ки дод бар забони офтобият  
Тавони фатҳи рӯҳҳои бекарон?

Ту ҳам муаззамона решай риё бикан,  
Ба роҳи ҳақ, ки меравӣ, давом дех.  
Ятимпарвару башарнавози ман,  
Ба ҳалқ аз китоби ман паём дех.

\* \* \*

Бар гадоён гар каримӣ мекунӣ,  
Бо гаразмандӣ макун хайру сахо.  
Чун ато аслан зи гардун мерасад,  
Мисли дашти борвар, рӯзи ҷазо  
Бар ту, эй дехқон, Худо бахшад самар  
Он замон сад бору аз он бештар.

Чун гадоеро дирам бахшиву баъд  
Оядат ҳайфу дареф аз он нисор,  
Дасти камбахшандаро гар бифшурий,

Пас бидон, хайри туро Парвардагор  
Дар замон ботил кунад, эй чашмтанг,  
Мисли бороне, ки шўяд гарди санг.

\* \* \*

Раҳнаварде хаста менолид рӯ сӯи Худо  
Дар суроги қатраи обеву нахли барҳаво.  
Се шабу се рӯз раҳгум зад биёбонгарди зор  
Бенафас аз сӯзи гармо, сарфурӯ зери ҷубор.  
Бо камоли ноумедӣ буд ҷӯё роҳро,  
Дид ногаҳ нахлро в-андар таҳи он ҷоҳро.  
Шодмон ў гом зад бар самти он танҳошаҷар,  
То фуре биншонд бо оби бақо сӯзи ҷигар.  
Об зад бар ҷашму руҳсору забони оташин,  
Хуфт в-он гаҳ дар канори маркаби худ. Бо ҳамин  
Солҳо рафтанд аз фарқи сари ў паркашон  
Бо тақозойи шаҳаншоҳи замину осмон.

*Тарҷумаи Фарзона*

**Пурсиш ва супориш**

1. Александр Пушкин бачагии худро бо чи сипар кардааст?
2. Оиди фаъолияти эҷодии Пушкин чиҳо медонед?
3. Кадом асари шоир ба ў шуҳрати оламшумул овардааст?
4. Дар бораи муносибати Пушкин бо фарҳанг адабиёти Шарқ чиҳо медонед?
5. Бардоштҳои худро аз ашъори Пушкин гўед.
6. Шеъри «Бар гадоён гар каримӣ мекунӣ»-и шоирро аз ёд кунед.



## МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ЛИРИКА

Лирика — аз калимаи юнонии лира (номи асбоби мусикии Юнони Қадим) гирифта шуда, яке аз се чинси адабӣ (лирика, эпика, драма) мебошад. Он фикру ҳиссияти аз воқеа ё аз тамошои манзара ҳосилшударо тасвир мекунад.

Дар ҳикоя, повесту роман мо бо саргузашту фаъолияти қаҳрамонони асосӣ ва персонажҳои гуногун шинос мешавем, ки ҳар кадоми онҳо феълу автори ба худ хос, ному фамилия ё таҳаллусҳо доранд. Дар шеърҳои лирикӣ тафсирӣ ҳоли қаҳрамонон дида мешавад. Дар ин гуна шеърҳо асосан қаҳрамон як нафар — худи шоир мебошад. Аз ин рӯ, он шахсе, ки шеъри лирикӣ аз номи ўгуфта шудааст ё фикру ҳиссияти ўдар шеър инъикос гардидааст, қаҳрамони лирикӣ мебошад.

Шоир дар шеъри лирикӣ таассуротеро ифода мекунад, ки воқеоти зиндагӣ ба он бахшида шудааст. Вақте ки у воқеаҳои ҳаяҷоновари ҳаёт ва муаммоҳои зиндагиро ба амиқӣ дарк карда, ин ҳиссиятро дар шеър ҷой медиҳад, дар чунин ҳолат қаҳрамони лирикӣ танҳо шоир нест, зоро ки чунин фикр ба бисёр одамони замонаш, гурӯҳҳои муайянӣ ҷамъият, ба як давраи таъриҳӣ хос аст.

Аз ин рӯ, эҳсосу афкори қаҳрамони лирикӣ низ аксар вақт ҳарактери типӣ касб намуда, дар хонанда бо қаҳрамонони лирикӣ ҳисси ҳамфирӣ ва яқдилиро меангезад.

Масалан, дар шеъри Рӯдакӣ «Шикоят аз пирӣ» ҳолати шахсе тасвир ёфтааст, ки пирию аҳволи нотавониаш нағоён мегардад. Шоир гузаштаҳои ширини худро аз назар мегузаронад, достони ҷавониашро бо қаду қомати зебо ва руҳсораҳои лоларанг, бо дандонҳои мисли ситораи саҳарӣ тобон тавсиф мекунад.

Дар ин чо худи шоир қаҳрамони лирикӣ мебошад. Дар айни замон ў ҳиссу фикри шахсони пиронсолро, ки аз пирию нотавонӣ нола мекунанд, ранҷ мекашанд, инъикос кардааст.

Лирика яке аз жанрҳои адабӣ ба шумор меравад. Асарҳои лирикӣ аз рӯи мазмун ба якчанд гурӯҳ таҳсим мешаванд: лирикаи сиёсӣ, лирикаи фалсафӣ, лирикаи ахлоқӣ, лирикаи ишқӣ, лирикаи пейзажӣ ва лирикаи иҷтимоӣ.

Асарҳое, ки дар мавзӯъҳои сиёсӣ навишта шуда, ба мавзӯи ҷанг ва ё сулҳ бахшида шудаанд, **лирикаи сиёсӣ** номида мешаванд.

Асарҳое, ки мазмуни фалсафӣ дошта, мулоҳизаҳои фалсафии шоирро инъикос мекунанд, **лирикаи фалсафӣ** номида мешаванд. Ба ин гуна асарҳо ашъори Умари Хайём ва Носири Ҳусравро мисол овардан мумкин аст, ки маънои чуқури фалсафӣ дошта, хонандаро ба андеша водор месозад.

Асарҳои лирикие, ки панду насиҳат ва тарбияро мадди назар доранд, **лирикаи ахлоқӣ** ном доранд. Мо дар китоби дарсӣ бо ашъори ахлоқии Саъдии Шерозӣ «Бӯстон», Носири Ҳисрав «Рӯшноинома» ва Убайди Зоконӣ «Мушу гурба» шинос шудем, ки тасдиқи гуфтаҳои болоиянд.

Асарҳои лирикие, ки ишқу муҳаббатро тараннум мекунанд, **лирикаи ишқӣ** ном доранд. Ба лирикаи ишқӣ «Ҳусрав ва Ширин»-и Низомии Ганҷавӣ, «Ширин ва Ҳусрав»-и Ҳусрави Деҳлавиро мисол овардан мумкин аст.

Асарҳои лирики манзараҳои табиатро тасвиркунанда **лирикаи пейзажӣ** номида мешаванд.

Асарҳое лирикие, ки дар мавзӯъҳои иҷтимоӣ навишта шудаанд, **лирикаи иҷтимоӣ** ном доранд.

Асарҳои лирикӣ асосан дар шакли шеър навишта мешаванд.

### Пурсиш ва супориш

1. Лирика чист?
2. Гурӯҳҳои асосии асарҳои лирикиро номбар кунед.
3. Асарҳои лирикӣ дар қадом шакл навишта мешаванд?

### АДАБИЁТҲОИ ИСТИФОДАШУДА:

1. Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ч. 1. — Душанбе: «Адиб», 2007.
2. Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Ашъор. — Душанбе: «Адиб», 2007.
3. Афсаҳзод, Аълоҳон. Ҳофизнома. — Душанбе, 1971.
4. Болдирев А.Н. Муқаддима бар девони Ҳофиз. — Сталинобод, 1940.
5. Дурданаҳои наср. Ч. 1, 2, 3. — Душанбе, «Адиб», 1991.
6. Камоли Ҳуҷандӣ. Девон. Ч. 1. — Душанбе, 1986.
7. Носири Ҳусрав. Қуллиёт. — Душанбе: «Ирфон», 1991.
8. Низомии Ганҷавӣ. Қуллиёт. — Душанбе: «Ирфон», 1983.
9. Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ. Маснавии маънавӣ. — Т.: «Замон», 2001.
10. Мирзозода Х. Таърихи адабиёти тоҷик. Китоби I (II). — Душанбе, 1989.
11. Мусулмониён Р. Назарияи адабиёт. — Душанбе, 1990.
12. Муҳаммад Иқболи Лоҳури. Қуллиёти форсӣ. — Душанбе: «Паёми ошно», 2008.
13. Саъдии Шерозӣ. Мунтаҳаби газалиёт. — Душанбе: «Ирфон», 1977.
14. Үнсурулмаолии. Кайковус. Қобуснома. — Душанбе, Маориф, 1970.
15. Ҳазору як шаб. Ч. 1, 2. — Душанбе. «Адиб», 1992.
16. Ҳофизи Шерозӣ. Саду як фазал. — Душанбе: «Ирфон», 2009.
17. Ҷоми. Баҳористон. — Душанбе, 1972.

## ЛУГАТИ КАЛИМАҲОИ ДУШВОРФАҲМ

**Аброр** — одамони некӯкор  
**Бодия** — дашти беобу алаф, биёбон  
**Биҳил** — баҳшидан, авф кардан  
**Воҷиб** — зарурӣ, амре, ки ба ҷо овардани он зарур аст, ҳақ, музд  
**Вуқуф** — таваққуф, огоҳӣ  
**Гурд** — паҳлавон, баҳодур, далер, шучоъ  
**Фазо** — ҷанг, разм дар роҳи дин  
**Зиҳӣ** — аҳсант, таҳсин, марҳабо  
**Истизҳор** — ёрӣ ё паноҳ хостан аз касе, пуштибонӣ  
**Касрат** — бисёри, зиёди  
**Қазо** — ҳукм кардан, қозигӣ, тақдир, сарнавишт  
**Маҳзар** — маҷлис, маҳфил  
**Маҳбул** — ба ресмон басташуда, гирифтор  
**Мағок** — чуқурий, пасти  
**Мунфаил** — мағбул, шармсор, хичолатманд  
**Мусаллам** — таслимшуда, тобеъшуда  
**Мустаманд** — ғамгин, андӯҳгин, ошиқ, гирифтор  
**Мустағнӣ** — ғайри мӯҳтоҷ, бениёз, бой, давлатманд, доро  
**Мутакаллим** — тақаллумкунанда, гӯянда  
**Муттағиқ** — ҳамраъӣ, яқдилу яқзабон, иттифоқ  
**Муқим** — иқоматкунанда, сокин  
**Раият** — оммаи мардуми фармонбардор, тобеъ  
**Саъб** — душвор, мушкил, саҳт  
**Солор** — сардор, сарвар, пешво  
**Сифла** — фурӯмоя, пастфитрат, ноодам, нокас  
**Таамул** —андеша, фикр, мулоҳиза  
**Тааний** — вазнини  
**Табоҳӣ** — ҳароби, вайрони, бади  
**Таваққӯъ** — ҷашмдошт, умед, орзу  
**Таррор** — қисабур, дузд, ҳилагар, маккор  
**Таҳаввулот** — тағиирот, дигаргунӣ  
**Убур кардан** — гузаштан  
**Униоб** — сурҳ  
**Фасоҳат** — бурросухан будан, равшанбаёни  
**Хуфя** — пинҳонӣ  
**Шигифт** — ҳайрон  
**Яғмо** — тороҷ, горат  
**Яздон** — Худо

# МУНДАРИЧА

МУҚАДДИМА

3

## ЭҶОДИЁТИ ШИФОҲИИ ҲАЛҚ ВА АДАБИЁТИ ДАВРОНИ ҚАДИМ

5

АДАБИЁТИ ТОЧИК. Адабиёти шифоҳӣ ва хусусиятҳои он.	6
Таснифи жанрҳои адабиёти шифоҳӣ	7
Китобҳои ҳалқӣ ва насри ривояти	9
«Баёни саргузашти дарвеши аввал»	12
НАЗАРИЯИ АДАБИЁТ. Насри ривояти ва хусусиятҳои он	17
«Қимати шеър», «Самаки айёр»	18
Адабиёти қадим	23
Маълумот дар бораи асотир	25
Маълумот дар бораи сурудҳои қадима	27
Осори қадими	28
НАЗАРИЯИ АДАБИЁТ. Маълумот дар бораи асарҳои панду ахлоқӣ ва тамсили	34
«Дӯсти нодон»	36
«Ҳикоят дар бораи подшоҳ ва занбӯри асал»	37

## ҲАЁТ ВА ЭҶОДИЁТИ НАМОЯНДАГОНИ АДАБИЁТИ КЛАССИКИИ ТОЧИК

39

АБŪАБДУЛЛОҲИ РŪДАҚӢ	40
Баҳси биноиву нобиной	46
НАМУНА АЗ ОСОР. «Шикоят аз пири»	51
«Баҳори хуррам», «Хандаи лола»	53
«Ҳар бод, ки аз сўйи Бухоро ба ман ояд»	54
НАЗАРИЯИ АДАБИЁТ. Маълумот дар бораи санъатҳои тасвири бадеи: ташбех, ташхис, истиора ва муболига	55
АБУЛҚОСИМ ФИРДАВСӢ	57
«Ҳадая султон ба Фирдавсӣ»	63
Достони «Рустам ва Суҳроб»	65
НАМУНА АЗ ОСОР. «Разми Суҳроб бо Гурдофарид»	72
НАЗАРИЯИ АДАБИЁТ. Маълумот дар бораи жанри ҳамоса ва ҳамосаи миллӣ-қаҳрамонӣ	78
АБŪАЛИЙ ИБНИ СИНО	79
«Мурдаро зинда кардани табиб», «Табибии Абуали Сино»	87
«Кувваи чашми Абуали Сино»	88
«Ҳикоят дар бораи Абуали»	89

«Кувваи ҳофизаи Абуали», «Оташ бурдани бача»	<b>90</b>
Ҳикоят	<b>91</b>
НАМУНА АЗ ОСОР. «Нуктаҳо аз Пирўзинома»	<b>93</b>
НОСИРИ ХУСРАВИ ҚУБОДИЁНИЙ	<b>98</b>
«Сифати шаҳри Миср ва вилоятҳояш»	<b>103</b>
НАМУНА АЗ ОСОР. «Дар баёни зиндагонӣ», «Дар баёни раффиқ»	<b>108</b>
«Дар неки ё баёни насиҳат», «Дар камозорӣ»	<b>109</b>
«Дар ҳаққи санъатварон», «Дар ҳаққи кашоварzon ё дар баёни дехқонӣ»	<b>110</b>
«Дар баёни дӯстӣ»	<b>111</b>
НАЗАРИЯИ АДАБИЁТ. Маълумот дар бораи жанри сафарнома	<b>113</b>
УМАРИ ХАЙЁМ	<b>115</b>
НАМУНА АЗ ОСОР. Рубоиёт	<b>121</b>
НАЗАРИЯИ АДАБИЁТ. Маълумот дар бораи соҳт ва вазни рубоио дубайти ва фарқи онҳо	<b>122</b>
УНСУРУЛМАОЛИИ КАЙКОВУС	<b>125</b>
НАМУНА АЗ ОСОР. «Андар шинохтани ҳаққи падар ва модар»	<b>127</b>
«Андар пешӣ чустан дар сухандонӣ»	<b>128</b>
НИЗОМИИ ГАНҶАВӢ	<b>131</b>
НАМУНА АЗ ОСОР. Дар боби сухан ва суханварон	<b>135</b>
Дар боби илму адаб ва хунар	<b>136</b>
Аз «Махзан-ул-асрор»	<b>137</b>
«Достони пири хиштзан»	<b>139</b>
Достони «Хусрав ва Ширин»	<b>140</b>
АМИР ХУСРАВИ ДЕҲЛАВӢ	<b>147</b>
Ғазалҳо	<b>151</b>
НАМУНА АЗ ОСОР. «Итобномаи Дувалронӣ ба Хизрхон»	<b>153</b>
НАЗАРИЯИ АДАБИЁТ. Назира, тазмин ва татаббӯъ	<b>156</b>
САҶДИИ ШЕРОЗӢ	<b>157</b>
Аҳамияти асарҳои Саҷди	<b>161</b>
НАМУНА АЗ ОСОР. «Дуои дарвеш Ҳаҷҷочро», «Дар ахлоқи дарвешон»	<b>163</b>
«Ду бародар»	<b>164</b>
Ҳикоятҳо	<b>165</b>
«Ду дарвеш», «Подшоҳ ва гулом»	<b>166</b>
Ҳикоятҳо	<b>168</b>
«Эй сорбон!»	<b>169</b>
«Илм бо амал фоидаовар аст»	<b>171</b>
НАЗАРИЯИ АДАБИЁТ. Маълумот дар бораи ғазал, соҳт, мавзӯъ, мундариҷа, забон ва услуби он	<b>172</b>

ЧАЛОЛИДДИНИ РУМИ	174
Радий Фиши. «Бачаи рўйи бом».	178
НАМУНА АЗ ОСОР. Аз «Девони Кабир». Фазалиёт.	180
Аз «Маснавии маънави». «Ҳикояти хона чустани гарибе».	183
«Қиссаи қўдаке, ки дар пеши тобути падар менолид ва сухани чўҳи», Панду андарзҳо	184
УБАЙДИ ЗОКОНИ	186
НАМУНА АЗ ОСОР. «Ҳеч мурғе аз лаклак зирактар нест», «Хешовандон мебояд ба таъзияи шумо оянд»	189
«Худованд ин дуздро мешиносад», «Саҳв дар кўза бошад»	190
«Аъроби ва халифа»	
«Саг дар масҷид», «Дарвеш дар деҳа», «Қаландар ва табиб», «Ҳикояти Қазвинӣ»	191
«Гандум», Ҳикоятҳо	192
«Мушу турба»	194
КАМОЛИ ХУЧАНДӢ	200
НАМУНА АЗ ОСОР. Фазалиёт	205
НАЗАРИЯИ АДАБИЁТ. Санъатҳои маънави	210
ҲОФИЗИ ШЕРОЗӢ	212
«Ҳофизнома»	218
НАМУНА АЗ ОСОР. Фазалҳо	222

**АДАБИЁТИ ӮЗБЕК**

227

ЁДГОРИҲОИ ХАТТИИ ТУРКӢ	228
------------------------	-----

**АДАБИЁТИ ҶАҲОН**

235

МУҲАММАД ИҚБОЛ	236
НАМУНА АЗ ОСОР. «Панди боз ба бачаи хеш»	240
«Нагмаи сорбони Ҳичзор»	241
Аз «Армугони Ҳичзор»	242
АЛЕКСАНДР ПУШКИН	244
НАМУНА АЗ ОСОР. «Иқтидо ба Куръон»	246
НАЗАРИЯИ АДАБИЁТ. Маълумот дар бораи лирика	248
Адабиётҳои истифодашуда	250
Лугати калимаҳои душворфаҳм	251

**Файзуллоева, Зебунисо**

**T 75** Адабиёт. Китоби дарсй барои донишомӯзони синф 7-уми мактабҳои таълими миёнаи умуми. Муаллифон: З. Файзуллоева, Ч. Эшонқулов, М. Кабиров. Нашри чорум. Хонаи эҷодии табъу нашри «O'zbekiston», 2017, 256 саҳ.

**УЎК 821 512.133-222.8  
КБК 83.13**

ISBN 978-9943-01-400-8

*O'quv nashri*

**Zebuniso Fayzullayeva, Jumanazar Eshonqulov, Malik Kabirov**

**ADABIYOT**

Umumiy o'rta ta'lif muktabalarining  
7-sinf o'quvchilari uchun darslik

*(Tojik tilida)*

To'rtinchi nashr

Original-maket «O'zbekiston» nashriyot-matbaa ijodiy uyida tayyorlangan.  
100011, Toshkent, Navoiy ko'chasi, 30

Муҳаррир *X. Ҳамидов*

Муҳаррири техники *T. Харитонова*

Муҳаррирони бадеи: *T. Содиков, X. Кутлуков*

Саҳифабанди компьютери *Г. Қулназарова*

Литсензияи нашриёт AI № 158, 14.08.09.

Ба чопаш 21 июни соли 2017 иҷозат дода шуд. Андозаи  $60\times90^1/_{16}$ .

Гарнитураи Times TAD. Бо усули оғсет дар когази оғсет чоп шудааст. Ҷузъи чопии шартӣ 16,0. Ҷузъи нашриву ҳисобӣ 15,69.  
Адади нашр 6619. Супориши 4765.

Дар матбааи Ширкати саҳомии табъу нашри «Sharq»,  
100000, шаҳри Тошканд, кўчаи Буюк Турон, 41 чоп шудааст.

**Ҷадвали нишондиҳандай ҳолати китоби ба иҷора додашуда**

<b>№</b>	<b>Ному насаби денишомӯз</b>	<b>Соли хониш</b>	<b>Ҳолати китоб ҳангоми гирифтан</b>	<b>Имзои раҳбари синф</b>	<b>Ҳолати китоб ҳангоми супоридан</b>	<b>Имзои раҳбари синф</b>
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

**Ҷадвали боло ҳангоми ба иҷора дода шудан ва дар охири соли хониш баргардонида гирифтани китоб аз тарафи раҳбари синф аз рӯи месъёрҳои зерин баҳо гузошта мешавад:**

<b>Нав</b>	Ҳолати китоб ҳангоми бори аввал супоридан.
<b>Хуб</b>	Муқовааш яклухт, аз қисми асосии китоб чудо нашудааст. Ҳамаи варақҳояш ҳаст, надаридааст, чудо нашудааст, дар саҳифаҳо навишт ва хатҳо нест.
<b>Қаноатбахш</b>	Муқова қаҷ шудааст, канорҳояш коҳида, яқчанд хатҳо кашида шудаанд, ҳолати аз қисми асосӣ чудошавӣ дорад, аз тарафи истифодабаранда қаноатбахш таъмир гаштааст. Варақҳои чудошудааш аз нав таъмир гаштааст, дар баязе саҳифаҳо ҳат кашида шудаанд.
<b>Ғайри- қаноатбахш</b>	Муқова ҳат кашида шудааст, даридааст, аз қисми асосӣ чудо шудааст ё умуман нест, ғайриқаноатбахш таъмир шудааст. Саҳифаҳо дарида, варақҳо намерасанд, ҳат кашида, ранг карда шудааст, китоб барқарор карда намешавад.